


ISSN 2308-3662

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФИ
АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОЧИКИСТОН

ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ
(Маҷаллаи илмию методӣ)



НАУКА И ИННОВАЦИЯ
(Научно-методический журнал)

№3 2014 (9)

**ПАЖӮҲИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФИ
АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН**

**ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА**

**МАҶАЛЛАИ ИЛМИЮ МЕТОДӢ СОЛИ 2012 ТАҶСИС ЁФТААСТ
НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 2012 ГОДУ**

**Шӯрои таҳририя:
Редакционная коллегия:**

*Исрофилниё Ш.Р. – сармуҳаррир, доктори илмҳои филологӣ, профессор
Маҳмадҷонова М. – муовини сармуҳаррир, доктори илмҳои фалсафа
Туронов С.Ш. – муовини сармуҳаррир, номзади илмҳои педагогӣ*

**Ҳайати таҳририя:
Члены редколлегии:**

*Саидов Н.С. – доктори илмҳои фалсафа, профессор
Рахимов Ф.Қ.- академики АИ ҶТ, профессор
Мирбобоев Р.- номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент
Каримова И.Х. –, академики АТТ, профессор
Лутфуллоев М. – академики АТТ, профессор
Қодиров Қ.Б. –, академики АТТ
Маҳмадҷонов О. –доктори илмҳои филологӣ , профессор
Раҷабов М. – номзади илмҳои педагогӣ
Абдулазизов В. - номзади илмҳои филологӣ
Амонов Н.- номзади илмҳои равоншиносӣ
Байзоев А.М. – номзади илмҳои филологӣ
Шоев Р. – номзади илмҳои филологӣ
Котибова Ш.- номзади илмҳои педагогӣ
Сатторова X . – номзади илмҳои педагогӣ*

Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.
Журнал издаётся на таджикском, русском и английском языках.

**Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 2014
Институт развития образования, 2014.**

**МУНДАРИЧА
СОДЕРЖАНИЕ**

МАВЛОНО ҖАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

РАҖАБОВ АСКАРАЛӢ

Назари гузаро доир ба диду бардоштҳои мусикии замони	
Мавлоно5

КОМИЛОВ РУСТАМ

Рози нуҳуфтаи ҳикмати ҷавҳарии инсон аз назардошти	
Мавлоно Җалолуддини Балхӣ	11

МАҲМАДҖОННОВА М.

Тимсоли зан дар ирфон ва афкори Мавлоно Румӣ	16
--	----

ҲАЗРАТҚУЛОВ М.

Ирфони Абдурраҳмони Ҷомӣ	21
--------------------------------	----

ҒАФФОРОВА УМЕДА

Хусусиятҳои гоявӣ ва услубии осори мансури	
Мавлоно Җалолуддини Румии Балхӣ.....	33

КАРАМХУДОЕВ Ш.Х.

Масъалаи озодӣ ва ихтиёри инсон дар таълимоти	
Носири Ҳусрав ва Җалолуддини Румӣ	39

КУРБОНҲОНОВА Н.,

Ду образи маъмул дар ашъори Җалолиддини Балхӣ	44
---	----

АЗИЗМУРОДОВ М.Р.

Масъалаи ишқ дар осори мавлоно Җалолуддини Балхӣ	47
--	----

ГУЛҲАСАН МИРҲАСАН

Таъсири афкори ирфонии Җалолиддини Балхӣ ба	
ашъори Мубораки Вахонӣ	51

АБДУЛЛОЕВ АБДУССАЛОМ

«Ваҳдати вуджуд» в религиозно-философской концепции	
Джалолуддина Руми	56

СОЛИ БУЗУРГДОШТИ МАВЛОНО НУРИДДИН АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

СОДИҚОВ

Религиозно-философские воззрения Абдурраҳмана Джами	63
---	----

ИСРОФИЛНИЁ Ш.Р., СУЛТОНМАМАДОВА М.

Методикаи таълим ва шеваи шарҳу тафсирӣ каломи мавзун	
дар муассисаҳои Таълимӣ	66

МАҲМАДҖОННОВ О.,

Лексикаи осори Абдураҳмони Ҷомӣва	
муносабати он бо забони гуфторӣ	71

РАЧАБОВ М.	
Роҳкориҳои навин дар таҳқиқи афкори педагогии	
Абдурраҳмони Ҷомӣ	76
САМАДОВ АБДУРАШИД,	
Таҳлили муқоисавии баъзе андешаҳои	
Мавлоно Румӣ ва Робиндронат Такур	80
КАМОЛОВ Х.М.,	
Корбурди истилоҳоти мансуб ба номи муассисоти давлатӣ,	
рамзҳо ва аснод дар “Баҳористон” Абдурраҳмони Ҷомӣ	86
МАҲКАМОВ Д., ҲАЗРАТҚУЛОВА Н.,	
Назари ахлоқӣ- тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомӣ	92
ДАВЛАТШОЕВ И.,	
Ақидаҳои педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон»	96
БОБОМУРОДОВ ШУҲРАТ	
Категорияи грамматикии шумора дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ	99
СУБҲОНҚУЛОВА С., СУБҲОНҚУЛОВА Н.,	
Нақши Константин Чайкин дар тарҷумаи осори	
Абдурраҳмони Ҷомӣ дар солҳои 30-юми асри ҳх	104
МИРБОБОЕВА БИБИВАҲӢ,	
Чанбаҳои педагогӣ дар осори Абдурраҳмони Ҷомӣ	107
РАУФОВА Т.,	
Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз манзари Президент Эмомалӣ Раҳмон	111
ГУРЕЗ САФАРЗОДА	
Тарбия аз назари Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ	114
АМОНОВА М.Н.	
Ҷойгоҳи мутобиба дар «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ	121
СУЛТОНЗОДА МУАТТАРХОН	
Хусусиятҳои маънии антонимҳо дар «Баҳористон» - и	
Абдурраҳмонӣ Ҷомӣ	124
ЗИЁЕВА З.И.,	
Абдурраҳмони Ҷомӣ мутафаккири инсонпарвар	127

НАЗАРИ ГУЗАРО ДОИР БА ДИДУ БАРДОШТХОИ МУСИҚИИ ЗАМОНИ МАВЛОНО

РАЧАБОВ АСКАРАЛӢ,
профессори АУ ҖТ

Замони зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Румӣ (1230-1273) ҳамзамони ба сари қудрати сиёсӣ омадани хонадонҳои муғулитабор буда ва боло гирфтани низоъҳои таҳту ҷоҳталабиҳои ин хонадонҳост. Новобаста аз номуназзамии вазъи сиёсии Мовароуннаҳру Ҳурӯсон, Эрон ва Осиёи Сағир замони зиндагии фаъолияти эҷодии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ яке аз давраҳои муҳими рӯи саҳна омадани диду бардошт, сабку равияҳои таҳқиқию эҷоду иҷроии шеъру мусикӣ дар таърихи тамаддуни тоҷикон ва мардумони Осиёи Марказӣ ва Осиёи Сағир аст.

Рушди жанру анвои шеърию мусикӣ, суннатҳои устодонаи пажӯҳиш, эҷод ва иҷрои мусикӣ дар давраи нави таъриҳӣ така ба суннатҳои дерини эҷодиёти шеърию мусикии тоҷикон(мардумони эронӣ) ва марокизи бноми фарҳангии ин садаҳодар иртибот аст. Шаклгирию пешрафти эҷоду иҷро, танаввуоти жанрию шаклӣ, пажӯҳишу мавзуъгузории нави масоили таъриҳ ва назария мусикӣ ва пайванди он ба дигар анвои эҷодиёти бадӣ ҳам ба пайкори таҳқиқию эҷодии донандагону суннатманишони шеъру мусикӣ ва илми ин сада чун Мавлоно Камолуддин Козарунӣ (1210-1290), Имом Фаҳриддини Товусӣ (ваф.1245), Насируддини Тусӣ (1291-1273), Мавлоно Камолуддини Удӣ (Моҳир,1115-1178), Муҳаммади Нишопурӣ (1132-1246), Муъиддини Чиштӣ (1141-1230), Наҷмуддини Кубро(1145-1221), Сайфиддини Боҳарзӣ (ваф.1261), Баҳоуддини Валад(1148-1231), Султон Валад(1226-1312), (Сафиуддин Абулмӯъмини Ӯрмавӣ(1220-24-1294), Мавлоно Наҷмуддини Дабиронӣ (ваф.1297), Қутбuddини Шерозӣ (1236-1310), Мавлоно Ҷаводи Ҳурӯсонӣ (ваф.940), Устод Муҳаммади Шонакӣ (ваф.1296), Шамси Қайси Розӣ (ваф.1226), Амир Ҳусрави Дехлавӣ (1253-1325), Имом Фаҳриддини Розӣ (ваф.1228), Шамсиддини Омулӣ (1282-1349) ва дигарон дар иртибот аст(1). Устодони шеъру мусикии ин сада ҳудро идомадиҳондаи суннатҳои ҳирфаии Борбади Марвазӣ (589-90-628-38) ва навоварони замонаашон мешумориданд ва ин таҳаввулоти бадеиу зебоишиноҳти ҳунарӣ ва пажӯҳишӣ дар адабиёти хаттии таърихиу адабӣ , мусикии ин сада ва садаҳои баъдӣ басе рангин қаламдод шудаанд.

Дар замони Мавлоно баробари пешрафти бонизоми шеъру мусикӣ ва эҷоду иҷрои он пажӯҳишу баррасии таркиботи амалию назарии созу овоз ва иртиботи он ба анвои дигари эҷодиёти бадӣ , рӯи кор омад ануамалӣ шудани омузиши асосҳои назарии шеъру мусикӣ дар пойгоҳҳои бузурги фарҳангии Мовароуннаҳру Ҳурӯсон ва Осиёи Сағир аз доираҳои маҳдуд беру номада ва дар доираҳои омузишу парваришӣ(мактабу мадорис)усул ,равиши нави амалию назарӣ касб менамояд. Яъне суннатҳои ҳирфаии омузишу парваришии адабу ҳунарии ҳирфаии замони Сомониён (819- 1005) бо диdi нави таҳқиқӣ аз нав рӯи кор омадан инчунин пояи фикрии фаҳмиши донишномаии шеъру мусикӣ дар ин садаҳо моҳияти нави таърихиу илмӣ ва ҳунарӣ касб карданд . Дар марказшарҳои фарҳангии Мовароуннаҳру Ҳурӯсон Осиёи Сағир (Куния) баробари рӯи саҳна омадани ҳавзаҳои эҷодию иҷроӣ ва таҳқиқии созу овоз, инчунин мактаби пажӯҳишиу баррасии донишномаии асосҳои амалию назарии шеъру мусикӣ ,ки дар замони Сомониён ташаккул ёфта буданд ва ба иллати сари қудрати сиёсӣ омадани хонадони туркии таҳту ҷоҳталаб пояҳои амалию назарии ин суннати устодонаи ҳунарӣ то ҷое шикаста шуданд, дар ин садаҳо тавассути қӯшиши пайгиранаи суннатманишони Мавлоно Камолуддини Удӣ , Мавлоно Наҷмуддини Дабиронӣ , Муҳаммади Нишопурӣ , Устод Ҳусайнӣ Моҳир,Устод Муҳаммади Шонакӣ , Имом Фаҳриддини Товусӣ , Мавлоно Ҷаводи Ҳурӯсонӣ , Устод Каҷаҷӣ,Носириддини Қаввол ва дигарон на факат аз нав фаъол шуданд, инчунин бо барраси мавзуоти

navи таърихию назарии шеъру мусиқӣ, маҳсусан эҷод ва иҷрои мусиқии усулан устодона рӯи кор омаданд(2).

Дар ин садаҳо масоили таърих, таркиботи назарии созу овоз аз тасавуроту тавсифи бадей ба амалия ва тафсиру маънидоди усулан донишномай ташаккул ёфта ва ин равиши фаҳмишу баррасӣ баёнгари иншои рисолаҳои чудогонаи сирф хирфайи соҳавӣ, инчунин ба мавзӯи муҳими фаслу бобҳои таълифоти энциклопедии ин садаҳо табдил ёфтани мусиқӣ, ҳамчун илм ва ҳунари зебоишинохтӣ мебошад. Маҳсусан тавсифи бадеии ҳафт дастони «Хусравонӣ»-и Борбад, ки чун зербинои бунёди маҷмӯи мусиқии устодона ба истилоҳ Дувоздаҳ парда (Дувоздаҳмақом) дар ин садаҳопазирауфта шуд. Ин мавзӯи на фақат дар адабиёти назарии мусиқӣ (аввалин рисолаҳои мусиқии ин садаҳо чун рисолаҳои Муҳаммади Нишопурӣ, Сафиуддин Абулмӯъмини Урмавӣ ва дигарон), инчунин таълифоти барҷастаи донишномай (таълифоти Қутбуддини Шерозӣ, Амир Хусрави Дехлавӣ, Шамсиддини Омулӣ, Мир Сайд Шарифи Ҷурҷонӣ ва др.) шуданд(3).

Ин равияни таҳқиқу баррасии масоили таърих ва назарияи созу дар ҳавзаҳои адабиу фарҳангии Мовароуннахру Ҳурросон, Эрон, Ҳинд ва Осиёи Сағир бо фаро гирифтани ниҳоду тавонҳои ахлоқӣ, зебоишинохти мусиқӣ усулан кори хирфай бурда ва ин раванди омӯзишу тавсиф, таҳқиқи созу овоз, эъзози арзишҳои волоҳунарии иҷрагарону меросбарони суннатманиши он дар ҷомиа омили муҳими пешрафти шаклу анвои нави созию овозӣ (чун шаклҳои созию овозии қавл, кор, рехта, сунбулӣ, амал, нақш ва др.) гардид(6). Рӯи саҳна омадани аввалин созномаҳои бадеи ирфонӣ низ омили пешрафту пазириши васею эътибормандии созу овоз дар ҷомиа гардид ва намунаи барҷастаи ин созномаҳои бадеи «Найному»-и Мавлоно, «Рубобнома»-и Султон Валад, фаслҳои мусиқии таълифоти намояндагони фирмҳои таҳаммулпазири ҷиштия, кубравия, нақшбандия буда ва дар ин доираҳои ирфонӣ ба камол расидани донандагони бузурги мусиқӣ чун Муҳаммади Нишопурӣ («Рисола дар мусиқӣ»), Сироҷиддини Қамар (мусаннифи «Рисолаи ҷанг»), Амир Хусрави Дехлавӣ, сулолаи Носириддини Қаввол, Устод Қаҷаҷӣ ва дигарон аст. Пазириши созу овоз дар маҳофили аҳли тассаввуф ва ирфон на фақат эътибор ва волоҷияти маънавӣ пайдо намуд(4), инчунин пешоҳангони фирмҳои бандому эътиборманди тасаввуфӣ чун ҷиштия, кубравия, нақшбандия аз арзишҳои маънавию созандагии созу овоз, маҳорати иҷрои устодхунаронаи мусиқӣ истиқбол намуда ва дар ин замина дар таълифоти ҷолиби бадеиу фалсафии хеш аз шигифтангезихои созу овози асилу хирфай нукоти рангин баён намуданд (ниг. Аттор «Мантик-ут- тайр», Сайфиддини Ҷоҳарзӣ «Аврод-ул- аҳбоб», рубоиёту ғазалиёти Шамс, Мавлоно «Маснавии маънавӣ» (Найному), Мавлоно Яъқуби Ҷарҳӣ «Найному», силсилаи маснавиҳои фирмҳаи ҷиштия ва амсоли ин(5).

Суннати соз бар соз, сознома ва мусиқиномаҳои бадеии Мавлоно ва замони ӯ дар ташаккули диди назарии созшиносии ин сада ва садаҳои баядии Мовароуннахру Ҳурросон, Эрон, Осиёи Сағир ва Ҳинд нақши басо муассир гузошт. Ин диду бардошти созу овозпазирии орифон ва суханварони садаи Мавлоно ва таъсигузории он дар ташаккул ва ривоҷи диди хирфайи мусиқии садаҳои баядиро дар мисоли таълифоти Ҳоча Абдулқодир («Мақосид-ул- алҳон», «Ҷомеъ-ул- алҳон», «Шарҳи адвор», «Фавоид-ул- завоид» ва др.), Ҳасани Кошонӣ («Канзул тухаф»), Асьадии Самарқандӣ («Шарҳи Мавлоно Муборакшоҳӣ»), Абдураҳмони Ҷомӣ («Рисолаи мусиқӣ», «Найному»), Маҳмуди Ҳусайнӣ («Қонуни илмӣ ва амалии мусиқӣ»), Камолиддин Биной («Рисола дар мусиқӣ»), Наҷмиддин Гавҳарии Кавқабии Бухорӣ («Рисолаи мусиқӣ»), Дӯсталии Бухорӣ («Кашф-ул- автор»), Мавлоно Туғрои Машҳадӣ («Маснавиёти мусиқии Туғро»), Дарвешалии Ҷангӣ («Тӯҳфат-ус- сурур») ва дигарон метавон субит намуд(6).

Вижагиҳои дигари созу овозпазирии Мавлоно ва замони ӯ ин баробари рӯи кор омадани созномаҳои бадеии мусиқӣ ин рӯи саҳна омадани оғози соқинома ва

муғанниномаҳост. Дар осори Мавлоно ва ҳамасронаш ин анвоъ ва чинси шеърию мусиқӣ дар марҳалаи оғоз ва рушиди жанрию шаклии бадей қарор доштанд. Дар соқиномаю муғанниномаҳои садаи Мавлоно баробари ифода, рангомезию муассирияти созу овоз, ҳунари устодонаи эҷодио иҷроии ромишгарии бохунарона касб намудан инчунин силки тасвирии волоҳунаронаи бадеиашон саршор аз тобишҳои нави бадеиу зебоишиноҳти мусиқианд. Баробари волоияти мусиқии сухан, инчунин ин соқинома, муғанниномаҳо дар навбати худ моҳияти таъриҳӣ(ёди таъриҳӣ аз чехраҳои тирози аввали созу овоз чун Борбад, Рӯдакӣ,Ҳобон Чобаки Ноӣ, Исой Барбатӣ, Ротибаи Барбатӣ, Абубакри Рубобӣ, Ситтии Заррин, Бӯтуроби Хонанда ва шоҳаншоҳону ҳокимони замону вақти созу овоз, мусиқпазиро) касб кардаанд(7) ва ин вижагиҳои бадеиу зебоишиноҳти осори Мавлоно ва ҳамасронаш дар муқоиса ба адабиёти назарии шеърию мусиқиамон таҳқиқу натиҷагирий нашудаанд.

Вижагии хос ва муассирияти фарҳангӣ замони Мавлоно дар пурра ташаккул ёфтани системаи мӯҳташами мусиқии устодона ба истилоҳ маҷмӯи мусиқии классикии Дувоздаҳ парда, Дувоздаҳ пардаи аслӣ(Дувоздаҳмақом ва вожаи Дувоздаҳмақом аз садаи XVI дар таълифоти назарии мусиқии Мовароуннахру Ҳурсун шоёнияти истилоҳӣ касб намуда ва дар ҳавзаҳои фарҳангии Эрону Ироқи Аҷам, Осиёи Сағир ҳам бо ин вожа эътибор пайдо намуд) аст. То ин сада дар амалияи эҷод ва иҷрои мусиқӣ маҷмӯи дастон ва лаҳнҳои сигонаи Борбад бо номи маҷмӯии «Роҳи Ҳусравонӣ, Дастони Ҳусравонӣ»амал намуда ва иҷро шуда , устодони созу овоз дар тазмини ин дастонҳои устодонаи Борбад таснифоти нав соҳта ва номгузорӣ менамуданд. Дар адабиёти таърихиу бадей ин маҷмӯаҳои созию овозии мӯҳташами мусиқӣ тавсифу баррасӣ мешуданд (ниг. асарҳои назарии доир ба жанру анвои шеърий навишташудаи Шамси Қайси Розӣ, Насириддин Тусӣ, тавсифҳои бадеии Низомии Ганҷавӣ, Амир Ҳусрави Деҳлавӣ, Ҳочуи Кирмонӣ,соқиномаю муғанниномаҳои Ҳофиз ва диг.,ки танҳо шоҳаҳои чудогонай таснифоти мусиқӣ ва иҷрогарону меросбарони суннатҳои Борбад зикру тавсиф шуда , аз мавҷудияти маҷмӯи ягонаи ташаккул ёфтани Дувоздаҳ парда- Дувоздаҳмақом ва таркиботи он сухане ба миён наомадаанд). Аввалин таълифоти таърихиу назарӣ,ки аз мавҷудияту пурра ташаккул ёфтани маҷмӯи Дувоздаҳ парда (Дувоздаҳ мақом событ намуда ва таркиботи онро тавсифи таърихиу назарии мӯҷаз додааст , ҳамзамони Мавлоно донишманд и мусиқӣ Муҳаммади Нишопурӣ(1132-1246) дар асараи «Рисола дар мусиқӣ» буда ва баъдан ин маҷмӯи ҳирфайи мусиқӣ мавзӯи меҳварии таълифоти мусиқии назаридонони ин садаҳо Сафиуддини Абулмӯъмини Урмавӣ(1220-24-1294, рисолаҳои «Китоб-ул- адвор», «Рисолат- уш- Шарафия»), фаслу бобҳои таълифоти энциклопедии Қутбуддини Шерозӣ(1236-1310, «Дуррат-ут- тоҷ ли ғуррат-ид-Диббоч») , Шамсиддин Омулӣ (1282-1349, «Нафоис-ул- фунун ли ароис-ул-үйон») Мир Сайд Шарифи Ҷурҷонӣ (1339-1413, «Мақолид-ул- улум») ва дигарон гардидаанд(11). Муҳимаш он ки дар таълифоти мусиқии замони Мавлоно шарҳу маънидоди таркиботи мусиқӣ(Дувоздаҳ парда) фаслу бобҳои мусиқии донишномаҳои ин садаҳо танҳо аз дидгоҳи илмӣ- донишӣ ба қалам омадаанд(8).

Дар навиштаҳои мусиқидонони ҳавзаҳои фарҳангии ҳунарии Мовароуннахру Ҳурсун,Эрон ва Осиёи Сағир баробари баррасии масоили таърихиу назарии мусиқӣ(санъати мақом), инчунин доир ба ҳамоҳангии шеъру мусиқӣ (тавсифи созҳои мусиқӣ, чехраҳои эҷодио иҷроии марокизи фарҳангӣ (Бухоро, Марв, Самарқанд,Нишопур Ҳирот ва ғ.) нукоти рангин баён шуда ва бисёр пахлӯҳои умдаи бадеиу зебоишиносӣ бо диду бардошти нави таҳқиқӣ натиҷагирий шудаанд (ниг. «Рисолаи чант» - Сироҷиддини Қамар, фасли мусиқии «Эъҷози Ҳусравӣ»- Амир Ҳусрав и Деҳлавӣ, соқинома ва муғанниномаҳои ин садаҳо). Дар ҳавзаҳои эҷодио иҷроӣ ва таҳқиқии Марву Бухоро, Самарқанд, Нишопур, Ҳирот мавзӯи мусиқии устодона (Дувоздаҳ парда) чун шоҳкории бузурги шеърию мусиқӣ мавриди тарғибу таҳқиқ мешуданд(9).

Баробари ин пешаварони ҳавзаҳои эҷодио иҷроии мусиқии замони Мавлоно дар таҷрибай эҷодио таҳқиқиашон аз усули муқомисавӣ фарогирию нақд намудани назари ҳавзаҳои ҳунарии замони хулафо (аббосӣ, мактаби Бағдод), гурӯҳи «Ихвон-ус-сафо» ва ғ. ишороте нанамуда, дар ин самт аз “падидаю дастовардҳои” аҳди хилофат ишороте дар адабиёти таърихи назарии мусиқии ин сада ба назар намерасанд.

Натоиҷи эҷоду иҷрои мусиқӣ, вусъату таҷаддуди диди нави таҳқиқӣ, ташаккул ва амалияи эҷодио иҷроии жанру шакл, анвои шеърию мусиқии соз бар соз (навъи чӯру кук, танзиму соз бар сози дастонҳо, навъи нави эҷоди асари созию овозӣ), қавл, ғазал (рӯи саҳнаи эҷод ва иҷро омадани ин ду шакл ва навъи шеърию мусиқиро мусаннифони рисолаҳои назарии мусиқӣ бештар ба ҳавзаҳои эҷодио иҷроии мусиқии Ҳинд нисбат дода ва хирфаияти эҷоду иҷроиашонро ба мактаби ҳунарию таҳқиқии Амир Ҳусрав нисбат медиҳанд. Дар осори Шамс, Мавлоно, Ҳоҷу, Султон Валад, Ҳофиз ва суханварони садаҳои баъдӣ ин вожаҳо ва шаклҳои шеърию мусиқӣ дар ҳавзаҳои ҳунарии Мовароуннаҳру Ҳурӯсон, Эрон, Осиёи Сағир ва Ҳинд басе рангину пурвусъат дар истифодаанд ва дар адабиёти назарии мусиқӣ ҳам тавсифи фаннию ҳунарӣ шудаанд), фасона (фарфар, як навъи асари созию овозии шодона ва рақсӣ, ки хоси падидаҳои эҷодио иҷроии мусиқии замони Мавлоно аст), тарона (транак, тарона аз шакл ва жанрҳои устодонаю мардумии замони Борбад буда ва тақъаҳои эҷодио иҷроии устодонаи он дар садаҳои баъдӣ тавассути номоварони шеъру мусиқӣ тақмилу тақвият ёфта) замони Мавлоно дар навиштаҳои донишмандони шеъру мусиқӣ шарҳу тафсирӣ фаннию ҳунарӣ шудаанд (ниг. фаслҳои мусиқии асари донишномаии Амир Ҳусрави Деҳлавӣ «Эъҷози Ҳусравӣ», Мир Саид Шарифи Ҷурҷонӣ «Мақолид-ул-улум», «Рисолаи ҷанг» Сироҷиддини Қамар ва ғ.).(10).

Рангомезии эҷоду иҷро, пажӯҳиши мусиқии замони Мавлоно бо рушди жанру шакл, анвои хурду маъмули шеърию мусиқӣ (қавл, сунбулӣ, фасона, фарғона, соз бар соз, тарона) ва системаи устодонаю мураккаби силсилаии мусиқии Дувоздаҳ парда ва ғайра дар иртибот буда, мақоми ҷамъиятию фарҳангии шоир-сароянда, ромишвар-шоир, мусиқидон-шоир дар ањанаи бадеии ин садаҳо ба такя ба суннатҳои дерини таърихи устодонаи мардумони эронӣ (тоҷикон) ва ширкати мардумони дигари маскуни Мовароуннаҳру Ҳурӯсон ва Осиёи Сағир инкишофт намуд. Ин суннати тавъамии ҳирфаии шеъру мусиқӣ идомаи таърихии замони Сосониён, Сомониён дар марҳалаи нави таъриҳӣ ва саҳми усикии устодони замони Мавлоно чун Мавлоно Камолуддини Удӣ, Мавлоно Начмуддини Дабиронӣ, Муҳаммади Нишопурӣ, Устод Муҳаммади Шонакӣ, Имом Фаҳриддини Товусӣ, Мавлоно Ҷаводи Ҳурӯсонӣ, Устод Каҷаҷӣ, Носириддини Ҷалолиддини Қаввол ва дигарон бузург аст. Дар осори Мавлоно ва ҳамасронаш суннати соз бар соз (тавъамии шеъру мусиқӣ, мусиқии шеър) моҳияти нави бадеиу зебоишнохтии фалсафӣ касб намуда, ҳунари асили эҷоду иҷро ва тавъамон бо сухани баландпоя дар ғазалиёти Шамс, «Маснави маънавӣ», соқиномаю муғанниномаҳои ин садаҳо хеле мастонаю орифона ва боҳунарона ҷарҳ мезананд (11). Мусиқии асилу ҳирфай ва боҳунарона иҷрошуда воситаи муҳими таҷаллиёти андешаи таҳаммулманди орифу сӯфии ҷомасарою пойкӯб гардид «Шунидан мусиқии ноб ҳуд ибодат аст», Начмиддини Кубро, ниг. «Аврод-ул- аҳбоб». Бо таъбир, пиндошти орифони ҷомиасоз ва таммулманди ҷиштия, кубравия мусиқии ноб ҳалол ва шуниданаш савоб будан ва инчунин аз он бонги ибодати воқеӣ меояд ва инсонро ба ҷаҳони андешаҳои инсонмандӣ, дӯстдорӣ мепайвандад.

Дар осори Мавлоно ва ҳамасронаш андеша ва маниши поку беолоиш тавассути мусиқии ноб баён мешаванд. Аз танини лаҳну навоҳо, иҷрои соз бар сози ромишгари боҳунар, бадоҳатанини созҳо (чун наю рубоб, танбӯру барбат) орифонаш шуниданаш мисли аз бӯи мушку анбар мастона шуда ба рақс меоянд ва ҷарҳ дар ҷарҳ мезананд ва тамоми ҷаҳон ва сарзамиро бо раксу пойкӯбиашон мастона фаро мегиранд ва рақс ишон “аз азал оғоз шуда ва то абад идома ёфта” (Сайфиддин Ҷоҳарӣ «Аврод-ул- аҳбоб») ва ин бардошти маънавии орифона дар осори Мавлоно ва ҳамасронаш басо

омирона садо медиҳанд ва мусиқии ноб маҷлиси унси ишонро шӯру ҳоли дигар медиҳад:

*Ба бонги чарх дар чарх омадам боз,
Ки ў саргашта буду ман сарандоз(Хоҷу).*

Ба мусиқии ноб Мавлоно ва ҳамасронаш бисёр арҷ мегузоранд , мусиқие , ки аз дил бархоста ва бар дил нишаста бошад(навои Борбадию дастони “Хусравонӣ”(Мавлоно). На ҳар кори эҷоди иҷроӣ аз дидгоҳи аҳли фирқаҳои кубравия, ҷиштия ва нақшбандия, мавлавия саршор аз муассирияти фаннию борхунаона аст. Мусиқии ноб мисли боғу бӯстон буда ва лаҳни мутриби борбадимизроб мисли лаҳни мурғи афсонавии ҳумост. Ин шевай пазириш, диду бардошт аз мусиқӣ, рақси шикан бар шиканудастанбӯй дар адабиёти мо, хосатан шеъру сухани Мавлоно , ҳамасронаш басе борсуханона қаламдод шудаанд:

*Ман он хушнагма дастонсароям,
Кӯ будӣ ҷой дар бӯстонсароям.
На ҳар бое бувад бӯстонсарое,
На ҳар мурғе бувад дастонсарое(12).*

Рангомезии мавзӯй ва такмили тавону ниҳодҳои бадеиу иҷроӣ шаклу анвои шеърию м усикӣ, вусъати шаклу жанрҳои шеърию мусиқии замони Мавлоно саршор аз муассирияти бадеиу зебоишиноҳтӣ буда ва танавуъоти эҷоду иҷроӣ он бэ эҷодиёти ҳавзаҳои ҳунарии Мовароуннаҳру Хурросон, Эрон, Осиёи Сағир ва Ҳинд дар иртибот аст.

Адабиёт:

1. Абдулкодир ибн Гайбии Хофизи Мароги, Макосид-ал-алхон тасхехи Тақи Биниш, Техрон 1344, с.12,14; Амир Хусрав, Эъҷози Хусравӣ, дастхат, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, в.178.

2. Асадулло Шуур, Мероси мусикии хинди ба забони дари, Канада, 2003, С.21,21; Ашрафи М. Бехзод и развитие бухарской школы миниатюры XVI в. Душанбе, 1987, С.45,67; Камалиддин Бехзад и актуальные проблемы культуры Центральной Азии, Душ.2002,210.

3. Дарвешали-иӣ Чанги, Рисолаи мусики. р.449:1, ИВАН Узб.ССР, В.13,16; Дарешали-иӣ Чанги, Тухфат-ус-сурур, р.ЛОИВАН СССР, №9-403, В.6,16; Дарвешали-иӣ Чанги, Тухфат-ус-сурур, Иван Тадж. ССР .№264, В.171.

4. Камалиддин Бехзод и актуальные проблемы культуры народов Центральной Азии , ответ.редактор Аскарали Раджабов, Душанбе, 2001, С.212; Болдырев А.Н, Очерки из гератского общества на рубеже XV-XVI вв.(Труды отд. Истории культуры и искусства Востока, Гос.Эрмитаж.1V.Ленинград, 1947, С.134.

5. Рисола-иӣ мусики, рукопись, ЛОИВАН СССР.№ 1844-94, В.5.; Рисола-иӣ мусики, рукопись, ЛОИВАН СССР., № 1861, В.12; Рисола-иӣ мусики то Мавлоно Кавқаби, рукопись, ЛОИВАН СССР.№ В-225(1295), В.4.

6. Иноятхон Росих , Рисола-иӣ зикри муганиниёни Хиндустан, Патна, 1961, С.6,8; Малехо Самарканди, Музаккир-ул-асҳоб, таҳия ва таҳқики К.Айни, Душанбе, 2006, С.142; Манзави Аҳмад, Феҳристи нусхаҳои ҳати-иӣ китобхона-иӣ Ганҷбахш, Равалпинди, 1358, 12.

7. Рисола дар илми мусики, рукопись, ИВАН Азер .ССР. № 20, В.4; Рисола-иӣ мусики, рукопись, ЛОИВАН СССР. № 1844, В.6 ; Рисола-иӣ мусики, рукопись, ЛОИВАН СССР., № 1861, В.9; Навои, Маджолис-ун-нағоис, Асарлар, т.12. Тошкент, 1966, -С.134.

8. Агаева С.Х.Абдулгадир Мараги, Бакы, 1983, С.5,8; Аскаралӣ Раҷабов, Афкори мусиқии тоҷикон дар асрҳои XІІ-ХV, Душанбе, 1989, С.51,67.

9. Аскарали Раджабов,Историческое традиции музыкальной культуры эпохи Камалиддина Бехзода // в кн. Камалиддин Бехзод и актуальные проблемы культуры народов Центральной Азии , ответ. редактор Аскарали Раджабов, Душанбе, 2001,С.214//; Аскарали Раджабов,Таджикская музыкальная культура и ее исторические традиции в X11-XV11вв., Душанбе,1994,С.24.

10. Дўстмуҳаммад Хирави, Ҳолот-и хунарварон, Лоҳур,1936,с.23; Зиннат-ул-мачолис,рукопись, ИВАН Узб.ССР,№4229,в.43; Из истории искусства великого города,Ташкент,1969,126.

11. Рисола-айи дувоздахмаком, рукопись, ИВАН Узб. ССР. № 415-7,в.6 ;Рисола-айи нагамот, рукопись. ЛОИВАН СССР.№ 1861,в.7; Рисола дар илми мусики, рукопись, ИВАН Азер .ССР. № 20,в.3.

12. Камалиддин Бехзод и актуальные проблемы культуры народов Центральной Азии , ответ.редактор Аскарали Раджабов, Душанбе,2001,с.213; Нафиси Сайд, Таърихи назму наср дар Эрон...Техрон,1332.с.237,240.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА МУЗЫКАЛЬНЫХ МНЕНИЙ И ВЫДЕРЖЕК ВРЕМЕНИ МАВЛОНО

РАДЖАБОВ АСКАРАЛИ

Развитие жанра песни и музыки относится к традициям мастерских исследований, созданию и исполнению музыки в новой эпохе истории, опираясь на давние (старинные) традиции таджикского народа. Мавлоно и его современники сыграли большую роль в создании настоящей музыки.

Ключевые слова: жанр, создание, песня и музыка, исследование и изучение, музыкальный инструмент, пение, духовная ценность.

PIERCING GAZE MUSICAL OPINIONS, AND TIME MAVLONO

RADJABOV ASKARALI

Development of the genre of song and music belongs to the tradition of the workshops of research, creation and performance of music in a new era of history, based on the old (ancient) traditions of the Tajik people. Mavlono and his contemporaries played a major role in the creation of this music.

Keywords: genre, creating a song and music, research and study, musical instrument, singing, spiritual value.

РОЗИ НУХУФТАИ ҲИКМАТИ ҶАВҲАРИИ ИНСОН АЗ НАЗАРДОШТИ МАВЛОНО ҶАЛОУДДИНИ БАЛХӢ

РУСТАМ КОМИЛОВ,
доктори илмҳои фалсафа, профессори
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

*Маснавии маънавии Мавлавӣ,
Ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ.*

Шоҳбайти пурҷавҳари мазкури Мавлонои Балҳро дар сароғози баёну тавзехи матолиби ҳикмати ҷавҳарии инсони ў ба он хотир овардаем, ки равишу усули арзёбиву баррасӣ ва матраҳи муаммои инсон чӣ дар Қуръони шариф ва чӣ дар осори гаронмояву пурғановати мутафаккири номбурда анқарӣ яқсону ҳамшабеҳ мебошанд. Ин фикро маълумоти муҳаққиқи маъруфи эронӣ Бадеуззамон Фурӯzonfар ва намоёнтарин донишмандони мавлавишиноси мусоири тоҷик Ҳуршед Зиёев, Муҳиба Маҳмадҷонова ва дигарон низ тақвият дода метавонад, ки табқи онҳо “танҳо дар “Маснавии маънавӣ” зиёда аз 500 ҳадис иқтибос шуда ва тасвир ёфтааст. Вале ҳамзамон таъқид кардан ҷоиз аст, ки дар осори мавлавиён, (хусусан Мавлонои Балҳ-Р.К.) на танҳо ба тафсири оятаҳои Қуръонӣ ва ҳадисҳо дучор меоем. Ниҳоят, ҷизи дигаре, ки имкон медиҳад Қуръон, ҳадисҳо ва шариати исломиро ба ҳайси асоси ташаккули мактаб (-и мавлавия, ки чирадасттарин намояндааш Мавлонои Балҳ маҳсуб меёфт – Р.К.) иқрор шавем, ин ризоияти мавлавиён бо маъхазҳои мазкур дар мушкилоти асосии дину фалсафа (хосатан ҳикмат ё рози инсон – Р.К.) аст”[1;2;4].

Ривояти хилқат ё оғариниши инсон дар ҷандин ояту сураҳои Қуръони мачид ва лаҳзаҳои бомавриди гуногуни “Маснавии маънавӣ”-у “Девони кабир” ё худ “Девони Шамси Табрезӣ”-и Мавлонои Балҳ роиҷ аст ва ривояти ронда шудани Иблис (шайтон) низ аз ба хотири саҷда накардани ў аз даргоҳи Илоҳӣ (бингаред ба мазмuni оятаҳои 30-37-уми сураи “Бақара”, оятаҳои 61-63-юми сураи “Исрӯ”, ояти 50-уми сураи “Қаҳғ” ва ғ., ҷандин порчаҳои “Маснавии маънавӣ”-и Мавлонои Балҳ) ҳуҷдор соҳтани инсоният ба андешаи аз мақому манзalat ва рисолати инсон ин амру фармоиши дастурии Ҳудовандро ба инсон дар идроқи мақому мартабаи худ бо ин ҳикматкаломи волову олӣ ба риштаи назм кашидааст:

*Манигар ба ҳар ғадое, ки ту аз они мойӣ,
Мағурӯш хеш арzon, ки ту бас гаронбаҳоӣ.
Ба асо шикоф дарё, ки ту Мусии замонӣ,
Бидарон қабоу маҳро, ки зи нури Мустафоӣ.
Чу Масеҳ дам равон қун, ки ту низ аз он ҳавоӣ,
Ба саф андар ой танҳо, ки Сифандиёри вактӣ.
Дари ҳайбар аст, баркан, ки Алии Муртазоӣ,
Биситон зи дев хотам, ки туӣ ба ҷон Сулаймон.
Бишикан сипоҳи аҳтар, ки ту офтоби роӣ,
Чу Ҳалил рав ба оташ, ки ту холисию дилхуши.
Чу Ҳизр хур оби ҳайвон, ки ту ҷавҳари бақоӣ,
Ту ба рӯҳ безавоӣ, зи дарунаҳ ба ҷамоӣ.
Ту аз они Зулҷалоӣ, ту зи партави Ҳудоӣ,
Ту ҳанӯз нопадидӣ, зи ҷамоли худ чӣ дидӣ?
Саҳаре чу офтобе, зи дируни худ бароӣ,
Ту чунин ниҳон, дарего, ки маҳе ба зери мегӣ.
Бидарон ту меги танро, ки маҳию хушилиқоӣ,
Чӣ хуши аст зарри холист, чу ба оташ андарояд.
Чӣ кунад даруни оташ ҳунару гүҳарнамоӣ,
Магурез, эй бародар, ту зи шӯълаҳои озар.
Зи барои имтиҳонро чӣ шавад агар дароӣ?
Ба Ҳудо, туро насӯзад, руҳи ту чу зар фурӯзад,*

*Ки халилзодаī ту, зи қадими ошной.
Ту зи хок сар баровар, ки дарахти сарбаландӣ,
Ту бипар ба қофи қурбат, ки шарфтари ҳумоӣ.
Шакарӣ, шакарфиион кун, ки ту қанд, нӯшқандӣ,
Бинавоз нои давлат, ки азим, хушнавоӣ[5.470-471].*

Тавре ки донишманди шаҳири муосири эронӣ Муртазо Мутаҳҳарӣ менигорад: “Худшиносӣ ба ин маънӣ аст, ки инсон мақоми воқеии хешро дар олами вучуд дарк бикунад, бидонад, хокӣ (заминӣ-Р.К.)-и маҳз нест, партаве аз руҳи Илоҳӣ дар ў аст”[3.27-28].

Чӣ дар Қуръони мачид ва чӣ дар “Маснавии маънавӣ”-и Мавлонои Балх ба ғайр аз масоил роҷеъ ба номҳову фазилатҳои ҳасанаи одамон доир ба муаммои хилқат (оғариниш ё ибдоъ – Р.К.)-и инсону бузургдошту арҷгузории ў; мақсаду ҳадафҳо аз хилқати инсон; мақому манзалат ва рисолати инсон дар пеши Оғаридгор ва олами вучуд; масъалаи озодии ирода ва масъулияти инсон; тавсифи руҳиву равонии инсон; мушкилоти рушду ривоҷи ҷомеа; баробариву ҳамсонии дину мазҳабҳо; мусовијолҳуқуқиву бародарии инсонҳо; масоили озодии этиқоду озодии виҷдон, наҷоду миллат ва диёнат; усул ва меъёроҳи аҳлоқии инсон; арзишҳои ҳамидаи инсонӣ, масъалаи адлу адолат ва сулҳу рафоҳият ва г. мавриди арзёбиву баррасӣ ва мубоҳисаи амиқу ҳамаҷонибаи мутафаккир қарор гирифтааст.

Чуноне ки аз усули масъалагузории боло бармеояд, асли таълимоти Қуръониву Мавлонои Балх худшиносиву инсонсозӣ аст, яъне тарғибу ташвиқи инсон ба боҳабарӣ ва оғаҳӣ аз асли вучуди худ, баргузидани аҳлоқи ҳамидаву ҳасана, зиндагӣ ва рӯзгори матлубу шоиста, пажуҳиш, талошу ибтикор ва заҳмати пайваста баҳри пурсамар гузаронидани умр, ки бо ҳисси хушнудӣ ва ризоияти Яздони Ҳақ ҳамчунин саодату пирӯзӣ ва комронии одамон аст.

Мисраъҳои ғаврумояву ҳакимонаи Мавлонои Балх ҳам дар баёни ин масоил хеле зиёд ба назар мерасанд:

*Ҳар дам расуле мерасад, ҷонро гиребон мекашад,
Бар дил хаёле медавад, яъне: “Ба асли худ биё”[5.22].*

Тавре аз ин гуфтаҳо маълум мешавад, инсон шарифтарин маҳлукӣ Ҳудовандист, ҷаро, ки ў инсонро дар беҳтарин ҳусниёти таквим оғаридааст. Инсон бо дамида шудани нафҳаи Илоҳӣ ҷон гирифтааст. Шарти дарёфти камолоти инсон дар он зоҳир мегардад, ки амру хостаҳои Ҳудовандро сармашқи якумраи зиндагӣ, кору пайкор ва фаъолияти амалии худ қарор дихад ва ҳамзамон фазилатҳои ҳамидаву ҳасанаро баргузинад, чун Аллоҳ ҳамеша аз кирдору аҳвол ва аъмолу пиндори ў вокиф бигардад.

Дигар масъалаҳои фалсафие, ки аз ин ё он ҷиҳат бо муаммои инсон иртиботи қавиву ногусастани доранд, масоили таносуби моддиёту руҳиёт, муборизаи зидҳо, ваҳдати вучуд, назарияи вучуд ва маърифат, диалектикаи мафқуравӣ, ғояи инсондӯстиву башарпарварӣ, адолатмандиву амну осоиш, рифоҳияту муруvvatpeshagӣ, сулҳу салоҳият, мусовијолвазни дину диёнат, мазҳабу равияҳои гуногун ва г. мебошанд, ки чӣ дар “Маснавии маънавӣ”-и “Девони Шамси Табрезӣ”-и мутафаккири ҳаким мавриди арзёбиву бозтобии ҳаматарафа қарор гирифтааст.

Дар таърихи ҳикмати тасаввуғ ваҳдати вучуди Мавлонои Балх арзиш ва мақоми муайян дорад, ки ба эътирофи тавҳид ё ваҳдоният асос ёфтааст ва тасдиқи оғаридгории Ҳудо ҷой дорад. Пайдост, ки агар оғарандагии Ҳудо эътироф гардад, пас мантиқи ҳудуси замонии олам ва дар ин замина тафовути моҳиятан зиддиятноки лоҳуту носут ба миён меояд. Бешак, ин тарзи тафсиру ташрехи масъала ба табииати ваҳдати вучуд, ки ваҳдати ҷавҳарии Ҳолиқу маҳлукро эътироф дорад, то андозае номувоғиқ аст.

Бояд таъқид намуд, ки ваҳдати вучуди сӯфиёна ё худ орифона бо вучуди умумият дар таълимоти мутафаккирони ҷудогона ҷилову тобишҳои хосе пайдо кардааст. Масалан, қазияи машҳури ин таълимот “ҳама Ӯст”, ки яке аз услуби мабдаъӣ ба шумор меравад ва ваҳдониятро ифода менамояд, аз ҷониби пайравони ваҳдати вучуд

(пантеизм) бо тарзхой гуногун шарху тафсир ёфтааст. Мавлонои Балх дар “Маснавӣ” ин ақидаро ба таври ба худ хос баён кардааст:

*Он ки гӯяд: “Ҷумла ҳақ аст”, аҳмақист,
В-он ки гӯяд: “Ҷумлагӣ-ботил”, шақист[5].*

Дар масъалаи таносуби моддиёт ва вучуд назари мутафаккир бар он аст, ки мабдаъ ба набот, сипас рустаний ба ҳайвон ва ҳайвон ба инсон мубаддал мегарданд, яъне инкишоф аз як марҳила ба марҳилаи дигар ба воситаи инкори марҳилаи пешина сурат мегирад. Давраи инкоркарда дар навбати худ инкор мешавад, ҳамин тарик инкори инкор ба зухур меояд. Инкор фанои мутлаки марҳила набуда, балки дараҷаи ниҳойии он мебошад, ки ба ин васила ба марҳилаи боз ҳам баландтар мерасад:

*Омада аввал ба иқлими ҷамод,
В-аз ҷамодӣ дар наботӣ уфтод.
Солҳо андар наботӣ умр кард,
В-аз ҷамод ёд н-овард аз набард.
В-аз наботӣ ҷун ба ҳайвонӣ фитод,
К-омадаши ҳоли наботӣ ҳеч ёд.
Ҳамчунин иқлим то иқлим рафт,
То шуд акнун оқилу донову зафт.
Ақлҳои аввалинаш ёд нест,
Ҳам аз ин ақлаши таҳаввул кард, нест[5].*

Чӣ дар “Маснавӣ” ва чӣ дар “Девони кабир”-и Мавлонои Балх бисёр андешаҳо оид ба муборизаи зидҳо баён гаштаанд. Тибқи ин ақида, олам ин ҷойгаҳе муборизаи зидҳост, зидҳо аз зидҳо ба зухур меоянд ё ба ҳам маҳлут гашта, шакли дигар мегиранд:

*Шаб набуд нуру надидӣ рангҳо,
Пас ба зид он нур пайдо шуд туро.
Шаб надид он ранг, к-он берун буд,
Ранг чӣ будӣ муҳраи кӯру қабуд.
Ки назар ба нур буд, он гаҳ ба ранг,
Зид аз зид пайдо шавад, ҷун руму занг.
Дидани нур аст, он ки дид ранг,
В-ин ба зидди нур донӣ бедаранд.
Пас ба зидди нур донистӣ, ту нур,
Зид зидро менамояд дар суур.
Ранҷу ғамро Ҳақ пайи он оғариҷ,
То бад-ин зид ҳушидилӣ ояд падид.
Пас ниҳониҳо ба зид пайдо шавад,
Ҷунки Ҳақро нест, зидде дар вуҷӯд,
То ба зид ӯро тавон пайдо намуд[5].*

Андешаҳои фалсафии Мавлонои Балх далолат бар он менамоянд, ки олами вучуд ҳамеша дар таҳрику ҷунбиш, тағтиру табдил буда ва ба ин васила ҳамаи ашёву мавҷудот нав мешаванд:

*Ҳар нафас нав мешавад дунёи мо,
Бехабар дар нав шудан андар бақо.
Умр ҳамчун ҷӯйи нав нав мерасад,
Мустамире менамояд дар ҷасад.
Он зи тезӣ мустамиришакл омадаст,
Ҷун шараф, к-аз тез ҷунбонӣ ба даст.
Шоҳи оташро бичунбонӣ ба соз,
Дар назар оташ намояд бас дароз[5].*

Назарияи маърифати Мавлонои Балх низ ҷаҳатҳои хос ва афзалиятноки худро дорад. Ба ақидаи ӯ, ашёи вуҷуд, муҳит ва инсон воситаҳои маърифати ҳастии мутлақанд. Аз мавҷудоти олам танҳо инсон қодир аст, ки ин ҳастиро дарк намояд ва ин мартаба дар натиҷаи ҳудшиносӣ ба зуҳур меояд. Дарки моҳияти ҳастӣ барои ба зинаи баланди маърифат расидан мусоидат менамояд:

*Дона бин, к-аз ҳоқу обу офтоб,
Чун дарахте гашт олӣ дар шубоб.
В-ар ба моҳият бикарданӣ назар,
Дур-дуранд ин ҳама аз яқдигар[5].*

Фояҳои башардӯстӣ ва инсонпарваронаи Мавлонои Балх дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ мақоми баланду шоиста доранд. Вай байни ҳалқияту нажод, урғу одат, суннату анъанот ва дину мазҳаб ҳад ё худ “девори чинӣ” намегузорад, барои ӯ ваҳдати ҷаҳонӣ инсонӣ афзалтару бартар ва мумтозу болотар аз унсурҳои зикршуда аст:

*Туркиву ғурҷиву порсиву араб,
Фаҳм карда он ниҳо бо гӯшу лаб.
Худ чӣ ҷойи турку тоҷик асту занг,
Фаҳм кардаст, ин ниҳоро ҷубу санг[5].*

Ё дар ҷойи дигари “Маснавӣ” мутафаккир менигорад:

*Буттарастӣ гар бимонӣ дар сувар,
Сураташ бигзору дар маънӣ нигар.
Марди ҳоҷӣ ҳамраҳи ҳоҷӣ талаб,
Хоҳ ҳинду, хоҳ турку хоҳ араб.
Мункир андар нақшу андар ранги ӯ,
Бингар андар азму дар оҳанги ӯ.
Гар сиёҳ асту ҳамоҳангӣ ту аст,
Ту сафедаши хон, ки ҳамранги ту аст[5].*

Тавре ки қаблан ёдовар шудем, ахлоқи ҳамидаву ҳасанаи инсонӣ аз муҳимтарин паҳлӯҳои ҳикмати инсонгароёнаи Мавлонои Балх маҳсуб мешавад. Яке аз умдатарин фазилатҳои ахлоқӣ, тибқи ақидаи мутафаккир, адолат мебошад. Мувофиқи он, адолат фазилати нафсест, ки аз маҳлутшавии ҳикмат, иффат ва шуҷоат ба зуҳур меояд. Ин падидойӣ фазилатҳои мазкурро ба яқдигар созиш дода, ба нерӯи ягона тобеъ будани онҳоро тақозо мекунад, ки инсонҳо барои мақсаду ҳадафҳои худ расидан ба зӯйӣ ё ба заифиву сустӣ роҳ надиҳанд. Тавассути адолат дар инсон ҳолате пайдо мешавад, ки бо ёрии он аввалан кас инсофро аз нафасаш ба нафасаш, сипас адолату талаби адолатро ба дигарон ихтиёр мекунад.

Чунон ки дида мешавад, Мавлонои Балх одамонро ҳушдор медиҳад, ки онҳо дар тадбири ҷорамандии тамоми мушкилот бояд ба фаъолият, кору пайкор ва рафттору кирдори яқдигар беғаразонаву одил бошанд.

Арзиши адолат дар таълимоти ахлоқии мутафаккир хеле доманадору фарроҳ арзёбӣ шудааст. Он танҳо ба муносибатҳои ахлоқӣ маҳдуд гардонда нашудааст ва аз ин рӯ, мутафаккир одамонро воқиф месозад, ки онҳо ба ҷунун нафррату адоват роҳ надиҳанд, ки он аз ҳадди васат ё худ адолат берун гом наниҳад.

Аз рӯйи баёни мутафаккир, афроди ҷомеа бояд адолатро, ки муҳимтарин фазилати ахлоқист, дар гуфтор, кирдор, рафттор, қазоват, муомилот, тадбирчӯйии байни мардум, шаҳодат ва ғ. роиҷу интишор созанд.

Вуҷуди адл байни мардум, вобаста ба вуҷуди инсоне аст, ки адлро ба хубӣ бишносад ва дар мадди аввал онро дар фаъолияти амалии худ интишор карда бошад.

Тибқи андешаи Мавлонои Балх, адолат муносибати ҳасана, ҳайрҳоҳона ва накӯкорона буда, аз рӯйи ҳаққоният ва масъулияти имониву вичдонӣ рафттор кардани шаҳс нисбат ба одамон, ҷомеа, муҳити атроф, ҳаводису воқеъоти дар табиату ҷомеа ба вуқӯъ пайвастааст. Рафттори ҳолисона ва ҳақиқатпарастонае, ки барои ҳифз ва бақову

устувор сохтани манфиатҳои ҳамаҷонибаи мардум нигаронида шудааст, умдатарин аломати адолатпарваронаи инсон мебошад. Адлу адолат заминаи асосии рушду ривоҷи ҳаёти ҷамъиятӣ, ахлоқу фарҳанг ва зисту зиндагоии мардум буда, сабаби рифоҳияту осудагӣ, амну осоиштагӣ, инсонпарварӣ, озодиву хушҳолӣ ва беҳдошту беҳбудии сокинони ҷомеа мегардад. Мувоғиқи таълимоти мутафаккир, адолат бояд меъёри ҳаёти рӯзмарра ва ҳамарӯзai фард бошад. Адолат тақозо мекунад, ки одамон ҳам дар сухан ва ҳам дар амалу фаъолият, кору пайкор самимӣ буда, вазифаву масъулияташонро аз рӯйи имону вичдон пиёда созанд, ба кирдору рафтор ва хулқу атвори худ ва дигарон холисонаву одилона баҳо дода муносибат намоянд.

Гуфтаҳои боло шаҳодати онанд, ки Мавлонои Балх анқариб нух қарн қабл аз мороҷеъ ба умдатарин мушкилоту муаммои фалсафӣ андешаҳои пурарзишу гаронмоя баён кардаст.

Адабиёт:

1. Комилов Р. Фалсафаи тоҷик: аз аҳди бостон то имрӯз. – Душанбе: “Ирфон”, 2011. – С. 172-190.
2. Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. – Душанбе: “Деваштич”, 2001. – 168 с.
3. Муртазо Мутаҳҳарӣ. Муқаддима бар ҷаҳонбинии исломӣ. Ҷ.4: “Инсон дар Куръон”. – Техрон, 1372. – С. 27-28.
4. Фурӯzonfар Бадеуззамон. Аҳодиси “Маснавӣ”. – Техрон, 1344 ҳ. – 226 с.
5. Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Гузидай ғазалиёти Шамс. – Душанбе: “Алхудо”, 1372. – С. 470-471.

ТИМСОЛИ ЗАН ДАР ИРФОН ВА АФКОРИ МАВЛОНО РУМЙ

МАҲМАДҖОНОВА М.
доктори илмҳои фалсафа, АИ ҶТ

Дар тасаввуф, ки шохае аз орои фалсафӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии ҳалқи тоҷик ва Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад, бахши хеле қавие ба масъалаи инсон, чистии он, мақому манзалат ва аҳамияти худи ў ва ҷомеаи инсонӣ бахшида шудааст. Имрӯз ин гуна самтирии афкори тасаввуф маҳсусан мубрам ба назар мерасад, зоро фалсафаи муосир ба ин масъала аз тариқи назариёти постмодернизм, бо инсонро маркази таҳқиқоти ҳамаҷонибаи фалсафаи иҷтимоӣ қарор додан ва инсонро ягона мақсаду мароми таҳқиқоти илмӣ эълом доштан, гаровидааст.

Орои тасаввуф бо тамоми алоҳидагии ҳуд, қисми таркибии фарҳанги исломиро ташкил диҳад ҳам, мисоли равшани синтези орову андешаи таърихиву нав мебошад, ки дар мағз ва воситаҳои таълимоти ислом ифода ёфтааст. Бо ин ҳама, маҳз тафаккури тасаввуф дар доҳили ислом имконият додааст, то дар фарҳангу тамаддуни нотакроре по ба арсаи вучуд ниҳода рушди зебоишиносиву ҳудшиносӣ ва вусъати аҳлоқи неки инсониро фароҳам оварданд.

Тафовути ҷаҳонбинии ирфонӣ аз шаръӣ ҷандон бузург нест. аммо ҳатто ҳамин майдон сабаби рушди соҳаҳои санъат, адабиёт, ҳунар, тафаккур бо тамоми фасоҳати он гардида осори ҷовидонии гуногунҳаҷм ба вучуд омад.

Таҳлили мавзӯи тимсоли зан дар тасаввуф, алалхусус, баррасии мавзуи мазкур дар орои орифи шӯрида Мавлоно Ҷалолуддини Румй бидуни омӯзиши ҷомеаи он замон бемаънист. Бояд дар айни ҳол таъқид кард, ки Мавлоно занро на дар маъни назариёти муосири феминистӣ баррасӣ менамояд. Аммо барҳилоғи андешаи умум, ки нисбати зан ва мақому манзалати ў дар ҷомеа нигоҳи беэътиноёна дорад ва нисбати зан ҳисси беэҳтиромӣ дошта занро гайриқобили тафаккуру хирад медонад, Мавлоно нисбати зан эҳтиром ва муҳаббати латифе изҳор менамояд. Таҳлили андешаҳои мутафаккирони Мовароуннаҳру Ҳурросон оид ба ҷомеа ва инсон имрӯз хеле мавзӯи мубраму замонавӣ шудааст, зоро андешаҳои амиқи уламову урафои ин давр аз замони худи онҳо хеле дур рафта, имрӯз низ дар ҳалли аҳдоғи башарии сатҳи ҷаҳонӣ дошта самара баҳшанд. Аз ҷумлаи ин гуна масоил метавон тағиیرпазирӣ ва навшавии арзишҳои бунёдии дорои қайфияти иҷтимоӣ ва аҳлоқиро оид ба пайдоишу таъсирашон ба ҷомеа мутафаккирони Шарқи асримиёнагӣ пешбинҳои нобигавӣ кардаанд, ном бурд. Андешаҳои иҷтимоӣ-фалсафии мутафаккири барҷастаи форсу тоҷики шарқи исломӣ, ҳамвatan ва ҳамхуни тоҷикон, Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхии Румй (с.1207-1273), ки бешак дар ҷаҳони имрӯз тӯли ҷанд сол аст, ки аз ҷумлаи серҳонандатарин мутафаккирони гузашта шинохта мешавад, мубрамият ва аҳамияти ҳудто то ба ҳол аз даст надодаанд. Маҳсусан, андешаҳои Мавлоно нисбати инсон ва ҷомеаи инсонӣ бо тамоми нудрати ҳуд, аз ҷиҳати ҷонибҳои башардӯстонаи амиқи хеш бо орои мутафаккирони бузурги пешин ҳамсадо буда, дар аксари маврид рушдиҳандай онҳо мебошад.

Дар мавриди инсон ва ҷомеаи инсони, мақоми зан дар он, ҷавҳар ва ҳувияти зан метавон ба андешаҳои Абулқосим Фирдавсӣ муроҷиат кард. Абдураҳмана Ҷами (1414 - 1492), Зоро Абулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» безаволи хеш, дар баробари тасвири ҷомеа ва инсони таърихиву асотири, ба замони ҳуд низ амиқ назар карда, аз андешаҳои ҳуд оид ба ин мағҳумҳо ибрози назар менамояд ва ағлаб роҳҳои тозаи ҳалли масоили иҷтимоиро пешниҳод месозад.

Мавлоно Ҷалолуддини Румй дар қатори маъруфтарин мутафаккирони Шарқ: Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Форобӣ, Ибни Сино, Хайём, Носири Ҳусрав, Саъдӣ, Ҷомӣ, Ҳофиз мақоми хоса дорад. Андешаҳои ў ба ганҷинаи арзишҳои умумиинсонӣ ворид гардида бунёди гаронбаҳои маънавии рушди минбаъдаи андешаҳои фалсафӣ-иҷтимоиро ташкил карда имрӯз ҳам мубрамияту аҳамияти ҳудро аз даст надодааст. Мавлоно, чун пешомадони ҳуд, анъанаҳои накӯи андешаи фалсафӣ-иҷтимоиро давом дода, масъалаҳои вобаста бо ақл дар идораи давлат ва ҷомеа, ташкили ақлонии соҳтори давлат, ҳифзи

амнияту адолат, таъмини бартарияти ҳуқук дар давлат, қонун, тартиб ва интизомро мавриди тафаккур қарор додааст. Дар масири таваҷҷӯҳи Мавлоно чунин масоили анъанавии таърихи афкори иҷтимоӣ-фалсафӣ, монанди масъалаҳои салта ва салтанати одилона, пайдоиши мағҳум, шакл ва вазифаи иҷтимоии давлат ва ҳ.к. қарор доштанд.

Андешаҳои худро дар ин маврид ифода карда Мавлоно як қатор андешаҳои фикрҳои мубрамро иброз доштааст, ки қисме аз онҳо дар осораҳ ба шакли андешаҳои бунёдӣ коркард шудаанд.*

Дар мавриди идоракуни динӣ ва дунявии давлат ў алалхусус, афкори шакли дунявии давлатдориро қабул дошт ва онро аз зулму тааддӣ афзалтар медонист. Ўаз орои Арасту ва машҳоия хуб огоҳ буда, дар ҳоле, ки бо онҳо мувофиқ набуд, дар масоили иҷтимоӣ-фалсафӣ аксаран ба мавқеи онҳо мегузашт, зиёда аз ин, орои ҳосай салтаи ҳакимонаро дар заминаи усулҳои бартарияти ҳуқук ва риояи қонун, адолат ва ҳ.к. таҳия намудааст.

Ба ин маънӣ ба мақоми аввал таҳлили масъалаи ақлоният ва замоният, ки Мавлоно тавассути он ҳудуди таълимоти тасаввуфро дар ин масъала вусъат мебахшад, мебарояд. Мавзӯъҳои мазкур ҳошияи таълимоти иҷтимоӣ-сиёсии Афлотун буда, ки хусусияти усулии он таҳлили инсон ҳамчун нафси мудрика-на одамони фонӣ мебошад, балки нафси абадӣ дар давлати ормонии Афлотун амал мекард, танқиди Арастуи Афлотун бошад, бинобар тафовути руқнҳои таълимоти ў бо баъзе ҷанбаҳои воқеии ҳаёт буда, пеш аз ҳама вобаста бо дарки табиати инсон, ки як дафъа ва ё мукаррар ҳаёти заминии худро басар бурдааст.

Ба андешаи Афлотун инсонҳо арзишҳои моддӣ ва маънавиро монанди вилодати ҳомиладорон, ки ҷисму ҷонро мезоянд, парвариш менамоянд. Онҳое, ки ҷисмашон аз ҳамл озод мешавад, бештар ба занон ва ба Эрот хизмат намуда, умед доранд, ки бо таваллуд кардан абадият ва садотаро ноил мегарда ва дар бораи худ хотираи некро абада мегузорад. Аммо ба андешаи ў, шахсоне, ки ҳамли маънавӣ доранд, ҳамлашонро дар нафси худ парвариш мекунанд. Он чиро парвариш мекунад? Ақлоният ва дигар некукориҳоро. Волидони онҳо чунин созандагон ва устодонеанд, ки онҳоро интихобгар номидан мумкин аст. Қурбон кардани худ ва зебоӣ - фалсафаи идоракуни давлат ва ҳона аст, ки санъат тафаккур ва адолат мебошанд.

Афлотун ҳикмат, ақл ва ишқро тавъам медонад. Ў ишқи заминиро зинаи ишқи осмонӣ ҳисобида, «ишқи заминиро» аслан рад наменамояд. Назарияи ваҳдати ақлу дилро ҷун воситаи тааққул аз орои юнонӣ истифода карда, мутафаккирони тасаввуф онҳоро то муайян кардани таносуби онҳо инкишоф додаанд. Ҷолиб аст, ки дар ин сурат муносибати яке аз бунёдгузорони ишроқия Шаҳобуддини Суҳраварди нисбати масъалаи ақл ва ҳикмат чӣ гуна аст. Ў таъқид дорад, ки инсони оқил бояд соҳиби тавозуни ақлу дил бошад. Он ҷизе, ки инсон бо қалимот ифода менамояд, бояд мувофиқ ба фикри қалбаш бошад, яъне ақл ва шуҳуд бояд дар тавозуни муайян бошад. Дар ин ҳол ва ҳамдилии ақлу дил инсон ҷаҳони моддиро ҳамчун маърифати Худои ягона чунин маърифат мекунад. Бо суханони дигар ҳангоми маърифати шуҳудӣ метавон ба андешаҳои назариявӣ оғоз карда натиҷаҳои маърифати шуҳудиро санҷид[4.232].

Аз нигоҳи Шаҳобуддини Суҳравардӣ файласуф он инсоне мебошад, ки бо ин ё он роҳ Ҳақиқатро, бигузор аз роҳи ақл ва ё дил бошад, мешиносад. Аммо ҳуди ў бартариятро ба маърифати шуҳудӣ медиҳад.

Бояд таъқид кард, ки Шаҳобуддин Суҳраварди ин ду намуди маърифатро бо ҳам муқоиса карда, ин ду навъи маърифатро бо ҳам якҷоя карда дар таълимоти маърифатии худ онҳоро воҳид ва маърифати ашё ва ҳудшиносиро ба як низом муттаҳид менамояд. Дар ин бора ў дар қитобаш «Ҳикмат-ул-ишрок» ва «Мутарехат» таъқид кардааст, ки вуруд ба олами малакут танҳо аз тарики абстракция, ки ҳангоми ташдиди фаъол ҷисмро тарқ карда олами моддиро маърифат мекунад, ва дар ҳолати заифӣ он ба қувваҳои торикий таъмин менамояд[4.237]. Аз ин ҷо бармеояд, ки маърифати нафс дар таълимоти ў руқни асосие мебошад, ки дар атрофии он улуми ирфонӣ-фалсафӣ давр мезананд, он асоси саодату лаззоти инсонӣ мебошад. Аз ин рӯ гуфта мешавад, ки маърифати нафси худ баробар ба ҳудшиносист, ки он Худошиносиро ба маънои томаш ифода менамояд.

Ин пешниҳоди Шаҳобуддин Суҳравардӣ дар асоси таснифи файласуфон, ки онро Шайхи Ишроқ дар муқаддимаи «Хикматул ишрок» овардааст, бармеояд. Мазмуну мӯҳтавои андешаҳои донишмандони пешинро хулоса намуда ва бинобар мавқеи эшон нисбати масъалаи шинохи Худо файласуфон ва намояндагони таълимоти ирфонӣ-фалсафиро (файлусуфон, орифон ва сӯфиенро) ба 8 гурӯҳ тақсимбандӣ менамояд. Дар мавриди баҳси мо танҳо чор гурӯҳ ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, кии борат аз а) мутафаккироне, ки нав ба шинохти Худо иқдом карда навтаҳсилоти соҳаи маърифати Худо ба ҳисоб мераванд; б) ҳакимоне, ки машгули маърифати ашё буда дар маърифати ақлонӣ соҳиби мартабаи олӣ шуда, аммо аз гунаҳои маърифати ирфонӣ оғоҳ нестанд. Суҳравардӣ ба ин гурӯҳ Арасту ва пайравони шарқии ў-Форобӣ, Ибни Сино ва дигаронро доҳил менамояд; в) ҳакимоне, ки умуман ба маърифати ақлонӣ таваҷҷӯҳ надошта танҳо дар мавриди тасфияи қалбу нафс ҷаҳд менамоянд, монанди Боязиди Бистомӣ, Мансури Ҳаллоҷ, Саҳли Тустарӣ ва Абдулҳасани Ҳариқонӣ; г) ҳакимоне, ки маърифати ақлониро тавъам бо маърифати ирфонӣ ба таври олӣ азбар карда дар соҳаи маърифати ирfonӣ ва худошиносӣ ба олитарин комёбихо расидаанд. Ба ин гурӯҳ ў Пифагор, Афлотун ва худро доҳил мекунад[4.12].

Баъди чунин таснифот Суҳравардӣ хулосаи хеле муҳим ва дурустero иборат аз мароми фалсафии худ мебарорад, ки имконияти таъин кардани мақому мартабаи ин ҳакими файласуфро нисбати фарҳанги маънавӣ ва мақоми олими файласуф дар ҷомеа медиҳад. Ў дар ин маврид овардааст: «Олами моддӣ ҳеч гоҳ аз ҳузури ҳакими файласуф дар ҷомеа орӣ нест, ки оид ба тамоми ҳодисот оғоҳ буда соҳиби далел ва биниши ботинӣ мебошад. Йи ҳаким дар айни ҳол ҳалифаи Худо (ҳалифатуллоҳ) дар Замин буда усуствории Замину Коинот ба ў бунёд меёбад. Он ғоҳе, ки ин ҳаким ба комилӣ ҳикмати таоллоҳро, ба монанди ҳикмати баҳсиро дарёбад, ў сарвари ҷомеа ва ҳалифатуллоҳ мешавад. Дар ҳоле, ки ин гуна ҳаким мавҷуд набошад, он гоҳ сарварии ҷомеаро аз ҷумлаи огоҳтаринҳо дар ҳикмати баҳсӣ ва шинохти Аллоҳ ҳамчун ҳалифаи Худо ба ўҳда мегирад. Агар ин гуна ҳакими файласуф дар рӯи Замин мавҷуд набошад, сарварии ҷомеаро чун ҳалифатуллоҳ шахсе ба зима мегирад, ки ҳикмати илоҳиро ба камолот бидонад, аммо соҳиби маърифати баҳсӣ нест. Ва ҳакиме, ки дар ҳикмати илоҳӣ баркамол нест ва соҳиби ҳикмати баҳсӣ низ намебошад, аз ўҳдаи сарварии ҷомеа намебарояд ва ҳукуки ҳалифаи Худо буданро надорад»[4.13-14].

Ҷустуҷуи орои ваҳдати миллат, танзими ҳукукӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таври комил дар андешаҳои иҷтимоӣ давраи мазкур ба пуррагӣ ифода гардида, алалхусус дар афкори иҷтимоӣ-сиёсии Абулқосими Фирдавсӣ ба назар мерасад. Абулқосим Фирдавсӣ алорағми афкори мутафаккирони шинохтаи давронаш, тавониста аст дар «Шоҳнома» ба таври нав масоили вобаста ба ҷомеа, давлат ва шинохти ҳукукро баррасӣ ва аз нигоҳи салтанати ҳокимона ва одилона матраҳ намояд. Ба ин мағҳум ғояи таносуби ақу дониш, ҳикмату салтанат ва давлатдотӣ дар равияҳои гуногуни андешаи асримиёнаи исломӣ мавҷуд буда аст. Абдурраҳмони Ҷомӣ ин андешаро ба сатҳи нишонаҳои безаволи давлат расонида дар асоси он орову назарияи давлатдории одилонаро ки пеш аз ў аз ҷониби Абулқосим Фирдавсӣ пешниҳод шуда бад, равнақ мебахшад. Таҳаввули андешаҳои Фирдавсӣ нисбати мавсъалаи таносуби мағҳумҳои «давлат», «ҳокимият», «шахсият», «озодӣ», «адолат», «ҷомеа», ки дар «Шоҳнома» ифода гардидаанд, равшангари онанд, ки ин мағҳумҳои таъриҳӣ ва босуръат дигаргуншаванда, бо ҳам вобаста ва печида мебошанд. Фирдавсӣ эҳсоси худошиносиро на танҳо дар байни насҳои як миллат, балки тамоми инсониятро ба маҳорати устод барангехта аз ҳаводиси таъриҳӣ асари амиқан ахлоқиву эпикӣ оваридааст. «Шоҳномаи» Абулқосими Фирдавсӣ – хотираи таъриҳӣ дар бораи гузаштаи мост ва бинобар ин онро метавон китobi тақдири миллати мо номид[4.45-52]. Ҷиҳати дар чунин самт ташаккул ёфтани тафаккури Фирдавсӣ шароитҳои таъриҳӣ таъсири зиёд кардааст, ки давлати Сомониён ба яке аз давлатҳои муташшакил табдил ёфта дар мӯҳлати кӯтоҳтарин минтақаи аз дasti горатгарони кӯчманҷӣ талаву торочгардидаро ба қишивари ягонаву муттаҳид ва шукуфони соҳиби марокизи иқтисодӣ, илмиву фарҳангӣ мубаддал намуд. Бинобар сиёсати ҳакимонаву одилонаи чунин амирон, монанди Исмоили Сомонӣ ва Наср бин Аҳмад ва вазирони

чираву башардўсти онҳо, амсоли Абулфазли Балъамӣ, Абулхусейни Атабӣ, Абӯалӣ Балъамӣ, Абуабдуллоҳи Ҷайхунӣ ва дигарон, аз нав шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Хуҷанд, Марв, Нишопур, Балху Рай бунёд гардида ба марокизи тиҷоратӣ-иқтисодӣ мубаддал гардидаанд. Инчунин Исрӯшна, Бутан, Шумон, Ҷаганиёну Ҳатлон бо амволи гаронбаҳои худ маъруфияти зиёд пайдо карданд[3.20-24]. Суботи иҷтимоӣ-иқтисодӣ асоси бунёди мадорису макотиб, масҷиду китобхона, аз ҷумла Китобхонаи Бухоро шуда аст, ки ҳеч назире надошт. Тамоми соҳоти илму маъориф, аз ҷумла тарроҳии бино, ҳуҷнависӣ, рассомӣ, мусиқӣ ва дигар санъат рушду нумӯъ кард[1].

Аз ин рӯ «Шоҳнома» Фирдавсӣ масоили адолату ҳикматро на танҳо аз ҷиҳати арзишу мағоҳими аҳлоқу одоб баррасӣ гардида, исбот менамояд, ки онҳо ба равандҳои иҷтимоӣ ва идоракуни давлат таъсири дорад.

*Ба доду симад дар қунаҷ рости
Бубандад дари қажжису қости [7.1482].*

Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» ниҳодҳои асосии ҷомеаро аз дидгоҳи тайини соҳтори ҷомеа ва давлати Эрони тоисломӣ ва исломӣ тасвир кардааст (салтанат, иқтисодиёт, таҳсилот ва дин). Дар «Шоҳнома» Фирдавсӣ, ки дар вазъияти хотироти зиндаи фатҳу маглубиятҳои ҳарбӣ ва пайдоишу барҳамхурии равияҳои наву тозаи ғоявӣ таълиф шудааст, қайфияти орои ў дар ҷомеа ва давлат, ки вучуди онро дар роҳи эҳёи ҳувияти Эрон асос меёбад, инъикос гардидааст, ки на иборат аз зиддияту муҳолифат, балки аз тариқи ҳамкориву ҳамгарӣ ба даст меояд (Соҳилиёну Бармакиён ва ҳ.к.). Фирдавсӣ чунин мепиндорад, ки давлат иҷрогари вазифаи ҳидматгузорӣ нисбати иҷтимоъ ва пешгирикунандаи барҳурди манфиатҳои ашҳоси гуногун мебошад. Фирдавсӣ орои намояндагии мардумиро дар идоракуни давлат ифода карда, манфиатҳои фардиву умумиро вобастаи ҳамдигар медонад ва чунин меҳисобад, ки ҳокимияти давлатӣ бояд ифодагари манфиатҳои ашҳоси алоҳида буда иродай фардиро тобеи аҳдофи умумӣ намояд. Манфиатҳои тамоми ҷомеа ба ин тариқ вобаста ба манфиатҳои фардӣ ва аз ин рӯ ҳуқуқҳои ашҳоси алоҳида мебошанд.

Фирдавсӣ аз нигоҳи ақлу ҳикмат нисбати масоили ҷангу сулҳ муносибат мекунад. Дар масоили ҷангу сулҳ, Фирдавсӣ мақсаднок будани зиддияти ҳарбиро муайян карда чунин эътиқдорад, ки ҷанг он гоҳе имконпазир аст, ки агар ҳатари бевоситаи мавҷудияти қишвар пайдо шуда бошад. Ў чунин таъқид менамояд, ки артиш яке аз руҳҳои зарурии давлат буда аз ин мақом зарурати пеш бурдани амалиёти ҷангиро рад намесозад.

Фирдавсӣ асоси баррасии масоили ҳуқуқро дар ҷомеа гузошта онро бо мағҳуми адолат муқоиса менамояд. Ў чунин меҳисобад, ки ҳуқуқ ҳамеша ифодаи иродай давлат, қонун бошад- шакли ифодаи ҳуқуқ мебошад. Дар айни замон ў қонунро намеписандад, ки метавонад усули манфиати шаҳсиро маҳдуд намояд. Барои ў қонун — замонати озодии шаҳсӣ мебошад. Он бояд аз сарчашмаи расмиву қонунӣ пайдо шуда ҳудудҳои одилона дошта бошад. Фирдавсӣ қонунгузориро ба мақомоти ҷудонопазири давлат мансуб дониста, дар ин маврид қонунҳоеро дар назар дорад, ки аз ҷониби шоҳони форс қабул карда шудаанд. Фирдавсӣ ҷомеаи инсониро аз ибтидои ташаккулёбии ҳокимияти шоҳӣ ба маънои идоракуни низоми давлатӣ бо тамоми соҳторҳои расмӣ ва қонунгузории давлатӣ барои идоракуни воҳиди давлат тасвир мекунад.

Сиёsat дар достони «Шоҳнома» мақоми забткорӣ ва ҳифзи ҳокимият нест, балки баръакс – набардҳои паҳлавонон байни бадиву некӣ мебошад. Шинохти мақсадҳои сиёсӣ аз рӯи андешаҳои Фирдавсӣ, шарҳу дониши маҳсусеро намехоҳад, зоро шоир равшан ифода менамояд, ки ў пайгири мақсади асосӣ – донистани он, ки чӣ гуна давлатҳо пайдо ва фано мешаванд, мебошад. Фирдавсӣ мӯътакид аст, ки сиёsatу сафорат бунёди ҳифзи томияти давлат ва ҳамкориҳои он буда, ҳимоятгари усули баробарии давлатҳо ва ҳувияти томи онҳо дар умури дохилӣ буда, ба ин васила асосҳои ташаккулёбии мағҳуми «ҳувияти давлатиро» мегузорад.

Қаҳрамонони зан дар «Маснавии Маънавӣ» аксаран узви оила, ҳамсари мард мебошанд, ки ҳамқадаму ҳамдами ў дар ҳаёт ба ҳисоб мераванд. Аммо аксаран Мавлоно бо намоди зан нафси инсонро рамзгузорӣ менамояд, ки бо сифати хеле нопойдору

худоҳ, дўстдори лаззату шаҳавот муаррифӣ гардида бештар бо нафси ҳайвонӣ наздик карда мешавад. Он бо хираду ақл қаробате надорад ва аз рӯи фармудаи онҳо амал намекунад. Далелу бурҳони мантиқии хиради мардро пушти пой мезанад ва бо ҳар гуна ҳилаву найрангҳои дилрабо мардро аз роҳи ақл ба дигар сӯ мекашад. Аз ин ҷиҳат Мавлоно занро бо Иблис муқоиса карда гоҳе хислатҳои наздикеро дар ҳасоиси зан пайдо менамояд. Зан ва дилбастагӣ ба меҳру муҳаббати нисбати ў яке аз мушкилтарин имтиҳоноти марди солик ба назар мерасад.

Дар айни замон ҳамин меҳру муҳаббати зан нисбати мард ва муҳаббати мард нисбати зан дили мардро нарм мекунад ва дар он хислатҳои муталотиферо парварида омодай ишқ менамояд. Ишқ бошад, ягона василаи дарки мақоми илоҳӣ, такмилу камолоти шахсият ва расидан ба дарки Аллоҳ мебошад. Ва мувофиқи таълимоти ирфонӣ зан дар ин нақш яке аз тимсолҳои хеле муҳимум мубрам ба ҳисоб меравад.

Адабиёт

1. Фафуров Б. Тоҷикон. Ч.1-2. Душанбе, 1997.
2. Джавад Хирави. Иран в эпоху Саманидов. Мешхед. 1365 г.х. //1985 г.
3. Кариб Б. Фарҳанги сӯғӣ. Техрон, 2004.-С.20-24.
4. Кубоди Ҳусейнамин и др. Персидский язык - вызовы и пути их преодоления. Сборник статей. Техрон. 1388, х. – С. 45-52.
5. Негматов Н. Государство Саманидов. Душанбе, 1989.
6. Суҳравардӣ Шаҳобуддин Яҳё. Маҷмӯи мусаннифоти дуюми Шайх Ишрок. Техрон, 1396 қ.- С.232.
7. Фирдоуси Абулкасим. Шахнаме. На основе московского издания. Тегеран. 1382г.х.солн. – С. 1482. Перс. яз.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПОСТИЖЕНИИ И МЫСЛЯХ МАВЛОНО РУМИ

МАХМАДЖОНОВА М.

Статья посвящена месту и роли женщины в творчестве Мавлоно Руми, о его уважении и нежной любви к ней. Прежде всего, отмечается, что женщина и любовь, привязанность к ней это самый трудный экзамен для настоящего мужчины.

Ключевые слова: роль женщины, изображение, социально-философский, актуальные вопросы (мысли), материальные ценности, «земная любовь», просвещение, добро и зло.

THE IMAGE OF WOMEN IN THE COMPREHENSION AND THOUGHT MAVLONO RUMI

МАХМАДЖОНОВА М.

Article is devoted to the place and role of women in the work Mavlono Rumi, his respect and tender love for her. First of all, note that women love, affection for her is the most difficult test for real men.

Keywords: the role of women, the image of socio-philosophical and topical issues (thoughts), tangible assets, "earthly love", education, good and evil.

ИРФОНИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

ҲАЗРАТҚУЛОВ М.
АИЧТ

Нуридин Абдураҳмони Ҷомӣ яке аз адабон, шоирон ва мутафаккирони намоёни асрҳои миёнаи мутааххир ва андешаманди сипаҳсолоре мебошад, ки дар аксари бахшҳои улуми замона яди байзо дошт. Падараш Низомуддин марди донишманду боғазли замони худ ба шумор мерафт. Ӯ аслан аз ахли Даҳти Исфаҳон буда, бо баъзе сабабҳои замона ба вилояти Ҷом сафар кард ва дар онҷо мондгор шуд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳамон ҷо 7 ноябрی соли 1944 таваллуд ёфт. Ӯ дониши мукаддамотиро, чуноне ки ҳудаш дар қасидай «Ломия» изҳор доштааст, дар назди падараш омӯҳт. Сарфу наҳви забони арабӣ, ки тақозои улуми замона дар он айём буд, ҳамчунин фарогирии улуми қуръонӣ ва баъзе унсурҳои улуми ақлӣ ва нақлӣ, аз ҷумла ҳунари шеър ва шоирро бо ҳудомӯзӣ бо сарпастии падар ва ахли фазли зодгоҳаш қасб кард.

Такрибан дар ҳудуди 13 – солагии Ҷомӣ ҳонаводаи ӯ ба Ҳирот қӯҷ баст ва онҳо дар ин шаҳр, ки яке аз марказҳои фарҳангӣ ва пойтаҳти дуюми Темуриён буд, иқомат гузиданд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар Ҳирот баробари омӯзишу такмили улуми замона бо қӯмаки падар ва дигар донишмандони наздики ҳонавода, аввал дар мадрасаи «Бозори ҳуш», сипас дар мадрасаи Низомия, ки ҳанӯз муддатҳо пеш бо ташабbusi Низомулкмулк дар саросари Осиёи Миёнаву Ҳурросон ва мамолики ислом таъсис дода шуда буд, ба идомаи таҳсил пардоҳт.

Мувофиқи маълумоти маъхазҳо Ҷомӣ дар ҳалқаи дарси мутакаллими машҳури замон ҷунайди Усули ҳозир ва аз ӯ баҳраи фаровон бурд. Мегӯянд, ки Ҷомӣ назди Ҕунайд ба мутолиаи умumi балогату фасоҳат пардоҳт ва ба ҷавонии худ нигоҳ накарда, ҷуръат намудааст, ки ба таҳқики «Мифтоҳ-ул-улум»-и Саккой ва «Мутаввин»-и Тафтозонӣ (ваф.1359) машғул шавад. Ба ҷуз Ҕунайди Усули Ҷомӣ дар Ҳирот аз ду устоди дигари номӣ – Шаҳобуддини ҷочурмӣ ва Ҳоҷа Алии Самарқандӣ илм омӯҳт. Охирӣ аз шогирдони муаллифи «Шарҳи ал- мавқиф»-и Аздуddини Иҷӣ (ваф. 1355) ва Саидшарифи Ҕурҷонӣ (1339-1413) мебошад, ки дар илми қалому маорифи исломӣ олимони баргузida ба шумор мерафтанд.

Ҷомӣ баъди шиносӣ бо илми қалом ва рафғи шубҳаҳояш доир ба ин илм, ҳамчунин аз бар намудани назарияҳои адабию интиқодӣ дар илми шеър, барои такмили илму фазоили шаҳсии худ ба Самарқанд – маркази муҳимми илму адабу фарҳангии Темуриён сафар кард. Дар ин шаҳр ӯ бо Қозӣ Муллои Муҳаммади Румӣ, ки бо унвони Қозизодаи Румӣ (ваф.1436) машҳур шуда буд, шиносӣ пайдо кард ва аз аввалин мuloқot ва баҳсҳои илмӣ бо эшон Ҷомӣ мавриди писанди ӯ қарор гирифт. Қозизодаи Румӣ намояндаи умumi табии ва бо баррасии илми ҳайъат мешғул буд. Ҷомӣ бо ӯ дар бораи шарҳи Қозизодаи Румӣ ба қитоби «Ал-мулаҳҳас фи-л-ҳайъат»-и Муҳаммади Ҕағминӣ сӯҳбат орост ва вайро дар ҳайрат гузошт. Қозизодаи Румӣ баъдан дар хотироти худ навиштааст: «Ҷомӣ дар улуми адабию ақлии рӯзгори хеш назире надошт»[12, 758].

Табъи зотӣ, ҳуши саршор, ҳофизаи қавӣ, ворастагӣ, иззати нафсу истиғно, зиндагии соддаю омиёна, ҳайрҳоҳӣ, зарофати сухан, дониши балогату фасоҳат, дар иртибот будан бо мардум, зехни закӣ ва истеъододи худододӣ ба Абдураҳмони Ҷомӣ имконият доданд, ки улуми ақлию нақлӣ, сарфу наҳву мантиқ, фикҳу усул, илми қалом ва фалсафаи машҳои ишроқӣ, ҳикмати табии риёзӣ ва ҳайъату нуҷумро дар ду маркази муҳимми адабию фарҳангии он замон – Ҳироту Самарқанд ба ҳубӣ аз бар намояд. Ҳам Кошифӣ дар «Рашаҳот-ул- ҳаёт» ва ҳам Разиоддин Абдуғаффори Лорӣ дар «Шарҳи ҳоли Мавлоно Ҷомӣ», ки ҳар ду азҷумлаи шогирдони бовафои Ҷомӣ ба шумор мерафтанд, қайд намудаанд, ки ин мутафаккири андешаманд чӣ дар такмили ҳавошии «Нафаҳот-ул-унс» ва чӣ дар навиштани осори мансуру манзуми дигараш, инҷунин беш аз он ки аз роҳи муаллиму устод баҳра ҷӯяд, аз мутолеоти пайвастаи кутуб, тааммули амиқи ақлӣ ва тадаббур баҳра меҷуст. Ҳуди ӯ дар достони «Силсилат-ул- заҳаб»-и хеш оварда, ки ӯ мисли дигар сӯфиён гӯшанишинӣ накардааст ва агар гоҳо

дар узлат буда бошад, бо касбу дониш ва таҳқиқ ҳамроҳ буда, боиси ба риштаи таҳрир даровардани даҳҳо асар гардидааст.

Яке аз муҳаққиқони мусоири Ҷомӣ ва сиёсатмадори асрҳои миёнаи даврони Темуриён Бобур Мирзо, ки бо адабу фарҳанг ҳусни таваҷҷӯҳи зиёде дошт ва Ҷомӣ китоби «Ҳилат-ул-хулал»-ро ба номи ў таълиф карда буд, дар тадқиқоти худ роҷеъ ба фаъолияту ҳорисии Ҷомӣ ба улуми фунун таваққуф намуда, ҳамин омилро сабаби қасрасту гуногунсоҳа будани осори манзуму мансури ў ба қалам додааст[3. 111-112]. Ба ҷаҳонбении Абдураҳмон Ҷомӣ ҳамчун шоир ва сӯфӣ сафарҳои ў таъсири зиёде доштанд. Сафари ҳонаводагӣ аз вилояти Ҷом ба Ҳирот, барои таҳсили илм аз Ҳирот ба Самарқанд омадани ў, шиносой бо пирони нақшбандия,сафари дуюм аз Ҳирот ба Самарқанд ва Марву Фаробу Тошканд барои мулоқот бо Абдуллоҳи Аҳрор ва дигар андешмандони замон, сафари аз ҳама тӯлонӣ ба Макка (солҳои 1472-1474) барои тавофи Каъба аз тариқи шаҳрҳои Ҳурросон, Ҳамадон, Бағдод, Карбало, Начаф, Димишқ,Ҳалаб, Табriz сурат гирифта буд. Дар ин сафарҳо ў бо аҳли фазлу дониш, адибону шоирон, афроди соҳибмаърифату намояндагони машҳури мазоҳиби исломӣ сӯхбату мулоқотҳо ороста, аз эътирози шиаённи Бағдод, муносибати рофизиён ва дигар ҷараёнҳои динӣ оғоҳӣ пайдо кард ва сабабу решоҳои низои байни шиаёну сунниёнро на ҳақиқатгӯй, балки ҳудҳоҳи ҳудситоҳо дарёфт намуд. Ин матлабро ҳам ҳуди шоир дар «Девони ашъор»-аш баён ва ҳам шогирдонаш, ки тарҷимаи ҳолашро навиштаанд, сухан гуфтаанд.

Баъди бозгашти Абдураҳмони Ҷомӣ ба Ҳирот ў тамоми умри бокимондаи ҳудро дар ин шаҳр сарфи илму адаб кард ва дар давоми 20 сол пайваста ба мутолиа ва оғаридани осори гаронбахои хеш пардоҳт. Маълум аст, ки Ҷомӣ сараввал ашъори ҳудро бо таҳаллusi «Даштӣ» менавишт, вале баъдтар таҳаллusi ҳудро ба Ҷомӣ мубаддал соҳт. Ў ҳуд гуфтааст, ки таҳаллusi «Ҷомӣ»-ро бо ду сабаб интиҳоб намудааст. Нахуст барои он ки вилояти Ҷом зодгоҳи ў буд ва дуюм ин ки насаби ҳонаводагии ў ба чуръаи Ҷомӣ Шайх Аҳмади Ҷом маъруф ба Зиндапил рафта мерасид.

*Муваллидам дар ҷому ҷашнӣ қаламам,
Чуръаи ҷому шайхи ислом аст.
Лоҷарам дар ҷаридай ашъор,
Бо ду маънӣ таҳаллусам Ҷомист[12, 757].*

Абдураҳмони Ҷомӣ соли 1492 ҷашм аз ин олами фонӣ барбаст. Ўро дар канори мазори Саъдуддини Кашгарӣ ба хок супурданд, қабраш ҳоло ба «Таҳти мазор» машҳур аст.

Ҷомӣ тақрибан дар ҳамаи шаклҳои шеърӣ ва қолибҳои манзуму мансури адабии форсӣ- тоҷикӣ асар эҷод намудааст. Таълифоте низ ба забони арабӣ дорад, аксари осори ў дар заминаи адабӣ ба забони модариаш таълиф шудаанд. Миқдори осори ўро ба таври гуногун ба қалам додаанд. Баъзе муҳаққиқон таъодди осори ўро 56 адад ва баъзеи дигар ин ададро то 99 расонидаанд. Саид Нафисӣ шумораи осори Ҷомиро 51 адад қайд кардааст[10], вале дар муқаддимаи «Девони ашъор»-и ў 56 адад асари ў номбар шудаанд[17]. Бештари олимон дар ин маврид ба Абдулғафури Лорӣ истинод кардаанд, ки ў миқдори осори устодашро 45 адад зикр кардааст.

Ҳенрӣ Корбен роҷеъ ба осори орифонаи Абдураҳмони Ҷомӣ назари ҳудро иброз дошта, аз ҷумла ҷунин нигоштааст: «Афзун бар ин ки Ҷомӣ тазкирае ба унвони «Нафаҳот-ул-унс» дар шарҳи ҳоли урафо навиштааст, осори дигари ў шарҳ ба Садруддин Қунавию Ибни Арабиро шомил мешавад. Назар ба ин ки дар ин бора мутолеоти муқаддамотӣ сурат напазирифтааст, ироки тарҳи кулӣ мушкил аст»[8. 451]. Вале дар ин бора муаллифи дигари Ғарб Вилям Читик аз Ҳенри Корбен ҷулӯтар рафта, фехрасти осори Ҷомиро аз рӯи мазмуну мӯҳтавои онҳо ба се бахш табақабандӣ намудааст. Ў дар бахши аввал тамоми осори марбут ба мавзӯъҳои адабӣ- бадеиро мутааллиқ медонад, ки шомили кулли осори мансуру манзуми Ҷомӣ дар ин соҳа мебошад. Бахши дуюми осори Ҷомиро улуми ақлию нақлӣ ба маънои васеи он- улуми қуръонӣ ва матҳои муқаддас ташкил медиҳанд. Бахши сеюми осори Ҷомӣ осори

вобаста ба улуми ақлī ба маънни томи калима мебошад, ки он улуми табиӣ, риёзӣ аз чумла мусиқӣ, улуми илоҳӣ (ҳикмат ва ирфон)-ро дар бар мегирад[15, 13-28].

Тақрибан чунин тақсимбандиро бо каме дигаргунӣ ва инхирофот дигар муҳаққиқони эрониву тоҷик, аз чумла Али Асғар Ҳалабӣ, Абдурофеъ Ҳақиқат, Аълоҳон Афсаҳзод ироа намудаанд, вале мо дар ин ҷо ба ҷузъиёти ин масоил ворид нашуда, мавзӯи баҳсамонро ба баррасии афкори ирфонии Абдураҳмони Ҷомӣ идома медиҳем. Аммо ёдовар шудани чунин матлабро дар ин ҷо ҷоиз медонем, ки Абдураҳмони Ҷомӣ на фақат дар осори қаломи ирфонию фалсафӣ таълимоти худро ироа намудааст, балки ло ба лои осори манзуму мансури адабии худ, аз чумла дар ҷоҷои достонҳои «Ҳафт авранг» ва дигар ашъораш дур андохтани ҳамаи сафатҳои разилаю ороста шудан бо фазилату сифатҳои ҳамидаи аҳлоқӣ, меҳрварзию донишомӯзӣ ва зебоию сулук маънавӣ, шиква аз ишқи шӯрида ва маъшуки худ, инчунин андешаҳои орифона, ки дил қандан аз ӯ ҳаргиз мұяссар наҳоҳад буд, ҳамчунин илҳоми шуҳуди шоиронаю сулук орифона бо садои баланд танинандоз шудаанд[18,378].

Касби шоирӣ, ки дурданаҳои маъниро дар қаломи мавзун ба ҳам мепайвандад, вобаста ба истеъдоди фитрӣ, илҳоми фаротаҷрубӣ ва ҳунари волои ҳаллоқияти шоир мебошад. Дурри маъниро ирфониро сүфтан мушкилтарин фаъолияти ҳунарие мебошад, ки аз шоир бофтани чунин суханони сеҳрангезро тақозо дорад, ки ҳақиқати ғайбро мухотаби худ қарор дода тавонад. Қалби шоири ҳақиқӣ саршор аз суханони ваҳйгунаи мавзун буда, аз як маншай ношиноҳтаи бидуни муҳокимаҳои мантиқӣ аз лавҳи замири шоир бармехезад. Чун тасаввуф дар воқеяти худ навъе аз риёзати рӯҳист, ки ҳадафа什 вусул ба мақоми ҳақиқат ва иртиқои нафси инсонист, шеър низ дар зоту ҷавҳари худ як навъ сунҳияту қаробат ба мушоҳида мерасад.

Аз ин нукта чунин бармеояд, ки шеъри форсӣ-тоҷикӣ ва ирфону тасаввуф дар як сатҳи васеъву густарда ба ҳам омехтаанд ва аз ҳамин сабаб, ба қавли муҳаққиқи эронӣ Ғуломхусайн Иброҳими Динонӣ, бештари орифона эронӣ-исломӣ, аз чумла Абдураҳмони Ҷомӣ мушоҳида ва таҷрибаи ирфонии худро ба забони шеър баён намудаанд[4, 95]. Чун дар ин ҷо аз забони шеър сухан рафт, бояд қайд кард, ки илҳому шуури шоирона марҳилае аз илҳому шуҳуди орифона аст. Шоире ки кӯҳи суханро пора мекунад, ба кони маънӣ мерасад ва бояд бидонад, ки гавҳарҳои кони шеър монанди марворидҳои Үммону Лаъли Бадаҳшон аст, ҳама ҳамсангу якранг нест. Бинобар ин Ҷомӣ тавсия мекунад, ки дар кони шеър «ҳар чи биёбӣ беҳ аз он металабад» ва ба пайванди ногусастани шеъру ирфон таваҷҷӯҳ намуда, гуфтааст, ки «чун шеър аз дил бармехезад, роҳи даст ёфтани ба шеъри хубро тазкияи дил бо иршоди мушкили соҳибдил муаррифӣ мекунад»[18, 380-387].

Ҳенрӣ Корбен Абдураҳмони Ҷомиро аз сӯфиёни силсилаи нақшбандия ва шайхи ӯро Саъдуддин Муҳаммади Кошгарӣ (ваф.1456) – муриду ҷонишини Ҳоча Баҳоуддини Накшбанд (1309-1383) медонад. Ин матлабро як силсила муҳаққиқони мусир, аз чумла Мӯсо Раҷабов, Забеҳулло Сафо, Аълоҳон Афсаҳзод, Аҳмадҷон Муҳаммадхочаев ва М.Султонов таъйид ва тасдиқ намудаанд. Агар ба ин масъала бо диққат назар афканем, маълум мегардад, ки Абдураҳмони Ҷомӣ ҳанӯз дар замони таҳсилоташ дар Самарқанд бо таълимоти нақшбандия шиносой пайдо карда буд ва пас аз муҳочират ба Ҳирот на фақат ба мутолиаву таҳсили улуми расмӣ (ақлу истидол), балки ба таҷрибаи шахсиву дониши ботинӣ ва тасфияи қалбӣ пардоҳт. Барои ноил шудан ба моҳияту зарофат ва шевайи дониши ботинию сулуки сӯфиёна ду нафар аз намояндагони бузурги нақшбандия дasti иродат ба ӯ доданд. Аввал Ҷомӣ намояндаи барҷастаи ишқу тасаввуф Саъдуддини Кошгариро пири маънавии худ интиҳоб кард.

Ба нақшбандия рӯ овардани Ҷомӣ бо шиносии ӯ бо ҳамин пири маънавииш шурӯъ шуд. Ногуфта намонад, ки худи Мавлоно аз қӯдакӣ ба нақшбандия хусни таваҷҷӯҳ дошт. Баъди ошной бо Саъдуддини Кошгарӣ ба нақшбандия Ҷомӣ иродат меварзид ва дар баязе осори худ пазируфтани усули нақшбандияро, ки аз 11 асл (хуш дар дам, назар бар қадам, сафар дар ватан, ҳалват дар анҷуман, ёдкард, бозгашт, нигаҳдошт, ёддошт, вуқуфи замонӣ, вуқуфи ададӣ ва вуқуфи қалбӣ) иборат буд, эълон медошт. Ба ибораи дигар, усуле (аслҳои 1-8), ки Ҳоча Абдуҳолиқи Ғиждувонӣ –

чаҳорумин халифаи Юсуфии Ҳамадонӣ, танзим намуда буд ва Баҳоуддини Нақшбанд бо се усули (аслҳои 9-11) онро такмил намуд, қабул дошт.

Агар ин аслҳо ба таври умумӣ мавриди арзёбӣ карор гиранд, 10 асл аз ин усулҳо баёнгари ду маъност парҳез кардан аз Ғафлату Ғайбат ва ҳузури дил ба худост. Ин масоил дар тадқиқоти А.Муҳаммадхочаев ироа шудаанд. Вале худи Ҷомӣ зимни баррасии боварҳои аҳли тариқат дар «Нафаҳот-ул-унс» ва дигар осори манзуму мансури худ ба баъзе нуктаҳои ҷолиби таълимоти нақшбандия ишора намудааст. Масалан, ў дар охири рисолаи «Шарҳи рубоиёт дар вахдати вучуд» аслҳои 9-11 (вуқуфи замонӣ, ададӣ ва қалбӣ)-ро баррасӣ намуда, пайваста таъқид мекунад, ки дар назди Ҳоча Баҳоуддини Нақшбанд муҳимтарин асл вуқуфи қалбист, зоро ҳулосаи он чи мақсад аст, аз зикр дар вуқуфи қалбӣ ҳосил ҳоҳад шуд. Мавлоно танҳо баъди гузориши вуқуфи қалбӣ аслҳои дигарро мавриди таҳлил қарор медиҳад ва ба тадқиқи «хуш дар дам» ва «хилват дар анҷуман» рисоларо ба итном мерасонад.

Базе муҳаққиқон зимни баррасии таълимоти тасаввуфии Абдураҳмони Ҷомӣ баҳши эътиқоди ў дар нақшбандияро ҷанбаи амалӣ ва пазируфтани низоми «ваҳдати вучуд»-и Ибни Арабиро ҷанбаи назарии таълимоти тасаввуфии ў пиндоштаанд, ки ин масъала боиси тааммул ва эҳтиёҷ ба арзёбии мӯчаддад дорад. Ба ҳар ҳол, менависад А.Афсаҳзод, Мавлоно Ҷомӣ то мусаллат шудан ба таълимоти суфия, шӯҳрати иҷтимоии шоён ва дар байнӣ орифон эътибору нуфуз ва назари намоён надошт, вале баъди гароидан ба пири худ, таҳти назари ў ба риёзату мӯҷоҳида пардохтан, шефтаи донишҳои ботинии пирони маънавии худ гардидан роҳу расми маърифати шуҳудиро ҷунон бо илҳоми баланд омӯҳт ва дар ин ҷодда тавғиқ ёфт, ки дар як муддати қӯтоҳ дар шумораи пешравони аҳли тасаввуф ва аз ҷумлаи бузургони тариқати нақшбандия қарор гирифт[2.130].

Баъди вафоти Саъдуддини Кашғарӣ, тибқи иттилои шогирдаш Абдулғафури Лорӣ, Мавлоно Ҷомӣ бо ҷонишини вай – Насируддин Абдуллоҳи Аҳрор (1402-1490), ки яке аз асарҳои ҳафтгонаи худро баъдтар ба унвони эҳтиром ба ў баҳшида буд, содиқона иродат намуд ва борҳо бо ў дар Самарқанду дигар шаҳрҳои Ҳурросан мулокот дошт ва ҳамвора бо ў дар мукотиба буд[9.23-26].

Мутолеот ва баҳсҳои Ҷомӣ бо Абдуллоҳи Аҳрор бештар дар мавзӯҳои ақоиди нақшбандия, тарҳи сайру сулук, афкору орои Муҳиддин ибни Арабӣ ва таълимоти ў дар бораи «ваҳдати вучуд» буд. Дар бораи Абдуллоҳи Аҳрор баъдтар чи дар девонҳояш ва чи дар дигар осори худ Ҷомӣ ба некӣ ёд кардааст ва пас аз марги ў таркиббанде низ ҳавишта, сӯѓвории худро нисбат ба ў сӯѓвории аҳли фазл ба қалам додааст:

*Мавҷзан мебинам аз ҳар дида тӯғони Ғаме,
Мерасад бар ғӯшам аз ҳар лаб садои мотаме...*

Абдураҳмони Ҷомӣ тибқи маълумоти шогирдони ёдшуда аз овони ҷавонӣ ба тасаввуф ҳусни таваҷҷӯҳ дошт ва баъди зери назари муршидони хеш тавғиқ ва иноят пайдо кардан дар омӯзиши тасаввуф ва орои суфиёнаи намояндагони алоҳидаи он, ба мисли Фаҳруддини Лурестонӣ, Шайх Баҳоӣ, Шамсуддин Муҳаммади Асад, Ҷалолуддини Пуронӣ ва бисёр дигар сӯфиён шуд. Бо ҳамин восита ў меҳост, ки тариқати нақшбандия ва таблиғоти онро ба роҳ монад. Бо ҳавиштани осори тасаввуфӣ Ҷомӣ худро яке аз бузургтарин шорехони тасаввуф ва шоирони сӯфимашраби форсигӯ дар Ҷаҳони ислом муаррафӣ намуд.

Чунин нуктаро дар ин ҷо қайд намудан зарур аст, ки дар шарҳҳои Абдураҳмони Ҷомӣ ҳаллоқият, муносибати эҷодкорона дар назарияи маърифати тасаввуфӣ ва назари интиқодӣ ба сулуки ирфонӣ камтар дида мешавад, зоро ў сайру сулуки сӯфиёнаро худ тай накарда ва аҳволи сӯфиёнаро дар мақомоти мухталифи он эҳсос нанамудааст. Вале ў тавонистааст, ки аз тариқи омӯзиши амиқ ва мушоҳидаву таҷрибаҳое, ки зимни омӯзиши сулуки сӯфиёна аз устодони худ қасб намуда буд, беш аз як муфассир дар шинохти таълимоти ирфонӣ вориди саҳнаи амал шавад. Таълифи «Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ул-қудс» далели гуфтаҳои боло барои шиносонидани машоихи сӯфия мебошад.

Маъхази аслии ин китоб иттилоот дар бораи сӯфиёnest, ки бо ҳиммати Суламии Нишопурӣ ба забони арабӣ тадвин шуда буд. Ҷомӣ онро тарҷума кард ва саргузашти бисёре аз шайхону орифони то замони худро ба он афзуд. Он ҳарчанд ки дар бораи 606 нафар аз сӯфиёni бузурги олами ислом иттилоъ медиҳад, хонанда муаллифро ҳамчун ровии гӯё қабул мекунад, зоро дар он таҳлили маротиби вучуд, аҳвол ва мақоми сӯфиён, иртиқои нафс, сайру сулукни сӯфиёна ва ҷадали ирфонӣ ба назар намерасад. Ин масъаларо бисёр муҳаққиқон қайд карда, аз ҷумла ёдовар шудаанд, ки иттилооти ироашуда аз назари таърихи тасаввуф ва масири инкишофи он хеле арзишманд ва дар омӯзиши маорифи исломӣ мақоми намоёнро ишғол мекунад. Бидуни тардид метавон гуфт, ки тасаввуф бо зуҳури Ҷомӣ аз тасаввуфи зӯҳду ваҷду завқ ба ирфони назарӣ ворид шуд. Ҳарчанд ки дар ин ҷодда Абдураҳмони Ҷомӣ бевосита мабдаи баҳс ба шумор намерафт, vale ноқилу шореҳи афкори машоҳии Ғарби ҷаҳони ислом ба мисли Муҳиддин ибни Арабӣ ва Садруддини Қунавӣ шуд.

Қабл аз он ки ба таҳлилу таҷдияи осори тасаввуфиӣ ва таълимоти ирфонии Абдураҳмони Ҷомӣ шурӯъ кунем, як масъалаи ҷолиберо дар ин ҷо баён ҳоҳем кард. Ӯ дар «Нафаҳот-ул-унс» дар бораи Ҳофиз навишта, ки мулаққаб шудани ӯ ба «Лисон-ул-Ғайб» ва «Тарҷумони асрор» ду омил дорад. Яке аз он омили мовароуттабиӣ (метафизикӣ) аст, ки иборат аз баёни асрори Ғайбӣ ва маонии ҳақиқӣ бо забони маҷоз аст ва мурод аз он баёни маъниҳои ирфонӣ дар шеър аст. Омили дуюм ҳусусияти илмӣ дорад ва он иборат аз адами такаллуф мебошад[20. 611]. Ҷомӣ ҳамчун шоири ориф, ки ҳуд муршид надошт ва ҳеч гоҳ ба манзилаи пири тариқат шинохта нашуда буд ва таҳаммули бори шайхиро низ надошт, роҷеъ ба муршид надоштани Ҳофиз низ назари худро иброз дошта, аз ҷумла дар «Нафаҳот-ул-унс» менависад: «Маълум нест, ки вай дасти иродати пире гирифта ва дар тасаввуф ба яке аз ин тоифа нисбати дуруст карда, аммо суханони вай чунон бар машраби ин тоифа воқеъ шудааст, ки ҳеч қасро он иттифоқ наафтодааст» [20.612].

Шояд Ҷомиро низ мисли Ҳофиз дар радифи сӯфиёni бидуни муршиду бидуни мурид, vale пайрави тариқат дохил намудан ҷоиз бошад. Ин матлаб аз таҳлили осори тасаввуфии Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҳубӣ равshan ҳоҳад шуд. Тарбияи Ҷомӣ ҳусусияти рӯҳонӣ дошт ва умури динию ирfonӣ ва фалсафиyo ирfonӣ ва iшроқӣ вучуд дошт, он ҳамаи бузургони фазлу ҳикматро ба меҳвари ҳуд мекашид ва дар ин росто Абдураҳмони Ҷомӣ истисно набуд. Аз ҷавонӣ ба дину тасаввуfu ирfon, kи ҳар се мавзӯи муштарак доштанд ва роҷeъ ба зоту сифоти ilоҳӣ баҳs мекарданд, машғул буд ва пас аз мусаллат шудан дар ин соҳаҳо, баҳусус бо тавсаввуf ба навиштани осори ирfonии ҳуд пардохт.

Намоёнтарин осори тасаввуфии Абдураҳмони Ҷомӣ, ки Маҳдии Муҳаббатӣ дар «Доират-ул-маорifi ҷаҳони ислом» ироа намудааст, иборатанд аз: 1) «Накд-ул-нусус дар шарҳи Накш-ул-ғусус»-и Ибни Арабӣ; 2) Рисолае бо номи «Лавойех» дар баёни мабонию маонии ирfon; 3) «Лавомеъ анвор-ул-кашф ва шуҳуд ало қулуби арбоб-ул-зavқ ва-л-ҷуд» (ё «Лавомеъ») дар шарҳи алфоз, иборот, қашфу рамузу iшороти қоидai мимияи ҳамрияи Ибни Форис ва дар бораи ҳолати арбаai ирfon ва асхabi завқ; 4) Шарҳи қасидai «Ноия»-и Ибни Форис, ки ба гуftai ҳуди Ҷомӣ, ӯ бо iстифода аз шарҳи арабӣ ба форсӣ шарҳ навишta, дар қolabi рубoй arza doшtaast; 5) Рисолai Ноия ё шарҳи байтайn дар Masnavi ба назmu наср дар баёни маъnӣ va ҳикояti шикояti най дар «Masnavi maъnavi»; 6) Суханони Ҳоча Порсо ё Ал-ҳошият-ул-Кудsия»; 7) «Ашъат-ул-ламаot», kи дар он Lамaoti Iroқӣ ба забони forsӣ шарҳу таъbir шудaast; 8) Рисолai шaroiti zikr дар шарҳи як ruboii iрfonӣ ба забони forsӣ; 9) Рисолai таҳkiки mazhabi sӯfiy, kи ба «Durrat-ул-fohira» ҳam машҳur ast, kи дар он roҷeъ ба mazhabu maktabhoi sӯfién, mutakallimon va ҳakimoon baҳs shudaast; 10) «Risola fi-l-vuchud» asari nisbatan xurd ба забони aрабӣ roҷeъ ба шарҳi maъnoi falساfiy va iрfonии vuchud; 11) «Шарҳi miftoҳ-ул-ғайb»-i Sadruddini Қunavӣ; 12) Rисолai саволу ҷавobi Ҳinduston dар posuh ба barche az savolҳoi ulamoи Ҳind dар masoili iрfonӣ;

13) «Нақд-ул-нусус фи шарх-ил-фусус-ул-ҳаким»-и Ибни Арабӣ бо забони арабӣ; 14) «Нафаҳот-ул-унс-мин ҳазарот-ул-кудс», ки бо ҳавошии Мир Алишери Навоӣ таълиф шуда, дар он шарҳи зиндагии орифон, шайхони тариқат ва шоироне, ки дар зумраи орифон ба шумор омадаанд, оварда шудааст; 15) «Маноқиб»-и Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ, ки Арберӣ ба Ҷомӣ нисбат доштани онро исбот карда, онро бо тасҳехи худ ба чоп расонидааст[18. 409-410].

Тибқи иттилои Моили Ҳиравӣ Ҷомӣ дар бораи силсилаи интисоби нақшбандия низ рисолае таълиф кардааст[13, 181]. Рисолаҳои Ҷомӣ роҷеъ ба улуми динию қаломӣ низ дар феҳристи Маҳдии Муҳаббатӣ оварда шудаанд, ки ба масъалаҳои гуногуни динию қаломӣ бахшида шудаанд.

Абдураҳмони Ҷомӣ аз илми қалому ирфон иттилои хуб дошт, зеро ҳар ду илм дар маорифи исломӣ дар бораи зоти ҳақ ва вучуди мутглақ баҳс мекунанд. Ҳарчанд ки ин ду илм ҷиҳатҳои муштарак доштанд, таълимоти ирфонии Ҷомӣ нисбат ба усули қаломии мутакаллимон фарсахҳо фосила дошт. Ин ҷо сухан дар бораи он меравад, ки Ҷомӣ дар таълимоти ирфонии худ пайравӣ ба Ибни Арабӣ намудааст ва қоил ба назарияи «ваҳдати вучуд»-и ўст. Вай Ибни Арабиро қувваи ирфон, кутби ҳақ, пири тавҳид ва офтоби сипехри қашғу яқин номида, на фақат «Фусус-ул-ҳикам» ва «Фитӯҳот-ул-маккия»-и ўро мутолиа намудааст, балки осори Ибни Арабӣ, аз ҷумла асари аввалии ўро ду бор (як бор ҳуди «Фусус-ул-ҳикам» ва бори дигар ҳулосаи онро бо номи «Нақш-ул-фусус») шарҳ намудааст ва таҳти таъсири муассири таълимоти Ибни Арабӣ қарор гирифтааст.

Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки зербанои ақидаи сӯфиёнаи Абдураҳмони Ҷомиро таълимоти «ваҳдати вучуд»-и Ибни Арабӣ ташкил медиҳад. Мувофиқи ин таълимот «вучуди ҳақиқӣ воҳид аст ва ҳамаи ҳуввиятҳои дигар танҳо намодҳои ваҳмӣ буда, ҳамагӣ аз шууну ҷилваҳои он вучуди воҳиданд». Ин асл дар ирфон аз оғози пайдоиши тасаввуф, ба фикри Саидҳоҳ Ясрибӣ, ба ду мушкилӣ рӯ ба рӯ буд: яке шатҳӣ будани мавзӯъ ва дигаре носозгор будани он бо таълимоти ислом. Шатҳӣ будани мавзӯъ усулан ҳоси маорифи исломӣ мебошад, ки он дар ҳавзаи ақлу андеша қарор намегирад ва барои расидан ба он басирати ботинӣ лозим аст. Тавассути ҳамин басирати ботинӣ аз марзи идроки зоҳирӣ бо ҳуввияту таҷрибаи шаҳсӣ бояд гузашт, носозгорӣ бо таълимоти ислом дар он зоҳир мешавад, ки мувофиқи таълимоти динӣ, ҳолиқу маҳлӯқ аз ҳам ҷудоянд ва ҳудованд оғаридгори маҳлӯқ аст, дар ҳоле ки дар таълимоти тасаввуф олам зуҳури ҳақ ва ба як маънӣ айни ҳақ аст[22, 21].

Ин иддаои Саидҳоҳ Ясрибӣ комилан дуруст аст, вале дар ин ҷо матлаберо зикр кардан зарур аст, ки баробари инкишофи улуми ақлӣ усули нақлӣ низ рушду нумӯ намуд ва дар натиҷаи дар саҳнаи андешаву ирфон ҷилванамоӣ намудани ҳикмати ишроқи Шаҳобуддини Сӯҳравардӣ оmezishi ду падидаи маънавӣ-маърифатии ташаййӯй ва ваҳдати вучуди сӯфиён ба вучуд омад. Наздик соҳтани ирфон бо таълимоти мазҳаби шиа (исмоилия ва исноашария) тавассути Ҳайдари Омулӣ (ваф. 1393) дар «Ҷомеъ-ул-асрор ва манобеъ-ул-анвор», баҳусус оmezish пайдо кардани унсурҳои асосии дину ирфону фалсафа дар асрҳои миёнаи мутааххир аз тарафи намояндагони мактаби фалсафии мутаолиҳаи Исфаҳои воқеан фосилаи марзҳои таълимоти динӣ ва тасаввуфиро ҳам наздик соҳт. Ба ҳамин сабаб, Моили Ҳиравӣ таъкид мекунад, ки афкори ирfonии Ҷомӣ дар асоси таълимоти Ибни Арабӣ қомат афрохтааст, бо ин тафовут, ки Абдураҳмони Ҷомӣ саъӣ мекунад, то ваҳдати вучудро ба шариат мутобиқ созад[14, 57]. Ба назар ҷунин мерасад, ки Абдураҳмони Ҷомӣ, низ ҳамчун намояндаи ахли адабу ҳикмати асрҳои миёнаи мутааххир ба гирдоби мавчи анъанаи оmezishi афкори маънавӣ кашида шудааст.

Ҷомӣ дар осори форсии худ «Лавойех» ва «Шарҳи як рубоии ирfonӣ» ба гузориши орои устоди маънавии худ пардохта, зимни он назарҳои шаҳсии худро низ иброз доштааст. Ў дар муқаддимаи «Лавойех» баён мекунад, ки мазҳаби ваҳдати вучуд натиҷаи пуйиши чандин орифони бузург, аз ҷумла Ибни Арабӣ, ки онро низом бахшида, сирри зоти воҳидро мавриди баҳсу баррасӣ қарор додаанд. Ҷун мутафаккири мо дар ин баҳш пайрави Ибни Арабист, аввал назари ўро роҷеъ ба «ваҳдати вучуд»

муайян хоҳем кард, сипас ба дифои Абдураҳмони Ҷомӣ аз таълимоти пири маънавии худ хоҳем пардоҳт. Ба фикри Ибни Арабӣ сирри зоти воҳид умуман шинохта шуданий нест ва дар айни ҳол ғайри қобили баён низ мебошад. Он ягона мавҷуди хориҷиест, ки дигаргунӣ, миқдор ва қасрат намепазирад, бенишон аст ва ба идрок низ дарнамеояд. Вучуб сифати зоҳирӣ ва имкон сифати ботинии он мебошад[19,77].

Ҷараёни судур аз силсилаи таҷаллиёте шурӯъ мешавад, ки зимни он вучуди мутлақ аз ҳолати ғайб-ул-ғуюб (Avime insondable), ки дар Қуръони карим он дар ҳолати «Умо» қарор доштани ҳақ таъбир шудааст, берун меояд ва дар зоти ў асмои илоҳӣ таҳаққуқ мепазиранд. Ҳақиқати мутлақ дар ҳолати «ғайб-ул-ғуюб» дорои сиррест, ки дар зоти ў нуҳуфтааст. Ин сирр ҳамон канзи маҳфӣ будани ўст, ки тибқи ҳадиси набавӣ «дӯст дорад то шинохта шавад». Зимни аз ҳолати «канзи маҳфӣ» берун омадан исмҳои зотии ў таҳаққуқ пайдо мекунанд. «Пас, мавҷудотро ҳалқ мекунад ва онҳоро мавзӯъ ва мабонии маърифати худ қарор медиҳад»[8, 416].

Ин масъаларо муҳаққиқон ба таври гуногун шарҳу таъбир намудаанд. Вале дар ин ҷо ба баррасии гуногунии фикри муҳаққиқон таваққуф накарда, ба таҳқики назари пири маънавии Ҷомӣ – Ибни Арабӣ мепардозем. Ба фикри ў, таҳаққуқ пазируфтани асмои илоҳӣ ба таври пайваста дар се таҷаллии паи ҳам сурат мепазирад. Таҷаллии аввал таҷаллии зоти илоҳист, ки дар бораи он ба ҷуз ишора сухани дигаре наметавон гуфт. Агар дар ин росто ҳарфе гуфтан мумкин бошад, аз ҳолати ғайб-ул-ғуюб берун омадан ва аз мақоми мутлақияти сирф ба ҳолати аҳадият ё худ густардашавӣ даромадани ҳақиқати мутлақро ҳадс задан мумкин аст. Таҷаллии дуюм силсилае аз таҷаллиёт аст, ки дар он ва ба воситай он зоти илоҳӣ ба сурати исмҳои илоҳӣ дармеоянд. Ба ибораи дигар, зимни ин таҷаллиёт сурати мавҷудоте, ки дар зоти илоҳӣ билқувва вучуд доштанд, дар худ зоҳир мешаванд. Дар сеюмин таҷалӣ ин исмҳои илоҳӣ дар сурати ашё дар зеҳни илоҳӣ пайдо мешаванд, ки онҳоро дар маҷмӯъ «илми илоҳӣ» (суратҳои пайдошуда дар зеҳни илоҳӣ) низ меноманд. Минбаъд ҳамин суратҳо бо амри илоҳӣ таҳаққуқ пайдо ҳоҳанд кард [8, 416].

Ин ҷо сухан дар бораи он меравад, ки вакте аҳадият бо шуун (илми илоҳи) маҳдуд мегардад, он аз мақоми аҳадият ба мақоми воҳидият фуруд меояд ва сифати ҳолиқ ҳофиз ба худ мешавад ва ҳаёту илму ирода дар он мушахҳас мегардад. Яке аз муҳаққиқони тасаввуф Саидҳасан Амин бо назарияи ташкик дар мазоҳир ва таҷаллии аввал (файзи ақдас) ва сонӣ (файзи муқаддас)-ро зикр карда, аз ҷумла қайд намуда, ки Ҷомӣ дар Лавойех, инчунин дар ашъори ҳеш назари муҳаққиқонаи худро дар бораи вахдати вучуд ба мисли Ибни Арабӣ арза доштааст. Масалан, ў дар лойиҳаи ҳафтуми «Лавойех» чунин гуфта: Ҷамил ала-л-итлоқ ҳазрати зуҷалол ва-л-афзول аст. Ҳар ҷамолу камоле, ки дар ҷомеи маротиб зоҳир аст, партави ҷамолу камоли ўст... аз авчи қуллияту итлоқ таназзул фармуда, дар ҳазизи ҷузвияту тақаййуд, таҷалӣ намуда[11.72]. Ва боз дар ҷои дигар мегӯяд: «Зот мин ҳайса ҳийа аз ҳамаи асмову сифот муаррост ва аз ҷамеи нисбату изофот мубаррост. Иттисофи ў ба ин умур ба эътибори таваҷҷӯҳи ўст ба олами зуҳур» [11.73].

Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамин мазмунро дар ашъори худ чунин овардааст:

*Дар он ҳилват, ки ҳастӣ бенишон буд,
Ба ганҷи нестӣ олам ниҳон буд.
Вуҷуде буд, аз нақши дӯй, дур,
Зи гуфтугӯи моиву туй дур.
Ҷамоли мутлақ аз қайди мазоҳир,
Ба нури ҳештандар ҳеш зоҳир.
Дилоро шоҳиде дар ҳичҷаи гайб,
Мубарро зоти ў аз тӯҳмати айб...
Чу ҳар ҷо ҳаст ҳусн, инҷо тақозост,
Наҳуст ин ҷунбии аз ҳусни азал хост.
Бурун зад ҳайма з-иқлими тақаддус,
Таҷалӣ кард бар афлоку анфус.*

*Аз ў як ламъа дар мулку малак тофт,
Малак саргашта худро дар фалак ёфт.
Зи ҳар оинае бинмуда рӯе,
Ба ҳар ҷо хост аз ў гуфтугӯе...[21]*

Хулосаи низоми ваҳдати вучуде, ки дар боло баён шуд, назари гурӯҳи муҳаққиқони эронию хориҷӣ, аз чумла Саидхусайнӣ Наср, Саидҳасан Амин, Абдураҳмон Бадавӣ, Ҳенри Корбен ва Дориоши Шойгон мебошад, ки дар тадқиқотҳои худ роҷеъ ба Ибни Арабӣ бо истинод ба осори ў, хусусан «Фусус-ул-ҳикам» ба баъзе тағъиротҳои ҷузъӣ аз якдигар ироа намудаанд. Масалан, Ҳенри Корбен дар охири хулосаи худ баён дошта, ки дар таълимоти ваҳдати вучуди ин андешаманд худо худро ба мо ба воситаи мо менамоёнад, зеро инсон ҳамчун оинаи намои ҳақ дар муқобили он қарор дорад[8, 416-417].

Ин маҳлуки дар муқобили ҳақ қарордошта ҳамон имконест, ки ўро худованд, ба қавли Ҷомӣ, «маҷмаи баҳрайни худусу қидам» номида, маърифати тамоми исмҳои худро ба ў омӯхтааст. Ба воситаи инсон оинаи намои ҳақро сайқал дод ва ўро ҳамчун ҳомили амонати ишқ дар ду марҳила ба ишқи ҳақиқӣ расондааст. Моҳияти ин матлаб аз он иборат аст, ки ишқу ирфон лозиму малзуми якдигаранд ва яке бидуни дигаре вучуд дошта наметавонад. Маърифат низ ҳосилай ишқ аст ва зимни сайру сулукӣ сӯфиён яке аз воситаҳои муассири аз нуқс ба камол расидан ишқ мебошад. Он дар ҳама ҳолат, ҳоҳ ишқи маҷозӣ бошад, ҳоҳ ишқи ҳақиқӣ поку муқаддас аст. Орифон кори ишқро аз ишқи маҷозӣ оғоз мекунанд ва маҷозро восита ва пуле барои гузаштан ба ишқи ҳақиқӣ арзёбӣ мекунанд. Ин масъала дар таърихи афкори ирфонӣ собиқаи қадима дорад. Ҷомӣ ҳам мисли дигар шӯридагони водии ишқу ирфон корро аз ишқи маъҷозӣ (марҳилаи аввал) оғоз карда, (дар марҳилаи дуюм) ҷилваи ҷамоли ҳақро дар ҷамоли хубрӯёну зебоён инъикос менамояд. Фитрати ишқ боиси илоҳӣ шудани инсон гардид, зеро ишқ бузургтарин элексирест, ки метавонад моддиётро ба маънавиёт табдил дихад[1, 86].

Ҷомӣ дар ин бора менависад:

*Вале з-он ҷо қи ҳукми хубрӯист,
Зи парда хубрӯ дар танги хӯест.
Накӯрӯ тоби мастуре надорад,
Чу дар бандӣ, сар аз равзан барорад.
Кунад шақ-шақ гули зери хоро,
Ҷамоли худ кунад з-он ошкоро...
Диле қ-он ошиқи хубони дилҷуст,
Агар донад в-агар на, ошиқи ўст.
Ило то дар ғалат наяфтӣ, ки ғӯӣ,
Қ-аз мо ошиқӣ, аз вай накӯӣ.
Аз ин ламъа фурӯге бар гул афтод,
Зи гул шӯре ба ҷони булбул афтод.
Рӯхи худ шамъ з-он оташ барафрӯҳт,
Ба ҳар кошона сад парвонаро сӯҳт[21].*

Абдураҳмони Ҷомӣ дар рисолаи «Вучуд» дар шарҳи фалсафӣ ва ирфонии он, баҳусус дар баёни назарияи судур баррасии худро аз таърифи мантиқии калимаи «вучуд» шурӯъ намуда, онро ба унвони як мағҳуми куллӣ, ки «мағҳуми сонӣ» низ меноманд, нисбат медиҳад. Ин мағҳуми куллӣ таҳаққуки айнӣ дар хориҷ надорад ва танҳо худро дар зеҳн ба моҳияти як шайъ пайванд мекунад. Ҷомӣ бо интиқоде, ки тавассусти мутакаллимин доир ба назарияи «ваҳдати вучуд» ворид шуда буд, ҷавоб додани шуда, ҳам дар рисолаи ёдшуда ва ҳам дар Лавойех қайд мекунад, ки вақте тарафдорони «ваҳдати вучуд» калимаи вучудро истифода мебаранд, ба воқеият ва ё ҳақиқате ишора мекунанд, ки зотан вучуд дорад ва ҳастии мавҷудоти дигар ба вучуди он асос ёфтааст. Ба ибораи дигар, дар таълимоти ирофонӣ ҳеч чизе ҷуз ў вучуд надорад ва

ҳамаи мавҷудоти айнӣ ҳолат ва шууноте аз ӯст. Ҳамин мазмун дар ашъори ӯ низ ба хубӣ баён шудааст.

*Ҷамоли ӯст ҳар ҷо ҷилва карда,
Зи маъшуқони олам баста парда.
Сар аз ҷайби маҳи Канъон баровард,
Зулайхоро димор аз ҷон баровард.
Ба ҳар парда, ки бенӣ, пардагӣ ӯст,
Фазоҷунбони ҳар дилбурдагӣ ӯст.
Ба ишиғи ӯст дилро зиндагонӣ,
Ба шавқи ӯст ҷонро комронист[21]...*

Чомӣ дар «Лавойех» худоро ботини олам меномад ва таъкид мекунад, ки пеш аз таҷаллӣ, ки боиси пайдоиши олам гардид, худо буд ва пас аз таҷаллӣ он ба олам монанд ва ҳамоҳанг гардид. Ба ибораи дигар, ҳақиқати ҳақ якест, ба қавли Мавлоно Чомӣ – аввал ту будӣ, охир ҳам туй – ва ҷанбаъҳои дугонаи худову олам танҳо роҳҳои нигариши мо ба он аст.

Табииати ашё дар олам дар иртибот бо ҳақиқати мутлақ монанди сифатест, ки Чомӣ, дар пайравӣ аз Ибни Арабӣ, онҳоро араз арзёбӣ ва таъкид менамояд, ки дар ҷавҳар ва танҳо ба воситаи ҷавҳар онҳо вучуд доранд, ё худ аъдоди қасрие меҳисобад, ки ҳамаи қасри онҳо бо як адади бутун муњтаҳӣ мешаванд[19, 26]. Дар воқеъ, вобаста ба ҳамин масъала аксари муҳаққиқон таълимоти «ваҳдат вучуд»-ро пантеизм номида, монандии онро бо таълимоти Б. Спиноза таъкид кардаанд, vale ҳадду худуд ва марзи ин монандиро ба хубӣ баён намекунанд. Аз ин рӯ, роҷеъ ба ин масъала фикрҳои гуногун дар байни олимон вучуд доранд. Масалан, Ҳенрӣ Корбен ба ин масъала таваҷҷӯҳ намуда, навиштааст, ки ду истилоҳи ҳақ-халқ дар тамоми маротиби таҷаллиётни илоҳӣ ва дараҷоти «нузулии вучуд» такрор мешавад. Ин амр на эътиқод ба ваҳдати мавҷуд (monisme) аст, на қасрати мавҷуд (pantheisme), балки тавҳид (theomonisme ё pananteisme) аст. Тавҳид баёни вазъияти фалсафист ва миёни холиқу маҳлуқ дар мартабаи таҷаллиёт вобастагӣ эҷод мекунад. Ин ҳамон сирри рабубият аст, яъне вобастагии мутақобила миёни рабу марбуб ба гунае, ки яке бидуни дигаре наметавонад давом биоварад. Улуҳият дар мартабаи зоти мӯҷаррад қарор дорад, аммо рабубият мартабаи рабби шаҳсист, ки аз ӯ истимдод мешавад, зоро дар ин ҷаҳон мо посухгӯи ӯ ҳастем. Аллоҳ исмest, ки мубайини зоти илоҳии муттасиф ба асмост, ҳол он ки рабб вучуди илоҳии мушаҳҳас ба василаи яке аз асмое ва сифоти ӯст. Ин ҳамон сирри асмои илоҳист, ки Ибни Арабӣ аз он «Иллаллоҳу ало маҳлуқ фил-эътиқод» таъбир мекунад[8, 418].

Мавлоно Чомӣ дар ин бора менависад:

*Тӯй оина, ӯ оинаоро,
Тӯй пӯшидаву ӯ оишкоро
Ки ҳамчун некӯйӣ ишиғе сутуда,
Аз ӯ сар бар зада, бар ту намуда.
Чу неку бингарӣ оина ҳам ӯст,
На танҳо ганҷ, балк(и) ганҷина ҳам ӯст.
Ману ту дар миён коре надорем,
Ба ҷуз беҳуда тиндоре надорем,
Ҳамаши ин қисса поёне надорад,
Баёни ӯ забондонӣ надорад[21].*

Ин назари дифоъомези Чомӣ аз мавқеи Ибни Арабӣ роҷеъ ба матлабест, ки мувоғики он ӯ оламро аразҳои як вучуди ҷавҳарӣ (ғой) медонад. Аз назари Чомӣ дар «Лавойех» дурустии ин баён ба андозаест, ки иртиботи байни ҳақиқати вучудӣ ва мазоҳири ӯ аз тариқи вичдону ишроқ барқарор мешавад. Вучуди мутлақ маншай мавҷудот аст ва дар айни ҳол бартар аз ҳар гуна қасрату мазоҳир ва дар асл дар мартабаи зот ношинохтанист. Агар ин масъаларо боз ҳам сoddатар баён кунем, олами модӣ, ки мо онро дар шароити оддӣ мушоҳида мекунем, аз як тараф, зоҳиру мазҳари

ҳамон ҳақиқати зоти мутлақ дар мартабай ваҳдоният аст, аз тарафи дигар, олами маҳсусот ҳамчун зуҳури хосса аз ҳақиқати мутлақ ва сурати хоссаи таҷаллии он мағҳумхое нестанд, ки ба қавли мутакаллимон, зояндаи зеҳни одамӣ бошанд, балки ҳақиқате мебошад, ки бунёни метафизикӣ доранд.

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки зоти сирф ва басит дар низоми «ваҳдати вучуд» дар оғоз ҳеч гуна таайиун надорад. Он бартар аз ҳар гуна тақсимоти исму сифот (асмоъ-ул-хусно) ва нисбатҳо мебошад, vale вақте ин зоти мутлақ ба марҳилаи таҷаллӣ дармеояд, сифатхое монанди илму нуру вучуд зуҳур мейбад. Аммо ба ин масъала аз назари ақли маҳдути инсонӣ муносибат шавад, баночор мегӯянд, ки ҳақиқати мутлақ дорони сифот мебошад. Ин назари мутакаллимон ва аҳли ашоира аст, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Лавайех» онро рад намуда, пайваста таъкид мекунад, ки сифот дар зеҳн гайр аз зот аст, vale дар хориҷ ба он монанд аст (сифот айни зотанд). Худованд ҳамчун холиқ ба сифоти илм олим аст, ба сифоти кудрат қодир аст ва ба сифоти ирода фаъол аст. Бар ин қиёс чун сифотҳо бо ҳам ихтилоф доранд, дар сатҳи зот вучуд надоранд, vale дар хориҷ он сифотҳо ба зот монанданд[19.82].

Ҳақиқати мутлақ вучуди воҳиде ба шумор меравад, ки ҳеч қасрате ба бунёди он таъсир расонда наметавонад, vale чун вай ҳудро дар суратҳо (сувар) ва шуун (намудҳо)-и қасрати олами моддӣ мутаҷаллӣ месозад, беночор дар назари ақл қасир арзёбӣ мешавад. Тақсимоти «воҳиду қасир» аз ҷиҳати идроқ дар олами модӣ амри зеҳнӣ ба шумор меравад, дар асл бошад ҳудову олам ва холиқу маҳлук ду ҷанбаи як ҳақиқат, ду тарафи як сикка ва ду ҷиҳати як ҳақиқати кулл аст. Олам зуҳури хориҷии ҳудо ва ҳудо (ҳақиқати) ботинии олам мебошад.

Олими покистонӣ Б.А.Дор «Лавайех»-и Абдураҳмони Ҷомиро таҳлил намуда, аз ҷумла таъкид менамояд, ки ашё дар олам ба нисбати ҳақиқати мутлақ ҳуд ба ҳуд дар айн вучуди хориҷӣ надоранд. Ҳилқат ба маънои қаломии он фаъолиятпазирии қувваҳои макнунай холиқ нест, балки иборат аз ҳилқати афроду ашёест, ки ҳарчанд ҳастии ҳудро аз ин маъҳаз мейбанд, бо ин ҳама то ҳудуде аз адами таайиуну ихтиёр дар назари ақл бархурдоранд. Ба ақидаи Ҷомӣ маҳлукот дар мартабай дуюм таҷаллӣ дар илми илоҳӣ ба сурати аъёни субита зоҳир мешавад ва танҳо дар мартабай сеюми таҷаллӣ вучуди мутлақ ба вучуди муқайяд табдил мешавад, ки мартабай айн (ҷаҳони моддӣ) аст, дар он суратҳои илми илоҳӣ таҳаққуқ пайдо мекунанд. Пас, дар ҷаҳони хориҷ танҳо як ҳақиқат вучуд дорад ва танҳо дар сурати пироҳани ҳастӣ пӯшидан сифоту шуун (суратҳову намодҳо) ё ҳуд аъроҳҳои он қасрати олами моддӣ ба вучуд меояд[19.63].

Ин ҳолатро чунин тасаввур намудан мумкин аст, ки исму сифатҳои илоҳӣ таъбири камолии суратҳои гуногуни қавнӣ ҳақанд ва онҳо шомили табақабандӣ ё ҳуд маротиби нисбатҳои номаҳуду ҳақ дар олами хориҷ мебошанд. Ин нисбатҳо дар ҳақиқати мутлақ дар ҳолати билқувваанд ва ҳангоми оҳирин таҷаллӣ, ки шарҳаш дар боло гузашт, дар маҳлукот аз тариқи аъёни субита «(суратҳои мӯҷарради мавҷудот дар илм ё зеҳни илоҳӣ) таҳаққуқ пайдо мекунанд, ё ҳуд ба ҳолати билғеъл табдил мейбанд. Тошиҳико Изотсу, ки дар таҳлили назарияи «ваҳдати вучуд»-и Ибни Арабӣ заҳмати зиёде қашидааст, дар ин бора гуфта, ки агар ҳолати фавқро дар ҳолати баръакс нигарем, он чунин маъно хоҳад дошт, ки аъёни олами мо ҳақро мутаҳакқиқ медорад, ҳақиқате ки бад-ин гуна таҳаққуқ ёфта, Ҳудо аст ва мо аз тариқи аъёни субита будан ҳақро ба Ҳудо мубаддал месозем[6. 63].

Дар таълимоти Абдураҳмони Ҷомӣ Ҳудо зот ё ҷавҳари ҳамаи ашё ба шумор меояд. Дар «Лавайех» ў масоили маърифати инсонро ба миён гузашта, таъкид мекунад, ки идроқи зоти мутлақ ба ўҳдаи инсон ҳамчун зоти ашрафи олам voguzor шудааст. Ў вақте ба воситаи нафаси раҳмонии ҳуд пайванди олами анфусиро бо олами оғоқӣ барқарор мекунад, ба шуҳуди ҳақоиқ даст мейбад. Барои тавзехи бештари ин назари Ҷомӣ бояд ба идроқи вучудӣ ва мунҳасир ба фарди Ибни Арабӣ ва мактаби ў дар мавриди ҳазароти (маротиби) ҳамса муроҷиат кард. Соҳтори ин маротиб ба таври ҳулоса тавассути Кошонӣ чунин шарҳ дода шудааст. Дар ҷаҳонбении сӯфия 5 олам ё ҳазароти вучуди қобили ташхис мавҷуданд, ки ҳар қадом намояндаи қайғияти хосе аз таҷаллии ҳақ аст: 1) ҳазрати зот – олами ғайби мутлақ ё ғайбул-гуюб, 2) ҳазрати асмоъ ва сифат (асмо-ул-хусно) ё мақоми улухият; 3) ҳазрати афъол ё мақоми рабубият; 4)

ҳазрати мисол ва хаёл ё мақоми олами васатӣ (миёна) байни олами оғоқ ва анфус; 5) ҳазрати ҳавос ё мушоҳид дар олами мулк[19. 13-14].

Абдураҳмони Ҷомӣ бар ин ақида аст, ки солики тариқат дар маърифати вучуди мутлақ бояд тибқи ҳадиси набавии «он касе, ки нафси худро дарак мекунад, худои худро низ дарк ҳоҳад кард» (ман арафа нафсаҳу ва қад арафа раббаҳу) амал карда, ба ҳудшиносӣ шурӯъ кунад ва пас аз дарки ҷилои оинай оғариниш (олами ҳалқ) бо ҳамон зинаҳо ё худ маротиби вучуд ҳазрати панҷгонаи фавқро тай намояд ва ба ғанову бақо бирасад. Зоро маърифати нафс тавассути инсон на ба вусул ба ҳадди гой (он шинохташудани нест), балки ба вусулу шуҳуди мақоми рабубияти ҳақ мерасонад.

Роҷеъ ба маърифати ҳақ ва сулуки сӯфиёна Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Лавойех» ба ҷуз истинод ба Ибни Арабӣ, назари хешро низ баён кардааст. Ибни Арабӣ маърифати ҳақро аз тариқи иртиқои нафс дар ду шева мұяссар медонад. Равиши аввалро маърифат ба ўст аз он ҳайс, ки ту ҳастӣ (мин ҳайса анта) ва равиши дуюм маърифат ба ўст на аз он ҳайс, ки ту ҳастӣ (ал-маърифат биҳи мин ҳува мо мин ҳайса анта) меномад. Равиши аввал, ба фикри Ҷомӣ, чунин мазмун дорад, ки шахс ба ҳудованд аз тариқи махлӯқ (ту) ишора мекунад. Зоҳирان ба он маънист, ки шахс дар ибтидо бо ҳусусиятҳои вобаста ба табии махлӯқ (ту) маърифат мейёбад ва онгоҳ ба маърифати ҳақ аз тариқи рафъи ҳамаи нуқсонҳо ва нисбат додани ҳамаи камолот ба ўноил мешавад[6. 29-33].

Шевай аввали идрок маърифати истидлолист, ки роҷеъ ба он таваққуф наҳоҳем кард. Танҳо чунин нуктаро ёдовар ҳоҳем шуд, ки Мавлоно Ҷомӣ ин навъи маърифатро хоси файласуфону мутакалимон медонад. Дар шевай дуюми маърифат таъкид ба «ту» нест, балки қатъян ба «ӯст».

*Тирози дӯст бигӯем ҳикояте бе пӯст,
Ҳама аз «ӯст» в-агар нек бингарӣ ҳама «ӯст»...*

Ин равиш аз шинохти ҳақ аз тариқи нафс бо таҷаллии ҷавҳарии мустақими ҳақ сурат мегирад, ки зимни чанд мароҳил инсон аз вучуди оғарандай ҳуд будани оғаридгор огоҳӣ мейёбад ва бо иртиқои нафс ба он васил мешавад. Ҷомӣ дар «Лавойех» ба шавай баёни маърифати Саноию Аттор ва Румӣ муроҷиат намуда, сайру сулуки онҳоро пазируфта, маърифати шуҳудиро шарҳ медиҳад.

Умуман маърифати шуҳудӣ ва вучудӣ аз як сунҳанд ва муқобили яқдигар қарор надоранд. Маърифати шуҳудӣ, ба фикри Мавлоно Ҷомӣ, як амри шахсӣ ва аз шуҳуди қалби шоирону шуҳуди басирии орифон танҳо ҳуди онҳо огоҳанд. Бинобар он, чуноне ки Шаҳобуддини Сӯҳравардӣ низ ин масъаларо ташреҳ қарда буд, барои интиқоли маърифати шуҳудӣ аз ҳақиқат ба дигарон бояд аз забони баён мадад ҷуст ва ба маонии илҳомшуда ва басирати анҷомшуда пӯшиши истидлолӣ дод. Шоирон, баҳусус шоирони ориф пас аз қасби илҳом ва оғаридани қаломи мавзуни орифона аз забони ташбеҳу истиора, ишораву дигар санъатҳои бадӣ истифода намуда, дарёфтҳои шахсии ҳудро бо таъбиrotу хаёлпардозидҳои шоирона ва тасвирҳои орифона ба қалам медиҳанд.

Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамчун шоири ориф аз ин қоида истисно набуд. Ў аввал аబзори шинохти маърифатро мушаҳҳас намуда, онро қалби инсон қаламдод менамояд, ки тавассути он ба маърифати ҳақ ноил шавад. Соғ қарданӣ дил баёнгари таҷаллӣ дар маъни маърифатиносӣ мебошад, зоро танҳо дар натиҷаи омехтани он ҳақиқат ба дилу ҷони солик, ў аз ҳуд бегона шуда, ҳудшиносии ў аз ҳуд бегона шуда, ҳудшиносии ў ба марҳилаи ҳудоиносӣ мегузараద.

*Тавҳид ба урфи сӯфӣ, эй соҳиби сайр,
Талҳиси дил аз таваҷҷӯҳи ўст ба гайр.
* * **

*Гар бар дили ту кулл гузарад, кулл бошиӣ,
В-ар булбули бекарор, булбул бошиӣ.*

*Ту ҷузвию ҳақ қулл аст, агар рӯзе ҷанд,
Андешии қулл пеша кунӣ қулл бошиӣ.*

Мавлоно Ҷомӣ низ бо забону баёни шоиронаю орифона ба баҳси маърифат пардоҳта, дар ашъораш роҷеб ба қашфе сухан мегӯяд, ки ҷуз аз тариқи таҷрибаи шахсию шуҳудӣ ва ирфонӣ ба касе он мұяссар наҳоҳад шуд. Ин қашф пайванди олами

анфусиву оғоқиро таъмин намуда, тамоми мавҷудотро оинаи ҷамоли ў медонад ва ба пойгоҳе мерасад, ки агар аз худ таъбир кунад, аз ў таъбир карда бошад, «каналҳақ»-ро ба «хувалҳақ» табдил дихад ва ба ҷое расад, ки дар кунчи дили ў ба ҷуз мосивоуллоҳ ҷои дигаре намонад. Ин тавҳид аст, муҳаббати ҳақ ба ҷӯяндагону баргузидагонаш аст, ки орифони асрҳои миёнаи мо, аз ҷумла Ҷомӣ бо забони сеҳрангези шеър ва воситаҳои гуногуни он «тӯҳфаи ғайбӣ» баргирифта, «хони пок»-и малакутиро ба мо арза доштаанд.

Адабиёт:

1. Ашу. Ишқ, ракс, зиндагӣ. Техрон, 1386. С.86
2. Афсаҳзод А. Нақд ва баррасии осору шарҳи аҳволи Ҷомӣ. Техрон с.1378 С.130
3. Бобур. Императори Ҳинд. Бобурнома мавсум ба Тузаки Бобурӣ. Бомбей, 1308. С.111-112
4. Динонӣ Ғуломхусайн Иброҳим. Ганцинаи гаронбаҳои маориф дар сухани манзуми форсӣ.// Дафтари ақл ва ояти ишқ.ч.2.Техрон,1381. С.95
5. Дор Б.А. Маҳмуди Шабистарӣ, Гелонӣ ва Ҷомӣ Таърихи фалсафа дар Ислом. ч.3. Техрон, 1365-с. 388-389
6. Изотсу Тошихико. Суфизм ва таоизм.с. 63
7. История таджикской философии с древнейших времён до XVв. Т. 3. Душанбе, 2013. С.508
8. Карбен Ҳонрӣ. Таърихи фалсафаи исломӣ. Техрон, 1377. –С.416
9. Лорӣ Разиоддин Абдугафур. Такмилай ҳавошии Нафаҳот-ул-унс. Техрон, 1378, С. 23-26
10. Нафисӣ Саид. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ. Техрон,1344-с.
11. Саидҳасан Амин. Ваҳдати вучуд дар фалсафа ва ирфони исломӣ. Техрон, 1376. С.72; .
12. Ҳалабӣ Алӣ Асгар. Мабонии ирфон ва аҳволи орифон. Техрон. 1377. С.758
13. Ҳиравӣ Начиб Моил. Ҷомӣ.Техрон.1377.С.230 Ясирий Саидҳоҳ. Ирфони назарӣ.Техрон 1377. С.181
14. «Хилат-ул-ҳилал» бо кӯшиши Начиб Моили Ҳилавӣ.Техрон, 1361, С.57
15. Читик Вилям. Муқаддима ба «Нафаҳот-ул-унс». Техрон,1370.-с.13-28
16. Ҷомӣ Абдураҳмон. Ашъат-ул-ламаот. Техрон. 1352. С.57
17. Ҷомӣ Абдураҳмон. Девони ашъор. Техрон, 1341.
18. Ҷомӣ. Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. ч.14.Техрон, 1381. С.378
19. Ҷомӣ Абдураҳмон, Лавойех. Бо кӯшиши Ян Ришар. Техрон, 1373. Лойихаи 9, 15 ва 25
20. Ҷомӣ Абдураҳмон. Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ул-кудс. Техрон. 1370. С.611
21. Ҷомӣ Абдураҳмон. Юсуф ва Зулайҳо. Муқаддима.
22. Ясирий Саидҳоҳ. Пажӯҳише дар нисбати: дин ва ирфон. Техрон, 1379, С.21

МИСТИЦИЗМ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

ХАЗРАТКУЛОВ

Абдураҳман Джами является выдающимся литературоведом, поэтом и мыслителем персидско-таджикской литературы средних веков. Автор статьи описывает основные этапы его творческой деятельности, а также биографические сведения о жизни великого поэта.

Ключевые слова: литературовед, Герат, Крепкая память, исследование, наука и знание, персидско-таджикское стихотворение.

MYSTICISM OF ABDURRAHMAN JAMI

KHAZRATKULOV

Abdurrahman Jami is an outstanding literary critic, poet and thinker of the Persian-Tajik literature of the Middle Ages. The author describes the main stages of his career, as well as biographical information about the life of the great poet.

Keywords: literature, Herat, good memory, research, science and knowledge, Parsi poem.

ХУСУСИЯТҲОИ ФОЯЙ ВА УСЛУБИИ ОСОРИ МАНСУРИ МАВЛОНО ҶАЛОУДДИНИ РУМИИ БАЛҲӢ

ҒАФФОРОВА УМЕДА,
*профессори ДДХ ба номи
академик Б. Ғафуров*

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ дар таърихи адабиёти форсу точик дар шумори бузургтарин суханварони вологӯҳар шинохта шудааст, ки назму насири ирфониро ба мақоме бузург боло бурдааст. падидаҳои барҷастаи осори ин марди донишманд ва шоири орифмаслак дар таълифоти вай “Маснавии маънавӣ”, ки он “Куръон дар забони паҳлавӣ” хондаанд, “Девони Шамс” ва осори мансури ў - “Мачолиси сабъа”, “Фиҳи мо фиҳи” ва “Мактубот”-аш фароҳам омадааст. ҷойгоҳи ин осори арзишманди мавлоно ҳар яке ба таври алоҳида мавриди таҳқиқ қарор гирифтаву шарҳу бasti фаровоне бар ин кутуб навиштаанд. Дар канори он, мавлоно дар таърихи адабиёти форсӣ ҳамчун суханвари мумтоз ва шоири ориф маъруфият дорад, вучуди теъдоде аз осори мансури вай низ ба мақомаш дар густариши насири форсӣ, вижад насири ирфонӣ ишорат мекунад. аз намунаҳои барҷастаи осори насрии Мавлоно “Мачолиси сабъа” ба шумор меояд, ки дар густураи таҳаввули насири ирфонии форсӣ шеҳрати тамом дарёфтааст.

“Мачолиси сабъа” маҷмӯаест иборат аз ҳафт маҷлис, ки ваъзу андарз ва хитобаву маҷлисгейҳои минбарии мавлоноро то замони мулоқот бо муҳаммад шамсиддини табрезӣ ва инқилоби рӯҳонии ў дар бар гириftаast. аз ин рӯ, ин маҷолисро метавон намунаи андешаҳои ў дар даврони қабл аз зуҳури шамс ва сарҷашмаи муҳим дар таҳқиқи саргузашти рӯҳонии мавлоно ба шумор овард. чунонки аз як маҷлиси ў бармеояд, бо вучуди саргардониҳо, ки таи мусофиратҳои падар барои мавлоно пеш омада буд, дар ин муддат ў дар адабу шеъру ирфон ва қуръону тафсиру ҳадису қалом иттилооти қобили мулоҳизае ба даст оварда буд. Воизи ҷавон нишонаҳое аз қудрати баён ва ихота бар румузи балогати минбарӣ нишон дода буд ва ба исрори муридони Баҳоулвалад ва ташвиқи худи ў маҷлиси ваъз барояш барпо шуда буд ва ў зоҳирان дар оқшаҳр ва сипас дар лоранда ба ваъзу тазкир ва тасаввуфи обидона машғул буд.

Мувоғиқи ривоёти сарҷашмаҳо, мавлоно қарib панҷ сол тибқи суннати падар ва олимони замони худ дар мадраса ба тадриси фиқҳ ва соири улуми дини мубини ислом машғул гардид. Ҳар рез беш аз чаҳорсад нафар толибони улуми шариат дар маҳзари е ҳозир мешуданд. Табаҳхуре, ки мавлонои ҷавон дар улуми муҳталиф дошт, қареҳаи қисса пардозӣ ва завқи шоиранаи бемонанде, ки ў дар нақлу иншоди ашъору амсол ва ҳикоёт нишон медод, сомеонашро ба ҳоли ҷазаба меандоҳт. шунавандагон маҷлиси вайро нисбат ба мавъизаҳои баҳоувалад гармтару пуршертар ва оғанда аз сидқу вафо мейғтанд ва ин нукта соҳибдилони шаҳрро бо шавқу рағбат ба маҷолиси мавлоно ҷалб мекард ва суханони нодиру латифи е дар маҳфилҳо ҳар рез даҳон ба даҳон нақл мегашт. сulton валад бобати афзудани сафи муридон ҷунин мегеяд:

*Даҳ ҳазораи мурид шуданд,
Гарчи аввал зи сидқ дур буданд. (1)*

Намунаҳое, ки аз ин гуна маҷолис дар “Мачолиси сабъа” боқӣ аст, бо он ки зоҳирان ҷуз нақшे берӯҳ аз як ришта мавъизai ҷондори пуршӯро тасвир намекунад, бо ибороти шевову сода ва истифодаи моҳирона аз оёту аҳодис ва ашъори арабиву форсӣ лаҳни пурвиқори олимона ва маорifi зоҳидона дорад. Дар ин маҷолис мавлоно аз қуръону ҳадис сухан меронд, муноҷотҳо ва дуоҳои пуршеру муассир мегуфт, қиссаҳои паёмбарону авлиёву аҳволи ғуннаҳкорону тоибонро боз менамуд ва дар зимни сухан шеърҳои латифу бадеъ нақл мекард ва амсолу қиссаҳои тамсиили ибрatanгез ба забон меовард. Тамоми ин шеваҳо барои муридону мустамеон таъсири эъҷозангез дошт, онҳоро ба тавба ва тазарреъ ва ҳатто гиряву ҳуреш вомедошт, ба некиву порсой меконд.

Ҳамаи маҷолис бо қисми муқаддимавии таҳмид ба забони арабӣ оғоз меёбанд, ки ба ҳукми суннати пайдо бар чун дар хутбаву мавъизаҳои он давра аз ҳамду ситоиши худо ва дуруд ба паёмбари ислом иборат аст. Пас аз ин қисмати ифтитоҳӣ, ки ҳачму меҳтавои он дар ҳамаи маҷолис мутафарриқ аст, муноҷотҳои муассиру дилнишин ба забони форсӣ ва арзи матолиб ба миён меояд.

“Маҷолиси сабъа” чун дигар осори мансури мавлоно аз оғоз то поён оmezae аз арабиву форсӣ аст. Мавлоно ба ҳукми унс бо забони арабӣ, қуръон ва улуми шаръӣ дар зимни суханони худ аз оёту аҳодис истишҳод мекунад ва пай дар пай адъияву иборот ва ашъору амсоли арабиву форсиро меорад. Ду нома ва панҷ фасли “Фиҳи мо фиҳи” пурра ба забони арабӣ аст. Батну матни чи “Маҷолис” ва чи “Мактубот”-у “мақолот” саршор аз оёту аҳодис ва ороста ба ашъору амсолу ибороти латифу дилнишин аст.

Мавлоно дар шеър гарӯ аст, шеъри худ ва шеъри дигарон. ин аст, ки дар осори мансури худ ҷой-ҷой мақсади худро бо овардани ашъоре зебо ва муносиб баён мекунад ва ба сухани худ лутфу диққату зарофат мебахшад. Масалан:

*Гар насими юсуфам пайдо шавад,
Ҳар ки нобино бувад, пайдо шавад.
Эй дил, аз дарё ҷаро танҳо шудӣ?
Аз ҷунин дарё қасе танҳо шавад?
Моҳие, қ-аз баҳр дар ҳушикӣ фитод,
Метанад то зудтар он ҷо шавад.
Гар қасе геяд, ки пеши баҳри ишқ
Дил ҷаро шеридаву шайдо шавад?
Ту ҷавобаши дех, ки андар шавқи баҳр
Қатра бе осору нопайдо шавад.
Ҳам ҷавобаши дех, ки андар офтоб
Зарра саргардону нопарво шавад.*

Азизи ман, он қатра ҷоне, ки дар фироқи дарё қарор гирифтааст ва ёди дарё намекунад, ғоҳе дар баргे меовезад, ғоҳе бо хoke меомезад. Магӯ беадабӣ кардааст ў, ки банд барниҳоданд банди зарин, банди симин, банди мӯчавҳару баҷавоҳир. Ӯ ошики он банд шудааст, ҷунонки аз ишқ он бандро намебинад. Ӯро панд мадех, ки банди ў аз он саҳттар аст, ки панд роҳ ёбад. Ҷунон маноғизу идрокоту фахми ӯро ишқи он рангу бӯ ва ишқи он гуфтугӯ фурӯ гирифтааст, ки сари сӯзане аз панд роҳ наёбад, балки банда душман дорад, зоро занги душмани оина бувад. Носеҳону воизон оинаанд ё оинадоранд. Ошиқони нафсу толибони динӣ зиштрӯёнанд, зангичеҳрагонанд.” (2)

Сухани мавлоно барои рушду камоли инсонҳо нигаронида шудааст ва дорои сифати ҳаётбахшӣ аст. Чун дар “маснавӣ” дар “мақолот”-и мавлоно низ инсон яке аз оғаридаи пок ва олист, ки бо ақлу ҳирад аз тамоми олами мавҷудот болотар меистад. инсон аст, ки ба воситаи эҳсоси муқаддаси ишқ ба сӯи зоти илоҳӣ мекӯшад ва ўст, ки ба ин зот пайванд меёбад. Аз ин ҷост, ки мавлоно ба мартабаи олии инсон нисбат ба олами наботот, ҷамодот ва ҳайвонот мавқеи қалоне додааст. Ҳар инсон дар ин дунё барои рисолате оғарида шудааст. Мувоғики назари мавлоно, инсон бояд пеш аз ҳама ҳешро ва асли ҳешро бидонаду рисолати ҳешро шиносад. Сабаби ба балову бадбаҳти гирифтор шудани шаҳс адами ҳудшиносӣ аст. Ҷунон ки дар яке аз фаслҳои “фиҳи мо фиҳи” омадааст:

“Инно аразно-л-амоната ала-с-самовоти ва-л-арзи ва-л-чиболи фа абйана ан яҳмилнаҳо ва ашфақна минҳо ва ҳамалаҳо-л-инсону иннаҳу кона залуман ҷаҳулан” (Аҳзоб/ 72). Он амонатро бар осмонҳо арз доштем, натавонист пазируфтан. Бингар, ки аз ў ҷанд корҳо меояд, ки ақл дар ў ҳайрон мешавад: сангҳоро лаълу ёқут мекунад, кекҳоро зару нуқра мекунад, наботи заминро дар ҷеш меоварад ва зинда мегардонад ва биҳишти адан мекунад. Замин низ донаро мепазирад ва бар медиҳад ва айбҳоро мепешонад ва сад ҳазор аҷоиб, ки дар шарҳ наёяд, мепазирад ва пайдо мекунад ва ҷибол низ ҳамчунин маъданҳои гуногун медиҳад. Ин ҳама мекунанд, аммо аз эшон он

яке кор намеояд. Он як (кор) аз одамй меояд: “ва лақад каррамно банй одама”. Нагуфт: ва лақад каррамно –с-самоа ва-л-арза. Пас аз одамй он кор меояд, ки на аз осмонҳо меояд ва на аз заминҳо меояд ва на аз кехҳо. чун он кор бикунад, залумиву ҷаҳулӣ аз е нафӣ шавад. Агар ту гӯй, ки “агар он кор намекунам, ҷандин кор аз ман меояд”. одамиро барои он корҳои дигар наёфаридаанд. Ҳамчунон бошад, ки ту шамшери пелодии ҳиндии бекиматӣ, ки он дар ҳазоини мулук оварда бошиӣ ва сотури гешти гандида карда, ки “ман ин тегро муаттал намедорам, ба вай ҷандин маслиҳат ба ҷой меорам”... Ҳақ таоло туро қимати азим кардааст, мефармояд, ки: “инна-л-лоҳа-штаро мина-л-муъминина анфусаҳум ва амволаҳум бианна лаҳуму-л-ҷаннат”.

*Ту ба қимат варои ду ҷаҳонӣ,
Ҷӯ кунам, қадри худ намедонӣ?
Мафреши хеш арzon, ки ту бас гаронбаҳоӣ! (3).*

Асоситарин масъала, ки дар баҳсҳои фалсафиву эътиқодӣ ҷой дорад, масъалаи тавҳид – эътиқод ба вучуди Ҳудои ягона аст. Мавлоно дар “Фиҳи мо фиҳи” андешаҳои ирфонии хешро роҷеъ ба ҷанбаҳои муҳталифи ин масъала иброз доштааст. аз назари мавлоно, яке аз истидлолҳои илмӣ ва равшан, ки ҳастии оғаридгорро собит менамояд, ҳодис будани ҷаҳон аст. Ё бо тамсилҳои гуногун дар осори худ ба табиини ҳудуси зотии олам пардохтааст. Дар баробари сухани даҳриён, ки ҳудуси ҷаҳонро инкор мекунанд, ё талқин менамояд, ки исботи ҳудуси олам осонтар аз исботи қидами он аст.

Ақидаи асосии тасаввуф ваҳдати вучуд аст, яъне худо дар тамоми коинот мавҷуд аст ва дар ҳар ҷизи дунё худо мушоҳида мешавад, бинобар ин сӯфӣ ҳудоро дар ҳар ҷиз ва ҳар ҷо, хоса дар қалби инсон ҷилва мекунад. мавлоно мӯътакид аст, ки сӯфии муъмин, солики муҳлис вучуди ҳудоро исбот намекунад, балки онро ба хубӣ аз тариқи дил эҳсос менамояд. Ҳикмати сӯфӣ ҳикмати завқ аст.

Дар “Фиҳи мо фиҳи” бо сарзаниши файласуфон дар мавриди инкори реъят дидани ҷилваҳои гуногуни Ҳақро рӯъяти ҳақиқӣ донистааст. Мавлоно чун дигар мутафаккирони мутасаввиф акс ва ҷилваи Ҳақро на танҳо дар мавҷудоти рехонӣ ва ҷисмонии олам мебинад, балки ин ҷилваро дар шахси инсон низ пайдо мекунад. Ин ҷилваи Ҳақ дар инсон ба дараҷае мерасад, ки иттиҳод байни ошиқу маъшук, холиқу маҳлуқ ба миён меояд. Дар ин иттиҳод “ман”-и инсон аз байн меравад ва ин “ман” бо Ҳақ чунон ҳулул мекунад, ки дар миёна шахси ҷисмонӣ гум мешавад ва шахси рӯҳонӣ, ҷисмонӣ ба вучуд меояд. Дар ин ҷо инсон аз тани ҷисмонӣ берун меояд, ки ин мақоми “фано филлоҳ” (пеши аллоҳ фонӣ гаштан) аст ва ба Ҳақ мепайвандад, ки ин мақоми бақо мааллоҳ (човидон бо аллоҳ) мебошад. Аз ин рӯ, дар идомаи фасли мазкур мавлавӣ ба манзури радди ҳулул ва иттиҳод дар мақоми дифоъ аз Ҳаллоҷ андешаҳои ҳудро иброз намудааст:

“Охир ин “ана-л-Ҳақ” гуфтан мардум мепиндоранд, ки даъвои бузургӣ аст. “Ана-л-Ҳақ” азим тавозеъ аст, зеро ин ки мегӯяд, ки “ман абди ҳудоям” ду ҳастӣ исбот мекунад: яке ҳудро ва яке ҳудоро. Аммо он ки “ана-л-Ҳақ” мегӯяд, ҳудро адам кард, ба бод дод. мегӯяд: “ана-л-Ҳақ”, яъне “ман нестам, ҳама ўст, ҷуз ҳудоро ҳастӣ нест. Ман ба кулӣ адами маҳзам, ҳечам”. тавозеъ дар ин бештар аст. ин аст, ки мардум фаҳм намекунанд (4).

Пайравӣ ва ихлосмандии мавлоно нисбати мансури Ҳаллоҷ, ки минбаъд дар адабиёти ирфонӣ чун таҷассуми муҳабbat ва орифи рози ишқи Ҳақ, чун ҷонсупурдаи роҳи ҳақиқат манзalati пурарҷе пайдо намуд, дар “маснавӣ” низ баръало намудор аст. “ана-л-Ҳақ” гуфтани ў дар маънни “Хува-л-Ҳақ” буда, мақсадаш он набудааст, ки Ҳудо дар ман ҳулул кардааст, балки ҳудро партави “нурӯ-л-анвор” ва монанди ситораву моҳ дар шуои офтоб мустаҳлак медидааст:

*Ин “ано” “ҳӯ” буд дар сирр, эй фузул,
З-иттиҳоди нур, на аз роҳи ҳулул (5/2038).*

Мавлоно бар вифқи машраби тасаввуф авлиёро мазоҳири ҳақиқате воҳид медонад, ки дар давраҳои муҳталиф дар қолабҳои мутафовит зоҳир мешаванд. Фурӯғи илоҳӣ бо

маротиби гуногун дар чонҳо мутачаллӣ аст: анбиёву авлиё мақомот ва ва манозил, мавоқифи тариқатро тай кардаанд, ягона будани Ҳақро нишон додаанд.

Ба ақидаи мавлоно, маърифати комили Ҳақ дар чаҳон барои инсон мумкин ва мусассар аст ва намунааш намунаи маърифати комили Ҳақ дар инсони комил зохир мегардад. Фурӯғи худованд дар жарфни дилҳои мо, ки ба сони дарёи ҳомӯши бекарон аст, медураҳшад. ҳушбахтанд онон, ки бадон нур пай бурдаанд. Ҷаҳлу худбинӣ ва кибру бадиҳои мо ҳамоҳангии ҷузъу қуллро аз байн мебаранд. то даме, ки шаҳват ва ҳавову ҳавас саркӯб нашуда бошад, талаби дидори ягонаи азалий ва абадӣ бехуда хоҳад буд.

Танҳо ишқ аст, ки нори афсурдаи шаҳвотро нобуд мекунад, бо дуову зориву иштиёқи оташин тавъам мегардад ва маърифати Ҳақро аён мекунад. Мавлоно аз як маъшуқу маҳбуби ҷовидонӣ сухан мегӯяд, ки мо саранҷом ба ӯ ҳоҳем пайваст. инсони ошиқ дар оинаи шаффофи абадият намудҳои ҳастиро ба хубӣ мебинад, дар дили ошиқ ҷуз маъшуқ ҷизи дигаре вучуд надорад. Ишқ – таҷаллиёти илоҳӣ, асоси ҳастӣ ва мояи ободонӣ аст ва инсонҳоро ба меҳру муҳабbat, самимияту ваҳдат равона мекунад. Мавлоно бузургӣ ва покии ишқи илоҳиро дар бисёр мавриҷҳо тасвир менамояд ва онро уқёнуси беором меҳисобад. чунонки дар маснавӣ мегӯяд:

*Ишқ баҳре, осмон бар вай кафе,
Чун зулайҳо дар ҳавои юсуфе.
Даври гардунҳо зи мавчи ишқ дон,
Гар набудӣ ишқ бифсурдӣ ҷаҳон!*

Аз мавлоно 150 нома омада расидааст, ки борҳо бо номи “мактубот” ба ҷоп расидааст. Мавлоно бисёре аз ин номаҳоро ба ҳоҳиши мардум ё ошноёну наздикини худ ба бузургону амирон ва саҳибони қудрату шавкат навиштааст ва аз онон барои рафъи гирифткорҳо ва ҳалли мушкилот қӯмак ҳостааст. Шуморе аз номаҳо низ дӯстона ва дар ҳукми ихвоният аст. ҷанд номаро низ ба фарзандон ва арӯси худ навишта, қӯшидааст ононро насиҳат кунад, то меҳрубони ҳамдигар бошанд ва даст аз баъзе корҳо, ки мекунанд, бардоранд. Таҳлили меҳтавои номаҳои мавлоно метавонад то андозае моро аз зиндагии шаҳсии ӯ оғоҳ созад, ки илова бар он метавонад то андозае моро бо ахволи иҷтимоии Қуния ва билоди Рум дар асри xш, ҳусусан вазъи дарвешону сӯфиёни он замон оғоҳ кунад. Ин номаҳо дар айни ҳол арзиши адабӣ доранд ва шоистаи таҳқиқанд. Мактубот маҷмӯаи номаҳои як фарди оддӣ ё як олими соҳибнуғуз дар дастгоҳи девонӣ ва давлатӣ нест, балки номаҳои мавлонои шоири ориф ваҷӯридаҳолу ошиқе аст, ки дар ҳамон рӯзҳое, ки ин номаҳоро менавишт, “Маснавии маънавӣ”-ро месуруд ва забонаш ба ғазалиёти оташину дилнишини “Девони кабир” мутарраним будааст.

Мавлоно мухотаб ва салому дуову саноро ба сурати шаҳси сеюми муфрад баён мекунад. Номаҳое, ки ба мухотабони баландпоя ва мулуку вузаро менависад, мъмулан муқаддимае тӯлонӣ ва сангину саршор аз алқобу унвонҳо дорад.

Бисёре аз номаҳои Мавлоно бо салому дуову адабу эҳтиром ва бо ибороте мусаҷҷаҷа ва мутантан дар зикри алқоб ва ановини мухотаб оғоз мешавад, ҳарчанд ғоҳ-ғоҳ вай дар баъзе номаҳои худ бо рӯҳи озод ва табъи суннатшикане, ки дорад, номаро бе ҳеч такаллуф ва тасаннуъ ба тарзи бадеъ ва дилපазир оғоз мекунад. Масалан, дар номае пас аз иборати “аллоҳу мұяссиру-л-иҷтимоъ” ин қитъаи зебоero меоварад:

*Ба ҳудое, ки файзи раҳмати е
Дар ҳами осмон намегунҷад.
Ки зи ҳичрону орзумандӣ
Суханам дар даҳон намегунҷад (5).*

Гоҳо низ номаро бо шеърҳои дилписанди арабӣ ё форсӣ оғоз мекунад:

*Рӯҳӣ би рӯҳика мамзӯҷун ва муттасилун
Фа қуллу ҳодисатин туъзика туъзинӣ (6).*

Номаҳои мавлоно на фақат мураккаб аз ибороти форсиву арабӣ ва сангину маснеъ, оёту аҳодис ҳастанд, балки шомили таркибу ибороти соддаву дилපазири бисёр

аст, ба монанди кеҳтарнавозӣ (кӯчакнавозӣ), некомад, иноятнома (тавсиянома), дестком (муваффак), дидай нодирабин ва гайра. Дар айни замон мактубот аз калимаву иборатҳои гайримутадовилу архаистӣ низ холӣ нест. Масалан, сикулидан, мабъуд, гармравӣ, ва ғ.

Ҳамчунин мактубот ба ҳукми табиати худ мутазаммини амсол ва истилоҳоти омиёнаи бисёр аст, ки чанде аз онҳоро зикр менамоем:

*Обро бар сар занӣ, сар нашканад,
Хокро бар сар занӣ, сар нашканад.
Оброву хокро бар ҳам занӣ,
В-он гаҳе бар сар занӣ, сар бишканад (7).*

Ё ки: “мина-л-қалби ила-л-қалби равзанатун”, ки муодили масали форсии “дилро ба дил раҳест” мебошад.

“Ҳар чи аз ҷашм дур, аз дил дур” (8), ки шакли мавзуни он низ мавҷуд аст: “аз дил биравад ҳар он чӣ аз дидা равад”

Дар мактубот савгандҳои Мавлоно, ки аз авчи ҳаяҷони рӯҳӣ ва эҳсосоту шиддати бовари ў гувоҳӣ медиҳад, қобили таваҷҷӯҳ аст: “ва ва-л-лоҳи ва би-л-лоҳи ва то-л-лоҳи, ки ҳеч узреву савганде ва макреву гиряе аз бадгӯи шумо қабул нақунам” (9).

Дар номаҳои Мавлоно ҳикоёти латифу хушоҳанг ва ҷолибе дарҷ гардидаанд, ки ҳар якро метавон намунаи расоиву зебоӣ шуморид. Барои намуна ҳикоятеро, ки Мавлоно дар яке аз номаҳояш нақл кардааст, зикр менамоем:

“Шахсеро гург фарзандаш рабуда буд. Дар он ошӯб дарвеше омад, нон хост. Нони гарм аз танӯр баровард. Дар он соли қаҳт ба дарвеш дод в-он гаҳ ба сӯи кӯҳ рӯй ниҳод, ки аз фарзандаш, аз ҳӯрдани гург устухоне монда бошад, онро ҷое дафн кунад ва гӯре созад ва навҳагоҳе кунад. Чун пештар омад, дид фарзанди худро, ки аз кӯҳ фуруд меомад басаломат. Наърае зад ва бехуш шуд. Фарзанд пои падарро мугаммизӣ мекард. Чун ба ҳуш омад, ахвол мепурсид. Гуфт: гург маро бар сари роҳ овард ва бинҳод басаломат ва гуфт: “луқматун би луқматин” ва бозгашт. Ва яқин аст, ки ҳеч заррае хайр дар роҳи дин зоёв нест. Ҳунук он кас, ки аз ин даргоҳ ноумед нашавад, чунон ки унсури поку ақли дарроқи он амири диндор дар кули ахвол соиӣ хайр бошад. вассалом. (номаи 136).

Дар мактубҳое, ки ба дӯстони самимӣ, монанди Ҳисомуддин Чалабӣ навишта шудаанд, поёни нома насре аст, ки ба сабаби ғалабаи эҳсосоту авотиф ошиқона мешавад ва ҷавҳари шеърӣ пайдо мекунад. Ду номаи мавлоно (13 ва 66) куллан ба забони арабӣ буда, ҷанд номаи манзум, ки дар поёни мактубот омадааст, умуман ба Шамси Табрезӣ навишта шуда, аз дардмандиву иштиёқи Мавлоно дарак медиҳад:

*Ки аз он дам, ки ту сафар кардӣ,
Аз ҳаловат ҷудо шудем ҷу мум.
Ҳама шаб ҳамчу шамъ месӯзем,
З-оташаи ҷуфтӯ з-ангубин маҳрум.
Бе ҳузурат самоъ нест ҳалол,
Ҳамчу шайтони тараф шуда марҷум.
Як газал бе ту ҳеч гуфта нашууд,
То рамид он машрафаи мағҳум.
Шоми мо аз ту субҳи равшан бод!
Эй ба ту фахри шому арману рум!*

Мухотаби шуморе аз номаҳои мавлоно занон ҳастанд – занони муҳтарам, ки мавлоно онҳоро хеле ҳурмат мекунад. Аз ҷумлаи ин занон бонуе аст, ки Мавлоно ўро бо лақаби “фаҳрулҳавотин” ва бо авсофи “хубаҳлоқ”, “фариштасифот”, “зиндадил”, “равшанзамир”, “фаҳрулуббод”, “зайнуззӯҳод” “худойшинос”, “оқибатбин”, “муинулфуқаро”, “олиҳиммат”, “хайргустар”, “некном”, “подшоҳнажод”, “худованҷода” ёд мекунад (10).

Дар мактубот донишу назари мавлоно, ҳақоқи илоҳӣ ва нуктаҳои маънавиву ирфонӣ инъикос ёфтааст. Ду унсури мутаолии ишқу имон ҳатто дар соддатарин ва

оддитарин номаҳои ӯ дида мешавад. Дар бисёр номаҳо бо мақсади панду андарз гоҳо дasti муҳотабро мегирад ва ӯро ба мадади зеҳну забони ҳунарманду нерӯманди худ ба сӯи боғҳои пургулу райҳони олами ғайб, ки ҳамоно руҳи одамӣ аст, ҳидоят мекунад. дар ин ҳангом мазмуну муҳтавои номаҳои ӯ ба мӯҳтавои “Фиҳи мо фиҳи” шабеҳ аст бо он тамоюз, ки аз он самимонатару ҷаззобтар ба хонанда гардидааст.

Боғи садранги насри Мавлоно танҳо аз худогоҳиву фикру андешаи Мавлоно барнахостааст ва агар танҳо ҳамин буд, ин ҳама дилрабоӣ мумкин набуд, балки бештари он ҳосили таҷриботи шахсии Мавлоно ва мукошифоти даруний ва илҳому ҷазаботе аст, ки мутаваҷҷеҳи ӯ шудааст.

Дар маҷмуъ, баррасии вижагиҳои осори мансури Мавлоно собит месозад, ки ин орифи номвар ва суханвари мумтоз дар канори эҷоди осори гаронмояи манзум ба оғаридани осони пурбори насрӣ муваффақ шудааст. Намунаи барҷастаи ин осор дар сурати чанд китоби пурмуҳтавои мансур ифодаи тамом ёфтааст. Албатта, дар мавриди осори мансури Мавлоно ҳам мисли таълифоти манзуми вай мулоҳизоту андешаҳо зиёд аст ва худ қавли Мавлоно аст, ки посухгӯ ба ин назару андешаҳост:

*Гар бирезӣ баҳрро дар кезае
Чанд гунҷад? қисмати якрезае.*

Адабиёт:

1. Мактубот ва Маҷолиси сабъа. Асари Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ (Мавлавӣ) бо муқаддимаи Ҷавод Салмосизода. Техрон: Иқбол, 1379., с. 3.
2. Мактубот ва Маҷолиси сабъа, с.12 .
3. Мактубот ва Маҷолиси сабъа, с. 33.
4. Мактубот ва Маҷолиси сабъа, с. 73.
5. Мактубот ва Маҷолиси сабъа, номаи 65.
6. Мактубот ва Маҷолиси сабъа, номаи 56.
7. Мактубот ва Маҷолиси сабъа, номаи 3.
8. Номаи 8.
9. Номаи 56.
10. Номаҳои 46, 128

ҒАФФОРОВА УМЕДА

Дар мақола сухан дар бораи хусусиятҳои ғояви ва услубии осори мансури Мавлоно Ҷалолуддини Румии Балхӣ меравад.

Калидвожаҳо: Румӣ, услуб, асарҳо, Мавлоно ...

,

МАСЬАЛАИ ОЗОДӢ ВА ИХТИЁРИ ИНСОН ДАР ТАЪЛИМОТИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ҶАЛОУДДИНИ РУМӢ

КАРАМХУДОЕВ Ш.Х.,
ДДЗТ ба номи С. Улугзода

Яке аз масъалаҳое, ки мавриди баррасии таълимоти Носири Хусрав ва Ҷалолуддинӣ Румӣ қарор гирифтааст, ин миёнчии ҳайвону фаришта будани инсон аст. Азбаски ба ақидаи хар ду донишманд ҷисми инсон мабдаъи ҳайвонӣ ва руҳи ў мабдаъи фариштагист аз ин рӯ мақоми инсон дар таълимоти онҳо дар миёни сутуру фаришта қарор дорад. Яъне инсон ҳам ҷанбаи ҳайвонӣ дорад ва ҳам ҷанбаи фариштагӣ. Ба ҳар тарафе, ки майлӣ инсон бештар бошад, ҳусусияти он тараф (ҳайвонӣ ё фариштагӣ) дар ў бештар зоҳир мегардад. Бинобар ин инсон соҳибхтиёр аст, ё иродай озод дорад, ки майл ба суй сутури ё фариштагӣ қунад. Яъне, роҳи худро худи инсон муайян мекунад. Аммо аз дигар рӯй инсон маҷбур аст, зоро мақоми ў на аз тарафи ў, балки зотан чунин муайян шудааст. Носири Хусрав дар китоби «Кушоиш ва раҳоиш» ҳангоми баррасии масъалаи маҷbur ё муҳтор будани инсон суханони Имом Ҷаъфари Содикро овардааст: «корест миёни ду кор, на маҷbur асту на муҳтор» Носири Хусрав ин гуфтаҳои имомро чунин таъвил кардааст, ки инсон миёнчиҳист- миёни сутуру фаришта. Зоро ў ҳам нағси шаҳвонӣ ва ҳам нағси оқила дорад, ки якумӣ аз ҳайвон ва дувумӣ аз фаришта аст. Кори фаришта, ки чун ба ҳадди феъл расида бошад, фақат ибодат буда, аз ў гуноҳе содир намешавад. Фаришта аз ибодати худ савоб намеёбад ва ҳайвон аз бетоатӣ ва маъсияти худ ҷазо намебинад. Вале мақоми инсон, ки байни сутуру фаришта қарор дорад «ӯро ба тоат савоб ва дар маъсият иқоб» [4.185]. Румӣ низ фариштаро аз ақлу илму ҷуд баҳраманд медонад, ки кори ў танҳо ибодат буда, дар унсураш ҳирсу ҳавво нест, ў ба ишқи Худо зинда аст. Ҳайвон бошад аз дониш бенасиб аст, кораш фақат ҳурдан буда, аз ишқу шараф бебаҳра аст. Аммо инсон, ки ба андешаи Румӣ низ миёнчии ҳайвону фаришта аст, нимаи ҳайвонӣ ӯро ба пастӣ ва нимаи фариштагӣ ӯро ба олами ақл мутамоил месозад (4.1503-1504).

Аз андешаҳои Носири Хусрав ва Румӣ бар меояд, ки фаришта ва ҳайвон ба такмил ва худсозӣ эҳтиёҷ надоранд, зоро онҳо мавҷуди тайёранд. Аммо инсон, ки байни онҳо мақом дорад, нотамом аст. Яъне на хосияти ҳайвонӣ дар ў ба таври комил аст ва на хосияти фариштагӣ. Бинобар ин инсон бояд, ба андешаи хар ду мутафаккир, худсозӣ қунад, то ба ҳадди камол расад. И. Кант, ки бешубҳа андешаҳои ў дар мавриди мақоми инсон низ аз фалсафаи Шарқ сарчашма гирифтанд, чунин андеша дорад, ки агар инсон ба таври пурра тамом мебуд, пас вай ё ҳайвон ва ё фаришта мешуд. Аммо ў на фаришта ва на ҳайвон аст, балки чун миёнҷӣ ним ҳайвон ва ним фаришта аст. Ин нима будан, ба андешаи Кант инсонро ба мавҷудоти нотамом доҳил мекунад. Тақсимшавии инсон ба сутуру фаришта аз рӯи ақида Кант боиси зиддият ва душмани мегардад[7]. Ин андешаи ў бо мазмуни ин байти Румӣ мувоғиқ аст:

*Он ду қавм осуда аз ҷангу ҳироб,
В- ин башар бо ду муҳолиф дар азоб (4.1505).*

Инсон дар худ ба андешаи Носири Хусрав ва Мавлоно ба таври имманентӣ хосияти ҳайвонӣ ва фариштагӣ дорад. Аммо дар мавриди интиҳоби ин хосиятҳо ў соҳибхтиёр аст. Яъне чун андешаи ў ба қадом тараф бештар моил шавад, хосияти ҳамон тараф дар вуҷудааш нақши бештар мегузорад. Ба ҳамин сабаб Носири Хусрав пули сиротро чун пайвандгари ҷанбаи ҳайвонӣ ва фариштагии инсон меҳисобад: «Пас гӯем: ин сирот манзали мардум аст, ки миёни сутури ё ва фариштагист ва мардумро бар ў рост бибояд рафт»[4.181]. Ҳар ду мутафаккир инсонро огоҳ мекунанд, ки бояд аз олами ҳайвонӣ майл ба олами фариштагӣ намояд. Зоро мақсади Худо аз оғариниши инсон ин такмил додани ҷанбаи фариштагии ўст, на ҷанбаи ҳайвоняш. Ҷанба ё ҳусусияти ҳайвонӣ дар инсон танҳо барои такмилёбии ҳусусияти фариштагии ў хизмат мекунад. Инсон бояд ҳамеша кӯшиш намояд, ки аз хосияти ҳайвонӣ худро озод намуда, ба озодии руҳонӣ ноил гарداد.

Озодии ичтимои инсон яке аз масъалаҳоест, ки дар таълимоти Носири Хусрав ва Румй борҳо мавриди баразсии қарор ёфтааст. Қайд кардан зарур аст, ки дар таълимоти мутафаккирон озодии ичтимоӣ ва маънавӣ бо ҳам тавъам мебошанд.

Ба ақидаи мо он чизеро, ки дар эҷодиёти худ Носири Хусрав ва Румй ба дигарон таълим медиҳанд ва дар ақидаи худ устувории қатъиро нишон медиҳанд, ин бар он асос дорад, ки онҳо худ ин марҳиларо, ки барои дигарон тай намудани онро лозим ва ҳатмӣ меҳисобанд, тай кардаанд. Дар ин маврид Носири Хусрав чунин мефармояд:

*В-аз ман бишунав нек, ки ман ҳам чу ту будам.
Андар раҳи дин оқизу бе тӯшаву раҳбар...
Озод шуд аз бандагии оз маро ҷон,
Озод шав аз озу бизӣ шоду тавонгар [3.218].*

Бинобар ин ҳар кас, ки ба умки андешаи онҳо фурӯй равад ин ҳақиқатро пайдо мекунад, ки инсон чун як фарди ичтимоӣ, иборат аз чисму рӯҳ ҳар чанд майли бештаре сӯи олами рӯҳ кунад, ҳамон қадар озодии ичтимоиро касб мекунад. Дар таълимоти Носири Хусрав ва Румй инсон худро ғолибан вобастаи пешвои рӯҳонии худ (имом ё пир) медонад. Ба ғайр аз раҳнамоӣ ва таълимоти имом ё пир ў дигар ба шахсе ва ё ақидаи ғайр тобеъ намешавад. И мом ё пир аз нуқтаи назари мутафаккирони номбурда дар зиндагии инсон (мурид) мақоми ҳалқунанда дорад. Бидуни ҳастии ў ҳастии мурид номумкин аст. Зоро имом ё пир дар таълимоти донишмандони мазкур дар зиндагӣ ягона воситае аст, ки инсонро ба Ҳудо пайванд медиҳад. Яъне имом дар таълимоти Носири Хусрав ва пир дар таълимоти Румй дар миёни инсон ва Ҳудо қарор дорад. Инсон тавассути шинохти имому пир ба шинохти Ҳудо мерасад. Бинобар ин Носири Хусрав мегӯяд: «...аз роҳи валии Ҳудой ба Ҳудой тавон расидан»[6.132]. Румй низ дидори пирро дидори Ҳудо ва хидмату ҳамди ўро хидмату ҳамди Ҳудо ҳисобида ақида дорад, ки Ҳақ аз пир ҷудо нест, зоро пир нури Ҳудо дар байнӣ башар аст (2. 2253-55).

Ба андешаи ҳар ду мутафаккир пайванд бо раҳбари рӯҳонӣ ин расидан ба озодӣ аст:

*Биандеши, ки мардум ҳама банд ба чӣ рӯй аст.
То Мавло бишносию озоду мудаббар[3.218].*

Ба андешаи Румй низ мавло озодибаҳши инсон аст:

*Кист Мавло? Он ки озодат кунад,
Банди риққият зи поят барканад.(6.4554)*

Х.М. Зиёев низ чунин ақида дорад, ки маънавии мавло дар таълимоти Румй озодкунанда аст[1.128].

Аз таълимоти ҳар ду мутафаккир ва инчунин аз таҷрибаи зиндагии шаҳсии онҳо бармеояд, ки ин озодӣ ҳам ҷанбаи моддӣ ва ҳам дунявӣ дорад. Зоро ҳар ду мутафаккир баъд аз пайваст бо имом (Носири Хусрав) ва пир (Румй) худро ҳам аз лиҳози маънавӣ ва ҳам моддӣ озод ҳис мекарданд. Дигар ба ғайр аз васф ва даъват ба сӯи раҳнамоӣ рӯҳонии худ каси дигареро мадху сано накардаанд. Бинобар ин рӯҳияи озодипарастӣ дар таълимоти онҳо ба ду тарз баён шудааст. Яке бо роҳи озодии рӯҳонӣ расидан ба озодии ичтимоӣ, яъне вақте инсон ба озодии маънавӣ мерасад ў дигар худро ба раҳбари дигаре ниёзманд намедонад. Дигаре бо роҳи мубориза ва танқиди роҳбарони сиёсиву шоирони маддоҳ ва ғайра. Дар таълимоти Румй мо роҳи якуми озодипарастиро мебинем. Зоро ў аз ҳар ҷиҳат ҳисбат ба Носири Хусрав ҳангоми баёни ақоиди худ эҳтиёткорона рафтор карда, ақидаи худро зери парда нигоҳ медорад. Дар таълимоти Носири Хусрав бошад, мо ҳар ду роҳи озодипарастиро мебинем. Ҳакими номбурда ҳам бо роҳи истиқлолияти рӯҳонӣ инсонро ба озодипарастӣ даъват мекунад ва ҳам бо роҳи нишон додани мақоми ичтимоии инсон. Маҳз масъалаи озодии инсон ин ду мутафаккирро ба баррасии масъалаи ҷабр ва ихтиёр водор намудааст.

Масъалаи мазкур яке аз масъалаҳои печида ва баҳсталаби фалсафа мебошад. Асоси ихтилофоти олами ислом низ бештар аз ин масъала сарчашма гирифтаанд. Баҳс оиди ин мавзӯй дар илми муносир низ ба ҳамон печидагӣ идома дорад. Ба қавли Мавлавӣ:

*Ҳамчунин баҳс аст то ҳашири башар,
Дар миёни ҷабриву аҳли қадар[5.8].*

Масъалаи ҷабр ва ихтиёр дар таълимоти Носири Ҳусрав ва Румй низ ба як муаммои сарбастае мемонад, ки дар мадди аввал, бо як иттилои сатҳӣ аз таълимоти ҳар ду мутафаккир пай бурдани мақсади аслии онҳо дар баёни масъалаи мазкур душвор аст. Зоро дар таълимоти онҳо агар дар як чой ҷабр инкор ва ихтиёри инсон эътироф шавад, дар ҷои дигаре баръакс- ихтиёр инкор ва ҷабр эътироф мешавад. Ё худ агар дар ҷои барои инсон мақоми миёнаро байнан ҷабр ва ихтиёр қоил шаванд, ҷои дигар на ҷабр ва на ихтиёро эътироф мекунанд. Чунин ба назар мерасад, ки онҳо дар баёни масъалаи мазкур мавқеи ягона надошта, ҳар дам мавқеи худро дигар мекунанд. Ин гуна андешаҳои мухталиф ва таҳлили гуногун дар мавриди баёни як масъала, ба ақидаи мо, ба сабабҳои зерин вобаста аст:

1. Масъалаи ҷабр ва ихтиёр марбут ба мароҳили такмил ва таҳаввули инсон- аз ҳадди нутфа то инсони воқеӣ ва аз инсони воқеӣ то инсони комил буда, дар ин марҳалаҳо инсон бонавбат ғоҳе ба ҷабр ва ғоҳе ба ихтиёр дучор мешавад.

2. Муносибати Носири Ҳусрав ва Румй ба муҳити иҷтимоии давр муносибати онҳоро ба масъалаи ҷабр ва ихтиёр низ дигар мекунад. Яъне дар бâъзе мавриди масъалаи мазкуро на чун ифодакунандай ақидаҳои мазҳабӣ – фалсафии онҳо бояд донист, балки чун як эътиroz нисбат ба муҳити беадолати замонашон бояд ҳисоб кард. Ба андешаи мо ин гуна ашъори ҳар ду мутафаккир, ки ҳовии масъалаи ҷабру ихтиёр аст ҳангоми ноумедӣ ва маъюсӣ гуфта шудаанд.

Таъсироти ҷабр ва ихтиёро дар ҳаёт ва рафтори инсон аз рӯи таълимоти Носири Ҳусрав ва Румй ба ду намуд ҷудо намудан мумкин аст: 1) биологӣ 2) ахлоқӣ-психологӣ. Ҷиҳати биологӣ раванди инкишофи ҷисмонии инсонро зери қонунҳои диалектиқӣ аз ҳадди қувва (чун нутфа дар пушти мард), то ба ҳадди феъл (дар шиками модар, таваллуд ва то дами марг) дар бар мегирад. Дар ин марҳилаи инкишофи инсон ба ҷабр ва ихтиёр бонавбат дучор мегардад. Андешаи Носири Ҳусрав дар инмавзӯъ чунин аст: нутфае, ки дар пушти мард, буд ўро феъл набуд, на маҷбур буд, на муҳтор, аммо чун дар шиками мода афтод, коркун гашт яъне маҷbur шуд, то инкишоф ёбад. Мисли донае, ки агар дар ҷои хушк бошад, ба ў ҷабру ихтиёр таъсир надорад, аммо чун даруни хоки нам афтод, дигар маҷbur мешавад, ки инкишоф кунад. Инсон чун аз шиками модар берун шавад ва қувваҳои ҳисси ба ў пайваст гарданд, муҳтор мегардад. Дар ин марҳила инсон корҳое анҷом медиҳад, ки дар иҷрои онҳо ихтиёр дорад: агар хоҳад сухан мегӯяд, агар на-хомӯш мешинаид, агар хоҳад роҳ меравад, агар наҳоҳад-меистад. Яъне инсон аз маҷburӣ ба муҳторӣ мерасад. Аммо Носири Ҳусрав муҳторро низ нотамому заиф меҳисобад. Зоро ба андешаи мутафаккир муҳтор он аст, ки агар хоҳад кореро анҷом медиҳад, агар наҳоҳад, анҷом намедиҳад. Ҳостану наҳостани ў дар анҷом додани як кор ба андешаи донишманди мазкур, далели заифию оцизӣ ва нотамомии ўст. Ба андешаи Носири Ҳусрав муҳтор аз маҷbur шарифтар аст, аммо тавоно нест, зоро агар тавоно мебуд, на муҳтор, балки аз ихтиёр бениёз мешуд[4.320-21]. Аммо зери мағҳуми тавоной ё камол дар таълимоти Носири Ҳусрав на ҷанбаи ҷисмонӣ, балки ҷанбаи рӯҳонии инсон дар назар дошта мешавад. Мутафаккир дар баёни ин мавзӯъ ба чунин натиҷа мерасад: «Ва чун мардум, ки аз дараҷаи нафси номия ба дараҷаи ҳиссӣ омад ва аз ҷабр ба ихтиёр расад, лозим ояд аз хикмати қиёс, ки чун аз дараҷаи ҳисс, ба дараҷаи ақл расад қодири мутлақ гардад. Ва ин он вакт бошад, ки андар кор бастани нафси нотиҷа ва парвариши ў бар ҳак ва кор бастани амал ва шинохтани илм тақсире наюфтад, то аз дараҷаи ихтиёр ба дараҷаи қудрат расад»[4.321].

Аз андешаҳои Носири Ҳусрав бармеояд, ки инсон дар сайри эволюционии худ чордаъфа бо ҷабр ва ихтиёр рӯ ба рӯ мешавад.

1. Инсон берун аз ҷабр ва ихтиёр аст.
2. Инсон маҷbur аст.
3. Инсон муҳтор аст.
4. Инсон бениёз аз ҷабр ва ихтиёр ё дараҷаи қудрат.

Аммо қобили зикр аст, ки ин тартиб на ҳама вакт риоя мешавад, зоро инсон ба ақидаи мутафаккир, муҳтори комил буда наметавонад. Ба андешаи Румй инсон ба озодии мутлақ танҳо пас аз озод шудан аз ҷисм мерасад. Аммо ин озодӣ маънои тарк

кардани рух чисмро надошта, балки озодӣ аз хоҳишҳои чисмонӣ дорад. Маҳмадҷонова дар ин маврид қайд мекунад: «Озодии мутлақ фақат дар мавриди раҳоии комил аз қайди чисм имкон дорад. Ба андешаи Румӣ инсони комил дар мавриде ба чунин ҳолат ноил мегардад, ки аз чисм қатъи назар кунаду аз асорати ӯ начот ёфта, озоди мутлақ гардад»[2.148].

Ба андешаи Носири Ҳусрав инсони комил (кодири мутлақ) аз дараҷаи ҷабру ихтиёр берун аст, яъне инсон бо парвариш намудани нафси нотиқаи ҳуд ба воситаи илму амал, ҳатто аз дараҷаи ихтиёр, ки аз дараҷаи ҷабр шарифтар аст, ба дараҷаи қудрат мерасад ва қодири мутлақ мешавад.

Ҷалолуддини Румӣ низ дараҷаи баландтар аз ихтиёро, ки инсон пас аз пушаймонӣ аз гуноҳ ва ба воситаи тоату ибодат ба он ноил мегардад, чунин тасвир мекунад:

*Оташе хуши барфурӯзед аз қарам,
То намонад ҷурму зиллат бешу кам.
Оташе, к-аз шӯълааш камтар шарор,
Мебисӯзад ҷурму ҷабру ихтиёр.
Шӯъла дар бунгоҳи инсонӣ занем,
Хокро гулзори рӯҳонӣ кунем.
Мо фиристодем аз ҷарҳи нуҳум,
Кимиё юслиҳ лакум аъмолакум.
Ҳуд чи бошад пеши нури мустаҷар,
Кару фарри ихтиёри Булбашир (5.1850-54).*

Аз андешаҳои Ҷалолуддини Румӣ низ маълум мешавад, ки чун инсон ба ҳадди камоли рӯҳонӣ расад, аз қайди ҷабру ихтиёр озод мешавад. Андешаҳои Носири Ҳусрав ва Румӣ дар ин маврид хело наздианд. Зоро ба ақидаи ҳар ду мутафаккир ҷабр ва ихтиёр ба ҷисми инсон ва ба рӯхе, ки дар марҳалаи такомул - аз ҳадди нуқс ба ҳадди камол бошад, таъсир мерасонад. Аммо чун рӯх ба ҳадди камол расад, аз доираи ҷабру ихтиёр озод мешавад.

Дар китоби «Ҳон- ӯл- ихвон» Носири Ҳусрав чунин ақидаро пешниҳод намудааст, ки инсон аз ҷиҳати ҳолати ҷисмонӣ маҷбур аст, зоро ҳеч ҳолате аз ҳолати ҷисмонӣ ба ҳости инсон нест: «Ҳоли мардум аз аввали будиш то ба охири будиш ҳеч ба муроди ӯ набошад, аз баҳри он ки аз шиками модар берун овард ба вақте бехости ӯ бад-он далел, ки чун берун овардандаш бихурӯшид ва он ҳурӯш аз қӯдак нишони нокомии ӯ буд, ба омадан андар ин олам. Ва чун бузург шуд, ҳост, ки ҳамчунон ҷавон бимонад, натавонист ҳамчунон мондан ва чун пир гашт, ҳоҳад, ки андар ин олам бимонад ва натавонад мондан. Ва чун омадану рафтани мардум ба муроди ӯ набувад, ночор ба муроди оғаридағори ӯ бувад. Аз баҳри он ки чора нест, ки ӯ ё ҳуд оғаридағори хеш аст ва ё дигаре оғаридағори ўст»[4.315].

Аз ин гуфтаҳои Носири Ҳусрав маълум мешавад, ки чун инсон оғаридағори ҷисми ҳуд нест, дар давоми умр ҳамаи тағйироти ҳолатҳои ҷисмониаш бе ҳости ӯ сурат мегиранд. Яъне дар ин қисмате аз зиндагӣ ӯ муҳтор нест, балки маҷbur аст. Аммо инсон оғаридағори сурати рӯҳонии ҳуд аст ва дар ин ҷода ӯ ихтиёр дорад, ки сурати рӯҳонии ҳудро тағйир дидад. Бино бар ин Носири Ҳусрав чунин ақидаронӣ мекунад, ки гавҳари нафс гавҳарест, ки ҳам сурати нек ва ҳам сурати зиштро мепазирад. Вақте нафс сурати некро қабул кунад, сурати зишт нест мешавад. Чун инсон аз гуноҳи ҳуд пушаймон шаваду тавба кунад, сурати зишти ӯ ба сурати нек табдил меёбад[4.243].

Андешаи Румӣ низ чунин аст, ки вақте инсон аз бадии ҳуд пушаймон шавад, пас ин далолат бар соҳиб ихтиёр будани ӯ мекунад:

*В-он пушаймонӣ, ки ҳӯрди з-он бадӣ,
З-ихтиёри хеш гаштӣ мӯҳтадӣ (5.3027).*

Ба андешаи Носири Ҳусрав қалами «тақдир» дар дасти ҳуди инсон буда, ӯ метавонад, ки дар «номаи аъмоли» ҳуд ҳарфи ҳуб ё бадро сабт намояд. Аммо мутафаккир таълим медиҳад, ки ба ҷуз ҳарфи нек дар нома чизи дигареро набояд сабт кард.

*Туро чонат нома асту кирдор хат,
Ба чон бар макан ҷуз ба некӣ рақам.
Ба нома дарун ҷумла некӣ навис,
Ки дар дасти туст эй бародар қалам [3.310].*

Румӣ низ ин нома, яъне руҳи инсониро, ки нигорҳои зишту зеборо пазируфтааст, дар назар дошта, чунин қайд мекунад, ки ин нома дар ин ҷо (яъне то даме, ки руҳ дар бадан аст), ниҳон мебошад. Аммо дар он ҷо (яъне пас аз тарқ намудани руҳ ҷисмро) ошкор мегардад. Ба андешаи ӯ ҳамаи кирдори инсон то зинда буданаш дар ҳадди қувва аст, танҳо пас аз тарки колбад он ба ҳадди феъл меояд.

Андешаҳои Носири Ҳусрав ва Румӣ оиди инсон ҳам ҳусусияти динӣ ва ҳам дунявӣ доранд, зоро инсон ба андешаи донишмандони номбурда аз ҷисми ва руҳ иборат буда, руҳи ӯ аз дин ва ҷисми ӯ аз дунё манша мегирад. Ба ҳамин сабаб ин ду ҷиз аз ҳам вобастагии зиёд дошта, ҳамдигарро такмил медиҳанд. Чун ҷисм барои ба ҳадди камол расонидани руҳ хизмат кунад, руҳи комилӣ инсон барои ободии дунё ва ахлоқи волои ҷомеа талош менамояд.

Адабиёт:

1. Зиёев Х.М. Мавлавия ва таърихи таҳаввули он.– Душанбе, 2004. –С. 128.
2. Махмаджонова М. Этические взгляды Джалолуддина Руми.–Душанбе, 2001.-С. 148.
3. Носири Ҳусрав. Девон. – Техрон, 1384.-С. 310.
4. Носири Ҳусрав. Куллиёт. –Ч.3.-Душанбе, 2003-С. 315.
5. Пухандуи Саиднурулҳақи Ковиш. Дидгоҳи Носири Ҳусрав дар масъалаи ҷабр ва ихтиёр.- Конуни фарҳангии Ҳаким Носири Ҳусрав, 1371.-с. 8.
6. Носири Ҳусрав. Ваҷхи дин.– Душанбе, 2002.-С. 132.
7. www.hrono.ru

ВОПРОС СВОБОДЫ И ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ НОСИР ХУСРАВА И ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ

KARAMKHUDOEV Ш.Х.

В статье рассматриваются вопросы, волнующие учёных и мыслителей мира, а также религиозно-философские взгляды Носира Ҳусрава и Джалолиддина Руми о различиях между человеком и животным. Автор подчёркивает мнения видных учёных, об особенностях тела и душа человека, душа человека обогащается из религии, а его тела из вселенной.

Ключевые слова: проблема, свобода человека, ангел, идеи учёных, совершенствование, Всевышний, Ислам, религиозные мысли.

QUESTION OF FREEDOM AND RIGHTS IN WORKS OF CHOICE NASIR KHUSRAW AND JALOLIDDIN RUMI

KARAMKHUDOEV W. X.

This article discusses the concerns of scientists and thinkers of the world, as well as religious and philosophical views of Nasir Khusraw and Jaloliddin Rumi about the differences between man and animal. The author emphasizes the opinion of prominent scientists, about the features of the body and the soul of man, the human soul is enriched from religion, and his body of the universe.

Keywords: problem, the freedom of man, the angel, the ideas of scientists, improvement, the Almighty, Islam, religious thought.

ДУ ОБРАЗИ МАЬМУЛ ДАР АШЬОРИ ҖАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

КУРБОНХОНОВА Н.,
ходими илмии шуъбаи фолклор ва
адабиёти Бадаҳишони ИИГ
ба номи Б. Исқандаров

«Маснавии маънавӣ»-и Җалолиддин Муҳаммади Румӣ дар байни аҳли илму адаб бо ибораи «Куръон дар забони паҳлавӣ» низ шӯҳрат дорад. Сабабаш ин аст, ки сарчашмаи асосии ин шоҳасари бузург оятҳои Куръони мачид ва ҳадисҳои пайғамбар мебошанд. Дар баробари ин, шоири бузург, ҳамчун як олим, файласуфи тавоно дар таълифи як қисми муҳими қиссаҳои «Маснавии маънавӣ» ба устураву ривоятҳои мардумӣ, ки маншай ҳиссаи онҳо ҳам китобҳои муқаддаси ҳалқҳои гуногунтоифа мебошанд, бо камоли маҳорати суханофаринӣ муроҷиҳат намудааст. Чунин ручӯи шоири шаҳир ба осори адабиёти хаттӣ ва шифоҳии мардумӣ аз ашъори ў низ барҷаста манзур мегардад. Вале мазмун ва мӯҳтавои асотири ривоятҳо асосан обарзҳои бадей дар сурати тамсил, ё худ, санъати сухани талмех мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар исботи ин мулоҳиза дар мақолаи мазкур танҳо ба ду образи бадей, ки ҳам дар адабиёти хаттӣ ва ҳам дар адабиёти шифоҳӣ маъмул ва машҳур мебошанд, ручӯ мекунам, ки онҳо дар ифода қардани андешаву ақида, нияту матлабҳои гуногуни шоири бузурги тасаввуф ва файласуф маҳсусан мавқеи муҳим пайдо кардаанд.

Ҳӯҷаи Хизр ва Сулаймон пайғамбар аз ин образҳои маъруфи бадей буда, онҳоро шоир ҳам дар шакли муфрад ва ҳам ба сурати ибораҳои гуногуни «ҷашмаи Хизр», «оби ҳайвон», «оби Хизр», «нигини Сулаймон» ё «Хотами Сулаймон», «ҳашари мӯрон», «пои малаҳ» ва гайра истифода намудааст. Ин ифодаю образҳои бадеиро шоир, пеш аз ҳама барои таъкиди авзӯ ва қайфияти рӯҳии қаҳрамони лирикӣ зери назар гирифтааст. Мувоғики ривояте пайғамбар Ҳӯҷаи Хизр дар ҷустуҷӯҳи оби ҳаёт вориди кишвари зулмот гашт, онро дар он ҷо пайдо қард, аз он нӯшид ва умри абадӣ ёфт. Шоир дар байти зерин мазмuni ҳамин ривоятро маҳз ба асос гирифта, вазъи ҳоли ногувори қаҳрамони лирикиашро, ки аз «оби ҳаёт» бенасиб буданашро бо эҳсосоти пуртӯғён изҳор доштааст, таъкид намудааст:

*Андар зулмот аст Хизр дар талаби об,
К-он оби ҳаёти хуши фаввораи мо ку!?* (1:91)

Баъд аз он, ки «оби ҳаёт» аз ҷониби Ҳӯҷаи Хизр қашф шуд, ба номаш тавъам гашт, он ҳусусияти рамзӣ низ пайдо қард. Ҳамин тобиши рамзии он дар байти фавқ низ ба назар мерасад. Дар байти зерини шоир бошад, вижагии рамзиаш барҷаста намоён аст:

*Чу хосу ом оби Хизр нӯшад,
Дигар кас саҳрои мотам набинад* (1:172).

Маънни рамзӣ пайдо қардани «оби ҳаёт» дар адабиёт, ба вижа дар ашъори Мавлоно Җалолиддини Балхӣ аз ин байти шоир низ ҳувайдо мегардад.

*Оби ҳаёти ту гар аз ин бандо тира шуд,
Туркӣ мақун, ба куշтанам, эй турки туркҳӯ* (1:12).

Мазмuni ривояти фавқулзикр ва ибораю образҳои талмехи ба он алоқамандро шоир барои ифода намудан ва баён қардани андешаҳои гуногуни хеш истифода бурдааст. Чунончи дар байти поин омадааст:

*Хизир диле, ки зи оби ҳаёти шиқ ҷашид,
Касод шуд ба он кас зулоли машрабҳо* (1: 39).

Дар байти дигар шоир оби ҳаётро ба ҳайси таъкиди назокати зебоии ҷамоли ёр истифода бурдааст:

*Чамолат дар назар оби ҳаёт аст,
Ки ҳар соат ба ҷӯе мөхиромӣ (1: 113).*

Як байти шоир, ки бунёди он ҳамин ибора ва образҳои дигари бадеӣ мебошанд, ҳатто хусусияти пандомӯзиро касб намудааст:

*Хизир нестӣ оби ҳайвон маҷӯй,
Сикандар наӣ шевоӣ макун (1: 54).*

Байти зерини шоир ҳам тавассути «оби ҳаёт» ҳикмате дар замир дорад:

*Гар бехи дилам нест дар он об,
Эй бод ҷунин тозаву пурбор ҷароӣ (1: 281).*

Аён аст, ки шоир ин образу ибораҳои рамзию бадеиро дар қадом маврид ва қадом маънӣ истифода бурда бошад, қаблан, мазмуни ривояту асотири мардумиро зери назар доштааст:

Чунонки ишора рафт, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар баробари образи Хизр дар бисёр маврид ба унвони Сулаймон пайғамбар, чун образи бадеӣ ручӯъ кардааст. Ҳангоме ки байти зерини шоир мutoила мешавад:

*Имрӯз Сулаймонам, қ-ангуштари наам додӣ,
Вон тоҷи мулуқона бар фарқи саром омад (1:115)*

Мазмуни ривояте ба лавҳи хотир меояд: замоне Сулаймон пайғамбар ба тахти подшоҳӣ нишаст ва ангуштарини салтанат бар ангушт ва тоҷи давлат бар сар ниҳод, тамоми инсу ҷинс, ашёву ҳаводиси табиат дар фармону хизмати ў гирд омаданд (2: 245-247).

Дар ривояте омадааст, ки боре ҳудҳуд ба Сулаймон пайғамбар гуфта бошад, ки ҳаргиз ба зани бедину диёнат издивоҷ накунад, лекин ў ба гуфти ҳудҳуд эътибор надода, зани коғиреро ба никоҳи ҳуд даровардааст. Он зан бошад, ангуштари Сулаймон, ки дар он Ислом Аъзам навишта буданд, пинҳон кардааст. Сулаймон муддате бе тахту тоҷ монда, оқибат он ангуштарӣ тавассути гурба ба соҳибаш баргардонда мешавад. Дар ривояте, ки дар китоби «Қассас-ул-анбиё» дарҷ ёфтааст, гуфта мешавад, ки гӯё ҳазрати Сулаймон рӯзе ҳангоми ба ҳаммом рафтанаш ангуштариро ба яке аз ҳодимаҳо медиҳад. Деве ҳудро ба сурати Сулаймон дароварда, ангуштариро ба даст оварда, соҳиби тахту тоҷ мегардад. Сулаймон муддате бо сайёdon рӯзгори сангин ба сар мебарад. Бо шарофати Осаф ном марди бузург ва ҷиҳил тан тавротхонон дев аз тахт ронда мешавад, лекин вай ангуштариро ба қаҳри дарё меандозад. Сайёdon моҳиро медоранд, ки аз шикамаш он ангуштарӣ берун меояд. Сулаймон аз нав соҳиби тахту тоҷ мегардад (2: 259-261).

Мазмуни ин ду қаринаи ривоятро байти зайл шоир ба ин тарз ифода кардааст:

*Чун ба таҳт ояд Сулаймони бақо,
Сад ҳазорон бӯса бар хотам занем (1: 341).*

Дар бисёр маврид дар ашъори лирикии Мавлоно Балхӣ дар радифи унвони Сулаймонпайғамбар мӯр низ ёдовар мешавад. Ба мисли байти зайл:

*Ҷонам фидои он Сулаймон,
К-ӯ ҷониби мӯр мөхиромад (1: 154).*

Ё ки:

*Оҳир на Сулаймонам бишнида ғами мӯре,
Оҳир ту Сулаймонӣ, ангор, ки манн мӯрам (1: 228).*

Ва боз байте, ки ҳикмате дар ҳуд низ дорад:

*Ҷумлагӣ мулки Сулаймон ба яке мӯр бубухшад,
Бидиҳад ҳар ду ҷаҳонрову дилоро нарамонад (1: 86).*

Яке аз он ривоятхое, ки дар заминаи он шоир абёти фаровон гуфтааст, ин аст: Сулаймон бо лашкараш вориди водии Намл (мӯрчагон) мегардад. Сардори мӯрчагон хитоб мекунанд, ки ҳама ба манзили худ дохил гарданд, то ки Сулаймон бо лашкараш онҳоро зери по накунад. Бод сухани хуҷаини мӯрчагонро ба гӯши Сулаймон расонд. Байни Сулаймон ва мӯрча мулоқоти тӯлонӣ сурат мегирад. Дар интиҳои мулоқот мӯрча барои лашкари Сулаймон аз як пои малах зиёфат ороста кард, ки аз он ҳама сер шуданд ва боз боқӣ монд (2:248-250). Шоир ин нуқтаи охири ривоятро зимни санъати талмех ба ин тарз баён намудааст:

*Пои малаҳ, ки ҷон аст, ҷун мӯр пеши он бар,
Дар пеши он Сулаймон, ба ҳар раҳе ҳашар кун (1: 11).*

Аз ин чанд намунаҳои зери назар гирифташуда, ки дар асоси ду образи бадеии адабиёти шифоҳӣ ва ҳаттӣ, ё худ, санъати талмех бунёд ёфтаанд, баъзло дарк мешавад, ки маншай қисми муҳими ашъори лирики шоири бузурги асри X111-и Шарқ Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ осори бадей ва фарҳанги мардумӣ мебошад.

Адабиёт:

1. Ҷалолиддини Румӣ. Девони кабир. Дар ду ҷилд. Ҳозиркунандагони чоп Кутбӣ Киром ва Ҳайрат Шанбезода. Душанбе: Адиб.1991.
2. Қассас-ул-анбиё. Таҳияи Саидбеги Муҳаммадуллоҳ, Аъламиён Махдуми Абдулсаттор ва диг. Душанбе: Ориёно.1991.

Аннотатсияҳо нест**

МАСЬАЛАИ ИШҚ ДАР ОСОРИ МАВЛОНО ЧАЛОУДДИНИ БАЛХЙ

АЗИЗМУРОДОВ М.Р.
аспиранти ДДЗТ ба номи С. Улугзода

*Аз садои сухани ишқ надидам хуштар,
Ёдгоре, ки дар ин гунбади даввор бимонд.*

(Хофизи Шерозӣ)

Ишқ дар ирфон, адабиёт ва андешаҳои башарият аз замонҳои қадим ҷойгоҳи баланд доштааст ва то кунун низ ҳамон мақоми баланди худро нигоҳ медорад. Тақрибан аксари мутафаккирон ва умуман ҳамаи орифон, новобаста аз таалуқашон ба ин ё он тариқату мактаб дар масъалаи ишқ андешаҳои худро баён кардаанд ва вобаста ба ҷаҳонбинии худ онро тавсифу таъриф кардаанд.

Дар бораи ишқ дар адабиёти гуногуни фалсафӣ суханоне гуфтаанд, ки ҳар қадоме вобаста ба нуктаи назар ва мактабу машраби нависанд мебошанд. Дар фаҳангномаҳои фалсафӣ низ ишқро аз нигоҳи идеалогоя ҳоким шарҳу тафсир додаанд (хусусан дар фарҳангҳои фалсафӣ, ки дар даврони ҳокимияти Шӯравӣ нашр шудаанд)[7;8]. Ишқ ҳиссиёти шадиди нисбати шахси дигар, гуӯҳи одамон ва ё ғоя ва амсоли инҳо мебошад. Аҳаммият ва душвории падидай ишқро ин муайян мекунад, ки дар он ҷанбаҳои ба ҳам зидди биологию рӯҳонӣ, фардию иҷтимоӣ, маҳрамонаю омм аз ҳамдигар убур карда мегузаранд.

Аз тарафи дигар мо мағҳумҳои монанди «ишқ ба Ватан», «ишқ ба миллат», «ишқи зиндагӣ» ва чун инҳоро дорем, ки ҳар қадомашон мавриди баҳси алоҳида мебошанд ва омӯзиши мавзуъро басо мушкил мегардонанд. Аммо мағҳуми «ишқ» дар алоҳидагӣ во мөҳияти онро файласуфон шарҳҳои ҷолибе додаанд ва ё ин мағҳум дар системаи фалсафаи онҳо мақоме доштааст. Аз замонҳои қадим, аз фалсафаи Юнои Қадим сар карда, ишқро бо мағҳумҳои гуногун ифода мекарданд ва аксар вақт бо назардошти маъни луғавии истилоҳ онро шарҳ додаанд. Масалан истилоҳи «Эрос» – ин фидокории шадид ва азхудгузаштагӣ нисбати маъшук, ки ба ҳостаҳои ҷисмонӣ ё нафсонӣ нигаронида шудааст, мебошад, аммо дар ин маврид ошиқ ба шахси худ «аз пойин» нигоҳ мекунад. «Филиа» бошад, дӯстӣ, наздикӣ, меҳрро мефаҳмонад. «Сторгэ» ишқи ҳассос, аниқтараш пурэҳсос аст, ки асосан ишқи байни ошиқу маъшукро дар доираи оила ва муносибатҳои маҳрамона мефаҳмонад. «Агапэ» ишқ ба наздикон ё рафоқату дӯстӣ мебошад, аммо дар ин маврид азхудгузаштагӣ ва фидокорӣ унсурҳои асосӣ мебошанд. «Эрос», ки аз устураҳои Гесиод оғоз меёбад, қувваи осмоние мебошад, ки аз раббуниавъ Эрос маншаш гирифта сабаби ҳаракати коинот мегардад. Ҳатто Арасту дар ҳаракати цирмҳои осмонӣ як навъ «ишқи қайҳонӣ»-ро мебинад, ки монанди ишқи Данте дар «Мазҳакай Илоҳӣ» аст, ки мегӯяд: «Ишқ аст, ки Офтобу ситорагонро мегардонад». Аммо самти дигари ишқ дар фалсафаи антиқа аз Афлотун оғоз мешавад. Ў дар «Зиёфат» эҳсоси ошиқии ҳиссиёти ва завқ аз бадани зеборо шарҳ дода, онҳоро зинаи пасти нардбони камолоти рӯҳӣ ба сӯи ишқи маҳз медонад, ки ҳадафи он накӯии мутлақ ва зебоии мутлақ мебошад, ки таъбири машҳури «ишқи Афлотун» аз ҳамин ҷост. Дар фасафаи Ҳинди Қадим бошад «бҳакти» баробар бо лаззатҳои гедонизми «Кама сутра» мебошад. Мувоғики таъкиди машҳури Ф. Энгельс «... барои шоири антиқа, ки ишқро месарояд, ишқи Ананкреонти пирро месарояд, ишқи ҷинсӣ, он тавре ки мо мефаҳмем, он қадар аҳаммият надошт, барои ў ҳатто ҷинси маъшук фарке намекард [Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, 2 издание, том 21, с. 79].

Фақат дар давраи Эҳҷе дар Аврупо назарияи афлотуни ишқ аз нав авҷ мегирад. Барои Спиноза мағҳуми марказии ахлоқӣ аст, ки ишқи тафаккур ба умқи ҳастии ҷаҳон мебошад, ки бар ивази худ ҷавоб намехоҳад, яъне ишқи яқтарафа мебошад, ки фақат аз ошиқ мебарояд ва парвои ишқи ҷавобии маъшукро надорад ва дошта ҳам наметавонад, зоро он ишқ ба ҳастиӣ ва ба оғариниш аст. Баъд дар сентиментализм, ҷунбише ки аз Ж.Ж.Руссо сар мезанад, ишқ қувваи созанд аст, бар зидди вайронкорӣ. Дар романтизм

(Ф. Шлегел) ва идеализми классикии Олмон (И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Ҳегели ҷавон) фаҳмиши афлотуни ишқро аз нав зинда карда, онро ҳамчун принсиipi ягонагии метафизикӣ маънидод кардаанд. Баъд ишқ дар романизми Аврупо дар байни амморализм ва ваҷд (экзалтатсия) қалаванда мешавад ва «байронизм»ро пайдо мекунад. Барои Ф. Нитсше ишқ қувваест, ки бо қудрати ирода пайваст шуда, инсонро аз пояи инсонӣ ба абаринсонӣ (Уберменш) мебардорад. Барои А.Шопенҳавер бошад ишқ фиреби ҳаёлоту таваҳхум аст, ки ба воситаи он иродаи ҷаҳон одамонро ба қӯрқӯронава давом додани насл маҷбур мекунад. З. Фрейд ақидаи Афлотунро сарнишеб мекунад. Барои ӯ ишқ натиҷаи шаҳавоти ҷинсӣ аст, ки бо баланд шудани дараҷаи либидо (хостири шаҳвонӣ) алоқаманд аст. Браои Л.Н. Толстой ишқи ҳар кас аз ишқи каси дигар фарқ мекунад: «... агар ҷанд қаллае бошад, ҳамон қадар ақл ҳаст, пас чӣ қадаре дил бошад ҳамон қадар ишқ ҳаст [6,148]». Дар фалсафаи марксистӣ ишқ аз нуқтаи назари диалектикую материалистӣ тафсир мешавад.

Дар адабиёти ирфонии мо ин гавҳари дарёи маърифатро орифону соҳибназарони бузург ва ҳар як аз бузургони соҳибмаърифат бар ҳасби дарку завқу салиқаи худ, ба мизони сайру сулуке, ки дар ин водии пурҳавлу ҳатар доштаанд, суфтаанд. Ҳаким Саноӣ, Фаридуддини Аттор, Фаҳриддини Ироқӣ, Шайх Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Аҳмади Ғаззолӣ, Ҳофизи Шерозӣ ва дигарон ишқро мағҳуме дуруст баробари ҳаракат, талош, такопӯ, қӯшиш ва зиндагӣ донистаанд ва аз ҳамин нуқтаи назар онро «оби ҳаёт»-у «ҷашмаи бақо» номидаанд. Отashi ишқро ҷовидона ва дили аз ин оташ гармигирифтaro ҳамеша гарм донистаанд:

*Диле к-аз ишқ гардад гарм афсурдан намедонад,
Чарогеро, ки ин оташ бувад мурдан намедонад.*

(Ваҳшӣ Ҷофикӣ)

Ё Соиби Табрезӣ ғайр аз гавҳари ишқ дигар ҳама чизро нопойдор мешуморад ва мегӯёд:

*Гайр аз гӯҳари ишқ, ки пояндаву бокист,
Боқӣ ҳама чун мавҷ зи дарё гузарон аст.*

Соҳибназари жарғандешу баланднигоҳе чун Ҳофизи Шерозӣ ишқро қуввае фарогири ҳама ҷо дониста, мефармояд:

*Ҳама кас толиби ёранд, чӣ ҳушиёру чӣ маст,
Ҳама ҷо хонаи ишқ аст, чӣ масҷид, чӣ қуништ.*

Мавлоно Ҷалолуддин Балхӣ бузургтарин ошиқи ҳар давру замон барҳақ тавонотарин шоири ошиқи орифест, ки кам касе чун ӯ сухани ишқ гуфтааст ва дурри ишқ суфта. Агарҷӣ дар ин раҳ ғоҳ-ғоҳе хоккорӣ карда, худро дар ишқу ошиқӣ камтар аз Саноиву Аттор медонад, ва мефармояд:

*Агар Аттор ошиқ буд, Саноӣ шоҳи фоиқ буд,
На инам ман, на онам ман, ки гум кардам сару поро.*

Аммо ҳамин «сару по гум кардан» худ камоли ошиқист, гарқу маҳв шудан дар дарёи ишқ аст, ки мақсади ошиқ низ худ ҳамин дар паҳнои баҳри бекарони ишқ беному нишон рафтган аст:

*Баҳрест баҳри ишқ, ки ҳечеши канора нест,
Он ҷо, ҷуз он ки ҷон бисупорнад, ҷора нест.*

Мавлоно дар «Девони Кабир» аз аввалин ғазалҳо ба тавсифи ишқ, мепардозад ва онро бо таъбирҳои баланду орифонае чун «растҳаҳези ногаҳон, раҳмати бемунтаҳо, оташи афрӯҳта дар бешаи андешаҳо, мифтоҳи зиндон, баҳшишу фазли Ҳудо, ҳочиби ҳуршед, воҷиби умед, матлабу толиб, ҳам мубтадо ва ҳам муңтаҳо» тавсиф карда аст. Ҳамин шӯри ишқсароии Мавлоно то охирин шеърҳои «Девони Кабир» ба таври ҳомӯшнашаванда давом мекунад. Ростӣ бояд эътироф кард, ки дар «Девони Кабир»

якчан ишқ, ё аниқтараш қабатҳои гуногуни ишқ он чунон бо ҳам омехта мебошанд, ки чудо кардану таҳлил кардани онҳо саҳт душвор аст. Дар он аз як тараф ишқи Ҳудо ё ишқи Илоҳӣ, аз тарафи дигар ишқ ҳамчун қувваи муҳаррики коинот ва аҷзои ҳастӣ, аз ҷониби дигар ишқи Шамс чун ишқи «инсони комил» (ё ишқ ба инсони комил), дар ин миён боз ишқ ҳамчун воситаи маърифат ва паҳлӯҳои дигари шинохтаю ношинохтаи ишқ баён гардидаанд, ки ташреҳу таснифи онҳо ҷои кори алоҳида аст.

Мавлоно Ҳақро аз фарти шиддати зухур ва ҷараён дар коинот ба «ҳасти нестранг» таъбир мекунад ва ишқро ҷузъе аз он, ба ибораи худаш «дуд»-е аз он медонад:

*Дар гайб ҳаст уде, к-ин ишқ аз ўст дуде,
Як ҳасти нестранг, каз ўст ҳар вуҷуде.*

Дар ин маврид ишқ ҷузъе аз Ҳақ аст ва дар зухуроти гуногуни худ ҳар лаҳза ҷилваю нақшे дорад. Ин ишқи муҳаррики коинот аст ва дар ҳамаи аҷзои ҳастӣ ҷорист:

*Агар ин осмон ошиқ набудӣ,
Набудӣ синаи ўро сафое.
Агар хуришед ҳам ошиқ набудӣ,
Набудӣ дар ҷамоли ў сафое.
Замину кӯҳ агар наошиқандӣ,
Нарустӣ аз дили ҳарду гиёе.*

Мавлоно ҳама ҷизро «ишқнок» медонад, аммо инсонро дар ошиқӣ «нодира» медонад:

*Ҷумлаи аҷзои хок ҳаст ҷу мо ишқнок,
Лек туйрӯҳи пок, нодиратар ошиқӣ.*

Ишқи Мавлоно гаҳе созанда ва гаҳе сӯзанда аст. Гоҳе мурдаро зинда мекунад (Мурда будам зинда шудам, гиря будам ҳанда шудам, Ҷавлати ишқ омаду ман, давлати поянда шудам) ва гоҳе парешону вайрон мекунад:

*Ошиқӣ бар ман пареишонат кунам,
Кам иморат кун ки вайронат кунам.
Гар ту сад ҳона кунӣ занбӯрвор,
Чун магас бехонаву монат кунам.*

Ё:

*Эй ишқ пеши ҳар қасе ному лақаб дорӣ басе,
Ман дӯши номи дигарат додам, ки «дарди бедаво».*

Дар марҳилаи дигар ишқ барои Мавлоно ҳамчун воситаи шинохти Ҳудо ва ҳақиқат хидмат мекунад:

*Ишқаст бар осмон паридан,
Сад парда ба ҳар нафас даридан.*

Ё дар «Маснавии Маънавӣ» аз он ҷунин ёд мекунад:

*Иллати ошиқ зи иллатҳо ҷудост,
Ишқ устурлоби асрори Ҳудост.*

Хулоса ишқ дар осори Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ мақоми марказӣ дорад ва он паҳлӯҳои гуногун дорад. Ишқ дар як замон «ҳам толибу ҳам матлуб» аст ва дар айни замон роҳи тариқат (ба ибораи Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ «манзили мо дар раҳи мо музмар аст») ва воситаю асбоби (ба ибораи худи Малоно «устурлоб» аст) расидан ба асрори Ҳудост.

Карим Замонӣ зимни тафсири байти 10-уми дафтари аввали Маснавӣ (Оташи ишқаст, к-андар най фитод...) дар ҳамаи аҷзои ҷаҳон ҷорӣ будани ишқро баён мекунад ва ин байтро мубтанӣ аш ишроқи Афлотунӣ медонад, ки мувоғики он ишқ дар ҷамии коинот ҷорӣ ва сорӣ аст[3.58].

Аммо бояд иккор шуд, ки ишқ, хусусан ишқе, ки Мавлоно дар назар дорад, дар ҳақиқат тафсирнопазир аст ва дар баёни ин матлаб низ беҳтар аз суханони худи Мавлоно кучо сухане пайдо мешавад:

*Ҳарчи гӯям ишқро шарҳу баён,
Чун ба ишқ оям хичил бошам зи он.
Гарчи тафсири забон рӯшангар аст,
Лек ишқи безабон рӯшантар аст.
Чун қалам андар навиштан мешитофт,
Чун ба ишқ омад қалам бар худ шикофт.*

Ё:

*Шарҳи ишқ ар ман бигӯям бардавом,
Сад қиёмат бигзараид в-он нотамом.*

Адабиёт:

1. Афқаҳӣ С.А. Машқи ишқ (Зеботарин тавсифоти ишқ, ошиқ, маъшуқ дар шеър ва ирфони Форсӣ), Техрон: «Дебо», 1372 - 225с.
2. Фиёсӣ Р., Атой О. Ирфони ошиқона, Машҳад: «Нашри Пож», 1384-336с.
3. Замонӣ К. Шарҳи чомеи Маснавии Маънавӣ, дафтари аввал, Техрон, «Иттилоот», 1391, 1140с.
4. Краткий философский словарь, под.ред. М. Розенталя и П. Юдина. - 4-ое изд. М.: Государственное издательство полит-литературы, 1955 - 568с.
5. Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, Матни комили Маснавии Маънавӣ мутобиқи нусхай Р.Николсон, Техрон: «Паймон», 1385-1263с.
6. Толстой Л. Н., Собрание сочинений, 1952, том 8.
7. Философская Энциклопедия/ гл. ред. Ф.В. Константинов. М.: «Советская энциклопедия», 1960-1972.
8. Философский энциклопедический словарь/ Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичёв и др. - 2-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1989 - 815с.

ПРОБЛЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ МАВЛОНО ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ

АЗИЗМУРОДОВ М.Р.

В статье рассматривается тема любви – одна из центральных тем мистического учения Мавлоно Джалолуддина Руми, автор, после краткого обзора проблемы любви в истории философии, постарался проанализировать место проблемы любви в произведениях и мистическом учении этого великого мыслителя. Показано, что любовь для Мавлоно многогранна и у каждой из этих граней своя роль.

Ключевые слова: Мавлоно Джалолуддин Руми, любовь, история философии, мистическое учение, суфизм.

THE PROBLEM OF LOVE IN THE WORKS OF MAWLANA JALALUDDIN BALKHI

AZIZMURODOV M.R.

The article considers the problem of love, as one of the pivotal problems of Mawlana Jalaluddin Rumi's mystical teachings. And the author, after a short review of the problem through the history of philosophy, does try to describe the place and the role of the problem of love in the works and mystical teaching of the great mystic and thinker Jalaluddin Rumi. Also it is shown that love for Mawlana has several sides and levels which it has different roles in each of its appearance.

Keywords: Mawlama Jalaluddin Rumi, love, history of philosophy, tasawwuf (Islamic mysticism), mystical teachings.

ТАЪСИРИ АФКОРИ ИРФОНИИ ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ БА АШЬОРИ МУБОРАКИ ВАХОНӢ

ГУЛҲАСАН МИРҲАСАН
унвонҷӯйи институти фалсафа,
сийёатшиносӣ ва ҳуқуқи АИЧТ

Таъсири афкори орифонаи як мутафаккирро ба афкори чомеа ё мутафаккирони дигар аз роҳҳои гуногун метавон мавриди баррасӣ қарор дод. Аммо дар ин мақола таваҷҷӯҳи худро пеш аз ҳама ба афкори орифонаи Ҷалолиддини Балхӣ мекунем ва ба василаи он таъсирашро ба мутафаккирони баъдин нишон дода тавонем. Вобаста ба зикри ин матлаб ҳадафи асосии мақоларо бояд пешакӣ муайян қунем, ки он чунин аст. Нақши таъсири афкори орифонаи Ҷалолиддини Балхӣ ба мутафаккирони баъдии худ ва мақоми шаклгирии афкори Мубораки Вахонӣ баҳс мекунад.

Мавзӯе, ки мо дар ин мақола баррасӣ ҳоҳем кард, ин аввалин қӯшиш аз тариқи муқоисаи афкори ин дуто аз мутафаккирин дар қарнҳои мухталиф зиндагӣ намуданд ва имкон намешавад, ки тамоми ҷанбаҳои ин мавзӯъро ҳаллу фасл намоем.

Бинобар, ин мекӯшем ба як пурсиши асосӣ, ки он дар бораи мактаби тариқаи Румӣ ва таобир ва истилоҳоти ҳос ва ноби ирфонӣ истифода намудани Муборак ҷавоб гӯям.

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки Ҷалолиддини Балхӣ чи аз ҷиҳати илмӣ ва чи аз ҷиҳати иҷтимоӣ шаҳсияти оламшумул ва дар баробари раҳнамоии маслаки худ буда, аз ин ҷо савол ба миён меояд, ки оё ин ориф ба мутафаккирони баъди худ чӣ таъсире расонда буд?

Бояд тазаккур дод, ки мутассифона роҷеъ ба афкори Мубораки Вахонӣ дар ин самт пажӯҳиши дақиқ гузаронида нашудааст. Вале аз аҳбори донишмандони замони шӯравӣ[1;2] ва тадқиқоти баъзе олимони ҷавон[4] ва маълумотҳои мо дар он замоне, ки осори ўро таҳлил намудем, ба ин натиҷа расидем, ки Мубораки Вахонӣ бо фалсафаи орифонаи худ дар пайравӣ аз мутафаккирини пешин беназир аст. Пас ин дарё, ки дар зоҳир ором ва дар ботин мавҷҳо ва тӯғонҳо дар худ ниҳон дорад, аз кучо сарчашма мегирад? Агар бихоҳем, ки ба аҳамият ва силсилаи афкори Мубораки Вахонӣ беш аз пеш шинос шавем, бояд ин афкор ва ақоидро дар осори қабл аз худаш ва атрофаш ҷустуҷӯ қунем. Шояд бадин васила ба баъзе рамзҳо ва асрори сӯфиёнаи вай ошно шавем. Таҳлили илмии осори Муборак нишон дод, ки мазмуни ашъорашро динӣ-фалсафӣ ҳисоб кардан мумкин аст. Ба маврид аст, ки шарҳи файласуфи олмониро агар истифода қунем. Ӯ мегӯяд: «Мазмуни фалсафа, талаботаш ва манфиаташ ба дин комилан умумианд. Ҳадафи ниҳоӣ ҳақиқат Ҳудо мебошад. Фалсафа танҳо худро баён месозад, замоне, ки динро баён месозад, худро баён соҳта, вай динро баён месозад. Ҳамин тариқ фалсафа ва дин як ҷиз ба назар мерасанд. Фалсафа як роҳи хидмат ба Ҳудо мебошад. Аммо ҳар ду ҳам дин ва ҳам фалсафа моҳиятан тарзи хидмати Ҳудовандро ба ҷо меоранд. Ҳар дуи онҳо ба ин ҳусусият хидматгари Ҳудо мебошанд ва мушкилот ҳам дар ҳамин аст ва ба баъзан ба назар мерасад, ки якҷошавии онҳо ғайри имкон аст»[5.191-192].

Осори Мубораки Вахонӣ пурра аз истиорот ва таъвили ирфонӣ иборат буда, шева, услуг, интиҳоби шакл қолаби адабӣ ва шеърие, ки барои баёни афкораш интиҳоб намудааст, суфиёне ва ба қавлу ва завқи «маснавӣ» аст. Ин шабоҳат ба он аст, ки Саноии Ғазнавӣ, Шайх Фарадуддини Аттор, Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ ва охирин насли сулолаи мутасаввиғин Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон низ барои баёни афкори ирфонии анъанавӣ аз қолаби «маснавӣ» истифода бурдаанд.

Аз таҳлили китоби афкори, ки Мубораки Вахонӣ бар меояд, ки вай аз ду маъҳази муҳим нахуст, ба Қуръони азим-уш-шаън, тафсири оёти мутаборак моҳирона ва бочуръат буд ва ба ҷуръат метавон гуфт, ки Мубораки Вахонӣ яке аз муфассирини Қуръон истифода намудааст. Манбаи дигари «Маснавии Мъинавӣ»-и Румӣ такъя

намудааст. Ин хусусияти тамоми мутафаккирони Шарқ ҳаст. Ва Абдурахмони Ҷомӣ ба ин хотир «Қуръон» ба забони паҳлавист ҳондааст:

*Ман намегӯям, ки он олиҷаноб,
Нест пайгамбар вале дорад китоб.
Маснавии маънавии Мавлавӣ,
Ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ[13.83]*

Ба ақидаи мо Мубораки Вахонӣ, аз ҷумлаи орифони пайрави мактаби тариқаи Ҷалолиддини Балхӣ, бештари иродатмандиро аз ў дар ашъори чун илҳом гирифтааст, осори ин мутафаккир зиёд аз таобир ва истилоҳоти хос ва ноби ирфонӣ иборат аст. Калима аз номи китобҳояш «Қашғ-ул-салавот» ва истилоҳоти қашғ, макошифа аз истилоҳоти суфия «Толиб-ул-матлуб»«Қатрат-ал-баҳр» оғоз гирифтааст. «Қатрат-ул-баҳр» мағҳуми хоси пантеизм ё ваҳдат-ул-вучӯд аст ва гӯё рӯи инсонӣ бахше аз рӯи Ҳудост, ки дар қафаси танг асир ва шоиқ аст ва дубора ба аслихеш бар мегардад. Ҳамон гуна, ки қатра аз дарё ҷудогуна иштиёқ ба асли хеш дорад. Ин ҳамон қиссаи дафтари аввали «Маснавӣ» «...Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад»[12.6] ... мебошад. Аз ҳамаи ин истидлол маълум мешавад, ки Мубораки Вахонӣ ориф будааст.

Истилоҳот ва таобире чун ориф, ирфон, ҳақ, муҳиқ, восил, манозил бахшҳои китоби намоз, никоҳ ва гиряву зорӣ дар намоз, намоз бо ҳузӯъ ва ҳушӯъ, (яъне намоз ба ҳузӯъи қалб дар ҳоли ҳоксорӣ ва фурӯтаний) сабр, шукр, амали солеҳ ва рӯза ба мағҳуми лаб фурӯ бастан, ҳамд ва ситоиши Ҳудованд ва амсоли ин зиёд дар осори ин хирадманд дучор меояд.

Дар мавриди «ишиёқи ҷузъ ба қулл ва қатра ба дарё ва нур ба асли ҳуд», дар қиссаи меъроҳи Пайгамбар гуфта шудааст, ки чун нур аз Хотам-ул- Мурсалин ва нури ваҳдонияти Ҳудовандӣ муштақ гардида буд, нури он ҳазрат ба асли ҳуд мӯҳтоҷ гардид. Ва ишиёқи дидори асли ҳуд дошт. Дар ин ҳол Ҳудованд Ҷабраилро бо Бурӯ барои пазироии ў фиристод. Ва он Ҳазрат дар шабе аз Масcid-ул-Ҳаром ба Масcid-ул-Ақсом ва аз он ҷо ба қурби коби қавсайн авҳадно шуд. Мубораки Вахонӣ ин матлабро ҳамон гуна ки соири суфия гуфтаанд, чунин баён доштааст:

*Нур бар асли хеш шуд мӯҳтоҷ,
Хосташ кирдигор бар меъроҷ.
Ҷабраилаш фирист эзиди пок,
Рав ҳабибам ҳурон бар афлок [8.246].*

Дар «Қашғ-ул-салавот» Муборак нахуст дар воқеаи Меъроҷ назаре ба «Маснавии Маънави»-и Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ доштааст.

Як нуқтаи назарро бояд ташрех дод, ки истилоҳоти динӣ-мазҳабии исмоилия ва ҷараёни суфия хеле наздик ҳастанд, чун ҳар ду тариқаи ботинӣ ҳастанд ва ин шояд як аз далел бошад бар ин, ки калимаи «Мавло» камтар касе ҷуз Румӣ дигарон камтар истеъмол кардаанд:

Дар «Қашғ-ул-салавот» Муборак нахуст дар воқеаи Меъроҷ назаре ба «Маснавии Маънави»-и Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ доштааст.

*Алвидоъ, ё ҳабиб кун парвоз,
На ки маҳрам кунӣ зи хотир боз.
Ҷун расад бар мақоми авҳадно,
Узри ман ҳоҳ аз дари мавло[7.419]*

Ҷалолиддини Балхӣ калимаи Мавлоро дар маъннии зер чунин ба кор гирифтааст:

*Зон сабаб Пайгамбари бо иҷтиҳод,
Номи ҳудро он Алӣ Мавло ниҳод.
Гуфт ҳар к-ӯро манам мавлои дӯст,
Ибни ами ман Алӣ мавлои ўст.
Кист мавло он ки озодат қунад,
Банди ракият зи поят во қунад[11.419].*

Истилоҳи дигар ба мисли «валӣ», яъне соҳиби вилоят ва зиёд ба мазмунҳои гуногун дар таъолими мазҳабии исмоилия дучор меояд. Мавлавӣ низ онро зиёд истифода кардааст:

*Пас ба ҳар давре Валии қоим аст,
Озмоши то қиёмат доим аст.
Пас Имоми ҳайъи қоим он Алист,
Хоҳ аз насли Умар хоҳ аз Алист*[11.419].

Дар партави ҳамин баҳрабардорӣ аз раҳнамоии тариқати орифин Мубораки Вахонӣ калимоти валӣ, набӣ ва аҳли яқинро чунин баён дошта:

*Ба Аливу Набӣ ва аҳли яқин,
Баҳри ҷумла салот шуд яқин*[7.418].

Калимаи «валӣ» айни мағхум ва маъноро дорад, ки дар назди Ҷалолиддини Балхӣ аст. Соҳиби вилоят ва сарпараст ва манзур аз Алии Муртазо алайҳиссалом аст. Ва истилоҳи «яқин» ва «аҳли яқин» аз истилоҳоти хоси орифона буда, «яқин» ба мазмуни эътиқод ва росихе аст, ки дар он бояд ҳеч шаке вуҷуд надошта бошад. «Яқинро ба мағхуми яқини ом ва яқини хос таъбир ва тафсир кардаанд. Аз ҷумла яқини хосро ба мағхуми партави нури кибриёи донистаанд, ки аз зоти ҳақ бар ҷони орифон ва ошиқони Аллоҳ мутаҷҷалӣ шуда бошад. Ва яқини онро русуҳи дароҳти имон дар дил кардаанд. Аз ҷумла яқини хосро ба мағхуми партави нури кибриёи донистаанд, ки аз зоти ҳақ бар ҷони орифон ва ошиқони Аллоҳ мутаҷҷалӣ шуда бошад. Ва яқини онро русуҳи дароҳти имон дар дил донистаанд»[9.425].

Консепсияи дигари фалсафаи Мубораки Вахонӣ ин майл ба пантеизм доштани он аст. Дар китоби «Кашф-ул-салавот» масъалаи ваҳдат-ул-вуҷуд исботи ин даъвост ва бояд иқрор шуд, ки проблемаи «ваҳдату қасрат», қадим будани олам ҳама вақт пурбаҳс мемонад. Аз назари ақоиди исломӣ зарурат ба таҳқики илмӣ исботи баҳс нест, чунки ҳеч гоҳ имкони расидан наҳоҳад пайдо шуд. Вале мактабҳои тариқаи ботинӣ мӯътакиданд, ки бо нерӯи ақлу хирад кас метавонад дар қашфи чунин асрор ва дарёғти ҳақиқат монанд гардад. «Агар {удо мабдаи фаъолу эҷодкоре шинохта шуда бошад, пас Ӯ иллати ҳуд ва иллати соири мавҷудот аст, модда, олам ба сурати вуҷуди мунфайӣ, яъне имкон-ул-вуҷуд эътироф шудааст, ки ҷараёни аз имкон ба феъл гузаштани он ба мабдаи фаъол вобаста аст. Агарчӣ Ибни Сино фақат дар замон аз ҷиҳати ибтидо надоштан онҳоро азалию қадим донад ҳам, зотан муқаддам будани Ҳудоро аз олам мункир нест»[3.24].

Таълимоти консепсияи мутафаккирони пешини мо аз ҷаҳонбинии Арастуӣ, ки бо назарияи навафлотунӣ омехта гардида буд, такъя мекунанд. Мутасаввиғин ба ин ақида эътиқоди лозим ва маҳкам доштаанд, аммо он дар осор ва афкори Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ нисбат ба дигарон ошкортар аст. Мусаллам аст, ки ирфон пешрави тариқаҳои исломӣ аст. Ваҳдати вуҷуд, ишқ ба зоҳири олам чун мазоҳири Ҳудованд, ҳор шудани ҷаҳон ва ҷисм, сӯи мӯҷоҳидат дар оштӣ додани шариат ва тариқат, эътиқод ба воҳид будани ҷавҳари ҳастӣ, аз категорияҳои фалсафӣ ирфонии он аст:

*Ай қавми ба ҳаҷ рафта куҷоед, куҷоед,
Маъшуқ ҳимин ҷост биёед, биёед.
Маъшуқи ту ҳамсояи девор ба девор,
Дар бодия саргашта шумо дар чи ҳавоед*[12.294].

Дар ирфони Румӣ яке аз мушаххасоти умда, ин ҳор шумурдани ин ҷаҳон моддӣ ва ҷисм аст. Мубораки Вахонӣ шаҳди ирфонии Мавлавиро дар афкору андешаи хеш чунин ҷо додааст:

*Он бикӯши андар ин ҷаҳони ҳароб,
То зи рӯзи пасин раҳӣ зи азоб.*

*Хокдони ту чисмро бараво,
Кай равой як даме ба Худо[7.57].*

Үйнсонро огох мекунад, ки чойгоҳат хокдон аст ва оқибат кафи хок боқӣ хоҳӣ монд:

*Хокдоне ту гар равгане созӣ,
К-аз маконат кунанд анбозӣ.
Хок ҷуз ҳосилат ба каф н-ояд,
Пас бар он қӯш к-ӯ туро шояд[7.57].*

Мутафаккир мефармояд, ки чисми худро фақат ба дониш қурбон кун ва айшу нуши зиндагиро бароят талх гардон, то ки ширинии ӯро дар охират бигирӣ:

*Чисм андар алӣ қурбон кун,
Хок андар даҳон кирмон кун.
Талх кун коми айши ки битвонӣ,
Чарбу ширин дар охират гардонӣ[7.58].*

Ёй овардааст, ки ин ҷаҳон дунёи якруза ва чун ҷомаи фарсадаест ва инсон бояд бикӯшад то ба макони аслии худ, ваде қабои олиро пӯшидаст.

Чунончӣ:

*Ин ҷаҳон аст сарои якруза,
Дар ҳақиқат қабои фарсада.
Метавон бар макони аслий қӯши,
Саъӣ кун з-он қубои олӣ пӯши[7.58].*

Мубораки Вахонӣ асли пайдоиши ҳамаи мавҷудоту ашё ва мабдаи оғариниширо аз як амр ва як ирода, ки муттасаввиға онро «кун» меҳисобанд. Манбаи хилқати ҳамаи ашё ва падидаро маҳсули килки ҷуди аёзи Ҳолиқи Мутлақ медонад:

*Килки ҷудаши чу баркашид раҳам,
Омад андар падид лавҳу қалам.
Зеру боло зи коғу нун паймуð,
Чумла омад падид «кун» фармуð[7.1].*

Гуногуни ашё аз назари ӯ ҳама намоёнгари қудрати сунъи солеҳи ҳаким беҳтарин суратгар ва мусаввири чирадасте аст:

*Сибгатоллоҳ, ки нест ҷуз зотаи,
Аҳсани сибгати улумотаи[7.76].*

Дар ҷамъбаст ҷунин ҳулоса бояд кард, ки хеле ки иҷмолан ашъори орифонаи Ҷалолиддини Балхӣ дидем, ба ҷунин ҳулоса меоем, ки ӯ дар тасаввуф як мактабе аст, ки аз замони худ то ба қарни XXI ба тамоми башарият таъсир расондааст. Ва донишмандони Шарқ дар пайрави ҳам аз маслаки тасаввуф ва ҳам аз эҷоди сабки маснавӣ истифода намудаанд. Маҳорат ва эҷодкори бузарг ҳамонест, ки ашъори он раҳнамои зиндагии мардум аст.

Делелҳои боло исбот мекунанд, ки Муборак дар тасаввуф зери таъсири Ҷалолиддини Балхӣ будааст. Масъалаҳо, ки роҷеъ ба онҳо Муборак дар партави афкори Румӣ изҳори назар кардааст, афкори орифона ҳисоб мешаванд. Афкори орифонаи Муборак аз воқеяти иҷтимоию сиёсии замонаш дур набуд ва онро бо тамоми мураккабию зиддиятҳояш инъикос мекард.

Дар замони мо аз арзишҳои ахлоқии афкори орифонаи ин мутафаккирин насли муосири мо, ки дар даврони ҷаҳоншавӣ қарор дорад, бояд истифода намояд. Ҷун ин арзишу аҳамияти иҷтимоию ахлоқӣ ва сиёсию фарҳангии хешро маҳфуз дошта метавонад.

Адабиёт:

1. Абивов.А Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадаҳшон. Душанбе.1971.
2. Бертельс.А.Э. Находка рукописей в Таджикистане. Проблемы востокивидения.1956.№6.
3. Диноршоев. М Матолиби фалсафаи Ибни Сино. Душанбе, 2011.
4. Iloliev. A. The Ismaili Sufi Sage of Pamir: Muboraki Wakhani in the Esoteric Tradition of the Pamiri Muslim. Cambria Press. New York. 2008.
5. Овсянников М.Ф. Гегель. Москва. Мысль.1971. стр 223.
6. Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. Душанбе. Дониш. 2007
7. Муборак. В. Кашф-ул-салавот.1314\1896. (нусхай асл).
8. Муборак. В. Тағсири ояти калом дар ҳақиқати мӯҷодилаи Иблис ва Одам.1310\1892. (нусхай асл).
9. Тусӣ. Н. Равзат-ул-таслим. (дастхат).
10. Ҷалолиддини. Б. Маснавии маънавӣ. Мураттиб. Шамсиддин Нуриддинов. Душанбе. 2007.
11. Ҷалолиддини. Б. Девони Шамси Табрезӣ. Ба зери таҳрири Алий Даштӣ. Техрон. 1362.
12. Ҷалолиддини Б. Маснавии маънавӣ. Мураттиб Мирзо Юсуф. Бомбай, матбааи Носир.1315.
13. Ҷомӣ Абдураҳмон. Осор. чилди якум. Душанбе. Ирфон.1985.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ МИСТИЧЕСКИХ МНЕНИЙ ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ НА
ПОЭЗИЮ МУБОРАК ВАХОНИ**

МИРХАСАН ГУЛХАСАН

В статье говорится о воздействии мистических мнений Джалалиддина Руми на поэзию, творчество мыслителей, которые жили после него. Автором приводятся факты из научного исследования о творчестве Муборак Вахони, содержание творчества которого можно считать религиозно-философским.

Ключевые слова: Коран, мысли, выдающаяся личность, точное исследование, мыслитель, терминология, философия Муборак Вахони.

**THE IMPACT OF THE MYSTICAL OPINIONS JALOLIDDIN BALKHI POETRY
MUBORAK VAKHONI**

GULHASAN MIRHASAN

The article refers to the impact of the mystical opinions Jalaliddin Rumi's poetry, creative thinkers who came after him. The author gives the facts of scientific research on the work of Muborak Vakhoni content of creativity which can be regarded as religious and philosophical.

Keywords: Quran, thoughts, outstanding personality, accurate investigation, thinker, terminology, philosophy Muborak Vakhoni.

«ВАХДАТИ ВУДЖУД» В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ДЖАЛОУДДИНА РУМИ

**АБДУЛЛОЕВ АБДУССАЛОМ,
аспиранти АИЧТ**

*Мо ошику саргаштаву шайдои Димишкем
Чондодаву дилбастаи савдои Димишкем.
О мы влюблены и сведены с ума Дамаском
Отдали жизнь свою и сердце любви Дамаску (Мавлоно)*

Трудно переоценить значение вклада и наследия Ибн Араби- Великого Андалузского Шейха в развитие суфийской теории и практики. Его агиографы отмечают, что где бы он не был, зажигал пламя суфийских размышлений и многие авторитеты суфийского пути были очарованы его обоянием и пребывали под воздействием его учения.

Как полагают некоторые исследователи наследия Ибн Араби, он является автором сложной системы взглядов, вобравших в себя не только ортодоксальную теологию, но и представления всех еретических движений типа мутазилитов, караматиан и исмаилитов. Он также является автором сложного символико аллегорического изложения, который очень трудно понять без комментария. Основа его философии-теория вахдати вуджуд- единство бытия- повлияла на представления большинства мыслителей суфизма.

Сущность бытия определяется в суфизме как религиозно-философская система, в которой самой стройной концепцией является идея единства бытия – «вахдати вучуд». В ней прослеживаются следы влияния древнегреческих и древнеиндийских философий. Терминологически данное понятие было введено Ибн Таймия в его критике Ибн Араби за ереси в его философии. Но суфийская концепция «вахдат ал вучуд»- единство бытия-сформулированная Ибн Араби в его произведениях «Фусус ал хикам» и «Футухат ул-Маккия», а в дальнейшем развитая его последователями и комментаторами Садриддином Кунави-его пасынком, адаптировавшим это учение в ортодоксальные дисциплины и преподававшем в медресе, Джалалуддином Руми, Абдалкаримом Джили, Нуриддином Джами, Шабистари и т.д., стала основой перехода суфизма от практической философии - хикмати амали, к ее теории- хикмати назари.

Абубакр Мухаммад бин Али Мухииддин ибн Араби родился 1165 г. в городе Мурсия в Испании, входившей в то время в состав арабского халифата. Сын богатых родителей, он получил блестящее образование. Первые представления о теории и практике суфизма он взаимствовал от своих дядей- видных религиозных деятелей и авторитетных суфиев. Вскоре и его самого стали посещать «озарения». Он приобрел огромный авторитет и известность среди суфиев, много путешествовал, встречался со знаменитыми людьми-учеными, философами, суфиями, что ему позволило ознакомиться со всеми существовавшими философскими доктринаами. Философское переосмысление суфийского учения становится основополагающим мотивом творчества и единственной темой более чем 150 произведений «Великого шейха», как его прозвали современники. Он создал многогранную, сложную и вместе с тем достаточно гармоничную философскую концепцию суфизма, имевшую большое влияние как на его современников и последователей, но также и на европейских средневековых философов- Д. Скотта, Р. Бекона, Р. Луллийя и т.д. Умер Ибн Араби в 1240 году в возрасте 76 лет в Дамаске, где над его могилой воздвигнут мавзолей. К числу основных его произведений относят Мекканские откровения- Футухот ул Маккия-Мекаанские откровения и Фусус-ал-хикам- Геммы мудрости, которую называют квинтэссенцией философии Великого шейха. В ней изложены вопросы онтологии, гносеологии и этики Ибн Араби.

Основой учения Ибн ал Араби является теория «вахдати вуджуд» или Единства сущего. Данная теория стала основой суфийской метафизики. Бог представляется в свете данной теории и имманентным и трансцендентным. Бог находится одновременно и в непосредственной близости со своими созданиями. Он находится вне пределов всякой формы мысли и явления. Бог это абсолютное Бытие и единственный источник существования. Только в Боге бытие и существование неразделимы. Это единство противоположностей можно познать лишь Разумом или Духом. Суфий начинает постижение с помощью ума, свет которого по сравнению с Разумом подобен соотношению свечения солнца и свечи. Между тем, свеча нужна в темноте или в невежестве- то есть на первых ступенях познания. Далее, как говорит Джалолуддин Руми- акл раҳбар аст, валек до дари ўй- Разум является повадырем, но только до Его дверей. Далее нужно Солнце, чтобы убрать темноту и озарить все светом Абсолютного Разума.

Ибн Араби полагает, что вселенная обладает относительным бытием. Она существует либо фактически, либо потенциально. Оба вида бытия могут существовать как вечно, так и временно. Бытие связанное со знанием Бога является вечным, а бытие внешнее по отношению к Богу считается внешним бытием. Это объясняется тем, что трансцендентальность и имманентность Бога представляют собой два фундаментальных аспекта реальности, подобно соотношения «хакк» и «халк» творца и творения. «Хакк» в данном контексте представляет собой реальность существования того, о чьей трансцендентальности говорится. Вместе с тем, оно является тем же самым, что и халк-создания того, чья имманентность подразумевается. Хотя по логике Создатель должен отделяться от созданного и не быть одним и тем же.

Отделенное от Бога бытие существует по божей воле и действует согласно законам справедливости, которые справедливы для всего, что существует таким образом. В качестве агентов Бога выступают Имена Бога, или универсальные понятия. Имена Бога представляют собой мерила, качества, свойства, которыми должен обладать человек, созданный Богом для созерцания своего Создателя. Человек создается Богом для того, чтобы он мог познав себя- частичку божественного величия и могущества, познать своего творца. Из всех творений Бога такой способностью обладает лишь человек, которого Бог одарил многими средствами познания- разум, чувства. Однако совершеннейшим из средств познания для Ибн Араби и его последователей является сердце- орган, более совершенный чем разум, ибо оно способно озаряться любовью к Богу.

У Бытия есть две стороны- вочиб ул вучуд- возможносущее и хаюло-материальность. В объяснении сущности единства бытия существует множество версий и течений. Внутри исламской философии существует несколько мнений по этому поводу, среди которых различают приверженцев материи- ахли хаюло. Довуд Кайсари и Садруддин Шерози считали, что есть Единство Бытия и множество творений, а также полагали, что бытие единственно, а творения являются проявлениями сияния божественного бытия. Бытие является бескрайним океаном, а творения- его безчисленными волнами. Таким образом, волны сами по себе являются собой то же самое, что и океан. Или же волны есть океан и в то же самое время- не есть океан.

В определении термина «вахдати вучуд» - можно догадаться, что он означает единственное бытие истины, бытие же вещей по данной теории не означает ничего, оно ничто не более чем тачалли-переливания, блеск божественного, проявляющегося в виде вещей, чье существование актуализируется множеством возвращений. Как сказал по этому поводу Мирзо Хасан Ансори:

*То ки дар дарёи ваҳдати вӯҷуд шудам,
Аз таайинҳои имкони ҳама ори шудам
Он вӯҷудам ман, ки дар нури ҳакикат фониам,
Он араз ҳастам, ки дар ҷавҳар ба кул тори шудам.*

*С тех пор как я стал плыть по реке единства
Освободился я от проявлений понтенциальности
Я то сущее, что растворяюсь в Свете Истины
Я та акциденция, исчезнувшая полностью в субстанции.*

Единственность (воход) считается истиной и источником всех возвращений бытия, оно вбирает в себя истину, а все остальное есть ни что иное, как блики света единственности, ее истекающей милости.

В проявлении бытия велика роль света, как чего-то, присущего Богу. Свет является одним из форм проявления Бога. Свет также сложен и необозначен, подобно Богу. Ему присущи все свойства Бога. В таком случае бытие уподобляется свету по той причине, что свет также является истиной, которая проявляется в ряду напряженности, слабости и недостатков, множественности различных степеней. Так, противоречие возвращений бытия подобно противоречию степеней и возвращений света. По этому поводу Малоно пишет:

*Хамчу он як нури хуршиди само,
Сад бувад нисбат ба сахни хонахо
Лек як бошад хама анвори шумо
Чун ки баргири ту девор аз миён
Нури хар ду чаим натвон фарк кард
Чун ту бар нураши назар андоз-т мард
Дах чарог ар хозир ори дар макон, чу то
Хар яке бошад ба сурат гайри он
Фарк натвон кард нури хар яке
Чун ба нураши руи ори бешаке
Подобноциальному лучу небесного светила
Ораженному сотней на поверхности домов
Он сам по себе один и тот же ваш свет
Ибо если уберешь перегородку
Не возможно ощутить различие света обоих очей
Как бы не старался, о муж, увидеть их различие.
Если принесешь ты в жилище десять светильников, то
Они будут различны друг от друга каждый
Лишь не сможешь увидеть различие в их свете
Как бы не исследовал ты его бессомнений.*

По мнению Ибн Араби единство бытия выражается одним предложением, звучащим следующим образом: единство бытия представляет собой мнение о том, что оно сделало явным вещи, в то время как оно есть сама вещь. Таким образом, по мнению Ибн Араби, бытие в своей субстанции и акциденции (чавхару араз) ни что иное как истина, которая в своей множественности является именами и качествами, значениями и преувеличениями, оно нечто изначальное и вечное и неизменное, хотя изменчивы ее внешние, бытийные формы.

В своих произведениях Ибн Араби обосновывает монистический принцип концепции бытия в двух планах- космическом и феноменальном, первый из которых более актуален для исследователей проблемы. Этот аспект теории можно лучше познать, если обратиться к произведению Нуриддина Абурахмана Джами «Нафахот ул унс», который наиболее доступно излагает концепцию Единства Бытия Ибн Араби.

Во времена Ибн Араби существовало две самых знаменитых школы суфизма: одно направление связанное с ваджд, завк, шур и хол-восторгом, страстью и состояниями-которых считают последователями Боязида Бистами, Халладжа и Абусаида Абулхайра, или «суфизм влюбленных» и другая школа, проповедующая ниёиш - поклонение, аврод - молитву и зикр – поминание.

По Ибн Араби Единство Бытия проявляется на трех уровнях: на уровнях абсолюта, имен и феноменального мира: «Знай, что все существующее составляет три уровня и дополнительного к ним уровня Бытия нет. Я утверждаю, что из этих трех уровней первый тот, что содержит существование само по себе. Существование не может происходить из не-Бытия, напротив, оно есть абсолютное Бытие, не имеющее иного источника, кроме самого себя... Другими словами, это абсолютное Бытие без ограничений и условий. Слава Ему! Он-Аллах, Живой, Вечный, Всемогущий...»

Бытие первого уровня Ибн Араби называет Абсолютом, Богом, Истиной. Мир же он называет «тенью Бога», возникший по воле Бога, в создании которого Бог стремился проявить себя и таким образом, избавившись от «печали одиночества». Таким образом, Бог удовлетворил свое желание стать «известным» тем, что подтолкнул человека к познанию своего творения. Божественный акт творения по вуджудия- это проявление творца через сотворенный мир, являющийся переходом от состояния потенции в состояние проявленности, реализации необходимости какой является божественное бытие.

Ибн Араби выделяет два уровня богоявления (ал-таджали): раскрытие божественного бытия в именах и раскрытие божественного бытия в конкретных формах чувственного мира. Имена выражают какую либо сторону, грань единого, поэтому остаются ограниченными и принадлежат обязательно к множеству. Они промежуточная сфера между абсолютным бытием – вуджуд мутлак и ограниченным вуджуд мукайяд, отождествляемым с материальным миром. Люди, по мнению Ибн Араби, являются плодом безусловного божественного великодушия в отношении Божественных имен.

Общее и единичное Ибн Араби объясняет сложно, где Божественные имена не только теологические категории, фиксирующие божественные атрибуты, но и философские универсалии (ал-умур ал куллия).

Божественные имена- богоявление в «мире скрытого» (alam ал- гайд), тогда как феноменальный мир- манифестиция божественного бытия в «мире свидетельств» алам-ал-шахада. Истинное, абсолютное бытие есть лишь бог-сущность, проявлением которой выступает мир. Вахдат-ал-вуджуд означает одновременно трансцендентность бытия по отношению к феноменальному миру и имманентность ему: « Экзотерист, который настаивает только на божественной трансцендентности... оскорбляет Бога и его посланников... ибо признает лишь одну часть божественного откровения и отрицает другую».

Подобно Ибн Араби, Мавлоно Руми трактует Единство Бытия как бытие идентичное единству. То есть единство- суть Истина, имеющая два аспекта- итлок-раскрытие(?) и такайод-быть в путах, быть во власти. Бытие в аспекте итлок является контролирующим истину и в аспекте такайид- является контролирующим творения. Бытие в своем оригинале не имеет никакой определенности, но как только оно проявляется в одеянии из имен и качеств, в нем проявляются формы множественности. Мавлоно Руми для объяснения этого использует символы солнца, освещдающего решетки: подобно солнцу, проникающему сквозь решетки и отбрасывающему тени, бытие единственное, распадается на мириады различных в своем единстве лучей. Лучи – есть суть солнечные свет, имеющий другую форму, но единое с солнцем содержание. Другими словами, понятие бытие не имеет никакой истинности, пока эта истина не проявляется в цветных формах сущности и не выглядит множественной. Таким образом, бытие есть единство, но данное единство не из категории видового, количественного и вещественного, а есть единство истинное.

Мавлоно принадлежит к вуджудитам, что очевидно из его пояснения единства бытия, предложенного им и никто не приблизился к его объяснению. В объяснении вахдати вуджуд Мавлоно придерживается сдержанной позиции и не подобен тем, кто в позиции единства бытия допустили излишества и перешел грань хулула- единения и вахдати мавчуд- единства творения. Несколько примеров из его наследия иллюстрируют его позицию:

*Мунбасит будему як чавхар хама,
Бесару бепо будем он сар хама
Як гухар будем хамчун офтоб
Бегирах будему софе хамчу об.
Чун ба сурат омад он нури сара
Шуд адад чун сояхи кунгура
Кунгура вайрон кунед аз манчаник
То равад фарк аз миёни ин фарик.*

(дафтари 1, 484-489)

*Мы были разрознены но одной субстанции
Без тел и конечностей- лишь та голова
Были одной драгоценностью подобно солнцу
Были просты и чисты подобно воде
Как только проявился в форме тот величайший свет
Получил он множественность, подобно теням решетки
Разрушайте решетки катапультой
Чтобы уничтожить различия.*

Мавлоно считает, что даже имеющие разногласия по сути своей единны, ибо говоря о множестве, они все равно подразумевают единство. Ибо как только будет преодоленно косоглазие, двояковидение, даже произнося два и три, все будут одинаковы:

*Он ки ду гуфту се гуфту беш аз ин
Муътафик бошанд дар вохид якин
Ахвали чун дафъ шуд, яксон шаванд
Ду се гуен хам, яке гуен шаванд.*

(дафтари 2, 311-312)

*Тот, кто сказал два и три и больше того,
Все же объединены в едином
Как только будет преодолено косоглазие,
Произносящие два и три станут говорящими о едином.*

Мавлоно Руми считает Единого полностью лишенным всего многообразия, ибо любое многообразие есть ничто иное, как различные формы-проявления единого:

*Бахри вухдон аст, чуфту завч нест,
Гавхару мохии гайри мавч нест
Эй муходу эй мухол ишироки у
Дур аз он дарёву мавчи поки у
Нест андар баҳр, ширку печ печ,
Лек бо ахвол чи гуям? Хеч, хеч,
Чунки чуфти ахвалонем эй шаман,
Лозим ояд мушрикона дум задан.
Он яки з-онсуи васф асту хол
Чун дуи н-ояд ба майдони макол
Ё чу ахвал, ин дуиро нуши кун,
Ё дахон бардузу хуши хомуши кун.*

(дафтари 6, 2030-2035)

Будучи единственным и лишенным разнообразия, Бог сотворил мир в полноте красок, во всем многообразии, тем самым демонстрируя свою мощь, вкус, непостижимую свою красоту, отраженную в сотворенном им мире. При этом красота и многообразие мира есть ни что иное, как отражение божественной красоты, подобное отражению в зеркале мира и его красок. То есть, этот мир не имеет ничего общего с божественной сущностью в то же время являясь ею. Само существование данного противоречия иллюстрирует единство мира и Бога, тем самым отражая самую непознаваемую тайну Бога и мира.

Он всячески призывает стремится к преодолению различий и многообразия и познать сущность единства в своей духовной сущности. Он призывает, что для преодоления множественности люди познавали души друг друга и тем самым осознали бы единство противоречия своей души, души другого и Бога.

*Тафрика бархезаду ширку дуи
Вахдат аст андар вучуди маънави
Чун шиносад чони ман чони туро
Ёд оранд иттиходи мочаро*

(дафтари чахорум, 3829-3830)

*Преодолеется противоречие, подозрения и двойственность
В едином бытии присутствует единство
Как только познает моя душа твою душу
Они вспомнят единство противоречия*

*

*Маснавии мо дукони вахдат аст
Гайри вохид харчи бини он бут аст.
(дафтари 6, 1528)*

*Маснави и есть тот дукан единства
Все, что видишь ты кроме Единого, все это идолы*

*

*Хамчун он як нури хуриеди само
Сад бувад нисбат ба сахни хонахо
Лек як бошад хамаи анворишон
Чун ки баргиро ту девор аз миён*

*

*Подобно тому единственному лучу небесного светила
Распадающегося на сотни на полу эшилицъ
Которые все же есть один и тот же луч
Сливающиеся воедино, если падет стена*

(дафтари 4, 414-417)

*Мо адамхое му адамхое, як
Ту вучуди мутлаки фони намо.*

*Мы есть ничто иное как преходящее, тогда как наше существование
Должно быть сделано Тобой растворяющейся абсолютной сущностью,*

(дафтари 1, 602)

*Аввало бишинав, ки халки мухталиф
Мухталифчонанд аз ё то алиф.
Дар хуруфи мухталиф, шуру шакист,
Гарчи аз як ру зи сар то по якист
Аз яки рав зидду як ру муттахид
Аз яки рав хазлу аз як ру чид.*

*

*Во первых знай, что различные народы
Имеют различные души все без исключения
В различных буквах существует ересь и восторг
Тогда как поголовно с ног до головы они- единство
Стремись от единства к единению
Стремись всепръез и без шуток (?)*

(дафтари 1, 2914-2916)

*

*З-он суи хисе олами тавхид дон
Гар яке хохи, бадон чониб бирон,*

*Амри «кун» як феъл буду нуну коф
Дар сухан афтоду маъни буд соф.
(дафтари 1, 3099-3100)*

*Имей ввиду, что по ту сторону чувств присутствует единение
Если желаешь единства, поворачивай в данную сторону
Повеление «кун» (будь) состояло из нун и коф
Соединенных в слово, выразивших чистый смысл.*

(маснави, аз байти 3056)

*

Часто исследователи выражают противоположение мысли и мнения по поводу того, влияло-ли учение Ибн Араби на Джалолуддина Руми. Задаваясь данным вопросом и рассмотрев большинство из мнений, а также обратившись к их наследию, можно констатировать следующее:

- Будучи видным ученым и суфием практиком, Джалолуддин Руми несомненно был знаком и знал теорию Ибн Араби.
- Джалолуддин Руми однозначно был последователем вахдати вуджуд, причем, развил данную теорию, привнеся в нее ясность и развил на ее основе суфийскую диалектическую концепцию бытия
- Учение Руми стало мостом и источником развития теории вахдати вучуд в более поздних школах суфизма в последующие века, обогатив ее многими новыми символами и понятиями.

Исследователи наследия Ибн Араби спорят по поводу принадлежности его к маламатийцам. В его высказываниях, линии жизни, некоторых биографических фактах можно проследить следы данного способа суфийского самовыражения. Ибо известно, что в течении своей жизни Ибн Араби был гоним из за своих произведений и особенностей практики. Таким образом, в этом смысле можно согласиться с тем, что маламатийские представления о мире и этике ему не чужды. То же самое можно сказать и о Джалолуддине Руми.

Хотя при этом необходимо подчеркнуть, что будучи видными шейхами и безусловно, развивая собственную теоретико-практическую линию в исламской суфийской традиции, они не были сторонниками радикализма и не проповедовали крайний маламатизм, ограничиваясь выбором линии относительной свободой души, так необходимой для их творческих, возвышенных натур. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что данная позиция обеспечила возможности создания своеобразных теоретических и практических Школ суфизма- школы Ибн Араби и школы Мавлоно Джалолуддина Руми, которым в частности присуща одна общая черта- они были проповедниками динамичного, диалектического, либерального к ортодоксии и тем, самым, обеспечивающего развитие кроме философских-культурно-эстетических форм направления суфийской мысли. Думается, именно данная особенность послужила тому, что простой мусульманин и экзальтированный суфий, а также многие последователи и непоследователи религий на протяжении веков продолжают обращаться к их наследию, черпая все новые и новые перлы из бездонного родника мысли Ибн Араби и Джалолуддина Руми.

Адабиёт:

1. Дж. Арберри. ,Суфизм. Мистики ислама. М. 202.-С. 163.
2. Степанянц. М.С. Философские аспекты суфизма. М. 1987. –С. 14.
3. Рейнольд Никольсон. Ирфон ва орифони мусалмон. Техрон. –С. 82
4. Тасаввуфи исломи ва робитаи инсон ва худо,-С 144.
5. Атоулло Тадайюн. Чилваҳои тасаввуф ва ирфон дар Эрон ва чаҳон. Техрон. 1374, -С.252 -С 253.
6. Цит. По Степанянц. М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987.-С. 15.
7. Атоулло Тадайюн. Чилваҳои тасаввуф ва ирфон дар Эрон ва чаҳон. Техрон. 1374,

СОЛИ БУЗУРГДОШТИ МАВЛОНО НУРИДДИН АБДУРРАХМОНИ ЧОМЙ

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

САДЫКОВ Р.Г.,

*д.ф.н., профессор филиала «Московского
государственного университета технологий
и управления им. К.Г. Разумовского»,
г. Мелеуз, Башкортостан*

1. Произведения Джами, в которых изложены его религиозно-философские взгляды: «Дуновение дружбы из вершин святости» (Нафахат аль-унс мин хазарат аль-кудс), «Золотая цепь» (Сильсилят аз-захаб), «Чётки праведников» (Субхат аль-абрар), «Книга мудрости Искандера» (Хирадномай Искандари), «Дар благородным» (Тухфат аль-ахтар), «Весенний сад» (Бахористан), Философские касыды: «Бездна тайн» (Луджжат аль-асрап), «Полировка духа» (Джила ар-рух), «Доказательства пророчества», «Сорок хадисов», «Трактат об условиях радения», «Трактат об условиях паломничества», «Комментарий на «Геммы премудрости», «Трактат о бытии», «Уточнение философских систем»; незаконченные произведения: «Комментарий к Корану», «Комментарий к «Ключу тайн».

2. Идейные предшественники Джами: Ибн ал-Араби, Баязид Бистами, Бахауддин Накшбанди, верховный шейх Ходжа Ахтар – глава братства «Накшбандия». А). Ибн Араби разработал учение о единстве бытия (вахдат ал-вудждуд), отрицающее различия Бога и мира. Его критики видели в этом учении пантеизм, сторонники – истинный монотеизм (таухид). Отстаивал концепцию совершенного человека (Аль-инсан аль-камиль). Б). Баязид Бистами советовал ученикам полностью предать себя Богу, раствориться в нём (фана) и осознать вахдат ал-вудждуд. Его учение состоит из пяти отличительных черт: соблюдать предписания Корана и Сунны, всегда говорить правду, быть свободным от ненависти, избегать запрещённой пищи и сторониться нововведений. В). Бахауддин Накшбанди отверг практику громких зикров, уединений (хальвы), странствий дервишей, публичных собраний с музыкой и песнями (самоъ). Стремление к Богу должно выполняться посредством тихих зикров, в том числе и коллективных. Благодать (барака) не передается от тарикатского шейха, а даруется суфию Богом. Проповедовал идеи добровольной бедности и отказа от материального ценности. Придавал особое значение состоянию духовной близости ученика с учителем (рабита).

3. Основу учения ордена Накшбандия составляют 11 принципов. 1.«Вукуф-и замани» – дорожить временем и рассчитывать каждый свой миг; 2.«Вукуф-и адади» – концентрация на произнесении зикра, на их качестве; 3.«Вукуф-и кальби» – сконцентрированность сердца и помыслов на произнесении зикра; 4.«Хуш дар-дам» – ощущение близости Аллаха; 5.«Назар дар-кадам» – избегание взгляда на запретное; 6.«Сафар дар-ватан» – отдаление от людей и приближение к Богу; 7.«Халват дар-анджуман» – занятие мирскими делами с обращенным к Богу сердцем; 8.«Ёд-кард» – поминание Аллаха языком вместе с сердцем; 9.«Боз-гашт» – чтение зикра с мыслями только об Аллахе; 10.«Нигах-дашт» – защита сердца от вторжения посторонних ощущений; 11.«Ёд-дашт» – защита достигнутого состояния возврата к Богу.

4. Последователи суфизма признавали как незыблемую реальность Божественного начала. Мир, познаваемый в опыте, это есть лишь эманация Бога. Изначальная формула единобожия, приведённая в Коране: «Нет Бога, кроме Бога», согласно суфийскому учению, получила формулировку: «Нет ничего, кроме Бога». Обожествляя природу, они стремились постичь сущность Бога путём духовного и телесного самоочищения, нравственного самосовершенствования, в мистическом слиянии своего «я» с Всевышним. Учение имело социальную направленность: суфии отрицали богатство и власть, утверждая отказ от земных благ во имя служения Богу, выступали за равенство людей на земле. Отвергая любую светскую иерархию между людьми,

признавали, что любой человек в равной степени есть частица Божественной субстанции.

5. Согласно Джами, суть учения суфизма состоит в том, что Творец и творение рассматриваются как взаимно связанные проявления абсолютного бытия. Человек соединяет в себе форму Бога и форму вселенной. Люди, суть те атрибуты, посредством которых мы описываем Бога; наше существование – определяющее Божественного существования. Мы нуждаемся в Боге для нашего собственного существования, Бог нуждается в нашем существовании для того, чтобы проявить свою сущность.

6. Существующая сущность – это либо абсолютное чистое бытие – Бог, либо бытие, связанное с небытием – творение. Абсолютное, или чистое, бытие – это сущность сама по себе, без своего проявления в именах, атрибутах или отношениях. Процесс проявления обозначает утрату этой своей непосредственности, проходящую через три ступени: 1) монистическую; 2) объективную и 3) субъективную. При прохождении через эти три ступени проявляются имена и атрибуты, через посредство которых познается сущность. Они опосредствуются через мистическое озарение.

7. Совершенный человек представляет собою эманацию (истечение) абсолютного бытия и возвращение к самому себе. Он движется вперед через ряд озарений до тех пор, пока он не восходит к сущности. На первой ступени озарения, то есть появления Имени, налицо абсолютное, монистическое бытие, бытие в самом себе; оно уничтожается сиянием Имени, в котором открывается Бог. Когда мы произносим Имя Божье, на него отзыается человек, которым овладело Имя. На второй ступени озарения, то есть проявления атрибутов – когда налицо объективное бытие, они воспринимаются суфием в меру своей восприимчивости, постигающей силы разума, твердости и решимости. Одним Бог открывается атрибутом жизни, другим – атрибутом знания, третьим – атрибутом власти. Кто-то воспринимает слово Божье всем своим существом, другие – получают его из человеческих уст как глас Божий, третья – познают и будущее. На третьей ступени озарения, то есть проявления сущности – ступени субъективного бытия, оно накладывает свой отпечаток божественности на совершенного человека. Совершенный человек становится полюсом вселенной, становится всемогущим, ничто больше не остается для него тайной.

8. Учение о совершенном человеке – основа теории совершенного общества, изложенного Джами в «Книге мудрости Искандера».

9. Параллели между гуманистическим учением европейского Возрождения и гуманизмом Джами: сходство и различия.

Источники:

1. Абдурахман Джами. Весенний сад. Душанбе: Ирфон, 1964, - 250 с.
2. Абдурахман Джами. Избранные произведения. М.:Сов.писатель,1978,-656 с.
3. Али-заде, А. А. Накшбендиты (архив) // Исламский энциклопедический словарь. М.: Ансар, 2007. - 400 с.
4. Афсаҳзод А. Тахавули афкори Абдурахмони Чоми /Мухаррири масъул М.Р. Раҷабов. Душанбе: Дониш, 1981. – 158 с.
5. Брагинский И. С. Двенадцать миниатюр: От Рудаки до Джами. 2-е издание доп. М.: Худ.лит-ра, 1976, - 304 стр.
6. Мухаммадхочаев А. Накшбандия ва Хоча Ахрор. Душанбе: Дониш, 2007, 264 с.
7. Содиков А.У. Аз таърихи афкори ахлокии мутафаккирони Шарқ. Китоби 1,. Душанбе: 1999. 180 с.
8. Содиков А.У. Аз таърихи афкори ахлокии мутафаккирони Шарқ. Китоби 2,. Душанбе: 1999. 176 с.
9. Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987. - 192 с.

АННОТАЦИЯХО**

МЕТОДИКА И ТАЪЛИМ ВА ШЕВАИ ШАРҲУ ТАФСИРИ КАЛОМИ МАВЗУН ДАР МУАССИСАХОИ ТАЪЛИМИЙ

ИСРОФИЛНИЁ Ш.Р.,
доктори улуми филологӣ, профессор
СУЛТОНМАМАДОВА М.
унвончӯи ПРМ АТТ

Яке аз масъалаи муҳиме, ки дар таълими адабиёт дар мактаби миёна ва ҳамчунин дар факултаҳои суханшиносии донишкадаву донишгоҳҳо барои устодон пеш меояд, донистани шеваи таҳлилу тафсир ва шарҳи каломи бадеъ, алалхусус шеър аст. Агар муаллими адабиёт аз шеваи таҳлили каломи бадеъ огоҳ набошад наметавонад шогирдонашро ба дарки сухани адаб ҳидоят намояд ва дарсаш низ самараи хуб дода наметавонад. Дар ин навишта саъӣ намудем, то шеваи таҳлили шеърро бо мисолҳо ба забони сода пешкаши устодони адабиёт гардонем. Аз сӯи дигар, аз он ҷо ки мо – тоҷикон беш аз ҳар миллате ба адабиёт алоқаманд ҳастем, ҳар ҳаводори шеъри ноби форсии тоҷикӣ метавонад аз ин навишта барои худ суд бардорад.

Наҳуст, устод бояд диққат дихад, то хонандагон шеърро дуруст қироат кунанд, зеро барои шинохти шеър ва дарёғти маънни мақсади шоир аввал бояд онро дуруст қироат кард. Қироати саҳехи шеър ба дарёғти дурусти вазну қофияву радиф ва маънни шеър мусоидат мекунад.

Муайян намудани вазни шеър ва дарёфтани калимоти қофия, радиф ва ҳарфи равӣ низ дар дарки маънӣ ва таъйини ҳунари шоир нақши муҳим дорад. Барои хонандай мактаби миёна донистани ҳичоҳои арӯзӣ, қофияву радиф ва дарёфтани ҳарфи равӣ коғист. Баррасии ҳелҳои қофия, таъйини вазни шеър ва дигар масоили поэтикаи шеър барои донишҷӯёни риштai суханшиносӣ ва муҳаққии ин соҳа тавсия мешавад.

Сониян, бояд калимаҳоро шинохт ва маъонии онҳо дарёфт. Масалан, дар ин байти Шайх Саъдӣ вожаи «аҳрас» комилан камистеъмол буда, ба маънни лол, гунг ба кор рафтааст ва бори маънни байт низ ба дӯши ҳамин калима аст:

*Ман дар ҳама қавлҳо фасехам,
Дар васфи шамоили ту аҳрас.*

Шоир мегӯяд: Ман дар ҳама гуфторҳову масъалаҳо забони фасех дорам, аммо дар васфи чехраи зебои ту забонам лолу гунг аст, яъне наметавонам ҷамоли туро, ҷуноне ки шоиста ҳаст, тасвир созам.

Ва ё дар ин байти Масъуди Саъди Салмон қироати дуруст ва шинохтани маънни калимаи «ганг» (ҳамида, қаҷ) хонандаро ба дарёғти маънӣ ҳидоят мекунад:

*Бори миннат нишаста бар сари ҷуд,
З-ин сабаб ҳаст ҳар се ҳарфаи ганг.*

Яъне, ҳар се ҳарфи калимаи «ҷуд» (саҳоват) («ҷим», «вов» ва «дол») шакли қаҷ, ҳамида доранд.

Севум, бояд истилоҳоту таъбироти шоиронаро дуруст дарёфт ва дастурмандии шеърро риоят кард. Устод бояд дар ин масъала ба шогирдон мадад расонад. Масалан, дар мисраи аввали байти зерин Саъдӣ истилоҳи «шахрво» (пуле, ки арзиши ҳақиқии он қамтар аз арзиши расмии он аст, зари ноҳолис) муайян нагардад, дарки мақсади шоир аз имкон берун аст, зеро агар ҳичои «во» аз «шахр» чудо талаффуз шавад, маънни дигар ба зеҳн меояд:

*Бузургзодаи нодон ба шахрво монад,
Ки дар диёри гарibӣ ба ҳеч настонанд.*

Чаҳорум, дарёфтани корбурди санъатҳои бадеъ, тасвироти шоирона ё худ сувари ҳаёл дар шеър аст. Ҳаёлангезӣ, бино ба гуфтаи суханшиносон, асл ва ҷавҳари шеър аст. Тахайюл пайвандест миёни табиат ва авотифу эҳсосоти шоир. Маҳз ҳамин сувари ҳаёл аст, ки ба шеър зебоӣ мебахшад ва ҳунари шоир низ дар тасвири шоирона

тачассум мегардад. Масалан, дар байти зерини устод Рұдакі чанд санъат ба кор рафта ва зебои шеър низ дар корбурди устодонаи санъатҳои шеърику тасвири шоирона аст:

*Бихандад лола дар сахро, ба сони чехраи Лайлo,
Бигиряд абр бар гардун, ба сони дидай Мачнун.*

«Хандидани лола» ва «гиристани абр» санъати ташхис аст. Шоир ба «лола»-ву «абр» шахсият дода, онхоро дар шакли инсоне дар тасаввур оварда, ки механдаду мегиряд. Аз сўйи дигар, ҳамин «хандидани лола», ки киноя аз шукуфтани он аст, ба чехари Лайлӣ ташбех шудааст. Ваҷҳи ташбех сурхий гулбаргҳои лолаву рухсораи Лайлӣ аст. Ва «гиристани абр», ки киноя аз боридани борон аст, ба дидай Мачнун, ки дар фироқи Лайлӣ ҳамеша гирёнаст, монанд шудааст. Зикр Лайливу Мачнун санъати талмех аст. Яъне шоир барои баёни андешааш ба қиссаи Лайливу Мачнунро талмех намудааст. Илова бар ин, дар ин байти санъати мурооти назир, таносуб ва инсичоми калимот низ ба назар мерасад.

Мисоли дигар, дар ин байти Ҳаким Низомӣ корбуди санъатҳои ташбех ва истиора имкон дода, ки шоир маъниро шоирона ва хеле зебо пешкаши хонанда кунад:

*Кашида қомате чун нахли симин,
Ду занғӣ бар сари нахлаш рутабчин.*

Ин байти достони «Хураву Ширин» аст. Агар дар мисраи аввал қадди Ширин ба нахл (дар баъзе нусхаҳо сарв) ташбех шуда бошад, дар мисраи дуввум «ду занғӣ» истиора аз ду зулф ва «nahl» истиора аз қадди ўст.

Ва ё дар байти дигар аз достони «Хусраву Ширин»:

*Зи бодоми тар оби гул барангехт,
Гулобе бар гули бодом мерехт.*

«Бодоми тар» истиора аз чашм, «оби гул» ва «гулоб» истиора аз ашк ва «гули бодом» истиора аз руи Ширин аст. Яъне Ширин мегирист ва ашк аз дидагонаш ба рӯяш мешорид.

Панҷум, доистани ҷаҳонбинии шоир, зеро омили аз ҳама муассир дар маъни шеър ҷаҳонбинии шоир аст. Масалан, бидуни доистани ирфони ошиқона дарки шеъри шоирони ориф, монанди Аттору Мавлавӣ ва ё Саъдию Ҳофиз аз имкон берун аст. Муаллим бояд сараввал шогирдонро бо тасаввүф ва ирфони адабиёти форсии тоҷикӣ ошно созад. Мо ба тариқи фишурда моҳияти ирфони ошиқонаро баён мекунем. Бояд зикр кард, ки орифон эътиқод доранд, ки мабдаъ ва ҳолики ҳастӣ Ҳудованди мутаъол аст, яъне тамоми мавҷудот тавассуди Ӯ оғарида шуда ва дар ҳамаи онҳо заррае аз нури Ӯ мавҷуд аст. Агар дар ҷамодот камтар, дар наботот бештар аст ва нисбат аз наботот дар ҳайвонот бештар ва дар инсоният аз ҳама беш аст. Дар байни инсонҳо низ нури ҳудовандӣ яксон нест, ашхосе, ки зеботаранд, ҳусни ҳудовандиро бештар инъикос мекунанд, новобаста аз он ки кофаранд ё мусалмон, бутпаратанд ё насоро, зананд ё мард. Албатта, на ҳама урафо ба ин ақида мувофиқанд. Орифон ҳастиро бар ду навъ медонанд: олами рӯҳонӣ ва олами моддӣ. Ин ду олам дар мактабу мазҳабҳо ва ҷараёнҳои ирфонию фалсафӣ бо номҳои муҳталиф ёд шудааст. Масалан, мутакаллимин онхоро олами маъқулот ва олами маҳсусот ё олами амру олами ҳалқ, аҳли фалсафа олами метафизик ва олами физик ё олами мовароуттабиаву олами табиат, ишроқиён олами нуру олами зулмот ва бархе олами улвию олами сифлӣ ва амсоли инҳо номидаанд. Вобаста ба ин орифон бар онанд, ки вучуди ҳақиқии инсонро рӯҳ ташкил медиҳад ва рӯҳи инсон партаве аз рӯҳи Ҳудованд аст. Рӯҳи инсон пеш аз он ки ба ин дунёи модиу ҳокӣ ояд, дар олами рӯҳонӣ будааст. Ин рӯҳи инсон ё зурроти бани Одам дар рӯзи азal, ки бо унвони «аҳди аласт», «рӯзи азal» ва мисоқи олами зур ёд мешавад ва ишора ба пеш аз оғози оғариниш дорад, бо мушоҳида ҷамоли маъшуқи азal ба Ӯ ошиқ мешавад ва Ҳудованд низ ба оғаридай ҳуд ошиқ мегардад. Ишке, ки орифон аз он ёд мекунанд, решা ба рӯзи азal дорад ва дучониба аст, ҳам ошиқ ба маъшуқ ошиқ асту ҳам маъшуқ ба ошиқ илтифот дорад. Ба таъбири дигар, дар рӯзи

мисоқ рӯҳи инсон бо мушохидай чамоли Худованд ба Ӯ ошиқ шуд ва Худованд низ ба Одам муштоқ гардид. Чуончӣ, Ҳофиз мегӯяд:

*Сояи маъшуқ агар уфтод бар ошиқ чӣ шуд,
Мо ба ў мӯҳтоҷ будем, ў ба мо муштоқ буд.*

Орифон ин аҳдро аҳди азал ё аҳди аласт номидаанд ва такя ба Қуръон доранд, ки Худованд бар ваҳдонияти худ аз бани Одам бар худашон гувоҳ гирифтааст ва он дар Сураи «Аъроф» ояи 172 ёд шудааст: « Ва Парвардгори ту аз пушти бани Одам фарзандонашро бурун овард. Ва ононро бар худашон гувоҳ гирифт ва пурсид: «Оё ман парвардгоратон нестам?» Гуфтанд: «Оре, гувоҳӣ медиҳем», то дар рӯзи қиёмат нагӯед, ки мо аз он бехабар будем». Ин маъниро Шайх Аттор хеле зебо баён мекунад:

*Мо зи ҳароботи ишиқ маству аласт омадем,
Номи «бало» чун барем чун ҳама масть омадем.
Пеш зи мо ҷони мо ҳӯрда шароби аласт,
Мо ҳама з-он як шароб маству аласт омадем...*

Ҳамчунин бино ба ақидаи эшон, рӯҳи инсон дар як замони мушаххас аз ватани аслии хеш, яъне олами рӯҳонӣ (ба қавли Мавлоно «найистон») ҷудо шуда, вориди дунёи моддӣ мегардад. Ин ҷо ҳамон қиссаи машҳури Одаму Ҳаво ва аз ҷаннат ронда шудани онҳо дар назар аст. Рӯҳи инсон дар оғоз сайри нузулӣ мекунад ва дар ин дунёи моддӣ асир мегардад ва аз он маҳдудтар побанди қафаси ҷисм мегардад. Рӯҳи инсон ҳамон вақт комил мегардад, ки бояд сайри суудӣ кунад ва ҳудро аз банди нафсу шаҳвоти нафсонӣ ва аз қайди дунёву тааллуқоти дунявӣ озод созаду дубора ба ватани аслии худ – олами рӯҳонӣ, ё ба таъбири соддатар расидан ба Ҳудо низ орифон дар як ақида нестанд. Баъзе аз онҳо, монанди Ҳоча Абдуллоҳи Ансорӣ мӯътакиданд, ки солики роҳи тариқат, ки меҳоҳад ба висоли маъшуқ ва маъбуди худ бирасад, бояд аз сад майдон гузар созад. Гурӯҳи дигар, аз ҷумла ишроқиён, монанди Шиҳобиддин Яҳёи Сӯҳравардӣ бар онад, ки толиби маъшуқ бояд аз ёздаҳ қӯҳ убур кунад. Файласуфи бузурге монади Ибни Сино, ки дар охири умр ба тасаввуф гаравид, ҳашт қӯҳ ё мақомро пешниҳод кардааст. Аммо аксари орифону сӯфиён монанди Шайх Аттору Мавлои Рум мӯътакиданд, ки барои расидан ба камол ва мушохидай ҳазрати улуҳият бояд аз ҳафт водӣ гузар кард, ки он водиҳо ба тариқи зайланд: 1) талаб, 2) ишқ, 3) маърифат, 4) истиғно, 5) тавҳид, 6) ҳайрат ва 7) фано. Шайх Аттор дар «Мантиқуттайр» ин водиҳоро аз забони Ҳудҳуд ҷунин тафсир додааст:

*Гуфт: Моро ҳафт водӣ дар раҳ аст,
Чун гузаштӣ ҳафт водӣ, даргаҳ аст.
Ҳаст водии талаబ оғози кор,
Водии ишиқ аст аз он пас, беканор.
Пас сеюм водист он маърифат,
Пас чаҳорум водии истиғно сифат.
Ҳаст панҷум водии тавҳиди пок,
Пас шашум водии ҳайрат саъбнок.
Ҳафтумин водии факр асту фано,
Баъд аз ин рӯю равиш набвад туро.*

Аз сӯи дигар, барои дарёфтани хунари шоир бояд байтро аз нигоҳи нақди соҳторгаро (Formalism) баррасӣ кард, ки он низ вобаста ба инсичоми аҷзо ё худ таносуби қалом аст. Инсичоми аҷзо, яъне ҳеч ҷузве қобили ҳазф шудан нест. Масалан, газали Ҳофиз аз он рӯз забост, ки инсичоми аҷзо дорад. Мо ба тариқи намуна байте аз Ҳофизро аз ин дидгоҳ баррасӣ мекунем:

*Хезу дар косаи зар оби тарабнок андоз,
Пештар з-он ки шавад косаи сар хок, андоз.*

Дар ин байти Ҳофиз ҳама калимот ба ҳамдигар таносуби маънӣ доранд. Масалан, «касай зар» бо «оби тарабнок», «косай сар», «хок», «андоз» ва ҳатто бо «хез» низ таносубу ҳамоҳангӣ дорад. «Косай зар» бо «косай сар» илова бар он ки таҷнис шуда, иртиботи маънӣ низ дорад: Аз косай сар низ коса, ҷоми шаробнӯшӣ месоҳтаанд. Шоҳон аз косай сари душманонашон баъд аз голиб омадан ҷоми шаробнӯшӣ месоҳтаанд ва ачибтар он аст, ки косай сари душмани қушташударо бо зар (тилло) рӯпӯш мекардаанд. Коса бо хок низ иртиботи бевосита дорад: а) Косаро аз хок (гил) месоҳтанд, б) Коса баъд аз шикастану аз байн рафтан ба хок мубаддал мегардад. Ҳамин гуна таносуб «коса» бо «хез»(феъли амр) дорад: а) Шаробро аз ҷой барҳоста (хеста) ба қадаҳ ё коса ва ё ҷоми мерезанд, б) Яке аз ойини боданӯшӣ ҷунин буда, ки агар ба саломатии бузургворе (масалан, шоҳ ё амир ва ё пир) шароб нӯшиданӣ шаванд, барои эҳтироми ў ҳатман аз ҷой барҳоста менӯшиданӣ. Ҷунин таносуби маънӣ байни дигар калимоти ин байт низ вучуд дорад. Масалан, феъли амри «андоз» (ба маънии рез, масалан, ҷой андоз, об андоз, ки дар шеваи водии Зарафшони Тоҷикистон хеле маъмул аст, аммо дар Эрони имрӯза ба маънии қасад ва майли ҳамла кардан, андоза, миқёс ба кор меравад) бо «хез» (аз ҷой барҳоста андохтан(рехтан), бо «коса» (ба коса андохтан(рехтан), бо «хок» (хок андохтан (рехтан), бо «оби тарабнок-бо истиора шароб» (шароб андохтан), бо «сар» (ба сар хок андохтан(рехтан) таносуби маънӣ дорад. Дар байти Ҳофиз наметавон калимае бечо ё ҳазф кард ва ба ҷояш калимаи дигар гузошт. Агар ин кор сурат гирад, шояд маънӣ ва вазн ҳалал наёбад, аммо накҳати байт ва ин вусъати маънӣ аз байн меравад.

Аз сӯи дигар, дар ин байт такори ҳарфи «з» дар калимоти «хез», «зар», «андоз», «з-он» ва боз «андоз» оҳангнокии байтро таъмин намудаанд.

Муаллимони адабиёт ҳангоми таҳлили шеър бояд ба ин нуктаҳо, ки дар боло ишора шуд, таваҷҷӯҳ дошта бошанд ва шогирдонашонро ба дарки дурусти шеър раҳнамун бошанд. Танҳо бо ин шева метавон ҳунари шоирро шинохт ва маънии мақсадро дарёфту адабиётро ба ҳайси як санъату ҳунар таълим дод.

Адабиёт:

1. Девони Шайх Фаридаддин Муҳаммад Аттори Нишопурӣ. Ба эҳтимом ва тасҳеҳи Тақии Тафаззулӣ, Техрон, 1342.-924с.
2. Девони Ҳофиз, Ҳоҷа Шамсуддин Муҳаммад. Ба тасҳеҳу тавзехи Парвиз Нотили Ҳонларӣ, -Техрон, 1362.
3. Низомии Ганҷавӣ. Қуллиёт. -Душанбе: Ирфон, дар 5 ҷилд, 1983-1984.
4. Рӯдакӣ. Девон. Таҳия, тасҳеҳ ва сарсухану ҳавошии Қодири Рустам. - Олмотӣ, 2007. -254 с.
5. Саъдии Шерозӣ. Қуллиёти Саъдӣ. Ба тасҳеҳи Муҳаммадалии Фурӯғӣ, -Техрон, 1385.
6. Исрофилниё Ш.Р. Сухани аҳли дил. -Душанбе: Дониш, 2007.
7. Мирсадикӣ М. Вожаномаи ҳунари шоирӣ.- Техрон, 1383.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ И СПОСОБЫ ОБЪЯСНЕНИЯ И АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

**Ш. Р. ИСРОФИЛНИЁ
М. СУЛТОНМАМАДОВА**

В статье речь идёт о методике преподавания литературы и способы объяснения, анализа стихотворения в учебных заведениях. Авторы объяснили научными фактами и анализами примеры из творчества поэтов эпохи классической литературы методику преподавания лирического стихотворения.

Шесть вопросов, которые представители авторы статьи для анализа стихотворения имеют научную основу.

Они направляют читателя к восприятию цели поэта и к более глубокому проникновению в поэтическую ткань лирического стихотворения.

Ключевые слова: стихотворные произведения, стихотворение, методика, литературное искусство, мастерство.

METHODS OF TEACHING AND METHODS OF EXPLANATION AND ANALYSIS OF THE POEM IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

**SH.R. ISROFILNIO
M. SULTONMAMADOVA**

In this article we are talking about the methods of teaching literature and methods of explanation, the analysis of the poem in educational institutions. The authors explain with scientific facts and the analysis of the examples of creative poets of classical literature teaching methods lyric poem.

Six issues that representatives of the authors for the analysis of the poem have a scientific basis.

They direct the reader to the perception of the purpose of the poet and deeper penetration into tissue poetic lyric poem.

Keywords: poetry poem, a technique, literary arts, skill.

ЛЕКСИКАИ ОСОРИ АБДУРАХМОНИ ЧОМЙВА МУНОСИБАТИ ОН БО ЗАБОНИ ГУФТОРӢ

МАҲМАДҖОНӢ О.,
доктори илми филология, профессор

Мусаллам аст, ки забони осори гаронбаҳои мутафаккири бузурги асри XV Нуриддин Абдурраҳмони Чомӣ то имрӯз аз ҷониби забоншиносон ба таври ҳаматарафа мавриди тадқиқу баррасӣ қарор нагирифтааст. Ҳатто ба таври иҷмомӣ аз назар гузаронидани забони осори ӯ қасро ба хulosae меорад, ки таҳлилу таҳқиқ ва омӯзиши ҷанбаҳои забоншиносии онҳо барои омӯхтани таърихи рушду инкишофи забонҳои эронӣ ва хосан забонҳои тоҷикиву дарӣ дар асри XV дорои аҳамияти муҳим мебошад.

Дуруст аст, ки Абдурраҳмони Чомӣ аз сарвати гаронбаҳои забони модарӣ ба хубӣ бархурдор буда, ғанҷинаи сухани ниёғони худро бо як маҳорати баланди забондонӣ ва санъати олии сухандонию сухансанҷӣ дар оғариниши осори пурэъчози худ истифода намудааст. Забон ва услуби осори Чомӣ басо дастрасу мардумӣ буда, ба забони оммафахми мардумони тоҷику форс наздику марбут мебошад. Ӯ дар истифодай қалимаю иборот ва таъбирҳои мардумӣ устоди моҳири замони худ буда, услуби содабаёни гузаштагонашро то андозае идома додааст.

Чи тавре ки таҳлили маводи гирдомада нишон медиҳад, аксари қалимаҳои истифоданамудаи шоири ширинкалом имрӯз ҳам дар гуфтори мардумони тоҷику даризабонон, алалхусус дар гуфтори мардуми ноҳияҳои ҷанубӣ, ҷануби шарқии Тоҷикистону даризабонони Афғонистони мусоир маъмул мешхуранд, аз **ҷумла: паси пушт** - қафо, **пас** (Л. М., 39), **манзил гирифтан** - ҷой гирифтан (Ҷ. I., 178), ба дард омадан - дарднок шудан (Ҷ. I., 178), ҳӯ гирифтан - одат кардан (Ҷ. II., 10), **чашм андохтан** - нигоҳ кардан (Ю. З., 201), **хуши омадан** - маъқул шудан (Ҷ. I., 335), **дил гирифтан** - дилтанд шудан (Ҷ. I., 355, 147), **мазмун гирифтан** - озмудан, даст додан - рӯй додан (Ҷ. II., 143), **рафтан** - рехтан (оид ба мӯй) (Л. М., 209), **ёристан** - тавонистан (Ҷ. I., 129, ҷ. II., 20), боз кардан - кушидан (Ю. З., 42), во кардан - кушидан (Ҷ. II., 270), уфтодан-афтодан (Л. М., 98), оруг задан (Ҷ. III., 200), гаш кардан - ба шӯр омадан, бетоқат шудан (Ҷ. II., 45), ба сари касе омадан - даъво карда омадан (208), соз кардан - дуруст кардан (Л. М., 83), рост кардан - дуруст кардан (Ҷ. II., 187), сар овардан - расидани ҷароҳат, қафидани варами ситам карда (Ҷ. II., 206), дам задан - гуфтан (Ҷ. II., 179), ба ҷои будан - дар азоб будан (Ҷ. I., 189), қадам задан - рафтан (Л. М., 33), соз кардан - дуруст кардан (Л. М., 83), ҳилидан - гузоштан, баҳшидан, озод кардан (Ҷ. II., 268), задан - ҳӯрдан (Ҷ. III., 200):

*Нони худ бо тараву дӯг занӣ,
Беҳ, ки аз хони шаҳ оруг занӣ.*

Боз кардан - кушидан. Ҷун монда зи ҳайрат ҳамаро боз даҳонҳо (Ҷ. I., 16), во кардан - кушидан (Ҷ. II., 270), бад кардан:

*Ҷуз он ки меҳри туро ҷо ба ҷониҳ (в)ад кардаем,
Ту худ бигӯ, ба ҷои ту мо ҷӣ бад кардаем? (Ҷ. II., 142),*

бе чиз набудан - бесабаб набудани ҳодисае, беасос набудан.

Мисол: Нест бе чизе, ки булбул шуд ҷунин шайдои гул (Ҷ. II., 28).

Шеб - нишеб (Л. М., 213), дад - ҷонвар, ҳайвон (Л. М., 213), ниҳеб - фигон (Л. М., 213), бадра - ҳамён (Ю. З., 180), барг - тӯша, ризқу рӯзӣ (Л. М., 97), миёнҷӣ - миёнарав (Л. М., 146), Ҳудованд - соҳиб, ҳӯҷаин (Л. М., 119), бад - ин дастон - ин гуна, ҳамин тавр (Ҷ. II., 146), божгун - сарозер, чапта (Л. М., 52), бор додан - иҷозат додан, роҳ додан (Ҷ. I., 19) ва гайра.

Шумораи чунин навъи калимаю ифодаҳои гирдовардаи мо мувофиқи маводи қуллиёти 5 – ҷилдаи шоир ба 20 адад мерасад, ки қисми зиёди онҳо ҳам барои хонандаи имрӯза фаҳмоанд. Мисолҳо:

Гар бор дижад ба хотири x(в)аш, сӯи худам он нигори маҳваши (Л. М., 64).

Баъзе калимаю иборот ва таъбирҳо низ ба мушоҳидати мерасанд, ки имрӯзҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва дарӣ тағирии маънӣ кардаанд, вале онҳо миқдоран он қадар зиёд нестанд. Ин қабил калимаҳо ба тағирии маънои луғавӣ ва грамматикий дучор шудаанд. Чунончӣ, феълҳои *донистон* - *тавонистон* (Л. М., 142), *печидан* ба маънои феъли гузаранда – *печонидан* (Л. М., 176), *андовидан* – *андова кардан* (Ч. I, 45), *баромадан* - *гузаштан* (Ч. I, 45), *гардид* – *гашиш* (Л. М., 38) аз чунин қабил калимаҳо ба шумор мераванд.

Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари он, ки луғати забони адабии замони худро корбаст намудааст, ба забони зиндаи мардум низ рӯ оварда, аз он бо камоли сухандонию сухансанҷӣ гуҳари маънидори калимоту ибороти гӯшиҳои даврони худро сара карда, забони адабиро бою ғаний гардонидааст. Калимаю ибораҳои мардумӣ барои пуробуранг ва барҷаста баромадани фикру андешаи шоир воситаи асосии тасвир гаштаанд. Чунончӣ, *захра* - *ҷуръат*, *часорат* (Ч. I, 333), *шӯша* - *шоҳа* - *шоҳа* ях бастани оби новадонҳо дар зимиистон, ки дар «*Лайлӣ ва Маҷнун*» - и Ҷомӣ ба маънои маҷозӣ истифода шудааст (Л. М., 164), бор - *чисм*, *тану бадан*: *Дар бораи ту тан ниҳода доим* (Л. М., 32), *гаронбор* - *вазнин* (Ю. З., 101), *сад раҳ* - *сад бор* (Л. М., 152), *як раҳ* - *як бор* (Ч. I, 381), *боре ба маънои ҳиссачаи «оҳир»* ва ё *пайвандаки «вале»* (Ч. I, 43), (*дар шеваҳои ҷанубии муосир дар шакли «воре» мавриди истифода мебошад*), кореву *боре* - *кору бор* (Ч. II, 319), **дов** - **навбат**, **маротиба**, **дафъа** (Ч. II, 312) (*дар гӯшиҳои минтақаи Раиш ва Қӯлоб дар шакли «аввали дов» истифодаи фаровон дорад*), ҷангол (ҷангол) (Л. М., 166), *кемуҳт* - *чиркин*, *қарқбаста* (Л. М., 98), *дар* - *дамзуд*, *дарҳол* (Ч. I, 174), *бар* - *ҳосил* (Ч. II, 169), *навола* - *луқма* (Л. М., 149), *дар гӯшиҳои мардумони дехоти Қӯлоб ва Раиш дар шакли «нола, навола» истифода мешавад*, *риштатоб* - *ниҳояти логарӣ*, *харобӣ* (Л. М., 163), *коло* - *молу чиз, ашёи рӯзгор* (Л. М., 175), *арбада* - *харҳашаву ҷангол* (Х. И., 247, 287) *дар гӯшиҳои атрофи Бухоро ва дехоти Нурато дар ҳамин маъно ҳоло ҳам маъмулу машҳур аст*. *Бобо* - *падар* (С. З., 47), *нағир* - *садои мусикӣ* (С. З., 50), *ганҷур* - *ҳазина* (Л. М., 48), *бонӣ* - *нигоҳӯбин* (Л. М., 169), *таф* - *гармӣ* (Л. М., 139), *тор* (ак) (Х. И., 283), (Ю. З., 63), *ваид* - *ваъда* (С. З., 80), *миод* - *ҷои ваъдагӣ* (Ч. I, 95), *дегдон* - *оташидон* (С. З., 18), *фан* - *фиреб* (Ч. I, 312), *миқроз* - *қайҷӣ* (Ч. I, 405), *ба ҷои* - *дар ҳаққи, нисбат ба* (Ч. II, 142), *якборагӣ* - *дарҳол* (Ч. II, 165), *харпушта* - *хонаи бомаши дупӯши, ҳайма* (Х. И., 320), *омӯрзии - раҳмат, баҳшиши гуноҳ* (Ю. З., 227), *лаҳте* - *порае, қисме* (Л. М., 139), *баҳри* - *барои* (Ч. I, 232, Ч. II, 58), *дами сур* - *рӯзи ҷазо* (Ч. I, 352), *догу дурӯши* - *гарму тарош* (Л. М., 119), *дидасаҳт* - *бекҳаёв* ва *беор* (Х. И., 308), *табхола* - *табхол* (Ч. I, 317), *девлоҳ* - *чарогоҳи мавсими* (Л. М., 317), *ҷалд* - *ҷусту ҷолок* (Л. М., 192), *дилтаҳӣ* - *ношодӣ*, *гамгинӣ* (Ч. I, 312), *баҳши* - *қисм, ҳисса* (С. З., 18) *тамуз* - *гармои тобистон* (Л. М., 207), *рӯсаҳтӣ* - *бекҳаёй*, *дурушигӯфтторӣ* (Ю. З., 155), *изо* - *ҳаёв*, *шарм* (С. З., 29), *аъҷуба* - *ҷизи тааҷубовар* (Л. М., 151), *оташкада* - *ниҳояти гармӣ* (Ч. I, 137) *ва гайра*.

Чанд мисолро аз осори Ҷомӣ меоварем, ки дар гуфтори имрӯзай аксари мардумони минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон маҳфуз мондаанд:

Боре:

1. *Гар ёр ба даст нест боре,*

Гирам нишони ўқароре (Л. М., 142).

2. *Хушҳол ту дар ғамам, ки боре*

Гуфтан донӣ ба ғамгусоре (Л. М., 142).

Ба ҷои – барои: *Ҷуз он, ки меҳри туро ҷо ба ҷони хвад кардаем,*

Ту худ бигӯ, ба ҷои ту мо чӣ бад кардаем? (Ч. II, 142).

Ришиштабоб – логар: *Ҳарҷо бинанд ришиштабобе,*

Бар гарданашон бувад танобе (Л. М., 8).

Ҷалд – чақҷон, ҷолон: *Бас рӯбаҳи ҷалди кордида,*

К- аши заҳми ту пӯстиндарида (Л. М., 192).

Девлох – чарогох: *Шавад одамиро дар ин девлох,*
Зи омурзии асбоби рӯзи фароҳ (Х. И., 317).

Дам назадан – хомӯши будан:

Чомӣ, он ўйх ба хунрези ту гар тег кашид,
Адаб он аст, ки гардан ниҳиву дам назанӣ (Ч. II., 335).

Як раҳ – як маротиба, як дафъа:

То рухи тургарди худ соем бар хоки дараши,
Як раҳаш дидему ақлу дину дил барбод шуд.
Вой ҷони мо, агар бинем бори дигараш (Ч. I., 381).

Гаронбор – вазнин:

Зи фарбех, думбаҳо яксар гаронбор,
Ба роҳ азбас гаронӣ нармрафтор (Ю. З., 101).

Коло – чизу ашёй:

Рахна кардӣ дил ба қасди ҷон мани девонаро,
Дузд, оре, баҳри коло мешикофад хонаро (Ч. I., 36)

Чомии бузург на танҳо аз унсурҳои лугавии тайёр, калимот ва ибороти мавҷудаи забон бо маҳорати забондонӣ истифода бурдааст, балки зимни қолабу воситаҳои калимасозии забони модарӣ воҳидҳои лугавии нав оғарида таркиби лугавии забони модариашро беш аз пеш такмилу инкишоф додааст, аз ҷумла:

<i>Пешванду исм</i>	<i>Пешоянду исм</i>	<i>Сифату пасванди - тар - ак</i>	<i>Исму пасванди - ваш</i>
бе - вайд бе - барг	дар дам - зуд ба ҷои - барои	пур - тар - ак	фарҳод - ваш гунча - ваш
<i>исм ва пасванди - а</i>	<i>асоси замони ҳозира ва пасванди - ӣ</i>	<i>исм ва пасванди - гоҳ</i>	
навол - а тоб - а	бон - ӣ	хайма - гоҳ	
<i>исму пасванди - ол</i>	<i>преф. исму пасванди - ӣ</i>		
чанг - ол	бе - қимат - ӣ		
<i>сифат ва пасванди - вор</i>	<i>асоси зам. гуз. пасванди - иш</i>	<i>исм ва пасванди - нок</i>	<i>исму пасванди - ак</i>
бегона - вор	гард - иш	дард - нок	тор - ак
	<i>исму пасванди - ӣ</i>	<i>исм, сифат ва пасванди - ӣ</i>	<i>исму пасванди - дон</i>
	кир - ӣ	дил - талҳ - ӣ	дег - дон

Дар осори Абдураҳмони Чомӣ исмҳои мураккаби бо навъи тобеи сифату исм соҳташудаи *бадҳӯ*, *хушкдору*, *хушиҳонг*, *дурустпаймон*, *табларза*, *гаронбор*, аз исму сифат соҳташудаи *гамобод*, *дидасахтӣ*, *рӯсаҳт*, *торакбаланд*, аз исму сифати соҳташудаи *сафар карда*, *оташкада* ва аз исму исм соҳташудаи *хамирмоя*, *шикоркор*, инчунин аз исму *асоси замони ҳозираю* пасвандис – ин соҳташудаи *обгир*, *дилкаш*, *хунрез*, *ҷонофарин*, *деворнишин*, *шавқпардоз*, *сарандоз*, аз сифату замони гузаштаи феъл соҳташудаи *божгунагард*, аз исму замони гузашта соҳташудаи *обовард*, *риштатоб*, аз сифату *асоси замони ҳозира* соҳташудаи *вайронанишин*, *навхез* ва аз исми мураккабу *пасванди - ӣ* соҳташудаи *дилталҳӣ* ба таври фаровон мавриди истифода қарор гирифтанд.

Исмҳои мураккаби навъи пайвасти бо роҳи такрори решави: *шоҳ – шоҳ*, *пушта – пушта*, *хор – хор* аз такрори решаву *пешоянд* соҳташудаи *фарсанг* *дар* *фарсанг*, аз исму *садоноки - у* ва исм соҳташудаи *точику турк*, *миоду маош*, *кореву боре*, навъи омехтаи *бекиматӣ*, инчунин аз такрори решаву *садоноки - о* соҳташудаи *саросар* ва аз такрори решаву суффикси *-а* соҳташудаи *кӯҳ – кӯҳа* низ хеле маъмул ва серистифода мебошанд.

Корбурди калимаҳои зидмаъно забони асарҳои Ҷомиро ҷозибу рангин намуда, барои барчасти ифода намудани фикр ёрӣ расонидаанд. Масалан, *басомадан* ва *баснаомадан*, *шаб ва рӯз, дидай рост ва ҷо рост кардан* ва ғайра дар ифодаи маънӣ як зебой, мӯъҷазӣ ва хулоҳангериба амал овардаанд:

1. *Ҷомӣ, мақун бас аз меҳри хубон,*

Чун бо дили худ бас менаой. (Ҷ. II., 349)

2. *Худованди борит, ки шаб мебараద,*

Чу шаб мебараద, рӯз меовараద. (Ҳ. И., 324)

3. *Дидай рост сазад ҷои хироми чу түе*

Ранҷа фармо қадам, эй сарв, ки кардам ҷо рост. (Ҷ. I., 188)

4. *Дил пур аст аз заҳми шамишери бало рӯзи фироқ,*

Ҳамчун он пурдил, ки заҳм андар шабе хун меҳӯрад. (Ҷ. I., 338)

5. *Аз фусунҳо шуд фузун сӯзи ман аз дамҳо, ки ў,*

Бар дили ман медамад, гӯй, дар ахтар медамад. (Ҷ. I., 334)

Дар ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ идиома, мақол ва зарбулмасалҳои пурҳикматеро дучор омадан мумкин аст, ки далели аз сарчашмаи саршори эҷодиёти шифоҳии мардум аз забони зинда сероб гардидани забони осори Ҷомӣ мебошад. Чанде аз онҳоро ба ҳамчун намуна мисол метавонем зикр намоем, масалан:

1. *Тоқати меҳмон надошт,*

Хона ба меҳмон гузошт (Ҷ. I., 194).

2. *Магасе афтадаши ба коса дарун,*

Номакида наяғганад берун (С. З., 23).

3. *Шоҳи бемева қашад сар ба қиём,*

Шоҳи пурмева шавад ҳам ба салом (С. А., 208).

Идиомаҳо:

1. *Гар бехудие кунам, чӣ чора,*

Ман одамиям, на санги хора! (Л. М., 43).

2. *Кас ҳамнафасам набод бе ту*

Парвои қасам набод бе ту (Л. М., 46).

3. *Гар умр бувад дигар биёям,*

Бо по раваму ба сар биёям (Л. М., 66).

4. *Ҷомӣ, агар на ошиқӣ, дар раҳи некувон ҷаро,*

Дил ба ду ним мондайӣ, дидай ҷаҳор кардаӣ (Ҷ. II., 276).

Бояд зикр намуд, ки дар баробари калимаҳои хоси забони тоҷикӣ – дарӣ як гурӯҳ калимаҳо ва лугатҳое дар осори зери кори мо ба ҷашм расид, ки онҳо хоси забони форсии имрӯза ба шумор мераванд ва онҳо дар имрӯз ҳам дар гуфтори мардуми водии Ҳироти Афғонистон мавриди истифода қарор доранд, аз қабили таркиби *ту ба ту – тағ ба тағ*, калимаи улогҳар: либоси *ту ба ту пӯшид* дар бар (Ю. З., 126).

Муқоиса ва муқобалаи маводи гирдомада нишон дод, ки баъзе аз воҳидҳои лугавии дар осори Абдураҳмони Ҷомӣ мустаъмал аз «Фарҳанги осори Ҷомӣ» (Душанбе, 1983) берун мондаанд, ба монанди калимаи «*дилталаҳӣ*» ба маънӣ *андӯҳгунӣ*, таркиби «*дар дам*» ба маънӣ зуд, *дарҳол* ва ғайра, ки дар шевай ҷанубӣ, ҷануби шарқии муосир бо маъноҳои мазкур то қунун дар истифода мебошанд.

Ҳамин тариқ, омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи забони осори Абдураҳмони Ҷомӣ барои омӯҳтани таърихи инқишифи лексикаи забони адабиёти классикий ва диалектологияи таърихии забони тоҷикӣ аҳамияти бағоят бузург дорад ва ин кори оянда хоҳад буд.

Адабиёт:

1. Ҷомӣ Абдураҳмон. Осор. – Душанбе: Адиб, 1964.-Ҷ.-1-5 (дар қавсайн номи асарҳо дар шакли ихтисор («Саломон ва Абсол» дар шакли С. А., «Лайлӣ ва Маҷнун» чун Л. М., ва ғ. ишорат шудааст).
2. Ҷомӣ Абдураҳмон. Осор. – Душанбе: Адиб, 1988.-Ҷ.-1- 4.
3. Фарҳанги осори Ҷомӣ/мураттиб Амон Нуров. - Душанбе, 1983.

Аннотатсия нест**

РОҲКОРИҲОИ НАВИН ДАР ТАҲҚИҚИ АФКОРИ ПЕДАГОГИИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

РАҶАБОВ М.
Пажӯҳиишгоҳи рушди маорифи АТТ

Дар даврони истиқлол бинобар ниёзҳо ва манфиатҳои ҳаётӣ мардум ва кишвар соҳаҳо ва самтҳои нави афзалиятнок зуҳур намуда тадриҷан рушд меёбанд ва масъалаи таҳқиқи таърих, назарияи педагогикии халқи тоҷик яке аз самтҳои афзалиятноки таҳқиқот дар соҳаи илмҳои ҷомеаниносӣ ва инсоншиносӣ, аз ҷумла, илми педагогика мебошад, ки дар Барномаи «Тадбирҳои дастгирии тараққиёти илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва инсоншиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015»(3) ин самт муайян гардидааст.

Тибқи Барномаи мазкур, бояд таҳқиқи педагогикии халқи тоҷик аз дидгоҳи нави илмӣ, аз ҷумла: пажӯҳиши интиқодии педагогикии даврони шӯравии тоҷик ва таҳияи таърихии педагогикии халқи тоҷик, пажӯҳиши педагогикии давраи истиқлол ва масъалаҳои мубрами технологияи таълиму тарбия, таҳқиқи робитаҳои педагогикии халқи тоҷик бо педагогикии кишварҳои ҳориҷӣ, таҳқиқи ҳамаҷонибаи педагогикии мардумӣ ва дигар паҳлӯҳои мубрами илми педагогикии халқи тоҷик сурат гирад.

Ба ақидаи олимони педагогикии тоҷик Ф.Шарифзода, И.Каримова ва С.Сулаймонӣ: «Стратегияи пажӯҳишҳои педагогӣ инъикоси объективона, ҳамаҷониба, мақсадноки имкониятҳои воқеъӣ ва нерӯи мавҷудаи ҷомеаи муосир, манфиатҳои таълиму тарбия ва ниёзҳои кулли табақоти аҳолӣ, равобити мантиқии байниҳамдигарии назария ва амалия, таъсир ва вобастагии байниҳамдигарии равияҳо, навъ ва шаклҳои фаъолияти омӯзишу парвариш ба кулли соҳаҳои иҷтимоӣ- иқтисодии замони муосир мебошад» (4,448).

Аз ҳамин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши афкори педагогикии халқи тоҷик, аз ҷумла афкори педагогии Абдураҳмони Ҷомӣ дар даврони истиқлолияти миллӣ аз дидгоҳи нави илмӣ тақозои илми педагогикии тоҷик мебошад, зоро ба ақидаи Х.Афзалов ва Б.Раҳимов: «Имрӯз, ки имконияти омӯзиши мероси педагогии гузаштаамон даст додааст, мо бояд аз ин воқеоти таъриҳӣ истифода бурда, омӯзиш ва таълими афкори педагогии халқи тоҷикро ҷорӣ намоем » (1,3).

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳадафҳои роҳкориҳои навин дар таҳқиқи афкори педагогии Абдураҳмони Ҷомӣ ва амалисозии ғояи тарбиявӣ дар низоми муосири таҳсилот ин пеш аз ҳама анъанаву суннатҳои ниёгони шарафмандамонро дар роҳи баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати мардум, тавссеаи худшиносиву худогоҳии ҷавонон ва умуман пешрафти миллат ва таҳқими давлатдории миллӣ ба таври шоиста идома додан аст, аммо бо диҳи нав ва бо талаботҳои ҷомеаи соҳибистиқлол дар доираи андешаи миллӣ, зоро яке аз омилҳои муҳими густариши андешаи миллӣ рушд додани мавқеи устувори шаҳрвандӣ ва рӯҳияи ифтихор аз Ватан ва давлати соҳибиҳтиёر дар байни наврасону ҷавонон аст. Дар ин самт истифодаи васеъ аз зарфияти зехни олимони педагогика бисёр муҳим аст, зоро таҳқиқи проблемаҳои таълиму тарбия ба онҳо voguzor гардидаast, az ҷумла таҳқиқи афкори педагогии Абдураҳмони Ҷомӣ.

Афкори тарбиявии Абдураҳмони Ҷомӣ ба дарди ҳама замонҳо меҳӯрад ва дар тарбияи наслҳои ҳама давру замон ба кор меояд. Президенти мамлакат дар мулоқот бо зиёйёни кишвар таъқид намуданд, ки: «Бисёр андешаҳои инсондӯстонае, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар мавзӯъи нигоҳ доштани ифтихору шарафи инсонӣ ва аҳамияти озодиву соҳибиҳтиёри дар ҳаётӣ инсонҳо баён кардааст, ҳамоҳангӣ сиёсати имрӯзai давлати соҳибистиқлоламон мебошад» (2).

Масалан, мубориза алайҳи нашъамандӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ахлоқи ҳамида ҳамеша дар маркази дикқати ҷомеа қарор дорад. Абдураҳмони Ҷомӣ ҳанӯз 600 сол муқаддам сари ин мавзӯъ андешаронӣ намуда буд.

Ин ақидаи ўро Фахриддин Алии Сафӣ чунин тасвир намудааст: «Мефармуданд, ки мардум чизҳои ациб меҳӯранд, мисли ҳамр ва банг, аз барои он, ки эшонро кайфияти

хүше ҳосил шавад. Касе, ки хамр хүрда аз доираи ислом берун рафта ва халқи Худой аз вай дар ташвишанд ва оне, ки банг хүрда, харе ё гове шуда, ки ғайри шахват рондану чизе хүрдан, ҳеч намедонад. Ва ин ҳолро хузур ва кайфият ном кардаанд. Ҳеч кайфияте хуштар аз ҳүшёрий нест, ки аз ҳоли худ огох бувад» (5).

Аммо, қайд намудан бо маврид аст, ки дар доираи ҷашни Абдурраҳмони Ҷомӣ ва соли Мавлоно Ҷомӣ дар солҳои 1964 (550-солагӣ), 1989 (575-солагӣ) муҳаққиқони тоҷик дар риштаи ҷомеашиносӣ таҳқиқотҳои арзишмандеро анҷом дода бошанд, аммо тамоми паҳлӯҳои ахволу осори ин шоири мутафаккири бузург ба таври шоистагӣ мавриди таҳқиқ қарор нағирифта ва дар байни мардум андешаҳои пурӯсимати ахлоқиву башардӯстонаи ӯ бо пуррагӣ тарғиб нағардидааст,

Ҷашни 600 – солагии ин мутафаккири барҷаста дар соли 2014, ки бо қарори созмони бонуфузи фарҳанги ЮНЕСКО, мулоқоти Президенти қишвар бо зиёён, ки баҳши аъзами суханронии Президенти қишвар ба бузургдошти Абдурраҳмони Ҷомӣ баҳшида гардида буд, дар қатори ҷомеашиносон аз олимон ва муҳаққиқони педагогикаи тоҷик низ тақозо гардид, ки дар соли бузургдошти Абдурраҳмони Ҷомӣ дар таҳқиқи паҳлӯҳои камомӯҳтаи ахволу осори ин шоири мутафаккири бузург ва дар байни мардум тарғиб намудани андешаҳои пурӯсимати ахлоқиву башардӯстонаи ӯ беш аз пеш фаъол бошанд.

Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз диdi нав, дар замони Истиқлолияти давлатӣ барои равшан кардани самтҳои асосии рушди тарбияи миллӣ ва сабаки даркорӣ бардоштани насли наврас ва ҷавонон аз онҳо дар рӯзгори соҳибиستиколии мо низ амри воҷиб мебошад, яъне дар роҳкориҳои наvin дар таҳқиқи афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ ва амалисозии ғояи тарбиявӣ дар низоми муосири таҳсилот.

Таҳқиқи таърихи афкори педагогикаи халқи тоҷик аз ибтидои нимаи авали солҳои 60 то ибтидои солҳои 90-и асри XX ҳамчун падидай нав мавриди таҳқиқи олимони педагогикаи тоҷик гардид, як заминаero барои таҳқиқи минбаъдаи афкории педагогикаи ниёгон кушод.

Аммо, таҳқиқоти илмие, ки то имрӯз дар атрофи афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ анҷом дода шудааст, ин маънни онро надорад, ки осор ва афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ аз лиҳози педагогӣ пурра мавриди таҳқиқ қарор гирифта шудааст. Ҳанӯз ҳам ҳаматарафа ва мукаммал масъалаҳои тарбия, ки ба осори ӯ ҳамbastagӣ дорад, дар алоҳидагӣ дар асоси маводҳои асаҳои ҷудогонай ин мутафаккири барҷаста омӯхта нашудааст.

Дар замони шӯравӣ дар илми педагогикаи тоҷик дар мавзӯй «Ақидаҳои педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ» кори таҳқиқотӣ сурат гирифта бошад, он ба таври умум сурат гирифтааст, ки таҳқиқоти мазкур фароғори тамоми осори фалсафӣ-педагогии Абдурраҳмони Ҷомиро дар бар нағирифтааст. Ин дар мавридест, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ бо қудрати сухан, ҳикмату дониши комил ва маҳорату ҳунари шоирии худ тавонист дар рушди тарбия дар замони хеш ва то имрӯз нақши муборизero бозад.

Коргоҳи эҷодии Абдурраҳмони Ҷомӣ бисёр рангин буда, ӯ аҳли башарро ба сулҳу дӯстӣ, парастиши хираду дониш, некномиву хайру саҳо ва муҳимтар аз ҳама, ба ҳудогоҳиву ҳудшиносӣ ва ҳувияти миллӣ ҳидоят менамояд, ки таҳқиқи ҳамингуна масъалаҳои тарбиявӣ, ки ба ҳудогоҳиву ҳудшиносӣ ва ҳувияти миллӣ ҳидоят менамояд зарурате беше дар замони истиқлоли миллӣ дорад.

Мероси педагогӣ, яъне осори ахлоқию тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомӣ на танҳо дар мактабу мадрасаҳои тоҷикию эронӣ, балки дар мактабу мадрасаҳои ӯзбекӣ, туркӣ, озарӣ, ҳиндӣ мавриди истифода қарор доштанд ва асрҳо боз ҳамчун китоби дарсӣ, дастурҳои тарбиявӣ ҳидмат карда истодаанд.

Масалан, масъалаи тарбияи фарзанд дар таълимоти педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ ҷойгоҳи маҳсусро бо худ қасб кардааст, яъне мо бояд ба афкори тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомӣ оид ба тарбияи фарзанд боис мешавад, ки то ба таълиму тарбияти фарзанд аз дидгоҳи амиқ муносибат намоем.

Мероси тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомиро бо ранги модерн ва постмодернизм матраҳ кард ва вориди тарбияи замони муосир намоем ва ба василаи он ҳати маши

тарбияи фарзандро дар заминаи осори ниёгон мушаххас намоем. Зоро осори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ метавонад, дар илми педагогикии миллӣ ва муосир ҷойгоҳи маҳсусро ишғол намуда он бо назария ва нишондодҳои тозаву муассири педагогӣ нақш гузашта ба мазмун ва мундариҷаи педагогикии миллӣ ва ҷаҳонӣ таъсири амиқе мебахшад.

Ба ақидаи муҳаққиқони таърихи педагогикии ҳалқи тоҷик Ҳ.Афзалов, Б.Раҳимов: «Ақидаҳои педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар асоси факту далелҳои ҳаётӣ ташкил ёфта, ба қисми пешқадами ҷаҳонбинии ў- ҳақиқатпарварӣ мустаҳкам вобаста аст. Қимати ин ақидаҳо то ҳол ҳам арзиши таълимуму тарбиявии худро гум накардааст» (1,103).

Дар осори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ масъалаҳои тарбияи фарзанд, ҳунаромӯзӣ, донишандузӣ, инсондӯстӣ, ташвиқи далериву ҷавонмардӣ, меҳр варзидан ба инсонҳо, муҳабbat ба кишоварзону ҳунармандон, қӯшиши кору фаъолияти судманд, саҳовату некӣ, шафқату муруват ба дармондагону муҳтоҷон ҷои муҳимро ишғол мекунанд.

Афкори тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳанӯз дар давраи барҳаёт буданаш дар тазкираҳо, баъдан дар осори адабӣ, фалсафӣ, таъриҳӣ ҳамчун сарчашма мавриди корбаст ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Таълимоти педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ ба таври алоҳидагӣ дар илми педагогика дар рисолоту мақолоти Ҳ.Афзалов, А.Мирзоев, М.Орифӣ, А.Содиқов, Э. Сангинов., Б.Раҳимов Б. ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор гирифта аст.

Аmmo ҳаматарафа ва мукаммал таҳқиқи масъалаҳои тарбия, дар асоси маводҳои достонҳои фалсафию ирфонии-ин мутафаккири барҷаста мавриди таҳқиқ қарор дода нашудааст ва бо назарӣ нав вобаста бо меъёрҳои замони Истиқлолии милли таҳқиқи масъалаҳои тарбия дар осори Абдурраҳмони Ҷомӣ роҳкориҳои навинеро тақозо менамояд.

Дар раванди таҳқиқот вобаста ба афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ пеш аз ҳама таҳлилҳои фалсалсафӣ-педагогӣ, таъриҳӣ-педагогӣ, адабиётшиносӣ ва шарқшиносии то замони Истиқлолияти давлатӣ анҷомгирифтаро, бо пуррагӣ мавриди омӯзиш қарор дихем, то паҳлӯҳои таҳқиқ нагардидаи осори ин мутафаккиро муайян карда тавонем.

Таҳлил, муқоиса ва баҳогузорӣ ба афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомиро танҳо дар фазои арзишҳои илмии муосир, орӣ аз ҳамагуна таъсиргароии синфӣ ҳаст ба роҳ монем, яъне манзури мо ин аст, ки таҳлил, муқоиса ва баҳогузорӣ ба афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ то замони Истиқлолияти давлатӣ дар доираи сиёсати ҳизб ба илм сурат гирифта буд.

Аз манзари мо дар доираи талаботҳои илми педагогикии муосир дар самти таҳқиқоти афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ роҳкориҳои зеринро бояд роҳандозӣ намуд:

- *муайяннамои омилҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, адабӣ ва сарҷашмаҳои педагогӣ ба афкори тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомӣ;*

- *баҳогузории илмӣ-педагогӣ ба афкори тарбивии Абдурраҳмони Ҷомӣ ва муайянсозии ҷойгоҳи ў дар илми педагогикии муосири тоҷик;*

- *ҷустуҷӯ ва татбиқи роҳҳои амали намудани таълимоти педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар раванди таълимуму тарбия дар амалисозии гояҳои тарбиявӣ дар низоми муосири таҳсилот:*

- *таҳия ва пешниҳоди дастурҳои тарбиявӣ дар пояи осор ва афкори педагогии Абдурраҳмони Ҷомӣ вобаста ба низоми муосири таҳсилот.*

Аз тарафи дигар мо бояд воқеяияти корбасти таълимоти педагогии Абдурраҳмони Ҷомиро дар корҳои таълимию тарбиявӣ, корбасти таълимоти педагогии ўро ҳангоми таҳияи Консепсияҳои тарбия дар равандҳои демократикунонии ҷомеа ва ҷаҳонишавӣ ба назар гирем.

Бо таъкиди Президенти кишвар пеш аз ҳама аз бузургоне чун Абдурраҳмони Ҷомӣ дарси ибрат гирем, сабақ омӯзем ва шабу рӯз кушиш намоем, то ҳамеша бо ҳалқ

ва дар хизмати халқ бошем. Маъние, ки аз эчдиёти Мавлоно бардоштем,- гайд менамояд, Президент Эмомалий Раҳмон,- бори дигар мо ворисони ўро водор месозад, ки чун шамъ сўхтаву барои ватан ва миллати худ созем, то роҳи наслҳои ояндаи ин миллати соҳибтамаддун ҳамеша нурафшон бошад(6).

Ҳамин тавр, хулоса намуд, ки имрӯз ба хотири пешгирий кардани косташавии маънавиёт ва тарғиби ахлоқи ҳамида дар байни мардум, баҳусус наврасону ҷавонон зарур аст, ки дар доираи роҳкориҳои навин афкори педагогии Абдураҳмони Ҷомӣро ва дигар гузаштагони бузургамонро ҳарчи бештар таҳқиқ намоем, зеро бисёре аз андешаҳои онҳо дар мавзӯи нигоҳ доштани ифтихору шарафи инсонӣ ва аҳамияти озодиву соҳибихтиёрий дар ҳаёти инсонҳо баён кардааст, ҳамоҳангӣ сиёсати имрӯзай давлати соҳибистиклоламон мебошанд.

Адабиёт:

1.Авзалов Ҳ., Раҳимов Б.Таърихи педагогикаи халқи тоҷик. Душанбе, Маориф,1994.-190 саҳ.

2.Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон дар мулоқоти наврӯзӣ бо зиёёни кишвар, Душанбе,2014.

3.Тадбирҳои дастгирии тараққиёти илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва инсоншиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015.

4.Шарифзода Ф., Каримова И., Сулаймонӣ С., Булбулов Ҷ. Педагогикаи ибтикорӣ /Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.-Душанбе: Ирфон, 2013.-544 саҳ.

5. Ҷумҳурият, 25.09.2014, №187.

6. Суҳанронии Эмомалий Раҳмон баҳшида ба 600-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ.

www.Khovar.tj.

Аннотасия**

Вожаҳои калидӣ: Абдураҳмони Ҷомӣ, роҳкориҳои навин, таҳқиқ, афкори педагогӣ, таълим, тарбия.

ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ БАЪЗЕ АНДЕШАҲОИ МАВЛОНО РУМӢ ВА РОБИНДРАНАТ ТАКУР

САМАДОВ АБДУРАШИД,
дотсенти ДДЗТ

Мавлоно Чалолиддини Руми аз зумраи адибу мутафаккиронест, ки дар инкишофи ашъори орифона ва чараёни фалсафии тасаввуф накши арзандае гузаштаанд. Роҷеъ ба ахволу осор ва шарҳи ашъори ў муҳаққиқони зиёде ибрози ақида намудаанд ва ин раванд дар замони мусир низ идома дорад, ки барои ин тадқиқотҳои сершумори олимону донишмандони Шарқу Гарбро ба тариқи мисол овардан мумкин аст. Ва агар яке мероси Мавлоно Румиро аз нигоҳи тасаввуф ва фалсафаи асримиёнагии Шарқ тадқиқ намояд, дуюмӣ ба баррасии ғазалиёту "Маснавии маънавӣ"-и шоир аз диidi адабиётшинос даст зада, сеюмӣ бошад нақши мусиқиро дар оғаридани ғазалҳои Румӣ муайян карданӣ шудааст ва амсоли инҳо. Бо назардошти гуфтаҳои боло метавон иброз дошт, ки мероси Чалолуддини Румӣ чӣ аз нигоҳи шакл ва чӣ аз нигоҳи мазмун бою рангоранг буда, бисёр масъалаҳои ба илмҳои мухталиф иртиботдоштаро дарбар мегирад. Ва табиист, ки осору ақидаҳои ў ба адибону мутафааккирони манбаъд бетаъсир намонд. Чи навъе ки Анна Мария Шиммел меорад, ҳеч орифу шоире аз дунёи ислом ба андозаи Мавлавӣ дар Ғарб машҳур нест. Бисёр аз осораш ба забонҳои гарбӣ, аз англисӣ то свидӣ ва итолиёвӣ тарҷума шудааст. Бале, дар ҳақиқат имрӯз кам шахсе пайдо мешавад, ки аз Мавлоно Румӣ тасаввуроте надошта бошад. Ва ҳатто ба ақидае Чалолуддини Румӣ дар Амрико яке аз серхонандатарин муаллифон ба шумор мерафтааст.

Маълум ки роҷеъ ба консепсияи фалсафии Мавлоно Румӣ муҳаққиқони бисёри Шарқу Ғарб ибрози ақида намудаанд, ки ба тақорори хулосаҳои онҳо зарурате нест. Пас, саволе ба миён меояд, ки ҷавҳари асосии фалсафаи Мавлоно Румӣ дар чист? Ў иброз медорад, ки дар роҳи донистани худо дину миллат фарқе надорад ва роҳи ягонаи дарёфти ҳақиқат – ишқи илоҳӣ мебошад. Инсон ҳарчанд дар байни мардум аст, вале ботинан танҳо бояд бошад:

*Гоҳ бо Ширин чу Ҳусрав хуши бошанд,
Гаҳ зи ҳаҷраш кӯҳкан Ғарҳод бош
Гаҳ нишотангез ҳамчӯ гулишанаи,
Гаҳ чу булбул нолу хушфарӯд бош.
Ҳосил ин аст, эй бародар чун фалак,
Дар ҷаҳони кӯҳна нағбуниёд бош.*

(1,492)

Ва дигар аз масъалаҳои муҳиме ки Мавлоно Румӣ ба он эътибори ҷиддӣ медиҳад, ин таҳаммулпазирии динию мазҳабӣ мебошад. Бидуни муболига гуфтан мумкин аст, ки дар тамоми ҷодиёти шоир мавзӯи дӯстии ҳалқҳо новобаста ба ранги пӯсту дину мазҳаб бо хати сурҳ баён ёфтааст.

Роҳе, ки ҷиҳати дарки ҳақиқат Мавлоно Румӣ интиҳоб намудааст, роҳи универсалий мебошад, зоро ботинан дарк намудани ҳақиқат, яъне ишқи илоҳӣ дар буддоиву насронӣ ва ислом низ якранг аст. Ва ин фалсафаи тасаввуфро дар қарнҳои мобаъд дар Ҳиндустон, ҳосатан дар музофоти Бангола мушоҳида кардан мумкин аст.

Умуман, дар нимқораи Ҳинд вуруди исломро яке аз воқеаҳои азимтарини таъриҳӣ шуморидан мумкин аст. Ва дар ин ҳусус яке аз донишмандони маъруфи Ҳинд дар қарни гузашта бо номи Қишиғи Муҳан Син, ки аз дӯстони Робиндронат Такур буд, дар қитобаш "Ҳиндӯизм" (Hinduism, England, 1961) таври муфассал сухан рондааст.

Дар қарнҳои гузашта риҷолоне чун Саид Алӣ Ҳаҷвири Ғазнавӣ (қарни X1), Ҳоҷа Муйиддин Ҷиշтии Ҳурсонӣ (қарни X11), Низомиддин Султони Авлиё (қарнҳои X11-X1Y), Амир Ҳусрави Дехлавӣ (қарнҳои X11-X1Y) ва дигарон дар паҳн намудани тасаввуфи исломӣ хизмати зиёде ба ҳарҷ додаанд ва бисёре аз ҳиндувон дилбаста ва муҳлисони эшон гардидаанд. Бояд гуфт ки Амир Ҳусрави Дехлавӣ дар талқини

музиқи Хуресону Ҳинд химмат намуда дар пешрафти мусиқии самоъ ба тарзи ҳиндӣ (яъне, "қаволӣ" –А.С.) кӯшиши зиёде ба ҳарҷ дод, ки "имрӯз он мусиқӣ матлуби ҳама удени Ҳинд аст", ва ҳама он соҳибдилон мавриди муҳаббати Такур қарор гирифта, осори онҳоро пайваста мутолиа мекард, меомӯҳт. Аз гуфтаҳои боло чунин натиҷа гирифтани мумкин аст, ки муҳити онвақта ба Р. Такур аз ду ҷиҳат таъсири ҳудро гузашта буд, яъне: а. Таъсири бар муҳити фарҳанги Такур, яъне аз роҳи таҳаввули фикрии донишмандон ва орифони ҳинд (хосатан дар Бангола). Бояд тазаккур дод, ки дар Бангола ҳиндувону мусулмонон аз як ҳат истифода намуда, осори яқдигарро мутолиа мекарданд, ки ин имрӯз ҳам идома дорад. б. Аз роҳи зуҳури дарвешони ғанғолӣ бо номи "ювал", ки сӯҳбати онҳо ба Такур таъсири мӯъчизаосое овард.

Чуноне ки Равон Фарҳодӣ қайд мекунад, қиблагоҳи Такур –Дерандранатҳ. Такур забони форсиро медонист ва бештари афкори ҳудро аз рӯи ғазалиёти Ҳоча Ҳофиз шарҳ медод. (2, 18)

Ҳамин тарик, Робиндренат Такур тавассути падари ҳуд нисбат ба фарҳанги Шарқ як таваҷҷӯҳу муҳаббати хосае пайдо намуда, "ҳалосӣ аз таассуб ва ихлос ба сӯфиёни мусулмононро омӯҳт". Онҳо мегуфтанд, ки ҳиндуди ҳақиқӣ фақат ҳинд бошад ва танҳо ҳиндуди ҳолис. Он мутаассибон мазҳаби ҳудро муқобили ислом ва масехият гузашта, ҳуд дар қатори душманони афкори Махатма Ганди ва Робиндренат Такур қарор гирифтанд. Ва яке аз ҳамин гуна мутаассибон соли 1948 Махатма Гандиро ба қатл расонида буд. Вале набояд фаромӯш кард, ки дар Ҳиндустон ҷуз афкори Ганди ва шеъри Такур ҷизи дигаре галаба накард.

Соли 1932 Такур ба Ирон мусофират кард ва мардуми Ирон ўро бо меҳру муҳаббат пазирӣ намуд. Ин сафари ў аз Бӯшаҳр оғоз гардида, дар Шерозу Исфаҳон ва Техрон идома ёфт. Он ҷо дар ҳузури 1300 нафар дар мақоми олии фарҳанги мардумони Осиё сухан гуфт. Ҷӣ навъе ки аз мақолаи "Такур бар оромгоҳи Ҳофиз", ки дар шумораи авали маҷаллаи "Ҳинди нав" соли 1961 ба ҷоп расид, бармеояд, Такур дар марқади Ҳофиз фоле дар девони Ҳофиз дид, ки ба он байти зерин шомил буд:

*Шакаршикан шаванд ҳама тӯтиёни Ҳинд
З-ин қанди порсӣ, ки ба Бангола меравад.*

Ақидае ҳаст, ки дар фоли Такур ин ғазали Ҳофиз низ омадааст. Матлаъ:

*Гуломи нарғиси масти ту тоҷдоронанд,
Хароби бодаи лаъли ту ҳуҷӯронанд.*

Ва ниҳоят вақте ки Такур аз вазъи сиёсии Ҳинд оғоҳ шудан хосту ояндаи онро аз ғазали Ҳофиз ҷуст, ғазали зер омад, матлаъ:

*Юсуфи гумгашига боз ояд ба Канъон гам маҳӯр,
Кулбаи эҳзон шавад рӯзе гулистон гам маҳӯр.*

Бояд гуфт ки алоқамандии мусулмонони ҷаҳон ба ирфони соҳибдилони Ҳинд чун Такур сухани тозае нест. Носири Ҳусравро ба ёд орем, ки ў дар "Зод-ул-мусофириён" иброз дошта буд, ки доноёни Ҳинд саҳт парҳезгор ҳастанд, дурӯг намегӯянд ва савғанди дурӯг намехӯранд ва китобе доранд, китоби ҳудоёст". (2, 38)

Р. Такур дилбастагии бузурге ба тамоми умури башарияти ҷаҳонӣ дошта, зимнан ба гузаштаи қишвари ҳуд решай ҷуқур ва устуворе дошт. Р. Такур натанҳо аз фарҳанги бостонии қишвари ҳуд, балки аз осори адабону мутафаккирони Ғарб низ самар бардоштааст.

Ҳақ ба ҷониби яке аз риҷолони барҷастаи мусулмони Ҳинд Ҳумоюни Кабир аст, ки ў дар муққаддимаи китobi R. Такур бо номи "Як саду як" навишта буд: "Ишқи Такур ба одамиён, ҳоҳ маҳоҳ ва бедареғ шомили ишқ ба оғаридгор шуд. Дар нигоҳи ў ибодати ишқ ба оғаридгор буд. Назди ў ишқи модар ба қӯдакаш, ишқи дилдода ба дилдор, ҳама таҷаллии ишқи ҳақиқӣ аст. Дар нигоҳи Такур ишқ натанҳо бар ниёши мухлисони парвардигор, балки бар зиндагонии ҳаррӯзai махлук ва ҳама одамиён мусаллат аст. Шаке нест, ки Такур зери таъсири шеъри дӯстдорони Вишну ва аҳли

тасаввуфи Ҳинд буд. Назди вай ишқи табиат ва ишқи одамӣ-нохудогоҳона ба ишқи ҳақ восил мешавад". (2, 46).

Дар ҳақиқат, метавон гуфт, ки Р. Такур ба тамоми башарият ва табиат як дилбастагии хосе дошт.

Аз ашъори Мавлоно Румӣ ба саволҳои дилдор кист, дилдода кист, одамӣ дар қайди замону зиндагӣ дар чӣ ҳол аст, поени зиндагии ў чӣ маънӣ дорад ва амсоли инҳо ҷавоб меёбад.

Ва акнун ба муқоранаҳои ашъори Мавлоно Румӣ ва Р. Такур назар меафганем.

"Суруди №62 Гитончалий" меҳонем:

*Дар рагу хунам бирақсад зиндагонӣ онҷунон,
К-он бирақсад рӯзу шаб, андар рагу хуни ҷаҳон.
Зиндагониро нигар қ-аз хок мерӯяд чӣ сон,
Бо ҳазорону ҳазорон сабзаву гул ҳар замон.
Хуши биҷӯшад зиндагонӣ, бар руҳи гулишан нигар,
Паҳнаи ҷангал шуда саршори хушиудӣ аз он,
Мехурӯшад уқёнус он ки маҳди зиндагист.
Чун бимирад мавҷ, мавҷи дигаре гардад аёни,
Сарбаланду шод гардад, чун навозад зиндагӣ,
Чисму ҷони ў бувад андар рагу хунам равон.* (1,154)

Шарҳ:

Табиату зиндагӣ, гулу гулзор, оби дарёҳо, ки лутфи яздонӣ аст, дили маро меафрӯзад. Суруду сози фарҳангезу тароватбахши ту дар вучуди ман фармонравӣ мекунад ва меҳри бакарони ту дар рагу хуни ман мерақсад. Мазмuni болоро дар ғазали зерини мавлоно пай бурдан мумкин аст, ки пораашро меорем:

*Имрӯз хандонему хуши, қ-он баҳти хандон мерасад,
Султони султонони мо аз сӯи майдон мерасад.
Имрӯз тавба бишканам, парҳезро барҳам занам,
К-он Юсуфи хубони ман аз шаҳри Канъон мерасад.
Масту хиромон меравам, пӯшида чун ҷон меравам,
Пурсону ҷӯён меравам он сӯ, ки султон мерасад....* (1, 236)

Ё худ Р. Такур дар суруди 23 "Гитанчалий" аз забони зани ҳиҷрони ҳинду умеди висолро баён намуда мегӯяд, ки дилдори ман тӯфону торикӣ, ҷангалу дарёҳоро гузаштаву паси сар намуда ба дидорам ҳоҳад омад.(бояд тазаккур дод, ки агар моҳи июл, шаби торик дар Ҳиндустон тӯфон ҳезад, ин нишонаи фироҷ аст) .

*Дар шаби тӯфонӣ инсон меравад,
Зор чун маҳҷур нолад осмон
Аз кӯҷоҳо роҳи худ эй меҳрубон
Сӯи ин дилдодааст пайдо қунӣ?!
Аз қадомин тираҷангл бигзарӣ?
Аз қадомин тираҷулмат? Тираҷӯз?
Роҳи худро аз кӯҷо, дилдори ман,
Сӯи ин дилдодаат пайдо қунӣ?!* (2, 92)

Ва ин мазмун дар як ғазали Мавлоно Румӣ ба назар мерасад, ки матлааш ҷуни наст:

*Эй ту ҷони сад гулистон аз суман пинҳон шудӣ,
Эй ту ҷони ҷони ҷонам ҷун зи ман пинҳон шудӣ*
(2, 1037)

Дар суруди 63 "Гитанчалий" Р. Такур месарояд.

*Ошнои ман бикардӣ, ҳар кучо бегона буд,
Шуд күшода рӯ ба рӯям, даргаҳи ҳар хона буд
Он ки аз ман дур будӣ ёру ёвар гаштааст,
Аҷнабӣ, аз лутфи ту, бо ман бародар гаштааст!... (2, 147)*

Шоир гуфтанист, ки маҳз бо латофати ту мардум маро ҳар чо чун ошно ва хешованд мепазирад ва гиромӣ медорад. Чун ҳама алоқаҳо аз баракати муҳаббати туст, пас магзор, ки дар гирудорҳо аз навозиши ту маҳрум шавам. Ва ин мазмунро дар яке аз ҳикоётҳои "Маснавӣ" баръало мушоҳида кардан мумкин аст, ки он порчай байни хонандагони имрӯз низ маълуму машҳур гаштааст:

*Аз муҳаббат талхҳо шириин шавад,
Аз муҳаббат мисҳо зарин шавад.
Аз муҳаббат санг равған мешавад,
Бе муҳаббат мум оҳан мешавад.
Аз муҳаббат мурда зинда мешавад,
В-аз муҳаббат шоҳ банда мешавад. (3,95)*

Суруди 77 "Гитанҷалий" низ аз нигоҳи мазмун ва усули баёни ишқи илоҳӣ бо тамоми паҳлуҳояш ниҳоят ҷолиб мебошад. Як ҳусусияти суруди 77 "Гитанҷалий" ва ғазали зерини Мавлоно Румӣ он аст, ки дар ҳар ду ҳам унсурҳои хати сюжет ба назар мерасанд, ки ин дар ашъори шоирони қарнҳои XI – XII бештар ба назар мерасанд. Ба сурудаҳои Р. Такур таваҷҷӯҳ менамоем:

Чун ҳамегуфтам, ки ҳастӣ сарвари волои ман,
Хурматат кардам нарафтам дар найи девори ту.

*Менаҷустам он ки аз наздик бишносам туро,
Менакӯшидам, ки бошам маҳрами асрори ту.
Саҷда дар поят намудам чун туро гуфтам падар,
Ҳечгоҳ нағрифтаам дастат ба сони ёри ту.
Гарчи пеши ман нишастӣ, то маро ҳамдам шавӣ,
Дар барат нағрифтаам ман бехабар аз кори ту.
Дар ҷаҳон қадри бародарро надонистам ҳаме,
Гоғил афтодам зи рафтори бародарвори ту.
Кош мекардам бародарро шарики музди худ,
То шудӣ ин созу баргам садқаву эсори ту*

Р. Такур таъкид мекунад, ки туро (мувоғики таълимоти рӯҳониёни зоҳирбини ҳиндӯ) ҳамчун оллоҳ медонам, аммо азони хеш намешуморам. Ба ту наздик намешавам. Туро ҳамчу падар мешиносам, пеши пои ту ҳам мешавам, магар дареғ, ки дасти туро монанди дасти дӯстӣ намегирам. Маро мебояд ба ту чунон бингарам, ки дилдорда ба дилдор менигарад. Эйвой, ки ба ту ингуна нигаристаам. Ту дар миёни бародарони ман як бародарӣ. (2, 163)

Ва ба ҳамин монанд мазмунро дар ғазали поении Мавлоно Румӣ пай бурдан мумкин аст, ки ӯ мегӯяд:

*Биё, биё, ки ту аз нодироти аёмиӣ,
Бародарӣ, падарӣ, модарӣ, дилоромӣ
Ба номи хуби ту мурда зи гӯр бархезад
Газоф нест бародар, чунин накӯномӣ. (1, 1138)*

Ва гуфтанист, ки тамоми мазмуни шеъри номбурдаи Такур дар ду байти болоии ғазали Мавлоно Румӣ зикр ёфтааст.

Дар суруди №75 бошад Р.Такур боз ҳам қудрати илоҳиро васф карда, иброз медорад, ки агар ҳар касе ба худованд меҳр дошта бошад, ягон кору амали ӯ бехуда намегузарад.

Созу барги зиндагонӣ, ҷумла аз ту мерасад,
 Ҳар чӣ бошад, лек охир, боз сӯят меравад.
 Қаряҳоро рудхона обёри мекунад,
 Мавчи он охир ҳаме сарро ба поят мениҳад.
 Гул ҳар он чӣ атрафионӣ ба дунё мекунад
 То ки бӯсад гардани худ, дар ҳамоил мешавад.
 Ҳар касе к-ӯ бастаи меҳри ту бошад дар ҷаҳон
 Ҳеч кори ӯ абас набвад, на нуқсонаш расад.
 Ҳар касе аз шеъри шоир маъни дигар бичуст,
 Нагмаи ихлоси шоир, хоси меҳри ту бувад. (2, 161)

Худованд ҳама чизро офаридааст, яъне ҳам одам табиат ва ҳам коинотро. Ва ҳар некӯие, ки аз коиноту табиат ва одами сар занад, ҳама ба сӯи ӯ бармегардад. Шоир ҳам агар муҳлиси илоҳӣ бошад, пас ҳар суруди ӯ ситоишгари парвардигор аст ва ҳар шеъраш нағмаи ихлосест баҳри ӯ.

Муқоранаи шеъри болоро бо мисраҳои дафтари савӯми "Маснавӣ" мушоҳида кардан мумкин аст.

Гуфт Баҳлул он яке дарвешро:
 "Чунӣ, эй дарвеш? Воқиф кун маро"
 Гуфт: Чун бошад касе, ки ҷовидон.
 Бар муроди ӯ равад кори ҷаҳон?
 Селу ҷӯҳо бар муроди ӯ раванд,
 Ахтарон з-он сон, ки ҳоҳанд, он шаванд. (4,263)

Аз муқоисаи порчаҳои боло бармеояд, ки ҳама зебоии манзараҳои табиат, ҳар зухуроти мусбат ва ҳар натиҷаи кори хубе, ки ба даст мерасад, ҳама бо шарофати ишқи парвардигор ба вуқӯй мепайвандад.

Вой бар ман, ки умри ман бигзашт,
 Баҳри осудагии тан бигзашт
 Ба сар вақти ман расидӣ лек
 Ҳар дам зиндагӣ бипарвардӣ !
 Отилу ноумеду хуфта будем,
 Гоғил аз он, ки ту намехобӣ
 Бомдодон чу дида бикшудам.
 Ғарқи гул боги ман, ту карда будӣ !

(2, 170)

Яъне: борҳо мултафит гардида, ки рӯзи ман беҳуда гузашт ва аз ту бенасиб набудаам. Магар ту аз рӯи меҳри ҳар лаҳза зиндагонии маро ба каф гирифтӣ. Ту ҳатто бар ғоғilon меҳрубонӣ, бо файзи субҳоҳии ту, дар боги хотири ман, гулҳои ихлос шукуфт ва саршори муҳаббати ту шудам. Дар дафтари яқӯми "Маснавӣ" – и Румӣ мисраъҳои зоро меҳонем, ки онҳо муқаранаи шеъри боло мебошад:

Ҳар нафас нав мешавад дунёву мо,
 Бехабар аз нав шудан андар бақо
 Умр ҳамчунин ҷӯи нав нав мерасад,
 Мустамир менамояд дар ҷасад.

(2, 170)

Бояд гуфт ки ин гуна мисолҳоро аз "Гитанчали" – и Р. Такур зиёд пайдо кардан мумкин аст, vale mo бо ҳамин иктиро намуда қайд карданием, ки Р. Такур аз тасаввуфи исломӣ зоҳирان истифода набурда, онро тавассути муҳити хонаводагӣ ва муҳити маънавии ш. Банголай Ҳинд, ки дар боло зикраш рафт, дарк намудааст.

Аз ҷониби дигар сафари ӯ ба Эрон, сӯҳбатҳояш бо хушдилони маърифатнок ва донишмандону адібони ин сарзамин, дарки маъниҳои назми сӯфиёнаи форсӣ сабаб шудаанд, ки дар шеърои ӯ як муқорана ва ё пайвастагие бо ашъори шоирони форсу тоҷик, қабл аз ҳама бо Мавлоно Румӣ, Ҳоча Ҳофиз, Абдураҳмони Ҷомӣ, Мирзо

Абдулқодири Бедил ба назар расад. Умуман, метавон гуфт, ки таъсири тасаввуфи исломӣ ва хосатан назми онро (дар мисоли ашъори Мавлоно Румӣ) натанҳо дар эҷодиёти Р. Такур, балки дигар адібони ҳалқу миллатҳои гуногуни дунё мушоҳида кардан мумкин аст.

Девони Шамси Табрезӣ як китоби хосаеро мемонад ва ҳақ бар ҷониби устод Алӣ Дашибист, ки онро девони ишқ меномад. Ишқ ба зебой, ишқ ба вучуди мӯҷаррад, ҷаҳиш ба тарафи камоли мутлақ, парвоз ба тарафи номаҳдудӣ ва лойатаноҳӣ (беохир), мусикии саросар ва амсоли инҳо ҷавҳари девони Мавлоно Румиро ташкил медиҳанд.

Чӣ навъе ки X. Зиёев иброз медорад, ҳизмати асосии Мавлоно Румӣ он аст, ки ё "маърифати ақлонӣ ва ирфониро бо ҳам омезиш дода", барои ҷӯяндагони Ҳақиқат ҳам дар Шарқу ҳам дар Farb таҷрибаи фалсафӣ ва ирфонии то замони худро баррасию ҷамъбаст намуда таълимоти худро ба вучуд оварад, ки ба ин гуфтаҳои худи Мавлоно Румӣ шаҳодат медиҳанд:

*Аз ҳуросонам қашидӣ то бари юнониён,
То даромезам бад-ишион, то кунам хуши мазҳабе.*

Ва маҳз ҳамин таълимоти Мавлоно буд, ки пайравони ё ба саволҳои бешумори худ роҷеъ ба ҳастишиносиву маърифат, аҳлоқу иҷтимиёт, зебошиносиву сиёсат ва амсоли инҳо ҷавобҳои қонеъкунанда ёфтаанд. (5,196)

Чӣ навъе ки аз баррасӣ ва муқоисаи ашъори Мавлоно Румю Рабиндронат Такур бармеояд, ҳар ду ҳам ҷиҳати дарёғти Ҳақиқат ҷустуҷӯҳои зиёде намуда, зимни он фикру ақида ва андешаҳои ирфонии худро баён намудаанд.

Ҳар ду ҳам тавассути меҳру муҳабbat ва дилбастагии худ нисбат одамони гүгногунмазҳабу ранги пусташон ҳархела ишқи илоҳиро сурудаанд. Ва дар осори ҳар ду онҳо ҳам масъалаҳое баён гардидаанд, ки онҳо имрӯз ҳам моҳияти амалии худро аз даст надодаанд, аз қабили дӯстии ҳалқҳо, гуфтугӯи тамаддунҳо, таҳаммулпазирӣ ва амсоли инҳо. Ин падидаҳо, ки аз воситаҳои асосии ҳамзистии осоиштагии мардумони рӯи замин аст дар замони кунунӣ ҳам дикқати аҳли илму ҳунарро ба худ ҷалб намудааст. Яке аз сабабҳои асосии муноқишишаву ҷанҷолҳои дохилии баъзе мамлакатҳоро, гуфтан мумкин аст, ки таҳаммулнапазирӣ динию мазҳабӣ ташкил медиҳанд. (Ҳиндустон, Ирок, Изроилу Фаластин....) Ва бузургоне чун Мавлоно Румиyo Рабиндронат Такур орзу мекарданд, ки ин ҷанҷолҳо хотима ёбанду мардумон дар оромиву осоиштагӣ зиндагӣ намоянд. Ва имрӯз баҳри ин бояд мубориза барем.

Адабиёт:

1. Куллиёти девони Шамси Табрезӣ. Техрон, 1351
2. Суруди ниёши. Гитанҷалий. Асари Робиндронат Такур, тарҷумаи дуктур Абдулғаффур Равон Фарҳодӣ. Кобул, 1354
3. Ҷалолуддин Румӣ. Ҳикоятҳои ҳалқии "Маснавӣ", Душанбе, 1963
4. Маснавии маънавӣ. Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ, Техрон, 2001
5. Зиёев X.M.. Мавлавия ва таърихи таҳаввули он. Душанбе, "Ирфон", 2004

Муаллиф дар мақола таҳлили муқоисавии баъзе андешаҳои Мавлоно Румӣ ва Робиндронат Такурро мавриди баҳсу баррасӣ қарор додааст.

КОРБУРДИ ИСТИЛОХОТИ МАНСУБ БА НОМИ МУАССИСОТИ ДАВЛАТӢ, РАМЗҲО ВА АСНОД ДАР «БАҲОРИСТОН»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

КАМОЛОВ Х.М.,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тоҷикон аз қадимулайём соҳиби таҳту тоҷ будаанд. Дар таърихномаҳои гуногун ба ин нукта бавосита ё бевосита ишораҳо кардаанд ва касе онро инкор ҳам карда наметавонад. Осори хаттии фаровоне, ки аз замонҳои қадим бо забонҳои гуногун дар шакли катибаҳо ё худ сангнавиштаҳо то замони мо боқӣ мондаанд, далели ин гуфтаҳоянд. Катибаи Бесутун, ки бо фармони шоҳи ҳаҳоманиший Дориӯш ҳанӯз дар садаҳои 5-4 пеш аз милод ҳаккокӣ шудааст, дорон маълумоти гаронбаҳои таъриҳӣ дар мавриди салтанату шоҳигарии мардуми эронинажод аст. Дар Катибаи Бесутун зикр гардидааст, ки бисту се кишвари дунё, ба монанди Бобул, Ошур, Араб, Миср, Спарта, Юнон, Мод, Армания, Хоразм, Боҳтар, Суғд ва гайраҳо тобеи сулолаи Ҳаҳоманишиён буда, ба онҳо боч месупориданд. Яъне мардуми эронинажод, аз ҷумла тоҷикон, таҷрибай коғии давлатдорӣ доштаанд. Ин ҳолат боис гардидааст, ки як қабати таркиби луғавии забони тоҷикро истилоҳоти фаровони мансуб ба олами сиёсат ташкил дихад. Чунин истилоҳот ҳам дар катибаҳои забони порсии бостон, ҳам дар осори хаттии мансуб ба забони порсии миёна фаровон ба назар мерасад ва дар ин маврид пажӯҳишҳое низ анҷом дода шудаанд.

Дар осори таърихиву бадеии адібону нависандагони адабиёти классикии мо дар мавзӯи сиёсат, давлату давлатдорӣ қайду ишораҳои зиёд вучуд доранд, ки ин низ як далели бо олами сиёсат робитаи қавӣ доштани гузаштагонамон маҳсуб мешавад. Тарҷумаи асарҳои машҳури таъриҳӣ, ба мисли “Таърихи Табарӣ”, таълифи осори бебаҳо, ба монанди “Шоҳнома”-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, ки аз таърихи давлатдории мардуми эронинажод қисса мекунанд, навишта шудани дастурҳои маҳсуси давлатдорӣ, аз қабили “Сиёсатнома”-и Низомулмулк, ки худ вазири дарбор буд, дар нишон додани мавқеи ин мардум дар олами сиёсат саҳми беназир доранд. Баъди заволи давлати Сомониён қарнҳои зиёд тоҷикон аз сари қудрат дур гардидаанд. Бо вучуди ин, адібони мо аз мавзӯи сиёсат даст накашидаанд. Абдуరраҳмони Ҷомӣ, ки дар қарни XV умр ба сар бурдааст, яке аз онҳост.

“Баҳористон”-и Абдуరраҳмони Ҷомӣ шоҳасарест, ки аз замони таълифа什 то имрӯз маъруф боқӣ мондааст. “Баҳористон” ҳарчанд асари ахлоқӣ аст, як боби он маҳсус ба мавзӯи сиёсату давлатдорӣ баҳшида шудааст.

Истилоҳоти мансуб ба соҳаи сиёсату давлатдорӣ дар “Баҳористон” бо сабаби даҳл ба мавзӯи сиёсат фаровон ба назар мерасад. Истилоҳоти мазкурро метавон ба зергурӯҳҳо чудо кард.

1. Истилоҳоти мансуб ба унвони муассисоти давлатӣ

Бешак, муассисоти давлатӣ дар идораи мамлакат нақши бориз доранд. Тамоми муассисот дорон нишона ва вазифаҳои мушаҳҳасанд. Бояд гуфт, ки дар таърихи башар дар замонҳои гуногун ва дар макони гуногун номи муассисоти давлатӣ гуногун буда, он, пеш аз ҳама, ба соҳти давлату давлатдорӣ мансуб будааст.

Мардуми тоҷик низ дар муддати ҳастии худ шоҳиди соҳторҳои гуногуни давлатдорӣ гардидааст, ки дар қаламрави кишвараш роиҷ буд. Маъмултарин шакли давлатдорӣ, ки тоҷикон аз сар гузаронидаанд, низоми шоҳигарӣ аст. Вобаста ба ин дар осори адабони классикии мо, аз ҷумла дар осори Абдуరраҳмони Ҷомӣ истилоҳоти мансуб ба соҳаи маъмуриву давлатдорӣ корбаст гардидаанд, ки як қисми онҳо вожаҳои иқтибосӣ ва гурӯҳи дигар вожаҳои аслан тоҷикӣ мебошанд.

Айвон. Ин вожаи арабӣ дар адабиёти классикии ба ду маъно роиҷ буд: 1. қӯшк, қаср, коҳ; 2. пеши хона, даҳлез. (12, 49). Муаллифи «Ғиёс-ул-лугот» вожаи айвонро бо ивон ҳамгун медонад ва дар шарҳи он мағармояд: «Ивон ایوان нишаствоҳи баланд, ки бар он сақф бошад ва қӯшк ва долони бузург; ва ин муарраби айвон (билифатҳ; аз шурӯҳи «Нисоб» ва «Баҳори Аҷам» ва «Канз»); ва дар «Мунтаҳаб» навишта, ки ивон

(билкаср) сафҳаи бузург, ки зоҳиран муарраби айвон аст, ки дар форсӣ ба фатҳ мустаъмал мешавад» (3, 105). Муҳаммад Фиёсуддин ҷойи дигар менависад: «Ивон اوان ба маъни айвон ва қӯшк» (3, 105). Барои муайян кардани ифодаи маънои вожаи мазкур матн нақши муҳим дорад.

Вожаи айвон дар «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ба маъни қӯшк ё худ қаср истифода шудааст, аммо дар асари мазкур он серистеъмол нест. Ҷомӣ дар доираи як ҳикоят ин калимаро се бор ба кор бурдааст. Мисол:

*Бувад айвони қурби шоҳ воло,
Ба ин айвон марав бисёр боло,
Ки тарсам, чун аз он айвон дарафтӣ,
Зи ҳар афтодае маҳкамтар афтӣ / (47)*

Абдурраҳмони Ҷомӣ. Баҳористон. –Душанбе: Адиб, 1987. -158с. Минбаъд дар қавсайн ба саҳифаҳои асари мазкур ишора мегардад].

Ҳамнишинии вожаи «айвон» бо вожаи «шоҳ» дар матни зерин далолат бар он мекунад, ки мақсад аз «айвон» ҳамон қӯшк ё худ қаср аст.

Таҳтгоҳ аз ҷиҳати соҳт вожаи соҳта аст, аз решави таҳт ва пасванди «-гоҳ», ки ишора ба макон мекунад, таркиб ёфтааст. Таҳт «ҷойи ништи подшоҳ дар маросимҳои расмӣ, сарир, авранг» (11,343) буда, бо илова гардиҳани пасванди «-гоҳ» ба маъни «пойтаҳт, ҷойи исти подшоҳ, шаҳр» (11, 344) меояд. Ба маъни мазкур Абдурраҳмони Ҷомӣ мегӯяд:

Ба қасди тазаллум рӯ ба Фазнин, ки таҳтгоҳи Султон Маҳмуд буд, овард (107).

Аз осори таъриҳӣ маълум аст, ки дар ҳақиқат Фазнин пойтаҳти сулолаи Фазнивиён будааст. Пас, вожаи таҳтгоҳ дар ҷумлаи овардашуда ба маъни пойтаҳт омадааст. Абдурраҳмони Ҷомӣ таҳтгоҳро танҳо як маротиба зикр мекунад.

Хиргаҳ. Вожаи дигаре, ки дар «Баҳористон» корбурд дорад, хиргаҳ аст. Вожаи мазкур аслан маъни «манзил, ҳайма, ҷодир» (11, 464)-ро дорад. Дар «Баҳористон» дар як матн вобаста ба иштироки калимаҳои дигар, аз ҷумла вожаи султон вожаи хиргаҳро ба зергурӯҳи мазкур шомил донистан имконпазир аст, зоро хиргоҳро ҳангоми ба шикор рафтани шоҳону амалдорон дар саҳро муваққатан рост мекарданд. Ҷомӣ мегӯяд:

Ва сабаби вафоти вай он буд, ки рӯзе султон аз даруни хиргоҳ тир меандоҳт ва ӯ беруни хиргоҳ истода буд (110).

Давлат. Вожаи давлат дар забони тоҷикӣ, аз ҷумла дар адабиёти классикий ва ҳам дар «Баҳористон»-и Ҷомӣ ба маъни «молу мулк, бойигарӣ, дороӣ, сарват» (21, 411) корбаст гардидааст. Аммо маъни дигари вожаи мазкур тобиши сиёсӣ дорад ва онро ҷунин шарҳ додаанд: «Давлат – ташкилоти сиёсии як ҷомеа, ки созмонҳояш умури онро идора менамояд; мамлакате, ки ба ҷунин ташкилот соҳиб аст» (12, 411).

Абдурраҳмони Ҷомӣ мефармояд:

Вай низ аз мутақаддимон аст ва дар айёми давлати Сомониён будааст... (105). Ва ӯянд, ки се қас аз шуаро дар се давлат иқболҳо дидану қабулҳо ёфтанд, ки қас наёфт... (110). Аркони давлатро хотири Бухорову қусур ва басотини он мекашид (104).

*Давом, э писар, олати давлат аст,
Бад-ӯ давлати тундро ром кун (112).*

Дар ҷумлаҳои мазкур ҳамнишинии вожаҳо мусоидат намудааст, то давлат ба маъни созмони сиёсӣ фаҳмида шавад. Дар «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ дар 7 маврид ин калима маъни созмони сиёсӣ ё худ ҳуқумату салтанатро ифода кардааст.

Хизона. Аз вожаҳои дигаре, ки мансуб ба олами сиёсат аст, хизона маҳсуб мешавад. Дар асл шакли ин калима хазина буда, баромади арабӣ дорад.

Хазина «ҷойи нигоҳ доштани пул ва ҷавоҳирот; сандуқи давлатӣ; ганҷина» (13, 433) будааст. Ин вожа дар «Баҳористон»-и Ҷомӣ дар шакли хизона зикр гардидааст. Дар шакли хизона ё хазона навишта шудани вожаи хазина ба салоҳияти нафаре низ вобаста аст, ки матнро аз ҳарфҳои арабиасос ба кирилӣ баргардонидааст. Ба сабаби қӯтоҳ будани садоноки «и» дар ҳиҷои аввали калима онро дар шакли хизона низ хондаву

навиштаанд. Дар «Баҳористон» вожай мазкур 4 маротиба корбаст шудааст ва ба ҳамон байтулмол ё худ ганчинаи шоҳӣ ишора мекунад. Ҷомӣ мегӯяд:

Ин мӯҳри ҳазонаи ман аст (66).

*Бештар з-он бувад, ки шоҳи ҷаҳон
Бидиҳад ниме аз ҳазонаи хеш (67).*

Дар як маврид Ҷомӣ вожай мазкуро дар шакли ҳазина истифода кардааст, аммо он чо ишора на ба ҳазинаи давлатӣ, балки ба ҳазинаи яке аз сарлашкарони араб аст:

Маъни Зоида... фармуд, ки дар зиммаи ман ҷандон қарам буд, ки вайро ҷандон ато диҳам, ки дар ҳазинаи ман як динору як дирам намонад, аммо ӯро ҳавсалай он набуд (68).

Дар замони муосир низ вожай ҳазина ҳамчун истилоҳи соҳаи сиёsat корбаст мегардад. Аз ҷумла яке аз муассисаҳои бонуфузи байнамилалӣ «Ҳазинаи байнамилалии асьор» унвон дорад ва вожай ҳазина дар ин ном расман ба маъни ганчинае омадааст, ки ба захираҳои ҳусусии ашҳоди рабте надорад.

Байтулмол. Муродифи дигари ҳазина вожай арабии байтулмол аст, ки дар «Баҳористон» вомехӯрад. Он ба маъни ҳазинаи давлатӣ омадааст. Баромади арабии вожай мазкуро ба назар гирифта, онро ҷунин шарҳ додаанд: «Байтулмол ҳазинаи давлатӣ дар қишварҳои исломӣ барои нигоҳ доштани пул ва мол» (12,129). Ҷомӣ мефармояд:

Абдуллоҳи Ҷаъфарро дар аҳди Муовия аз ҳазонаи байтулмол ҳар сол ҳазор дирам медоданд (62).

Дар ин ҷумла вожай байтулмол ба маъни ҳазинаи давлатӣ ва вожай ҳазона ба маъни ганҷ, сарват, бойигарӣ омадааст.

Сарой. Яке аз маъноҳои вожай сарой, ки дар фарҳангҳо оварда шудааст, ҷунин аст: «қаср, дарбор, ҷойи ништи шоҳон» (13, 220). Албатта барои ифодаи маънои ин қалима матн мусоидат мекунад.

Абдурраҳмони Ҷомӣ вожай саройро дар як ҳикояти «Баҳористон» ду бор истифода бурдааст, ки ишора ба коҳи яке аз ҳалифаҳои араб аст:

...ман беруни Куфа, бар боми саройе, ки ба саҳро мушриф буд, нишаста будам (63). Ба дари саройе бузург расидам, даромадам (63).

Ҳисор. Вожай ҳисор арабӣ буда, ба маъни «ҷойи мустаҳкам, қалъа; девори даври қалъа» (11, 748) дар «Баҳористон» корбурд дорад.

Вожай фавқуззикро Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон» ду маротиба корбаст намудааст, ки маъни қалъаро ифода мекунад:

Искандари Румӣ дар овони ҷаҳонгирӣ бо ҳилаи тамом ҳисорро бикушод ва ба вайрон кардани он фармон дод (33). Ҷун Искандар гӯши хеш аз он ҷавоҳир ҳикмат пур ёфт, даҳонашро ҷун гӯши худ пур ҷавоҳир кард ва инон аз ҳаробии он ҳисор бартофт (35).

Зиндан. Таҳти мағҳуми зиндан «бандихона, ҳабсхона, маҳбас» (12, 545) фаҳмида мешавад, ки маъмулан бо фармоиши ҳукumatдорон соҳта мешуд ва онро барои нигоҳ доштани ҷинояткорон, гунаҳкорон истифода мебурданд. Вожай зиндан аслан тоҷикий аст.

Бояд гуфт, ки аз вожай зиндан Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон» ҷандон зиёд истифода набурдааст. Дар ин асар вожай мазкур се маротиба корбаст гардидааст, ки ҳамон маъни бандихона ё худ маҳбасро ифода мекунад. Ҷомӣ мегӯяд:

*Гарчи зиндан аст бар соҳибдилон,
Ҳар қуҷо бӯйе зи васли ёр нест,
Ҳеч зиндан ошиқи муштоқро
Тангтар аз сӯҳбати агӯр нест (32).*

Ҷунон аз вучуди худ дар тангноест афтода, ки зиндан дар ҷанби он базмгоҳест кушода (Б.34).

Ҳарам. Дар шархи вожай мазкур, ки аз забони арабӣ иқтибос шудааст, муаллифи «Фиёс-ул-лугот» мегӯяд: «маҳалсарой; ва ба маъни манкуҳа ... низ оранд» (3, 273). Маъни аслии ҳарам «манъ кардашуда, чойе, ки даромадан ба он ва кардани баъзе корҳо дар он чо манъ бошад» (10, 732). Дар баробари ин вожай ҳарам ба маъни «ҳавлии дарун, саройи подшоҳон ва ашроғу боён» (10, 732) шарҳ ёфтааст.

Дар «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ин вожа се маротиба корбаст гардидааст. Мисол:

Яздиҷурд писари худ Баҳромро дар мавзее дид аз ҳарами худ, ки муносиб набуд вайро (52). Маро ба манзили худ дароварду дар ҳуҷрае, ки наздик ба ҳарами ў буд, бинишонд (63).

Дар байте вобаста ба вазни шеър вожай ҳарам бар вазни «фаъил» дар шакли ҳарим низ корбурд дорад. Чунончи:

*Ҳифзи шаҳ бояд чунон, к-аз оstonи ў убур
Дар замери бандаву озод натвонад гузашт.
Дар ҳарими ҳурмати иззаши, ки ситри давлат аст,
Боз натвонад париду бод натвонад гузашт (52).*

Пардасаро. Вожай мазкур мураккаб аз ҷузъҳои «парда» ва «сарой» аст. Ин вожаро муфассирин чунин шарҳ додаанд: «пардасаро(й) – ҳайма, ҷодир, саропарда; ҷодири шоҳ» (11, 34). Дар «Баҳористон» вожай пардасаро ҳамчун муродифи вожай ҳарам истифода мешавад. Дар як ҳикоят муаллиф барои ифодаи як мавзезъ ғоҳе аз вожай ҳарам ва ғоҳе аз вожай пардасаро истифода мекунад. Мисол:

Баъд аз он рӯзе ба дари пардасаро омаду хост, ки дарояд (52). Фармуд, ки берун раву ҳоҷибро сӣ тозиёна бизану аз дари пардасаро дур кун... (52).

2. Истилоҳоти мансуб ба рамзҳои давлатдорӣ

Дар олами сиёsat, хосса дар ойини қишвардорӣ рамзҳои давлатӣ аз унсурҳои муҳимтарин маҳсуб мешаванд. Бояд гуфт, ки чунин рамзҳо, ки дар ниҳон аз ин ё он ҳусусияти қишваре ё давлате дарак медиҳанд, то имрӯz хеле муҳим ҳисобида мешаванд. Истилоҳоте, ки номи рамзҳои давлатдориро ифода мекунанд, дар «Баҳористон» зиёд нест.

Точ. Дар ойини подшоҳӣ тоҷ яке аз рамзҳои асосӣ ва муҳимтарин маҳсуб мешавад. Вожай мазкур аслан тоҷикист. Чун дар «Баҳористон» сухан аз давлату давлатдорӣ низ меравад, мусаллам аст, ки зикри вожай мазкур ногузир мегардад. Тоҷ «кулоҳи бо ҷавоҳирот зинатдодашудае, ки шоҳу амирон дар маросимҳои расмӣ ба сар мегузоштанд» (13, 369). Вожай тоҷ дар асари Ҷомӣ серистеъмол нест. Вақте ки Ҷомӣ дар равзai ҳафтуми «Баҳористон» дар бораи Фирдавсӣ маълумот медиҳад, аз ҳаҷвияи Фирдавсӣ, ки ба Султон Маҳмуд баҳшида шуда буд, порчаero намуна овардааст ва дар он порча вожай тоҷ зикр мегардад. Чунончи:

*Агар шоҳро шоҳ будӣ падар,
Ба сар барниҳоӣ маро тоҷи зар (108).*

Алам. Рамзи дигаре, ки дар ойини давлатдорӣ хеле муҳим аст, мавҷудияти парчам ё худ алам аст. Аз даврони қадим дар ойини мамлакатдорӣ ба мавҷудияти алам ё худ дурафш аҳамияти хоса медодаанд. Ҳамон гуна ки аз «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсии Тӯсӣ бармеояд, ҳанӯз Коваи оҳангар баҳри сарҷамъ овардани ҳаммаслакони хеш дар мубориза бар зидди Заҳҳок аз пешдомани ҷармиаш дурафше соҳта буд, ки дар заминай он баъдан ибораи «Дурафши ковиёнӣ» маъруф гашт. Бояд гуфт, ки ин рамзи давлатдорӣ дар замони муосир низ аҳамияти хеле муҳим касб кардааст. Вожай алам, ки дар «Баҳористон» корбурд дорад, аслан арабӣ аст. Муаллифи «Фиёс-ул-лугот» онро «ројат ва нишони лашкар...» (4, 74) маънидод мекунад. Дар фарҳанги дигар вожай алам чунин шарҳ дода шудааст: «байрак, ројат, ливо, дурафш» (10, 54). Вожай алам ба маъни ливо дар «Баҳористон» як маротиба ба назар мерасад:

Дидам, ки аламҳои сиёҳ аз Күфа берун омад (Б.63).

Муҳр. Дар ҳама давру замонҳо муҳр рамз ё нишони салтанат будааст. Шоҳону амирон ба амру фармон ё мактубҳои расмии худ бо пахш кардани муҳр ҳукми қонунӣ медоданд. Муҳр аслан «олати филизиӣ, ки ба рӯйи он исми шахс ё чойе канда шудааст ва рӯйи қоғаз, мактуб ва фармонҳо ба ҷойи имзо пахш карда мешудааст, хотам» (10,813). Ин калима аз забони арабӣ иқтибос шудааст ва дар «Баҳористон» ду бор корбурд дорад. Чунончи:

На бар он муҳр заду на тугроे кард (53). *Ин муҳри ҳазонаи ман аст* (66).

3. Истилоҳоти мансуб ба санаду ҳуччатҳо

Санаду ҳуччатҳо дар соҳаи сиёсат, ба ҳусус давлату давлатдорӣ хеле муҳим арзёбӣ мегарданд. Бинобар ин ҳар гоҳ ки сухан аз сиёсату давлатдорӣ ва ҳукумату ҳукмронӣ меравад, ҳатман аз санаду ҳуччатҳои муҳимми соҳа ёдоварӣ мегардад.

Фармон. Вожайи фармон аслан тоҷикӣ аст. Фармон ба қатори санаду ҳуччатҳое доҳил мешавад, ки ба гурӯҳи истилоҳоти маъмуриву давлатдорӣ мансуб аст. Вожайи мазкур дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ баври зерин шарҳ дода шудааст: «амр, ҳукм, ҳукме, ки аз тарафи идораи олий ё шахси воломақоме содир мешавад» (13, 401).

Абдураҳмони Ҷомӣ аз феълҳои таркибии ҷузъи номиашон фармон зиёд истифода мекунад (амсоли «фармон додан»), аммо танҳо дар як маврид вожайи мазкур ҳамчун унвони ҳуччати расмӣ омадааст. Мисол:

*В-ин турфа, ки бар бисоти фармон
Мӯҳра зи ман асту ҳуққа гардон* (116).

Туғро. Вожайи дигаре, ки мансуб ба номи санаду ҳуччатҳост, туғро мебошад. Вожайи туғро аз забонҳои туркӣ ба забони классикии тоҷикӣ ворид гардидааст, имрӯз истифода намегардад. Он нишони маҳсусе дар ҳуччатҳои расмии давлатдорӣ аст. Шарҳи вожайи мазкур дар фарҳангнома ба таври зер аст: «гулхате, ки аз ҳарфҳои аввали ном ва лақаби шоҳ дар сари фармонҳои шоҳон навишта мешуд; маҷ. фармони шоҳ» (13, 381). Дар «Баҳористон» дар як ҷумла вожайи туғро истифода гардидааст:

На бар он муҳр заду на тугрое кард (53).

Ҳамин тарик, муҳимтарин истилоҳоти мансуб ба номи муассисаҳои давлатӣ, рамзҳои давлатдорӣ, санаду ҳуччатҳо дар «Баҳористон» корбаст гардидаанд. Бештари истилоҳоти мансуб ба соҳаи мазкур вожаҳои иқтибосӣ аз забони арабиянд, Дар баробари ин истилоҳоти аслан тоҷикӣ низ дар асар мавқеи устувор доранд. Як истилоҳ (туғро) иқтибос аз забонҳои туркист.

Адабиёт:

1. Анварӣ Ҳ. Фарҳанги фишурдаи сухан. Ҷ. 1 / Ҳ. Анварӣ. – Техрон : Сухан, 1382ҳ. – 1233 с.
2. Анварӣ Ҳ. Фарҳанги фишурдаи сухан. Ҷ. 2 / Ҳ. Анварӣ. – Техрон : Сухан, 1382ҳ. – 2704 с.
3. Фиёсуддин Муҳаммад. Фиёс-ул-лугот. Ҷ.1 / М. Фиёсуддин. – Душанбе : Адиб, 1987. – 480 с.
4. Фиёсуддин Муҳаммад. Фиёс-ул-лугот. Ҷ.2 / М. Фиёсуддин. – Душанбе : Адиб, 1988. – 416 с.
5. Қосимова М.Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ / М. Қосимова. – Душанбе, 2007. – 172с.
6. Мирзо Ҳасани Султон. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ / М.Ҳ. Султон. – Душанбе: Дониш, 2008. – 334 с.
7. Назарзода С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX / С. Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2004. – 302 с.

8. Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка / Л.С. Пейсиков. – М., 1975. – 206 с
9. Саймиддинов Д. Вожаиносии забони форсии миёна / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2001. – 310 с.
10. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1 / зери таҳрири М.Шукуров ва диг. – М.: СЭ, 1969. – 951 с.
11. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.2 / зери таҳрири М.Шукуров ва диг. – М.: СЭ, 1969. – 947 с.
12. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ.1 / зери таҳрири С. Назарзода. –Душанбе, 2008. – 950 с.
13. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ.2 / зери таҳрири С. Назарзода. –Душанбе, 2008. – 945 с.

ИМЕНА ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ В «БАХОРИСТОН» АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

KAMOLOV X.

«Бахористон» Абдурахмана Джами является одним из величайших памятников таджикско-персидской литературы XV века, который стал популярен еще при жизни его автора. Оно охватывает разные темы и соответственно в нем наблюдается различные терминологии. В данной статье рассматривается ряд терминов, относящихся к политической сфере, такие как название государственных учреждений, государственные символы и документация.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бахористон, терминология, политика, государственные учреждения, государственные символы, документы.

THE NAME OF STATE INSTITUTIONS, SYMBOLS OF GOVERNMENT AND NAME OF DOCUMENTS IN “BAHORISTON” ABDURRAHMON JOMI

KAMOLOV KH.

“Bahoriston” of Abdurahmon Jomi is one of the most popular works of Tajik literature on XV century. It includes different subjects; so many terminologies are used on it. This article discusses the administrative terminologies, as a name of State Institutions, Symbols of Government, and name of documents. Some terminologies are age-old Tajik words and could be use today.

Keywords: Bahoriston, terminology, political, State Institutions, symbols of Government, documents.

НАЗАРИ АХЛОҚЙ- ТАРБИЯВИИ АБДУРРАХМОНИ ЧОМЙ

МАҲКАМОВ Д.
ҲАЗРATҚУЛОВА Н.,
Пажӯҳишгоҳи рушиди маорифи ATT

Абдураҳмони Чомй ҳамчун шахси барҷастаи замони хеш ва устоди ахлоқи писандидаи башарӣ шинохта шудааст. Ӯ дар пайравии намояндагони пешгузаштаи адабиёти форсӯ тоҷик наслҳоро ба накуторӣ, меҳнатдӯстӣ, адлу инсоғ, сулҳу сафо, илму фарҳанг, дӯстиву бародарӣ, иттифоқу иттиҳод, сидку вафо ва дигар амалҳои неки инсонӣ даъват менамуд. Ӯ дар рафткор ва амали одамон аз ҳама бештар сифатҳои саховатмандӣ, эҳсону карам, шарму ҳаё, фурӯтанӣ, хоксорӣ, пурсабрӣ, часуру нотарӣ ва сиру асрори инсонҳоро паноҳ нигоҳ доштанро меписандид.

Мавлоно Абдураҳмони Чомй дар тамоми фаъолияти илмӣ- адабии хеш ба ахлоқи разила ба сифати маҳкумкунанда ва фошкунанда баромад менамуд. Ӯ зулму ҷабр, нифоқу низо, хиёнату ҷиноят, мансабпарастӣ, молпарастӣ, пастию сифлагӣ, шаҳвату айш, қибрӯ ғуурӯ, ҳудписандию мағрурӣ, мардумозорӣ ва дигар рафткорҳои разилонаю ноҷавонмардонаро ниҳоят бад медиҳ. Онҳоро чун сарчашмаҳои бадӣ ва ваҳшонияти нобаробарии иҷтимоӣ ошкортар соҳта бо роҳи насиҳат ва суханони ибратбахш меҳост аз байн барад, ё ҳеч набошад кӯмаке расонад.

Дар ин кори начиб ӯ давомдиҳандай анъанаҳои инсондӯстонаи Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сино, Носири Ҳусрав, Низомӣ, Саъдӣ, Ҷалолиддини Румӣ буд. Чомй ба воситаи пайдо намудан ва парваридани сифатҳои нек ва барҳам додани хислатҳои бад меҳост, ки инсони комилро ба воя расонад.

Дар «Сабҳат-ул-аброр» ҳикояе оварда мешавад, ки дар он бо меҳнати ҳақу ҳалоли ҳуд тӯъмаи ноҷизе ба даст оварда рӯз гузаронидан ва дар айни замон озод будану аз қасе миннат накашидан аз хизмати шоҳро кардану дар зери нангӯ ор мондан боло гузашта шудааст, ки мисоли равшани он ин аст:

*Чомй ба мулқу мол ҷу ҳар сифла дил мабанд,
Кунци фарогу ғанчи қаноат туро бас аст.*

Ё:

*Чомй зи ҳони ризқ ҷу ноне кифоя аст,
Озори бори миннати дунон ҷаро қашам? /1/*

Дар ин мисраҳо шоир баҳои асосиро дар баланд гардидани обрӯ ва арзиши инсон ба ду мағхум равона намудааст. Ба мағхуми ғанчи қаноат ва миннати дунон, ки барҳақ дуруст мебошад. Ба ақидаи Чомй инсони дорои ғанчи қаноат ба ҳар мартаба ва ҷое мерасад. Вале дар ҳолати риоя нанамудан ба қаноат ва сабру қарор инсон гирифтори таънаю маломат мегардад.

Шиблии Нӯъмонӣ дар ҷилди V-уми китоби ҳуд «Шеър-ул-аҷам» чунин нақдро меорад, ки фикри дар бораи озодии шаҳс рондай моро тақвият медиҳад: «Чомй ҳикоят мекунад, ки – менависад Шиблии Нӯъмонӣ, - пире ҳезум мешиқаст ва Ҳудоро муттасил шукр мекард, ки вайро азизу гиромӣ доштааст. Шахсе, ки дар он ҷо ҳузур дошт, ба пир эрод гирифта, гуфт: Ин ҷӣ иззатест, ки Ҳудо ба ту додааст? Пир дар ҷавоб гуфт: Кадом иззат болотар аз ин мешавад, ки ман мулозим ва ҳодими қасе нестам». Дар ин гуфтаҳо бинед сухан дар бораи озод будан ва бо меҳнати ҳалол рӯз гузаронидан меравад. /2/.

Абдураҳмони Чомй дар роҳи фурӯтанию хоксорӣ бузургтарин намунаи ибрат буд, ки ин аз боби «Рӯзгори Чомй» ба ҳамагон маълум мебошад. Ӯ бо маблағи меҳнатии ҳуд мадрасаву корвонсаройҳо соҳта, ҷандин қасро бо дороии хеш ҳонадор ва барои пешрафти илму эҷодашон кӯмак мекард.

Абдураҳмони Чомй аз рӯи омӯзиши ҳӯҷҷатҳои таъриҳӣ маълум мешавад, ки баҳри ҳимояи бечорагону бенавоён ба сардорони давлат мактубҳо навишта, аз маҳбасу камбағалӣ раҳо додани онҳоро дарҳост менамуд. Баъзан Чомй роҷеъ ба як масъала дусе бор ба амалдорон муроҷиат карда, то масъаларо ҳал намекад, ором намегирифт. Ба

ҳамин тариқ, Абдураҳмони Ҷомӣ ғаму ранчи халқро дарк карда, ба онҳо дасти ёрию мадад дароз карданро яке аз бузургтарин саодати инсонӣ меҳисобид.

Тарғиби некӣ ва накуқорӣ, ки Ҷомӣ онро бо завқу шавқи баланд ташвиқ мекард, дар адабиёти форсу тоҷик суннатҳои қадимӣ дошта, нақши онро дар эҷодиёти тамоми намояндагони адабиёти классикӣ пайдо намудан мумкин аст. Ҷомӣ дар ин роҳ давомдиҳандай суннатҳои беҳтарини он худовандони сухан мебошад ва тавонистааст, онро боз ҳам гуворотару гӯшнавозтар гардонад.

Панду ҳикматҳои Ҷомӣ танҳо ба омма не, балки ба подшоҳон низ даҳл доштанд, ки фармудааст:

*Эй, ки дар тоҷу нигин дорӯ рӯй,
То ба кай тоҷу нигин ҳоҳад монд?!
Мулки ҳастӣ ҳама тай ҳоҳад шуд,
На замону на замин ҳоҳад монд.
То тавонӣ, ба ҷаҳон некӣ кун,
Каз ҷаҳон бо ту ҳамин ҳоҳад монд! /3/*

Вале новобаста аз гуманизми хеш, Ҷомӣ нисбати золимон раво донистани зулмро дастгирӣ менамояд, ки ин аз мавқеи фаъолро дар адабиёт ишғол намудани ӯ дарак медиҳад. Мисоли равшани ин гуфтаҳо ин аст:

*Ба аҳли ҷафо вафо раво нест,
Подоши ҷафо ба ҷуз ҷафо нест. /4/*

Ё

*Турушрӯ боши бо бадхӯ, на ширинлаб, ки сафроӣ,
Беҳ аз себи сифоҳонӣ бувад норинҷи Гелонаши. /5/*

Баҳри номи накуро соҳиб шудан ба кас ғайр аз доштани ҳунару дониш, боз қасбу кор, ростӣ, адаб, покӣ, сидқ ва амсоли инҳо лозим аст. Ҷомӣ дар осори безаволи хеш «Баҳористон» тани сиҳат, хотири ҷамъ, ризқи фароҳ, дӯсти меҳрубон ва фароғатро омили зиндагии хуш ишора намудааст: «Панҷ ҷиз аст, ки ба ҳар кас доданд ва қасеро аз он маҳрум насохтаанд, зимоми зиндагонии хуш дар дасти ӯ ниҳоданд: аввал- сиҳатии бадан, дуюм- эминӣ, сеюм -вусъати ризқ, ҷаҳорум- рафиқи шафӣ, панҷум- фароғат. Ҳар киро аз ин маҳрум карданд, дари зиндагонии хуш бар рӯи ӯ бастанд».

Чун дар ин ҷо сухан аз рафоқату ёр рафт, таъқид кардан зарур аст, ки Ҷомӣ аз бузургтарин ва фаъолтарин тағрибкунандагони рафоқат ва дӯстии самимӣ буда, дар эҷодиёташ ба ин мавзӯъ ҷои ҳосаero додааст. Ӯ дӯстиро рӯшноӣ номида, аз бародарӣ боло мегузорад ва дар «Саломон ва Абсол» чунин ҳикоятро меорад:

*Гуфт бо донишиваре он сoddамард,
К-эй ба дониш назди ҳар озода фард!
Боз кун з-ин нуқтаи пӯшида пӯст,
Ки бародар беҳ бувад ё ёру дӯст?
Гуфт: набвад пеши доно ҳеч ҷиз,
З-он бародар беҳ, ки бошад ёр низ. /6/*

Мутаассифона Ҷомӣ ёреро меписандад, ки на танҳо ҳангоми роҳату осоиш ҳамроҳи кас аст, балки онро меписандад ва талқин менамояд, ки дар лаҳзаҳои мушкилу ҳатарнок инсонро яккаю танҳо намегузорад.

Баробари талқини сифатҳои неки инсонӣ Ҷоми аз ҷаҳл, ҳасад, ҳашму кина, таъмаъ, ҳирс, риё, ғуур, мардумозорӣ, ҳудписандӣ, пурхӯрию серҳобӣ ва гафлат дур буданро тағриб мекард.

Панду насиҳатҳои Абдураҳмони Ҷомиро аз рӯи мақсаду маромашон ба се қисм метавон таксим кард: 1. Андарзҳое, ки Ҷомӣ ба подшоҳону сарварон медиҳад; 2. Насиҳатҳои шоир ба писараш Зиёуддин Юсуф; 3. Пандҳои олии умумииинсонии ӯ.

Чомӣ аз ҳама бештар душмани ашаддии наасабпаратӣ буда, ба муқобили онҳое хуруҷ мекард, ки мағрури аслу наасаби худ шуда, аз донишу ҳунар дурӣ мечустанд, ки мисоли равшани ин гуфтаҳо ин аст:

*Зад ҳаре лоф бар ҳарони дигар,
Ки маро рахии Рустам аст падар.
Дод аз онҳо яке ҷавобаши боз,
Ки гувоҳи ту бас ду гӯши дароз. /7/*

Яке аз ҳамзамонони Чомӣ Зайниддини Восифӣ дар «Бадоеъ-ул- вақоеъ» нақлеро меорад, ки мувофиқи он вазири Султон Ҳусейни Бойқаро Низомулмулукӣ Ҳавоғӣ шаҷаре тартиб дода ҳудро аз Аббосиён амакзодаи пайғамбар муарриғӣ менамояд. Рӯҳониёни зиёде ин даъворо тасдиқ намуда мӯҳр мегузоранд. Вазир шаҷараи авлодиро назди Чомӣ ҳам барои имзо меғиристонад, valee Чомӣ ба он имзо намегузорад. Пас вазир ҳудаш мачбур мешавад, ки барои имзо пеши Чомӣ равад. Чомӣ гайр аз он, ки рӯбинӣ накарда имзо намегузорад, аз рӯи зарофат чунин рубоиро дар болои шаҷараи вазир менависад:

*Онро, ки бувад нури набӣ дар башара,
Ҳочат набувад ба тӯлу арзи шаҷара.
В-онро, ки зи рух натобад ин нури сара,
Шаҷра надиҳад ба гайри лаънат самара. /8/*

Чомӣ дар бисёр навиштаҳояш илму донишро ҳамчун калиди маърифати инсонӣ қайд намуда, илмро бо ҷаҳолат ва олимро бо ҷоҳил муқобил гузошта таносуб менамуд. Илмро точи сари чумла ҳунарҳо ва қулфкушои ҳама дарҳо ва шарафи одамӣ номида, мардумро ба азхудкунии он даъват менамуд.

Мувофиқи таълимоти Чомӣ тамоми корҳоро инсон бояд аз рӯи дониш ва мувофиқи маслиҳати донишмандон ба анҷом расонад. Агар инсон хеш донишманд набошад, бояд дар паноҳи донишманде ҷой гирад. Чомӣ дуруст мефаҳмид, ки илм дарёи беканор аст ва фаро гирифтани тамоми илмҳо аз имкон берун аст. Бинобар ин, инсон бояд илми заруртарири омӯхта, онро ба амал пайвандад.

Чомӣ дар тамоми фаъолияташ китобро чун ёри ғамгусор ва устоди беминнат ситоиш намояд ҳам, ба муқобили онҳое, ки китоб ҷамъ мекунанду аз он баҳрае намебаранд дар ҷанг буд. Абдураҳмони Чомӣ дар масъалаи тарбия ва таъсири он ба инсон ба ихтилоғи фикр роҳ медиҳад. Ӯ дар баъзе асарҳояш бефойда будани тарбияи одамони бадниҳод, аслу наасаби паст, сифларо, ки аксар онҳоро ноқобил, нокас, ноаҳл меномиданд, тасдиқ менамояд ва фикрашро бо мисраҳои зерин тасдиқ менамояд:

*Ҳеч суде нақунад тарбияи ноқобил,
Гарчи бартар нуҳӣ аз ҳалқи ҷаҳон миқдораши.
Сабзу ҳуррам нашавад аз нами борон ҳаргиз,
Хори ҳушике, ки нишонӣ ба сари девораши.*

Доир ба афкор ва осори А.Чомӣ, ҳусусан арзишҳои ғоявии он беш аз 600 сол баҳс меравад ва ин баҳс боварӣ дорам, ки дар шинохти аслии Чомӣ боз солиёни дарозе давом ҳоҳад ёфт. Ҷиҳатҳои пешқадами афкори инсонпарваронаи Чомӣ ҷовидонист ва дар ягон давру замон арзишу қимати ҳудро гум наҳоҳад кард.

Адабиёт:

1. Абдураҳмони Чомӣ. Баҳористон. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. -С.15-47.
2. Шиблии Нӯъмон. Шеър- ул- аҷам, ҷилди панҷум, Техрон, 1337, саҳ 172.
3. Абдураҳмони Чомӣ. Девони дуввум, Воситат-ул- иқд,
4. Абдураҳмони Чомӣ Лайлӣ ва Маҷнун, «Дониши», шӯъбаи адабиёти Ҳовар, 1974.
5. Абдураҳмони Чомӣ , аввал, Фотихат- уш- шубоб, «Дониши», 1978.

6. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Баҳористон, Душанбе, «Дониш», 1972.
7. Восифӣ Зайниддин. Бадоев- ул- вақоев. Техрон, 1550, ч.2, саҳ.322.
8. Восифӣ Зайниддин. Бадоев- ул- вақоев. Техрон, 1550, ч.2, саҳ.326.

Дар мақола сухан дар бораи назари ахлоқӣ- тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомӣ мераҷад. Муаллифон кӯшидаанд, то

*МАҲКАМОВ Д.
ҲАЗРАТҚУЛОВА Н.,*

АҚИДАХОИ ПЕДАГОГИИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ДАР «БАҲОРИСТОН»

ДАВЛАТШОЕВ И.,
Пажӯҳиигоҳи рушиди маорифи ATT

*Tochi sari ҳама дарҳост илм,
Куфлкушои ҳама дарҳост илм.*

Шоири ширинкалом ва олими машҳури асримиёнагӣ Абдураҳмони Ҷомӣ «Баҳористон»-ро дар пайравии «Бустон»-у «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ таҳия намуда. онро ба тарбияи фарзандаш Зиёуддин Юсуф бахшид, ки дорои фикрҳои баланди педагогии пандуахлоқӣ мебошад. Азбаски аз чор нафар писараш, ки дар айёми тифлӣ се писараш нобуд шуданд, тамоми маҳорати маърифатии хешро баҳри беолоиш ба камол расидани Юсуф сарф мекард. Пеш аз ҳама талкини касбу ҳунар ва илму донишҳои замонаро барои писари худ қуфлкушои ҳамаи мушкилот меҳисобад.

*Чу нодонон на дар банди падар бои,
Падар бигзору фарзанди ҳунар бои.*

Дар интихоби илму дониш ҳамеша нуктадону хирадманд буданро Ҷомӣ ба писараш такид мекунад ва тавсия мекунад, илми омӯхтаро бояд инсон дар амал ҷорӣ карда тавонад:

*Илме, ки ногузири ту бошад, бад-он гирой,
В-онро, к-аз он гузир бувад, ҷустуҷӯ макун.
В-он дам, ки ҳосили ту шавад илми ногузир,
Гайр аз амал ба мӯчиби он орзу макун.*

Таълимоти олими бузург нисбати тарбияи фарзанд чунин аст. ки:

*Хар писар к-ӯ аз падарлофад, на аз фазлу ҳунар,
Филмасал гар дидаро мардум бувад, номардум аст.
Шоҳи бебар арчи бошад аз дараҳти мевадор,
Чун наорад мева бар, андар шумори ҳезум аст!*

Кирдори шоиста, дӯстию рафоқат, хайру саховат. қумаки эҳтиёҷмандон ва хизмати халк мавзухои педагогие мебошанд, ки дар баробари «Баҳористон» қарib дар ҳамаи асарҳояш таҷассум гардидаанд. Ба андешаи Ҷомӣ хайру саховат омили асосии дӯстию рафоқат ва файзу баракати инсон аст:

*Хуррам он кас, ки бар ин дафтари пок аз ҳама ҳарф
Рақами хайр қашиду асари хайр гузошт.*

Дар баробари хоксерию фурутанӣ инчуни олими нуктасанҷ фарзандашро аз зарари кибуру ғуур, молу пулпарастӣ, бухлу ҳасад, коҳиливу танбалӣ, ҷаҳолату мардумозорӣ, ҷоҳу мансабталошӣ, тамаллуқу хушомадгӯй ва адлу инсоф огоҳ мекунад:

*Магрур машав ба мол чун бехабарон,
Зоро ки бувад мол чу абри гузарон.
Абри гузарон агарчи гавҳар борад,
Хотир наниҳад марди хирадманд бар он.*

Адлу инсоф дар ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ ва мисраҳои насрии «Баҳористон»-и ӯ бо тарғиби афкори педагогии фазлу қарам саршор гардидаст. Чунончи, у дар ҳикояте аз «Баҳористон» овардааст:

Подшоҳе аз ҳакиме талаби насиҳат кард. Ҳаким гуфт:»Аз ту масъалае бипурсам, бе нифоқ ҷавоб гӯй: зарро дӯсттар медорӣ ё ҳасмро?» Гуфт: «Зарро». Гуфт: «Чу наст, ки онро дӯсттар медорӣ, яъне зарро ин ҷо мегузорӣ ва он тчи дӯст намедорӣ, яъне ҳасмро

бо худ мебарӣ?». Подшоҳ бигириstu гуфт: «Неку панде додӣ, ки ҳама пандҳо дар ин дарҷ аст». Пас баҳри тақвияти андешаи хеш Ҷомӣ қитъаero илова мекунад, ки фармудааст:

*Ҳазор гуна ҳусумат кунӣ ба ҳалқи ҷаҳон,
Зи бас ки дар ҳаваси симу орзуи зарӣ.
Турост дӯст зару сим, ҳасм соҳиби он,
Ки гирӣ аз кафаши онро ба зулму ҳилагарӣ,
На муқтазои ҳирад бошаду натиҷаи ақл,
Кӯ дӯстро бигузорию ҳасмро бибарӣ.*

Олими нуктасанҷ дар чои дигари асарааш ҳикматеро бар ин панд зам намуда, таъкид намудааст, ки:

Ҳакимон гуфтаанд, ки ҳамчунон ки ба адл ҷаҳон ободон гардад, ба ҷавр вайрон шавад. Адл аз нӯхияти хеш ба ҳазор фарсанг рӯшнӣ бахшад ва ҷавр аз ҷои худ ба ҳазор фарсанг торикий диҳад. Ва дар қитъаи пандомӯзи оянда андешаи хешро ҷунин баён кардааст:

*Ба адл кӯши, ки ҷун субҳи он тулӯъ кунад,
Фурӯғи он биравад то ҳазор фарсангӣ,
Заломи зулм ҷу зоҳир шавад, барояд бар
Ҷаҳон зи тирагио талҳайшию танғӣ.*

Шоири маорифпарвари асримиёнагӣ ҷавонмардиро шарти зарурии бартараф намудани сифатҳои манфии одамон донистааст, ки ҷунин таъкид мекунад:

*Ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биомӯз,
Зӣ мардони ҷаҳон мардӣ биёмӯз!
Дарун аз кини кинҷӯён нигаҳдор,
Забон аз таъни бадгӯён нигаҳдор.
Накӯйи қун ба он, кӯ бо ту бад кард,
Кӯ он бад рахна дар иқболи ҳ(в)ад кард:
Ҷу ойини нақуқорӣ қунӣ соз,
Нагардад ҷуз ба ту он некӯйӣ боз.*

Таваҷуҳ намоед, ки дар ҳақиқат бадӣ дар қутоҳтарин лаҳза сар заданаш мумкин, вале нақуқорӣ танҳо кори оқилону ҳиматбаландон аст, ки шоир дар ҳар як банди асари пандомӯзи хеш иброз медорад.

Хулласи калом, ба қавли донишманди маъруфи тоҷик А. Афсаҳзод «Баҳористон» асари бадеист, ки дар он ба тарзи хоса ҳам аз зиндагонии ибратомӯзи шайхону орифон, ҳам аз дурданаҳои андешаю афкор ва ҳикмати донишмандони бузург, ҳам аз аъмоли ҳайри ҳокимону мансабдорон, ҳам аз ривояти ҳайру саховати муболигаомези афроди таъриҳӣ ва ҳикмату нақуқории шаҳсони афсонавӣ, ҳам аз тасвири гудози ишқ ва дӯстию вафодории дилбоҳтагон, ҳам аз латифаю мутобибаҳои ҳалқӣ, ҳам аз рафтори шуъаро, ҳам аз ҳикоёти пандомӯзи тамсилӣ роҷеъ ба ҳайвонот натиҷаҳои ахлоқӣ гирифта мешавад»(4).

Ба ҳамин тарик, «Баҳористон»-и Ҷомӣ (1) ба андешаи санъаткоронаи олим гулистони маънавиеро мемонад, ки пурбори меваҳои ширини афкори пурҳикмати педагогӣ ва нақҳати гулу раёҳини ахлоқӣ аст:

*Гузаре қун дар ин баҳористон,
То бубинӣ дар ў гулистонҳо!
В-аз латоиф ба ҳар гулистоне
Раста гулҳо, рамидарайҳонҳо!*

Адабиёт:

1. Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон .-Душанбе : Адиб, 1987.-157 с.
2. Абдуллоҷон Юнусов .Осори қалами Ҷомӣ. –Душанбе: Дунёи китоб, 2013.
3. Аминов С. Истифодаи баъзе ҳикоятҳои Ҷомӣ дар дарсҳои забон. Мачал .: Мактаби советӣ, №11, 1989.
4. Афсаҳзод А. Абдураҳмони Ҷомӣ.- Душанбе: Маориф, 1978. -189 с.
5. Афсаҳзод А. Таҳаввули афкори Абдураҳмони Ҷомӣ. -Душанбе: Дониш, 1981. - 156 с.
6. Афсаҳзод А. Андешаҳои ахлоқии Ҷомӣ. Мачал.: Мактаби советӣ, №9, 1989.
7. Тоиров У. Тавзехе ба рисолаҳои адиб. –Ҳафт.: Омӯзгор, № 31, 1.08.2014.
8. Ҳоҷӣ Курбон. Омӯзиши ду шеъри Ҷомӣ дар мактаб. –Мачал.: Мактаби советӣ, №11, 1989.

Аннотатсияҳо нест**

КАТЕГОРИЯИ ГРАММАТИКИИ ШУМОРА ДАР НОМАХОИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

БОБОМУРОДОВ ШУҲРАТ,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Дар шуури одамон мағҳуми шумора бо шакли танҳо ва ҷамъи исм ва дигар ҳиссаҳои нутқ саҳт алоқаманд аст. Инсон ҳангоми ба дунёй воқеъ назар афкандан дар мухите, ки ўро ихота мекунад, мебинад, ки ҷизҳои алоҳида мавҷуданд. Дар айни замон ҳар як ҷизи маълум, сарфи назар аз баъзе ҳусусиятҳои ба он хос бо дигарон ҷиҳатҳои умумие дорад. Ҳар гурӯҳи предметҳои ҳамчинс бо таркиби худ айнан якхел нестанд. Ҳангоми ҷамъбандӣ ҳусусиятҳои на он қадар муҳимми предметҳои ҳамчинс ба эътибор гирифта нашуда, балки он чи ки барои муайян кардани ҷиҳати умумӣ ва муттаҳид намудани онҳо нақши муҳим дорад, ба назар гирифта мешавад [12, 62].

Таҳқиқи категорияи грамматикии шумора дар забони тоҷикӣ дар асоси асари бадӣ, ки ба давраҳои муҳталифи инкишофи забон ва адабиётамон тааллуқ доранд, дорои аҳамияти қалоне мебошад, таъкид кардааст забоншинос С. Ҳалимов. Дар воқеъ, таҳқиқи ҳодисаҳои алоҳидаи дастурии забон дар асоси маводи мушаххас барои қушодани вижагиҳои корбасти онҳо аҳамияти муҳим дорад.

Шумораи танҳо ва ҷамъ байни худ бо ҳам саҳт алоқаманданд. Яке бе дигаре вучуд надорад. Мақсади мо таҳқиқи пурраи ҷамъбандӣ набуда, нақши исмҳои ҷамъ дар номаҳои Абдураҳмони Ҷомӣ мебошад. Маълум аст, ки чи асарҳои классикӣ ва чи асарҳои адабони муосир аз тарафи муҳаққиқон мавриди омӯзиши таҳқиқи лингвистӣ қарор гирифтаанд ва гирифта истодаанд, аммо забони нома ва номанигории адабони классику муосир ба ҷуз аз ишораҳои ҷузъӣ таҳқиқи лингвистӣ нашудааст. Ҳол он ки ба воситаи нома ва номанигорӣ мо бо мероси гузаштагонамон, рӯзгор ва, маҳсусан, бо забони хоси адабон шинос мешавем.

Барҳак, аз шоири шаҳир ва донишманди беназир Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ номаҳои зиёде ёдгорӣ мондаанд, ки алҳол анқариби ҷаҳорсаду ситои онҳо дастрасу маълуманд. Қисмате аз ин миқдори номаҳо дар таркиби «Рисолаи муншаот» ба «Куллиёт»-и осори Ҷомӣ ворид омада, борҳо ба дasti табъу нашр расидааст. Қисмати дигари мактуботи ўро номаҳои дастнавис (автограф) ташкил медиҳанд, ки шумораи онҳо ба 336 мерасад [1,301].

Номаҳои дастнависи Мавлоно Ҷомӣ кӯтоҳу муъҷазу фаҳмо ва дур аз тақаллуфоту ҳуднамоиҳо буда, аз шаҳру қишварҳои гуногун дар ҳини сафару гузарҳояш иншо ёфта, дар ҳамаи онҳо аз ибтидо то интиҳо эҳтироми тарафи дигар ба қулӣ риоят мешавад.

Адиби инсонпарвар дар номаҳои дилпазираш аз тамоми тоифаҳои аҳолӣ, ки ба онҳо зулму тааддиву беадолатие рафтааст – қассобон, тоҷирон, фақирон, солеҳон, котибон, толибильмон, девониён, чилдсозон, ҳодимон, ҳочагон, сипоҳиён, миршабон, мусоғирон, ҳофизон, маризон, маҳбусон, қалонтарон, даллолон, барзгарон, шоирон, олимон, посбонон ва ғайра пуштибониву ҷонибдорӣ карда, ба қӯмаки вазири доно «Мир Алишери олигуҳар» ҳакро ба ҳақдорон мерасонад [1,302].

Номаҳои меросии Абдураҳмони Ҷомӣ ба қулли соҳаҳои ҳаёти мардуми ҷомеаи онрӯза даҳл карда, дар ягонтои онҳо манфиати шаҳсии мусаннифашон пеш гузошта намешавад. Байту рубоиву қитъаҳои дар мактубот омада ҳам барои «зебу оро» набуда, ҳамагӣ маъниву мақсади муайянеро дар дӯш доранд [1,305].

Асаре, ки бевосита ба мавзӯи категорияи ҷамъ баҳшида шудааст, «Категорияи ҷамъ ва баъзе масъалаҳои забони ҳозираи тоҷик»-и О.Ҷ. Ҷалолов мебошад, ки ин рисола дар асоси маводи забони асарҳои насири бадӣ, материалҳои шевагӣ, матбуоти даврӣ ва асарҳои аз русӣ тарҷумашуда навишта шудааст. Мақолаҳои С.Ҳалимов «Ҷамъбандӣ дар забони адабии тоҷикӣ», Б. Сиёев «Аз таърихи ҷамъбандии исмҳо дар забони тоҷикӣ»¹¹ низ ба ҳамин мавзӯй баҳшида шудааст.

Исм ҳиссаи номӣ ва густурдатарин буда, ба тамоми ашё – ҳоҳ моддӣ, ҳоҳ маънӣ, ҳоҳ ҷондору ҳоҳ бечон, ҳоҳ шаҳс ва ҳоҳ ғайришахс ном медиҳад. Ҳусусияти барҷастаи

исмҳои забони тоҷикӣ дар шакли танҳо ва ҷамъ омадани онҳост. Исломҳои танҳою ҷамъ дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ зиёд ба кор рафта, нақши муҳимми грамматикиро адо кардаанд.

Ҳаминро бояд зикр намоем, ки мо дар асоси ҷилди ҳаштуми осори Мавлоно Ҷомӣ, ки аз тарафи Алӣ Муҳаммадиев ва Асрор Раҳмонов ба ҳати кирилӣ таҳия шудааст, 235 номаи Ҷомиро мавриди омӯзиш қарор додем.

Дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ тарзҳои ифодаи категорияи шумораи исм аз рӯйи семантикаи худ ғуногунанд.

Пасвандҳо воситаи асосии ҷамъ баста шудани исмҳоанд. Ҳангоми пасванди ҷамъбандӣ қабул кардани исмҳо маъно ва сохти исм дигар мешавад. Яъне, калимаҳо пасванди ҷамъбандӣ гирифта, мағҳуми на як предмет, балки маънои предметҳои зиёдеро дар бар мегиранд.

Дар номаҳои Ҷомӣ исмҳо ба монанди забони осори дигар адібон ба воситаи пасвандҳои **-он** (-гон, -ён,) ва **-ҳо** ҷамъ баста шудаанд.

Бар замири мунири **давлатҳоҳони** он ҳазрат, ки ойинаи савобнамои масолеҳи диниву дунявӣ ва миръоти сураткушои мақосиди суриву маънавист.... (1,307). Баъд аз арзу ниёз маъруз он, ки **дорандагон** мардуми ғарibu толибilmу фақিранд (1, 319). Баъд аз арзи ниёз маъруз он ки заъифаи дорандаро дар вакти ғорати Бадаҳшон **лашқариёни** Амир Музайяд асир карда будаанду ҳоло ёфтааст, аммо фарзанди вай ҳамчунон гирифтор аст (1, 347).

Бояд зикр намуд, қоидаҳое, ки дар мавриди ҷамъбандии исм дар дастурҳои забони тоҷикӣ нишон дода шудааст, адіб онҳоро пурра риоя кардааст. Масалан, агар калима бо ҳамсадо тамом шавад, пасванди ҷамъбандии **-он** ва **-ҳо** мегирад: Ҳак субҳонаҳу таъоло авлиёи он ҳазратро рӯз ба рӯз **фатҳҳову нусратҳои** ғуногун рӯзӣ кунад ва соат ба соат ба **давлатҳову саодатҳои** рӯзафзун бирасонад! (1, 384). Баъзе аз эшон чуста-чуста бад-ин ҷониб мутаваҷҷех мешаванд, аммо баъзе аз аввонон золимон ба васотати баъзе аз **даллолон**, ки пештар маҳҷур мебудаанд (1, 310).

Агар исм бо садоноки **ӣ** ва **ӯ** тамом шавад, шумораи он бо пасванди **-ён** ҷамъбаста мешавад.

*Банда Ҷомиву дӯъои ӯ, ки барнояд зи даст,
Хидмате з-ин беҳ **дуъогӯёни** хидматгорро (1, 382).*

... чун пораи такаллуф дар мурosalot даъби **муншиёну** дабирон аст, на шевай шикастагону фақирон... (с. 400).

Агар исм бо садоноки **а** тамом шавад, шумораи ҷамъи он бо пасванди **-гон** анҷом мейбад. Агар ҷунончи иноят намуда, ишорат равад, ки вайро аз ҳабс берун оранд ва дар силки сойири **бандагон** инхирот ёбад, аз муқтазои авотифи подшоҳона дур намемонад (с. 337).

*Корбурди пасванди **-он***

Дар забони адабии муосири тоҷикӣ доираи корбурди пасванди **-он** нисбат ба пасванди **-ҳо** маҳдудтар аст. Аммо дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ пасванди **-он** нисбат ба пасванди **-ҳо** бештар истифода шудааст.

1. Дар номаҳо ҳамаи калимаҳое, ки ба маънои инсон далолат мекунанд, бо ёрии пасванди **-он** (-гон, -ён) ҷамъ баста шудаанд: **Мунтазирони** зовияи ихлосу **умедворони** ҷунони ихтисосро мураввехи рӯху муфаттеҳи аввоби футӯҳ омад... (1, 313). Таваққӯъ ҷунон мебуд, ки **муҳлисонро** пайваста ба навиштае ёд фармоянд, иншооллоҳ, ки монеъи фаромӯшӣ буда бошад (1, 315). Чунин ки ёри маро ҳӯи хубу рӯи накӯст, Аҷаб мадор, ки гарданд **душманон** ҳама дӯст (1, 317). Баъд аз арзу ниёз маъруз он, ки **дорандагон** мардуми ғарibu толибilmу фақиранд (1, 319).

*Эй лутфи ту шодии дили **гамзадагон**,
Ҷамъияти вакти **вактбарҳамзадагон**.
Мотамзадагони ин диёрему накард,
Ғайр аз ту касе пурсиии **мотамзадагон** (1, 332).*

Иноятномаи хумоюни ба анвои иноёти машхун дар ашрафи соъту атяби авқот хоксорони водии вифоқу **бодпаймоёни** баводии иштиёкро... (1, 308). Баъд аз арзи ниёз маъруз он ки заъифаи дорандаро дар вақти горати Бадахшон **лашқариёни** Амир Музайяд асир карда будаанду холос ёфтааст, аммо фарзанди вай ҳамчунон гирифтор аст (1, 347).

2. Шумораи чамъи паррандагон;

*Килкат, ки ба коми дўстон ком нуход,
Бар ғурраи субҳ турраи шом нуход.
Не, не, ки зи ҷаъди ҳур бар сафҳаи нур,
Мурғони улоаҷнаҳаро дом нуход (1, 400).*

3. Шумораи чамъи ҳайвонот;

*Ёрҷӯён Ҷомиву таъни рафиқон аз қафо,
Дарбадар дарвешу гавғои сагон дунболӣ ў (1, 312).*

4. Шумораи чамъи баъзе исмҳои маънӣ бо ёрии пасванди **-он** соҳта шудааст: Баъд аз арзи ниёз маъруз он, ки чунин истимоъ афтод, ки баъзе мардум нисбат ба хидмати Мавлоно Сонеъӣ **суханон** мегӯянд (1, 349).

5. Сифатҳои исмгардида, ки пасванди **-он**-ро қабул кардаанд, бештар ба одамон далолат мекунанд:

Тавотири ахбори мақдами шарифи эшон ба рӯхи **фақирону дарвешон** чандон лаззату хузур ва беҳҷату суур расонида, ки гунҷойии шадойиди фироқу маҷоли бости навоири ашвоқ намондааст (1,309). Иноятномаи хумоюни ба анвои иноёти машхун дар ашрафи соъту атяби авқот **хоксорони** водии вифоқу бодпаймоёни баводии иштиёкро (1,308).

6. Сифатҳои феълии замони ҳозира ва гузашта одамонро далолат қунанд, шумораи онҳо бо пасванди **-он** соҳта шудааст: Баъд аз арзу ниёз маъруз он, ки **дорандагон** мардуми ғарibu толибилму фақиранд (1, 319). ... чун пораи такаллуф дар мурosalot даъби муншиёну дабирон аст, на шеваи **шикастагону** факирон... (1, 400).

Дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ҳолати чида шудани аъзоҳои чумла ҳар як калима алоҳида пасванди **-он** қабул мекунад: Тавотири ахбори мақдами шарифи эшон ба рӯхи **фақирону дарвешон** чандон лаззату хузур ва беҳҷату суур расонида, ки гунҷойии шадойиди фироқу маҷоли бости навоири ашвоқ намондааст (1, 309).

Агар исмҳо ба вазифаи яке аз аъзоҳои чумла чида шуда омада, вале аз ҷиҳати чой, ё бо қонуни ҷойивазкунӣ бо мақсади пуркуват кардани фасоҳат ва муассирии нутқ, ё худ бо тақозои услуби нависанда соҳта шудаанд, гуногун бошанд ҳам, ҳамаашон дар шумораи чамъ омадаанд: Саҳифаи аз фатҳаи «сад» **содиконро** гулҳои фатҳ кушода ва аз касраи «ҳо» **ҳосидонро хорҳои** қаср ниҳода, баъд аз тамодии айёми интизору таволии оломи истибор аз ҷониби ҷаноби Амир Алишери олигуҳар... (1, 312).

Корбурди пасванди -ҳо

Пасванди чамъбандии **-ҳо** мисли пасвандҳои чамъбандии **-он** (-гон, -ён) дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ барои чамъ бастани калимаҳо хизмат мекунад.

Дар номаҳо чун анъана бештар исмҳои ғайришахс ба воситай пасвани **-ҳо** чамъ баста шудаанд.

1. Шумораи чамъи ҳамаи исмҳои бечони конкрет бо ёрии пасванди **-ҳо** чамъ баста шудааст: ... ба ҷиҳати забти ҳосили мавқуфоти он ва ахзу ирсоли он ба мустаҳақон ба ин диёр ташриф овардаанду **санадҳо** ҳамроҳ доранд ва шавоҳиду осори сидқ бар эшон зоҳир аст (1, 328). Баъд аз арзи ниёз маъруз он ки музореъони Басокӯҳ тазаллум менамоянд, ки **корезҳои** эшон хушк шудаасту дар маҳсули эшон нуқсони бисёр воқеъ шудааст (1,343).

2. Шумораи растаниҳо бо пасванди **-ҳо** чамъ баста шудаанд: Саҳифаи аз фатҳаи «сад» **содиконро гулҳои** фатҳ кушода ва аз касраи «ҳо» ҳосидонро **хорҳои** қаср ниҳода, баъд аз тамодии айёми интизору таволии оломи истибор аз ҷониби ҷаноби Амир Алишери олигуҳар... (1,312).

3. Шумораи масофа бо пасванди **-ҳо** чамъ баста шудааст:

*Гар ба қасди ҷон фиристад қосид аз мақсуди дил,
Дил қунад **фарсангҳо** ҷон бар каф истиқболи ў (1, 312).*

4. Шумораи исмҳои маънӣ бо пасванди **-ҳо** чамъ баста шудаанд:

Баъд аз арзи ниёзмандиву шикастагӣ арза дошт он, ки дер гоҳ аст, ки хидмати Амир Ҳайдар ба ҷиҳати бâъзе **густоҳихо**, ки воситаи ҳамсухбатони бад аз вай содир шуда буд... (1, 337). Баъд аз арзи ниёз маъruz он, ки Қанбаралӣ ном шахсест дар байни даллон, ки бисёре аз тоҷирони мақбулӯлқавл ба шарорату баднафсии ў ихбор кардаанду ин факир низ аз бâъзе **туҳматҳо**, ки дар ҳаққи мусулмонон кардааст, вукуф дорад (1, 341). **Иноятҳои** тозаву **навозишҳои** беандоза, ки аз мулозимони ҳазрати ҳилоғатпаноҳӣ, ки мазҳари авсоғи илоҳӣ ва масдари алтоғи номутанохианд ... (1, 384). Ҳақ субҳонаҳу таъоло авлиёи он ҳазратро рӯз ба рӯз **фатҳҳову нусратҳои** гуногун рӯзӣ кунад ва соат ба соат ба **давлатҳову саодатҳои** рӯзафзун бирасонад! (1, 384).

Мусаллам аст, ки дар асарҳои адибони классик чамъбандии арабӣ бештар дида мешавад. Аз мисолҳои чамъоварда маълум шуд, ки дар номаҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ низ, чамъбандии арабӣ бештар истифода шудааст. Аз сабаби он ки ҳаҷми мақола барои пурра таҳқиқ кардани чамъбандии арабӣ даст намедиҳад, бинобар ин мо мисолҳое, ки бо шакли чамъбандии арабӣ чамъ баста шудаанд, чунин гурӯҳбандӣ намудем:

1. Калимаҳои арабие, ки ба воситаи пасвандҳои чамъбандии тоҷикӣ чамъ баста шудаанд: бâъзе аз эшон ҷуста-ҷуста бад-ин ҷониб мутаваҷҷеҳ мешаванд, аммо бâъзе аз аввонону **золимон** ба васотати бâъзе аз **даллон**, ки пештар махҷур мебудаанд (1, 310). Баъд аз арзи ниёз маъruz он, ки Қанбаралӣ ном шахсест дар байни даллон, ки бисёре аз **тоҷирони** мақбулӯлқавл ба шарорату баднафсии ў ихбор кардаанду ин факир низ аз бâъзе **туҳматҳо**, ки дар ҳаққи **муслимонон** кардааст, вукуф дорад (1, 341).

2. Калимаҳое, ки ҳам бо чамъбандии тоҷикӣ ва ҳам бо чамъбандии арабӣ чамъ баста шудаанд: Маъruz он, ки чамъе **фуқарову** масокини адаму арбайнилмои ваттин дар қарияи Неъматобод, ки аз заволи неъмат эмин бод (1, 421). Тавотири ахбори мақдами шарифи эшон ба рӯҳи **фақирону** дарвешон ҷандон лаззату ҳузур ва беҳҷату сурур расонида, ки гунҷойии шадойиди фироқу маҷоли бasti навоири ашвок намондааст (1, 309).

3. Калимаҳое, ки бо пасванди **-от**, **-ёт** чамъ баста шудаанд: Иноятномаи ҳумоюни ба анвои **иноёти** машҳун дар ашрафи соъту атяби авқот ҳоксорони водии вифоқу бодпаймоёни баводии иштиёкро (1, 308).кавсавия илтимоси он медоранд, ки Сайид Мирон дар миёни эшон қалонтар бошад ва қатъи **муҳиммоту** дағъи музиррот бикунад (1, 320); Илтимос он, ки ҳасбалмақdur дар кифояти он сайдӣ ҷамил маблӯz доранд, ки бешак василаи начоту рафъи **дараҷот** хоҳад буд (1, 366).

4. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар номаҳояш аз чамъбандии арабӣ шакли чамъбандии шикастаро бештар истифода кардааст: Баъд аз арзи ниёз маъruz аз он ки **маҳодими** узом, ки **худдоми** ҳарами шарифи ҳазрати рисолатанд, ... ба ҷиҳати забти ҳосили мавқуфоти он ва ахзу ирсоли он ба мустаҳақон ба ин диёр ташриф овардаанду санадҳо ҳамроҳ доранд ва **шавоҳиду осори** сидқ бар эшон зоҳир аст (1, 328). Баъд аз арзи ниёз маъruz он ки хидмати сайидзода нишони **салотини** собиқ дорад, ки **обову аҷдоди** эшон аз мосиву молу лашкар муъоф будаанд (1, 358). Лочарам инони баён аз он савб маътуф дошта, маъruz мегардад, ки ба авни инояти бегояти ҳазрати иззат иллату иззату ахволи **фуқарое**, ки **руфакон** сафару ҷуласои бадару ҳазаранд... (1, 311). Тавотири **ахбори** мақдами шарифи эшон ба рӯҳи фақирону дарвешон ҷандон лаззату ҳузур ва беҳҷату сурур расонида, ки гунҷойии шадойиди фироқу маҷоли бasti навоири **ашвок** намондааст (1, 309).

Дар номаҳои чамъбандии арабии дугона низ истифода шудааст: Ин руқъаи тазаррӯи ибтиҳол мунтасифи шавволу дар ҳини иртиҳол аз Бағдод ба ҷониби ҳарамайни шарифайн, зодухумуллоҳ **шарафайн** таҳrir ёфт (1, 311).

Хулоса, номаҳо ба он шаҳодат медиҳанд, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ донандаи хуби дастури забони форсӣ-тоҷикӣ буда, дар ифодаи фикру андешаҳо чирадастӣ нишон додааст, ки аз ин ҷиҳат низ намунаи ибрati адибон бояд бошад. Номаҳо далолат бар он медиҳанд, ки дар миёни шахсияти адибу навиштаҳои ў пайванди қавии ботинӣ ҷой дошта, гуфтораш мутобиқи шабехӣ рафтораш будааст.

Аз маводи зери назари мо маълум шуд, ки дар номаҳо бештар пасванди чамъбандии **-он** истифода шудааст, ки ин бесабаб нест, ҷониши ин пасванд бештар бо исмҳои шахс истифода шудааст. Ҳарчанд дар забони адабии мусоири тоҷикӣ пасванди

чамъбандии **-ҳо** ҳам бо исмҳои шахс ва ҳам бо исмҳои ғайришахс меояд, аммо дар номаҳо ин пасванд кам истифода шудааст. Аз чамъбандии арабӣ бошад, дар номаҳо бештар чамъбандии шакли шикаста истифода шудааст. Ҳаминро бояд зикр намуд, ки дар номаҳо ҳарчанд қалимаҳои иқтибосӣ аз ҷумла, қалимаҳои арабӣ фаровон истифода шуда бошанд ҳам, бештарашон пасвандҳои чамъбандии тоҷикиро қабул кардаанд. Агар ҳам пасванди чамъбандии тоҷикӣ ва ҳам шакли ҷамъи арабиро аз рӯйи басомад дар номаҳо дида бароем, бештар шакли чамъбандии арабӣ истифода шудааст.

Адабиёти истифодашуда

1. Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Ҷ. 8 / А.Ҷомӣ. – Душанбе, 1990. – 494 с.
2. Ализода С. Сарфу нахви забони тоҷикӣ / С. Ализода. – Душанбе, 2005. – 185 с.
3. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1. Фонетика ва морфология / зери таҳрири Ш.Рустамов ва Р.Гаффоров. – Душанбе : Дониш. 1985. – 352 с.
4. Гулназарова Ж. Таснифоти маънои феъл дар «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ / Ж. Гулназарова. – Душанбе, 2011. – 167 с.
5. Давлатбеки Ҳоча. Ташаккул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миёна / Д. Ҳоча. – Душанбе, 1998. – 151 с.
6. Қосимова М.Н. Таърихи забони адабии ҳозираи тоҷик / М.Н. Қосимова. – Душанбе, 2003. – 492 с.
7. Мисбоҳиддини Нарзиқул. Таъриҳ ва назарияи номанигорӣ / М. Нарзиқул. – Душанбе, 2009. – 136 с.
8. Ниёзӣ Ш. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ / Ш. Ниёзӣ. – Сталинобод, 1954. – 50 с.
9. Ниёзмуҳаммадов Б. Морфологияи забони тоҷикӣ / Б. Ниёзмуҳаммадов, Л. Бузургзода. – Сталинобод, 1941. – 68 с.
10. Рустамов Ш. Исм / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1981. – 215 с.
11. Сиёев Б. Аз таърихи ҷамъбандии исмҳо дар забони тоҷикӣ / Б. Сиёев // Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. – Душанбе, 1967. – С. 32-61.
12. Ҳалимов С. Ҷамъбандӣ дар забони адабии тоҷикӣ (дар «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ) / С. Ҳалимов // Маҷмӯаи илмӣ-и УДТ, XXVI, нашри 2, 1959. – С. 59-85.
13. Ҷалолов О.Ҕ. Категорияи ҷамъ ва баъзе масъалаҳои забони ҳозираи тоҷик / О.Ҕ. Ҷалолов. – Сталинобод, 1961. – 187 с.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ КАТЕГОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ПИСЬМАХ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

БОБОМУРОДОВ Ш.

В данной статье рассматривается и анализируются способы выражения множественного числа имен существительных на примере письмах Абдурахмана Джами. Выявлено, что в письмах Джами для выражения множественного числа в основном применяется суффикс «-ҳо», а также наблюдается использование некоторые другие таджикские и арабские суффиксы для этой цели. Применяется и арабский способ выражения множественного числа имен существительных – флексия.

Ключевые слова: суффикс, множественное число, аффиксы, флексия, Джами.

EXPRESSION OF PLURAL IN "BAHORISTON" OF JOMI

BOBMURODOV SH.

This article discusses and analyzes the ways of expressing the plural of nouns by the example letters Abdurrahman Jami. Revealed that in the letters Jami for the expression plural mainly used the suffix "-ҳо" and observed using some other Tajik and Arabic suffixes for this purpose. Used also Arabic way of expressing the plural of nouns - inflexion.

Keywords: suffiks, plural, affixes, inflection, Jomi.

НАҚШИ КОНСТАНТИН ЧАЙКИН ДАР ТАР҆ЧУМАИ ОСОРИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМИ АСРИ XX

**СУБҲОНҚУЛОВА СУРАЙЁ
СУБҲОНҚУЛОВА НАРГИС**
*Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Аз замонҳои қадим аҷдоди русҳо - славянҳо ва форсҳо-тоҷикон ягонагии фарҳангӣ ва забонӣ доштанд. Ҳамин ягонагӣ баъдан дар шаклгирии адабиёти ин ду халқи бузург пайвандҳои адабиро ба миён овард, куллаи баланди пайвандҳои адабии онҳо садаи XX мебошад. Муҳаққики адабиёти Фарбу Шарқ Н. Конрад дар ин андеша ҳаст, ки: «Ҷараёни пайвандҳои адабии як адабиёт ба адабиёти дигар дар садсолаи охир ба ин ё он дараҷа тамаддуни инсониятро фаро гирифт. Ин ҷараён аз рӯи миқёс, суръат ва арзиши иҷтимоӣ бебозгашт аст» [1,320].

Тарҷума ва нашри осори мутафаккирони форсу тоҷик ба забони русӣ аслан ибтидиои солҳои 20-30-уми садаи XX сурат гирифт, ҳарчанд дар Аврупо ин хеле бармаҳал оғоз гардида буд. Яъне англису фаронсавиҳо ва олмониҳо қабл аз русҳо таваҷҷӯҳи бештаре ба адабиёти классики форсу тоҷик пайдо намуда буданд ва адібони рус Пушкину Лермонтов ва Толстой маҳз тавассути тарҷумаҳои фаронсавӣ ба адабиёти форсу тоҷик ошнӣ пайдо намуданд.

Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414- 1492) ҳамчун олим, мутафаккир ва шоири барҷаста на танҳо дар адабиёти классики форсу тоҷик мақоми барҷаста дорад, балки ҳанӯз соли 1856 дар Аврупои Фарбӣ тарҷумаи достони «Саломон ва Абсол» тавассути тарҷумаи шоири барҷастаи англisis Эдвард Фитсдженралд Малборо (Edward Marlborough FitzGerald (1809-1883), ки аввалин маротиб Умари Ҳайёмро низ дар Аврупо шиносонаид. Абдурраҳмони Ҷомиро машҳур кард. Баъдан достони «Саломон ва Абсол» -ро тарҷумони фаронсавӣ Август Брикте тарҷума намуда, дар Фаронса тарҷума ва нашр намуд.

Дар шарқшиносии руси замони шӯравӣ ва доираи тарҷумонии ҳамон солҳо тарҷумаи осори Абдурраҳмони Ҷомӣ ба забони русӣ дар қатори дигар осори классикони форсу тоҷик анъана гардида буд, аз ҷумла тарҷумонҳои насли қалонсоли рус В. Жуковский, В. Державин, О. Румер, И. Селвинский, К. Липскеров, В. Левик, С. Шервинский ва тарҷума аз тарафи шоирони рус А. Адалис, Т. Стрешнева, Г. Регистон, Т. Спейндарова, Д. Самойлов, А. Кочетков, Н. Гребнев, Ю. Нейман, В. Звягинцева, С. Северцев дар сатҳи хеле хуб ва қонуниятҳои тарҷума, осори Абдурраҳмони Ҷомиро тарҷума карда ва шуҳрати Абдурраҳмони Ҷомиро дар байни хонандагони рус машҳӯр гардонид.

Аmmo дар шарқшиносии рус дар шинохти Абдурраҳмони Ҷомӣ барои хонандагони сермиллати замони шӯравӣ нақши ироншинос, адабиётшинос ва забоншиноси барҷастаи рус Константин Чайкин (1889-1938) хеле қалон мебошад. Соли 1935 ба ифтиҳори 3-юмин Конгресси байналмилиалии ироншиносӣ доир ба санъату археология достони «Саломон ва Абсол» -и Абдурраҳмони Ҷомиро тарҷума намуд, зоро дар эҷодиёти ин мутафаккир пурмӯҳтавои худ моҳиятан тафаккури умумисайёравиро рӯи кор оварда ва ғояи башардӯстию ваҳдати халқҳои ҷаҳонро ба миён гузоштааст, маҳз ғояи башардӯстию ваҳдати халқҳои ҷаҳон меҳри Константин Чайкинро ба миён овард.

Шарқшиноси маъруфи рус, академик Николай Конрад дар асари маъруфи худ «Фарб ва Шарқ» маҳз ба ҳамин масъала ишора намуда, чунин таъкид соҳтааст: «Гуманизм ё худ одамият аз лиҳози мазмуни ҷамъияти бузургтарин ғояест, ки инсоният дар масири ҳазорҳо соли таърихи хеш эҷод намудааст» [2,87].

Баъди тарҷума ва нашри русии «Баҳористон» (1935) дар солҳои 1949 ва 1951 таҳти ұнвонии «Антологияи назми тоҷик» ба муносибати Даҳаи адабиёти тоҷик дар Москва

як силсила асарҳои классикҳои адабиёти форсу тоҷик аз ҷумла Адбураҳмони Ҷомӣ дар тарҷумаи Лапин ва Ҳаҷревин баъдтар аз тарафи В. Державин ба нашр расид.

Константин Чайкин ҳатмкардаи Донишкадаи тиҷоратии Масқав (1909), баъдан як сол дар факултети ҳукуқшиносии Донишгоҳи Масқав (1911) таҳсил намуда, тариқи гузариш дар Донишкадаи шарқшиносии Масқав ба номи Лазарев таҳсил намуда, дар ҳамин ҷо аз рӯи тарҷумаи осори Абдураҳмони Ҷомӣ унвони илмии профессориро шарафёб гардид. Солҳои 1919-1920 дар Академияи штабҳои генералӣ ба сифати омӯзгор фаъолият намудааст. Солҳои 1927-1929 ба сифати сафир-тарҷумон намоянди Русия дар Озорбайҷон, Гурҷистон ва Ирон фаъолият намудааст. Номзади илм, профессор [1935]. Муаллифи китоби дарсии «Адабиёти форси аспи XX» ва муаллифи даҳҳо рисолаҳои илмӣ доир ба адабиёти классикии форсу тоҷик мебошад.

Мутаасифона имрӯз Константин Чайкин ба хонандай тоҷик муаррифӣ нагардидааст. Соли 1913 дар нашри маҷмӯаи «Круговая чаша» ширкат варзида дар ҳамин маҷмӯа тарҷумаи шеърҳои алоҳидаи Ҷомиро ворид намудааст. Соли 1935 «Баҳористон» -и Абдураҳмони Ҷомиро тарҷума намуда, ба нашр расонида, то замони ҳабс ва қатлаш (1938) осори Абдураҳмони Ҷомиро мавриди тарғиб қарор додаст.

Константин Чайкин аз зумраи он шарқшиносон ва ироншиносони рус аст, ки аввалин мартиба осори Абдураҳмони Ҷомиро аз ҷумла «Саломон ва Абсол»-ро бо пуррагӣ ва «Баҳористон»-ро низ ба забони русӣ тарҷума намуда дар соли 1935 мунташир соҳт. Ҳусусиятҳои тарҷумаи Константин Чайкин аз дигар осори тарҷума намудаи В. Жуковский, В. Державин, О. Румер, И. Селвинский, К. Липскеров, В. Левик, С. Шервинский, А. Адалис, Т. Стрешнева, Г. Регистон, Т. Спейндарова, Д. Самойлов, А. Кочетков, Н. Гребнев, Ю. Нейман, В. Звягинцева, С. Северцев ба он фарқ ҳоҳад кард, ки Константин Чайкин ҳуд мутахассиси забони форсӣ ва муаллифи фарҳанги забони русӣ буд, ки намунаи тарҷумаҳо чунин аст:

*Когда бедняк, имеющий полхлеба,
Весь целиком даёт достаток свой.
Не большие ль то, что если царь вселенной,
Своей казной поделится с тобой?*

*О юноша, духа величью учись,
У опытных в жизни отличью учись.
От сердца злодейский совет отклоняй,
От уст своих речи клевет отклоняй.
Добром отвечай постоянно на зло,
Врагу оно пользу едва ль принесло.
Когда же ты добroе дело творишь,
К тебе возвратится то добroе лишь.*

Ин намунаи тарҷумаи Константин Чайкин гувоҳи он аст, ки маҳсусиятҳои осори назмии Абдураҳмони Ҷомӣ ҳифз карда шудааст. Таҷрибаи тарҷумае, ки онро Константин Чайкин дорост, собит менамояд, ки тарҷумаи муваффақ ҳамон будааст, ки маҳсусиятҳои миллии ду ҳалқро таҷассум карда тавонад. Зоро ба қавли О. Кундзич: «Асари тарҷумавӣ ин нусҳаи асл нест: аввалан ба ин далел, ки ҷараёни нави адабие, ки он ба сурати тарҷума ворид шудааст, ба он аз фазилатҳои тоза ҳабар медиҳад: масалан он чи дар адабиёт суннат аст, дар забони дигар метавонад, назари нав бошад» [3,203].

Душвории тарҷума ғолибан дар он аст, ки ҳар як забон қоидаву қонунҳои маҳсус ва қолабҳои адабии барои ҳуд муносиб дошта, тарзи тафаккури бадеии адабони миллатҳои гуногун аз ҳамин фарқ мекунад. Аз ин рӯ, ҳар тарҷумонро зарур аст, асари бадеиро тавре тарҷума намояд, ки ҳамаи он монеаҳоро аз миён бардошта бошад ҳам, лаззати аслӣ ва қиммати ҳақиқии онро ба забони дигар нигоҳ дошта бошад.

Хушбахтона, Константин Чайкин ҳамчун ироншинос, муаллиф ва мураттиби фарҳанги забони форсӣ-руսӣ достони «Саломон ва Абсол»-и Абдураҳмони Ҷомиро

дар сатҳи хеле баланд тарҷума намудааст. Ба андешаи В. Кожников: «Забони шеър ҳамчун ҳодиса (феномен) маҳсус дар паҳлӯи забони аслӣ инкишоф меёбад [4, 249].

Ҳамин тавр, дар охир метавон қайд намуд, ки нашри дубораи мукаммали тарҷумай русии «Баҳористон» - Абдураҳмони Ҷомӣ, ки аз тарафи шарқшиноси маъруфи рус Константин Чайкин соли 1935 сурат гирифта буд, дар доираи ҷашни Абдурраҳмони Ҷомӣ ва тарғиби ҳаёт ва фаъолияти Константин Чайкин барои хонандай тоҷик як кори ҳайре ҳоҳад буд.

Адабиёт:

- 1.Джами. Бэхарестан (Весенний сад). М.; Л., 1935.
- 2.Кондрат Н.И. Запад и Восток. - М.; 1972-495.
- 3.Кундзич О. Переводческий блокнот. - М.; Советский писатель.1968.
4. Кожинов В.В. Художественная речь как форма искусства. - «Теория литература», М.,1965.

НАҚШИ КОНСТАНТИН ҔАЙКИН ДАР ТАРҔУМАИ ОСОРИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМИ АСРИ XX

***СУРАЙЁ СУБҲОНҚУЛОВА
НАРГИС СУБҲОНҚУЛОВА***

Муаллифони мақола нақши Константин Чайкинро дар тарҷумай осори Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки дар солҳои 30-юми асри XX тарҷума намудааст, мавриди баҳсу баррасӣ қарор додаанд.

Вожаҳои қалидӣ: тарҷума, адабиёти классики форсӯ тоҷик, пайвандҳои адабӣ, адабиёт, адабиёти русӣ ва тоҷикӣ, достон, масъалаи тарҷума.

ЧАНБАХОИ ПЕДАГОГӢ ДАР ОСОРИ АБДУРРАҲМОНИ ҖОМӢ

*МИРБОБОЕВА БИБИВАҲӢ,
Пажӯҳишгоҳи рушиди маорифи АТТ*

Эҷодиёти Җомӣ қасри муҳташамеро мемонад, ки бо қувваи таҳайюл ва нерӯи тафаккур меъморӣ гардида, бардошт ва назари ўро аз зиндагӣ дар қолаби бадеъ ва ибрози андешаҳои фалсафию ирфонӣ чамъбаст менамояд. Нуриддин Абдурраҳмони Җомӣ чун ахтари тобон ва устоди қаламкашони мамолики Шарқ шинохта шуда, байни хоссу ом маълуму машҳур гардидааст. Мактаби адабии Җомӣ дар таърихи адабиёти классикии Шарқ саҳифаи науву падидаҳои тозаэро ба рӯйи оламиён боз намуд. Осори ин суханвари номӣ беш аз 500 сол аст, ки ба хурду бузург дарси одаму одамгарӣ, нафосат ва зебоӣ, хулқу атвори хӯчастаи инсониро пешкаш намуда, онҳоро ба шоҳроҳи ҳаёти ормонӣ ҳидоят мекунад. Тамоми осори Җомӣ мантиқан, мазмунан ва аз ҷиҳати ғоявӣ ба ҳамдигар зич вобастагӣ доранд.

Осори бою гуногунранги ин устоди бехамтои сухан дар ганцинаи китобхонаю осорхонаҳои бузурги Осиёи Марказӣ ва кишварҳои муҳталифи Ғарб хеле зиёд ба назар мерасанд ва эҳтиёткорона нигаҳбонӣ мешаванд.

Аз Җомии бузург то ба замони мо 3 девони ғазалиёту рубоиёт ба мисли «Фотиҳат-ул-шубоб», «Васитат –ул – ақд» ва «Хотимат – ул- ҳаёт», асари насрини «Баҳористон» ва маснавиҳои ҳафтгонаи «Ҳафт авранг» аз қабили «Юсуф ва Зулайҳо», «Тӯҳфат-ул-ахрор», «Силсилат-уз-заҳаб», «Лайлӣ ва Мачнун», «Сабҳат - ул- аброр», «Хирадномаи Искандарӣ», «Саломон ва Абсол» омада расидаанд.

Абдурраҳмони Җомӣ чун шахси пешқадам ва муаллими ахлоқи писандидай замони худ дар пайравии инсондӯстони пешинаи адабиёти форсу тоҷик нақӯкорӣ, меҳнат, адлу дод, илму фарҳанг, сулҳу сафо, дӯстиву бародарӣ , иттифоқу иттиҳод, покӣ, номи нек, сидқу вафо, ростӣ, олихиммматӣ, ҷавонмардӣ, часорату мардонагӣ, эҳсону қарам, фурӯтаниӣ, ҳоксорӣ, сабр, ҳомӯшӣ ва дигар падидаҳои ахлоқи ҳамидаро бо шавқу шӯр тарғиб намуда, ба муқобили зулму ҷавр, нифоқу низоъ, хиёнату ҷиноят, ҷизпарастӣ, сифлагӣ, ҳирсу тамаъ, ҷаҳлу нодонӣ, қибри гурур, ҳудисандӣ, дурӯгу беҳудагӣ ва мардумозорӣ, ки чун сарчашмаҳои бадӣ ваҳшонияти нобаробарии иҷтимоиро ошкортар сохта, нуқси инсонро меафзуданд, баромад карда, бо роҳи насиҳат, тарғиби сифатҳои хуб ва мазаммати хислатҳои бад дар ривоҷи ахлоқи ҳамида ва решакан шудани ахлоқи разилаи одамон меҳоҳад қӯмаке расонад. Җомӣ бо ин восита меҳоҳад, ки инсони комилро ба воя расонад. Ӯ ҳамчун муаллими ахлоқ дар «Хирадномаи Искандарӣ», махсусан, аз шаш хислати бади зерин: ҳасад, кина, ҳирс, мумсикӣ, дурӯғ ва беадабӣ, ки дар замони ў ба дараҷаи баланд расида буд, дур буданро талқин мекунад. Ҷунин ақидаҳои Җомӣ, ки сиришти инсондӯстӣ доранд, то ҳанӯз аҳамияти худро гумм накардаанд. Андарзҳои Җомӣ аксар бо оҳанги хитобу ниҳо гуфта мешаванд, то ки таъсири бештаре дошта бошанд:

*Зи оҳандилӣ бугсилу мум бош!
Паноҳи асирони мазлум бош!*

Абдураҳмони Җомӣ ба қувваи насиҳат ва гуфтори хеш боварии бузург дорад, аз ин рӯ, дар «Саломон ва Абсол» дар бораи мақоми насиҳат бо муболига чунин менависанд:

*Аз насиҳат ноқисон комил шаванд,
В-аз насиҳат мудбирон муқబил шаванд.
Аз насиҳат тоза гарданд ҳар диле,
В-аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушкиле.*

Панду андарзҳои Җомиро аз рӯйи муҳотабинашон, яъне ба киҳо нигаронида шуданашон, метавон ба се гурӯҳ тақсим кард: 1. Андарзҳое, ки Җомӣ ба подшоҳон додааст. 2. Насиҳатҳое, ки Җомӣ ба писараш Зиёуддин Юсуф медиҳад. 3. Пандҳои олии ў, ки умумибашарианд. Вале ин ҳамаи гуфтори таълимӣ ва ҳикматомези ўро ҷанбаҳои

умумиинсонй ба ҳам муттахид менамоянд. Ӯ дар достони «Саломон ва Абсол» фарзандро беҳтарин неъмат ва нигоҳдори номи падар меномад:

*Ҳеч неъмат беҳтар аз фарзанд нест,
Ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест.
Ҳосил аз фарзанд гардад коми мард,
Заинда аз фарзанд монад номи мард.*

Аммо Ҷомӣ фарзанди ноҳалафи бадсиголу бадсиришт, фарзанди зиштиклидори бадрафткор, фарзанди пургурури бадҷаҳл, фарзанди бадҳаваси насабпаст, фарзанди безории аз падару модар турезонро маҳкум ва ўро мазаммату нафрин меқунад, аз беилмӣ ва ҷаҳолати ў ба фифон меояд. Ҷомӣ ба писари худ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» панд медиҳад, ки

*Чу нодонон на дар банди падар боши
Падар бигзор фарзанди ҳунар боши.*

Дар девони нахустинаш фарзандони беилм, аз падар ва аслу насаб лоғзандаро номардум ва шоҳи бебарги дараҳти мевадор меномад. Умуман, Ҷомӣ душмани ашаддии насабпастӣ буда, ҳамеша ба муқобили онҳое баромадааст, ки мағрури аслу насаби худ шуда, аз ҷавҳари дониш ва ҳунар орӣ мемонанд. Ҷомӣ ҳусни маънавии инсонро дар исмату иффат, заковат, дониш ва ҳунар мебинад. Бартарию камии олию дунро аз рӯи миқдори ҳунар ва ҳимати онҳо муайян намудааст, на аз рӯйи миқдори зару симашон:

*Қимати мард на аз симу зар аст,
Қимати мард ба қадри ҳунар аст.
Эй басо банд, ки аз қасби ҳунар
Қадраш аз ҳоҷа басе бештар аст.
В-эй басо ҳоҷа, ки аз беҳунарӣ
Дар раҳи бандай худ пайсипар аст.*

Бояд тазаккур дод, ки Ҷомӣ дар бисёр навиштаҳояш аҳамияти бузурги илму донишро чун калиди маърифати ирфонӣ қайд намуда, на факат илму ҷаҳл ва олиму ҷоҳилро ба ҳам муқобил мегузорад, балки илмро точи сари ҷумла ҳунарҳо, қуфлкушои ҳама дарҳо, низомдиҳандай олам ва шарафи одамӣ номида, мардумро ба пардохтани илму дониш ҳидоят намудааст. Ба ҳамин муносибат Абдурраҳмони Ҷомӣ таъкид намудааст, ки дарёи илм бекарон буда, фаро гирифтани ҳамаи илмҳо аз имкон берун аст. Аз ин ҷост, ки ҳамон ҷоҳилро бо амалия мустаҳкам гардонад, зеро илми беамал чун заҳри бенӯш, беҳосил ва ботил буда, танҳо таҷрибае, ки дар асоси назария ба кор бурда мешавад, илмро пурқувват ва тавоно мегардонад:

*Илме, ки ногузир ту бошад, бад-он гирой,
В-онро, к-аз он гузир бувад, ҷустуҷӯ макун!
В-он дам, ки ҳосили ту шавад илми ногузир,
Ғайр аз амал ба мӯчиби он орзу макун.*

Ба ақидаи Ҷомӣ, адаб ва донишу ҳунар барои инсон сифатҳои заруртариҳо буда, он сифатҳоро ба фарзандон дар ҷавони омӯзонидан лозим аст. Аз ин ҷиҳат қаҳрамонҳои асаҳрои ў Саломон, Лайливу Мачнун ва маҳсусан Искандар бо сифатҳои зарурӣ дар ҷавонӣ ҳеле ҳуб пазируфта мешаванд. Ҳуди Ҷомӣ ва бародараҳ ҳам дар бачагӣ ва ҷавонӣ аксари илмҳои замони ҳудро фаро гирифта буданд. Аммо ба ақидаи Ҷомӣ толиби илм ҳуд бояд бештар саъӣ қунад:

*Дар ҷавонӣ саъӣ қун, гар бехалал ҳоҳӣ амал,
Мева бенуқсан бувад, чун аз дараҳти навбар аст.*

Чомӣ, маҳсусан, ба тарбияи фарзанди худ Зиёддин Юсуф аҳамияти маҳсус дода, барои ӯ «Баҳористон»-у «Фавоиди Зиёя» ва насиҳатномаҳо навишта, дар онҳо на танҳо худуди зарурии фаро гирифтани донишҳои асосии замони худро муайян мекунад, балки ба ин васила як силсила афкори таълимии хешро низ иброз намудааст. Аммо дар насиҳатномаи «Сабҳат- ул –аброр » сатрҳое, ки ба тавсифи ҳунар ва таъкиди фаро гирифтани он баҳшида шудаанд, беш аз ҳама ҷолиби диққатанд. Шоир ба фарзанди худ панд медиҳад, ки аз ҳунари ҳасакӣ ва донишҳои рӯяқӣ дур бошаду ҳунари аслиро пеша намояд. Чунончӣ, ӯ фармудааст:

*Дар ҳунар қӯши, ки зар чизе нест,
Ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест.
Ҳунаре не, ки дигҳад ғанҷу зарат,
Ҳунаре аз дилу ҷон ранҷбарат.
В-он ҳунар нест насиби ҳама кас,
Баҳри зиндадилон омаду бас.*

Возех аст, ки дар адабиёти асри XV равияни душворнависӣ ҳукмрон буд. Ба ин нигоҳ накарда Чомӣ шевайи содданависиро пешай худ қарор додааст, ки забони осораш ба омма дастрас бошад ва аз ин лиҳоз то ҳадди имкон мақсади наҷибаш - содданигориро дар эҷодиёти хеш пиёда сохтааст.

Абдураҳмони Чомӣ пайваста роҷеъ ба фазилати сухан ақида ронда, онро пардакушои розҳо, маҳзани маъниҳо, кошифи асрори ҳақоик шумурда, ашъорашро фарзанди худ медонад. Ӯ, маҳсусан, сухани мавзунро ситоиш намуда, онро арӯси маънӣ мегӯяд ва таъкид менамояд, ки ин арӯс агар зевари хос дошта бошад, дилработар аст. Чомӣ талаб мекунад, ки шеър ба фаҳми умум мувоғиқ навишта шавад, зоро он падидай ҷамъиятист.

Ҷолиби таваҷҷӯҳи хос аст, ки Чомӣ нағзӣ, амиқмазмунӣ ва баландгоягии шеърро ба тинати ҳақиқии гӯянда вобаст медонад:

*Ношуда аз ҳуи бадат дил тиҳӣ,
Кай расад аз назми ту бӯи беҳӣ?
Ҳар чӣ ба дил аст зи поку палид,
Дар сухан ояд асари он падид.*

Чомӣ бар замми шоиру мутафаккири мумтоз будан ҳамчун забоншинос маъруғу машҳур аст, зоро асарҳои доир ба забоншиносӣ оғаридааш далели ин иддаост. Ӯ тадқиқи хусусиятҳои грамматикии забони арабиро анҷом дода, асаре бо номи «Фавоиди Зиёя» таълиф кардааст, ки то ҳол дар забоншиносии араб беҳтарин асар маҳсуб мегардад.

«Фавоиди Зиёя», ки бо номҳои «Шарҳи мулло», «Шарҳи Чомӣ», «Фавоиди Зиёя» фи шарҳ- ил-Қофия» ва «Грамматикаи забони арабӣ» низ машҳур аст, яке аз асарҳои илмию таълимии Чомист, ки чор моҳ пеш аз вафоташ (1492) барои фарзандаш – Зиёддин Юсуф таълиф кардааст. Худи Чомӣ менависад: «...Ин китобест барои ҳалли мушкилоти «Қофия» -и алломаи машҳур – Ибни Ҳочиб. Ин китобро бо ҳамон роҳу равише чун риштаи марворид барои фарзандам Зиёддин Юсуф, Ҳудо ӯро аз бадиҳо нигоҳ дорад, шарҳ додам ва номи онро – «Фавоиди Зиёя» ниҳодам». Чи тавре ки мебинем «Фавоиди Зиёя» дар асл шарҳи китоби донишманд ва забоншиноси асрҳои XII-XIII – Ибни Ҳочиб – «Ал – Қофия фин- наҳв» мебошад. Чомӣ, ки, дар ҳақиқат, аз донишмандони забардасти замони худ буд, мебинад, ки фарзандаш Зиёддин Юсуф ва толибилимони дигар дар омӯхтани грамматикаи забони арабӣ азоб мекашанд, барои ҳамин, китоби «Фавоиди Зиёя» -ро менависад ва ҷойҳои душворфаҳми «Қофия»-ро бо ашъори арабию аҳодису оятҳои Қуръон шарҳу тавзех медиҳад.

«Фавоиди Зиёя» дар мадрасаҳои Осиёи Миёна, Покистон, Ҳиндустон ва Аморати Бухоро то Инқилоби Октябр аз китобҳои ҳатмии дарсӣ буда, дар кишварҳои арабӣ (Миср ва Сурия) низ ҳанӯз чун китоби «Синтаксиси забони арабӣ» дар истифода аст.

Аз замони таълифи «Фавоиди Зиёя» то имрӯз доир ба вай 50 ҳошия навиштаанд. Донишманд ва орифи асри XVАбдулгафури Лорӣ, ки худ аз шогирдони Мавлоно Ҷомӣ буд, бо ҳоҳиши Зиёуддин Юсуф бар «Нафаҳот – ул -унс» ва «Фавоиди Зиёя» шарху ҳошия навиштааст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки «Фавоиди Зиёя» яке аз беҳтарин китобҳои таълимӣ буда, имрӯз ҳам қимати илмии худро гум накардааст.

Андешаҳои пешқадами таълимӣ ва панду ҳикматҳои Абдурраҳмонӣ Ҷомӣ дар ганцинаи афкори дидактикий, ҷамъиятшиносӣ ва эстетикии ҳалқи тоҷик дурдонаҳои рахшонро ташкил карда, ҳанӯз ҳам дорои аҳамияти бузурги иҷтимоӣ буда, чун андешаҳои умуми инсонӣ ва дастури ахлоқи ҳамида барои тарбияи мардум, тараққиёти ҷамъият ва покии замими одамони замони мо қӯмак мерасонанд.

Адабиёт:

1. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Баҳористон .-Душанбе : Адиб, 1987.-157 с.
2. Абдуллоҷон Юнусов .Осори қалами Ҷомӣ. -Душанбе: Дунёи китоб, 2013.
3. Аминов С. Истифодаи баъзе ҳикоятҳои Ҷомӣ дар дарсҳои забон. Мачал :: Мактаби советӣ, №11, 1989.
4. Афсаҳзод А. Абдурраҳмони Ҷомӣ.- Душанбе: Маориф, 1978. -189 с.
5. Афсаҳзод А. Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ. -Душанбе: Дониш, 1981. - 156 с.
6. Афсаҳзод А. Андешаҳои ахлоқии Ҷомӣ. Мачал.: Мактаби советӣ, №9, 1989.
7. Тоиров У. Тавзехе ба рисолаҳои адиб. -Ҳафт.: Омӯзгор, № 31, 1.08.2014.
8. Ҳочӣ Қурбон. Омӯзиши ду шеъри Ҷомӣ дар мактаб. -Мачал.: Мактаби советӣ, №11, 1989.

Дар мақола ҷанбаҳои педагогии осори Ҷомӣ, ки ба хурду бузург дарси одаму одамгарӣ, нафосат ва зебоӣ, ҳулқу атвори ҳуҷастаи инсониро таранум менамоянд, зикр гардидаанд.

***Калидвоҷса:** ҷанбаҳои педагогӣ, дарси одаму одамгарӣ, нафосат ва зебоӣ, ҳулқу атвори ҳуҷастаи инсонӣ*

МАВЛОНО АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ АЗ МАНЗАРИ ПРЕЗИДЕНТ ЭМОМОЛАЙ РАҲМОН

РАУФОВА Т.,
аспиранти ДДОТ
ба номи Садриддин Айнӣ

Дар масири 23 соли Истиқлолияти давлатӣ бо ташаббуси бевоситаи Президенти қишвар, Эмомалий Раҳмон як силсила маъракаҳои мухимми илмиву адабӣ ва фарҳангиро бо иштироки донишмандон ва коршиносони маъруфи ватаниву хориҷӣ дар сатҳи баланди байнамилалӣ баргузор гардид. Зоро андешаҳои бузургони миллат дар ҳар давру замон, баҳусус дар даврони ташаккули рӯҳи озодиву истиқлолхоҳӣ доираҳои васеи мардумро фаро гирифта, ҷавҳари ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳиро дар ҳуд таҷассум менамоянд.

Муҳимтарин ҳадафи ин ҷаҳонҳои бузургдошти шаҳсиятҳои таъриҳӣ ва адабӣ ин пеш аз ҳама эҳёи асолати таърихиву фарҳангӣ, шуқӯҳу азамати давлатдории аҷдодӣ ва бунёди низомиadolatпеша буда, ин афкору ғояҳо тадриҷан ба нерӯи бонуфузи ғоявӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавӣ табдил ёфтаанд.

Президент Эмомалий Раҳмон дар байни давлатмардони тоҷик бъди академик Бобоҷон Faғуров ягона роҳбарест, ки рушди адабиёт ва санъати миллатро аз ҷумлаи вазифаҳои мухим ва аввалиятдошта медонад ва адибонро ба ҳар роҳу васила дастгирию қӯмак ва роҳнамой менамояд.

Таҷлили бошуқӯҳи ҷаҳонҳои ҳазораи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, 680-солагии Мир Сайди Алии Ҳамадонӣ, 675- солагии Шайх Камоли Ҳуҷандӣ, 1100- солагии таъсиси давлати Сомониён, 960-солагии Ҳаким Умари Ҳаём, 2700- солагии «Авесто», 1150-солагии устод Рӯдакӣ, бузургдошти Мавлоно Румӣ ва Нӯъмон ибни Собит, ба устодон Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва Бобоҷон Faғuров додани унвонии ифтихории Қаҳрамони Тоҷикистон далели хидматҳои шоистаи Президенти қишвар на танҳо дар шинохти бузургони миллат, балки муаррифии онҳо дар арсаи байнамилалӣ мебошад.

Аз ин рӯ яке аз хидматҳои шоистаи Президенти қишвар ин таҷлили бузургдошти шаҳсиятҳои барҷастаи илму фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати қӯҳанбунёди миллат мебошад, ки дар ин робита Президенти қишвар таъқид менамояд: «Хукумат ҳамеша ба гузаронидани конфронтҳо ва дигар ҷорабинҳои мӯҳими илмӣ, бузургдошти шаҳсиятҳои илму адаб мусоидат мекунад. Вале таъқид кардан зарур аст, ки ҷунин маҳфилҳо бояд ба инкишофи соҳаҳои гуногуни илм ва тарғиби дастоварду шинохти шаҳсиятҳои илму адаб равона карда шаванд»[1].

Таҷлили ҷаҳонҳои 600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аз ҳамин қабил мебошад. Ба андешаи Президенти қишвар: «Чунин ҷорабинҳо на танҳо мавриди бисёр муносиб барои шинохти амиқ ва таҳқиқу баррасии осори илмиву адабӣ мебошанд, балки воситаи муассири дар заминаи арзишҳои миллии гузашта ва мусир тарбия намудани насли ҷавон ва баланд бардоштани сатҳи ҳудшиносии миллӣ маҳсуб меёбанд».

Аз тарафи дигар соли 2014-ро дар қишвар соли бузургдошти Абдураҳмони Ҷомӣ эълон намудани Президенти қишвар пеш аз ҳама дар ин муддат донишмандон, мӯҳақиқон, аспирантону унвончӯён ба омӯхтан ва тарғибу ташвиқи ҳаёт ва эҷодиёти ӯ амиқтар машғул гардида истодаанд.

Бо қаноатмандӣ Президенти қишвар қайд намуданд, ки: «...то имрӯз ба муносибати ҷаҳонҳои 600-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ як қатор тадбирҳои заруриро анҷом додаанд ва бовар дорам, ки онҳо ин кори нек ва босамари ҳудро минбаъд низ идома медиҳанд. Зоро эҷодиёти Мавлоно Ҷомӣ басо пурвусъат ва пургунҷоиш буда, сабаки доимӣ бардоштан ва таҳқиқу таҳқили пайвастаро тақозо мекунад. Муҳимтар аз ҳама, ҳуди мардум ба шаҳсият ва осору афкори Мавлоно иродат ва меҳри маҳсус доранд».

Дар мавриди ҳашнигирии солгарди шаҳсиятҳои саршиноси миллат Президенти қишвар, аз ҳуд савол мекунад, ки бузургӣ ва маҳбубияти онҳо дар чист? Дар посух ин савол Президенти қишвар мегӯяд: «Бузургии олимону орифони маъруфу маҳбубе чун

Мавлоно Ҷомӣ, пеш аз ҳама, дар ҷовидонӣ будани оғаридаҳои онҳост, зеро ҳар чӣ онҳо гуфтаанд, дар замими наслҳо маскан гирифтааст ва бегазанду ҷовидона боқӣ мондааст. Бахусус Абдураҳмони Ҷомӣ, ки ба эътирофи ҳамзамононаш аз шаҳсиятҳои фавқулодаи адабӣ, илмӣ ва фарҳангӣ маҳсуб меёфт ва берун аз хоки Ҳурӯсону Мовароуннаҳр - аз Форс то Осиёи Сағир ва Ироқу Ҳиндустон шуҳратёр буд. Маҳбубияти Мавлоно аз нигоҳи дигар дар он аст, ки муҳимтарин асарҳои адабӣ ва илмии ў ба бисёр забонҳои дунё, аз ҷумла англisisivу франсавӣ, олмониву лотинӣ, русиву арабӣ, туркиву ҳиндӣ, урдуву арманиӣ, озариву ўзбекӣ ва забонҳои дигар тарҷума шудаанд»[3].

Далели дигари маъруфияти Абдураҳмони Ҷомӣ ба андешаи Президенти кишвар дар дар он аст, ки Абдураҳмони Ҷомӣ на танҳо дар байни аҳли илму адаб ва алоқамандони осораш, балки дар миёни ҳокимони давр шуҳрат ва обрӯву эътибори зиёд дошт. Шуҳрати оламшумулии Абдураҳмони Ҷомиро Президенти кишвар дар се омил арзёбӣ намудааст:

Омили якум: Зуҳури олим ва шоири нодире мисли Абдураҳмони Ҷомӣ, бешубҳа, вобаста ба шаҳсияти фавқулодаи ў мебошад.

Омили дувум: Маъруфияти Мавлоно Ҷомӣ ба фаъолияти илмиву адабии бағоят густурдаи ў дар соҳаҳои муҳталифи илм, аз ҷумла забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, мусикӣ, ирфон, шарҳнависӣ ва навъҳои гуногуни адабӣ алоқаманд мебошад.

Омили сеюм: Шуҳрати беандозаи Абдураҳмони Ҷомӣ дар миёни хосу оми давр, аҳли илму адаб ва ирфони Ҳурӯсону Мовароуннаҳр аз он иборат аст, ки ў дар синни 40-солагиаш ба тарикати маъруфи Нақшбандия рӯ оварда, бо яке аз пешвоёни номдори он Ҳоча Аҳори Вали қаробат пайдо мекунад ва орифи номӣ Саъдиддини Кошғариро муршиди худ интиҳоб менамояд.

Қаҳрамони асарҳои Ҷомӣ ба андешаи Президенти кишвар, Эмомалӣ Раҳмон илова ба нафърасони ҳалқ будан шаҳси бомаърифат, бохирад, хунарманд, ҳимматбаланд, адолатпарвар, озодандеш ва ормонпарвар буда, китобро дар ҷаҳон бехтарин ёру мунису ғамхор ва устоди бе музду миннати худ медонад ва бовар дорад, ки агар омӯзгор набошад, ҷаҳон аз беҳирадон тира ҳоҳад гашт.

Бо таъкиди Президенти кишвар пеш аз ҳама аз бузургоне чун Ҷомӣ дарси ибрат гирем, сабақ омӯзем ва шабу рӯз қӯшиш намоем, то ҳамеша бо ҳалқ ва дар хизмати ҳалқ бошем. Маъние, ки аз эҷодиёти Мавлоно бардоштем,- қайд менамояд, Президент Эмомалӣ Раҳмон,- бори дигар мо ворисони ўро водор месозад, ки чун шамъ сӯҳтаву барои ватан ва миллати худ созем, то роҳи наслҳои ояндаи ин миллати соҳибтамаддун ҳамеша нурафшон бошад.

Ба андешаи Президенти кишвар, маҳз ба туфайли донишмандони маъруфи тоҷик, ба монанди устод Садриддин Айнӣ, академик Абдулғани Мирзоев ва Аловаддин Баҳоваддинов, Мӯсо Раҷабов, Аълоҳон Афсаҳзод ва амсоли инҳо муҳимтарин асарҳои адабиву илмии Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамчун сарҷашмаҳои боэътиҳод вориди илми мусоир гардидаанд.

Президенти мамлакат дар мулоқот бо зиёёни кишвар таъқид намуданд, ки: «Бисёр андешаҳои инсондӯстонае, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар мавзӯъи нигоҳ доштани ифтихору шарафи инсонӣ ва аҳамияти озодиву соҳибихтиёри дар ҳаёти инсонҳо баён кардааст, ҳамоҳангӣ сиёсати имрӯзаи давлати соҳибиستиклоламон мебошад»[4].

Дар хулоаси суханронии хеш, Президенти кишвар баҳшида оид ба Абдураҳмони Ҷомӣ қайд менамояд, ки» «...фарҳангӣ ғанини гузаштаамон ва осору афкори олии инсондӯстонаи бузургоне, монанди Абдураҳмони Ҷомӣ бароямон дар ин равандҳои ҳассосу пуртазод пуштибон ва мададгор мегарданд»[3].

Ҳамин тавр, бояд хулоса намуд, ки шинохти Абдураҳмони Ҷомӣ аз манзари Президенти кишвар, ташаббусҳои Президенти кишвар оид ба таҷлили бузургдошти Абдураҳмони Ҷомӣ ба Ҷомиини тоҷик, дар тарғибу ташвиқи афкори илмӣ, адабӣ ва тарбиявии ин мутафаккири барҷаста дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷикон як такони ҷиддие баҳшид.

Адабиёт:

1. Раҳмонов Эмомалӣ. Тоҷикистон: даҳсоли истиғлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷилди аввал.-Душанбе: Ирфон, 2001-512 с.
2. Фаффорӣ Воҳид, Сайидзода Зафари Шералий. Эмомалӣ Раҳмон дар оинаи замон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. – 372 с.
3. Суҳанронии Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба 600-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ. www/Khovar. Тj.
4. Суҳанрони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо зиёиёни кишвар. Душанбе, Шарқи Озод, 2014.

Муаллифи кӯшидааст, то дар мақола назари Президент Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ мавриди баррасӣ қарор дихад.

Вожсаҳои калидӣ: Президент, Абдурраҳмони Ҷомӣ, хаин, манзар, андеша, шинохт, илму адаб.

ТАРБИЯ АЗ НАЗАРИ МАВЛОНО ҖАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

ГУРЕЗ САФАРЗОДА,
Пажӯҳишгоҳи
рушиди маорифи ATT

Осори гаронмояи Мавлоно чун махзани гетифурӯз, макнуни замир ва хайлхонаи баҳсу мӯҷодалай мазмунан рафey барои қушодани масоили зиёди оламу инсон асрҳо боз хидмати шоистае карда, то ба имрӯz чун роҳнамои фотир ва барозанде саҳми боарзиши хешро гузаштааст. Ҳангоме ки кас ба мутолиаи таърих ва таълимоти бузургони олами фарҳангии ҳалқи тоҷику форс ошно мегардад, ба дунёи шеъру ҳунар дар қаламрави аҳлоқу тарбия ва қалому ҳикмат гарқ гардида, ӯро як эҳсоси ҳайратовари футӯҳ фаро мегирад. Бояд гуфт, ки дар масоили тарбия ҳаргиз набояд нақши таърих ва дигаргуниҳои иҷтиnobазирро, ки тайи замону макон дар пешрафти андешаҳо доранд, нодида гирифт. Шинохти чунин ҷаҳонбинӣ- мисли ҳар ҷаҳонбинии дигар- аз ҷӯянда навъе ҳамдилро низ мутолиба мекунад ва бидуни ин андак мояи ҳамдилӣ муҳаққиқ наметавонад дар қаронаҳои дурдасти ин омили инсони фарҳангӣ нуфуз кунад ва бо он чи онро арзёбии «айнӣ»- и хеш меҳонад, низ мутмаъин бошад.

Зиндагии Мавлоно, ки дар ишқу маърифат ҳулоса мешуд, барои мардум камоли матлуби аҳлоқи пирони сӯфияро таҷассум медод. Бо ин ҳама, асари бузурги якто ва бехамтои Мавлоно Җалолиддини Балхӣ «Маснавӣ», ки онро метавон зубда ва ҳосили ҷамъи таҷориби ирфонии дунё дар тамоми қарнҳо муаррифӣ намуд, дар он идроку эҳсоси орифест, ки солҳо дар лобалои авроқи аҳли ҳол ва аз роҳи таълиму мутолиаи китоб бо он ҷӣ дар масъалаҳои матлуби аҳли назар унс ва ошнӣ ёфтааст.

Мавлоно чун муаллими аҳлоқ, педагоги барҷаста меҳоҳад, ки мағҳумҳои башарӣ, ки бо истилоҳи «Одамият» ифода гардидааст, бо суханҳои фаҳмо, суфта, бо забони мулоими рӯҳнавоз ба мардуми замони ҳуд ва пасин биғаҳмонад. Аз ин ҷост, ки осори ӯро дар ҳама замонҳо аз осори тамоми пешиниён мумтоз гардонидааст.

Тарбия одамиро одам ва писандидаву арҷманди олам мегардонад. Тарбияи нек инсонро тадриҷан ба шоҳроҳи зиндагӣ ва оқибат ӯро ба манзили мурод ҳоҳад расонд. Зимнан, шаҳси гумроҳшудае, ки аз вақту гузашти дақиқаҳои умр бехабар мемонад ва таассуфе ба дили ӯ падид меояд. В. А. Сухомлинский таъсири тарбияи оиларо ба қувваи пурасроре монанд карда буд, ки зебоӣҳои инсониро тавлид месозад. Аз ин ҷост, ки дар гузориши умр ва зиндагии одамӣ ба яке аз баргу навдаҳои ниҳоли сабзу пурбори тарбия эътибор дода нашавад ва нисбат ба ин амали нек беамалий зоҳир гардад, он навдаву барг пажмурда гардида ва ҳусну латофату зебоии таровати ӯ то андозае коста гардида, соҳибашро беҳол ва бемадор мегардонад. В. А. Сухомлинский навишта буд, ки падару модарон дар симои фарзандони ҳуд, пеш аз ҳама, худашонро дид, диалектикаи инкишофи қӯдакро фаҳмида тавонанд. Беэътиборӣ дар ин соҳа боиси рехтани сиришки ҳасрати одамӣ ва ҳолатҳои ногувор ва умедҳои аҳли ҷомеа ҳоҳад шуд. А. С. Макаренко гуфта буд, ки агар бача наздикони ҳуд – падару модари ҳудро дӯст надорад, пас вай дӯст доштанро наомӯҳтааст. Ҳар гоҳ тарбияро ба як соати дақиқ ташбех додан ҷоиз бошад, дар хотир нигоҳ бояд дошт, ки яке аз мурватҳои ӯ аз ҳаракат бозмонад, тамоми ҳастии соат низ аз гаштан бозмемонад ва соҳибашро ба қатори бесоатон voguzorad ва баъдан ӯ дигар гузашти вақтро муайян карда натавонад.

Оре, чунин аст ҳолати зиндагонии одамӣ. Чуноне ки К. Д. Ушинский гуфта буд: «Одам бинои аҳлоқи ҳаётӣ ҳудро хеле ва хеле баланд бунёд мекунад». Тарбияи неки инсон, лабони шакаррези пурмehrӣ аҳли ҷомеаро ба табассум ҳоҳад овард, бо тарбияи баду беэътиноӣ нисбат ба фарзанди одам зоҳиргардида, аз ҷашмони пурмehrӣ он бузургворон оқибат, сиришки гурбат ва ҳасрат ҳоҳад боронд. В. А. Сухомлинский навишта буд: «Корҳое, ки ҳоҳишу қӯшишҳои неки шахсро барои идеали аҳлоқӣ бедор мекунад, ҳар ҷӣ бисёртар бошад – ин аст яке аз қонуни асосии тарбияи наврас». Аз ин ҷост, ки бузургворони гузашта, ба ҳусус, адиби бузурги ҷаҳонӣ Мавлоно Җалолиддини Балхӣ ба тарбияи наслҳои оянда, мунтазам эътибор дода ва таковари бахту иқболи

онҳоро ба манзили мурод расонидааст. Мавлоно чун педагоги бузург дар эчдиёташ оид ба масъалаҳои муҳими рӯзгори инсонӣ- ҳамдилию ҳамраъии аҳли башар ва тарбияи он фикрҳои муфид гуфта, ба ёдгор мондааст. Осори Мавлоно чӣ дар наср ва чӣ дар назм бештар ба масъалаҳои ахлоқию тарбиявӣ бахшида шудаанд. Ин ҷанбаи эчдиёти ӯ, маҳсусан, дар «Маснавӣ» мақоми арзанда дорад.

Дар ашъори Мавлоно ҷанбаи рӯҳоният қавӣ бошад ҳам, моҳияти амиқи дунявӣ низ дар онҳо арзи ҳастӣ дорад. Дар онҳо шоир бисёр масъалаҳои муҳталифи фалсафӣ, иҷтимоӣ, динӣ, ва педагогии замони хешро баррасӣ менамояд. Достону масалҳои ӯ ҳама ҷанбаи тарбиявӣ доранд, ҳатто ҷанде аз ҳикоёти зишту нораво, ки дар асар оварда шудаанд, низ ба ақидаи Абдулҳусайн Зарринкӯб, аз аҳамияти тарбиявӣ ҳолӣ нестанд.

Гояҳои педагогии Ҷалолиддини Балхӣ ба ақидаи донишмандон 969 қиссаю достонҳои ҳалқӣ ба тариқи рамзу тамсил баён карда шуда, дар ҳамаи онҳо як фикри асосӣ – ваҳдату яқдилии мардуми олам ва ба хусус, тарбияи инсон ҷои муҳимро ишғол менамояд.

Масъалаҳои ахлоқиву тарбиявии осори Ҷалолиддини Балхӣ ба қавли профессор Н. Одилов дар консепсияи умунифалсафӣ дар вобастагии зич бо озодии ирова ҳалли ҳудро ёфтаанд. Шоир дар ашъори худ ба ҷанбаҳои ҳудшиносӣ ва соҳибиҳтиёрии инсон дикқати маҳсус додааст. Тибқи маълумоти ӯ инсон дар зиндагӣ озод аст, ҳар як амали ҳайр ё рафтори бади шаҳс аз тинати худи ӯ вобаста аст:

*Бе гунаҳ лаънат кунӣ иблисро,
Ту набинӣ аз худ ин талбисро.
Нест аз иблис, аз туст, эй гавӣ,
Ки чу рӯбâҳ сӯи дунба меравӣ.*

Мавлоно дар ашъори ахлоқиаш ҳамеша хонандаро ба ақлу идрок, андешаю машварат даъват карда ва бо маслиҳати ҳамдигар ҳал намудани масъалаҳои баҳсталабро зарур медонист:

*Машварат идроку ҳуашёри дуҳад,
Ақлҳоро ақлҳо ёри дуҳад.*

Панду андарз ва ташвиқи одобу ахлоқ яке аз анъанаҳои хеле қадимии адабиёти тоҷику форс буда, ҳанӯз аз асрҳои ҳарҷашма гирифтааст.

Азбаски имрӯз давлати соҳибистиқлоли, мо ба масъалаи ҳудшиносии таъриҳӣ, аз ҳуд намудани арзишҳои суннатию башарӣ ва дар ин замина ҳосил намудани малакаи расидан бар пояи анъанаҳои миллӣ ва фармудаҳои ахлоқию фарҳангӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудааст, ба омӯхтани панду андарзҳои бузургони гузаштаи худ ниёзмандем. Минчумла, омӯхтани эҷодиёти яке аз бузургманишони барҷастаи адабиёти асри X111 Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ қобили омӯзиш аст. Асарҳои машҳури ӯ «Маснавии маънавӣ», «Девони кабир» бо дурданаҳои қиматбаҳои бемисл бо шаҳомати худ ақлу ҳуши наслҳои ҷандин қарнҳоро рабудааст. Дар байти машҳур, ки яке аз шоҳкориҳои Муҳаммад Ҷалолиддини Балхӣ аст, чунин арзёбӣ шудааст:

*Маснавии маънавии Мавлавӣ,
Ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ.*

Маснавӣ дар забони паҳлавӣ «Қуръон» эътироф шуданаш бар ҷанд далелу асос такя дорад. Аввал ин ки «Маснавӣ» тамоми масъалаҳову нуктаҳои дунявӣ аз назари як олим, як файласуфи тавоно бо далелҳои мӯйшикофона таҳқиқ шудаанд ва метавон гуфт, ки хонанда ба ин васила ба маънову моҳияти Қуръон хубтару беҳтар сарфаҳм мераవад. Аз ҷониби дигар, чунон ки шоир ва донишманди Эрон Муҳаммадрезо Шафиъии Кадканӣ менависад: «Аз лиҳози оғозу анҷом ва доштани назми хосе, ки берун аз ҳама низомҳои таснифӣ аст ва ҳамчунин усули арзи матолиб ва роҳу русуми тамсил ба китобҳои муқаддас шабоҳат дорад». «Маснавӣ» беш аз сад маротиба дар Эрону Үрупову Мисру Туркия нашр шудааст ва ҷандин аср инҷониб бар равону андешаи мардуми олам таъсири беҳамтое гузаштааст.

Чаро дар бисёр сарчашмаҳо Мавлавиро ба унвони «Ҳакимӣ» ёд кардаанд? Зеро, қаблан ҳаким, файласуф буда ва шеър барои ў як васила, як намуди изҳори панду ҳикмат будааст.

Мавзӯи инсон дар адабиёти ҷаҳон, чӣ Юнони қадиму Рум, ҳам дар назми форсу араб – зимнан, дар осори нобигаҳои ҷаҳонӣ мавзӯи марказӣ маҳсуб меёбад ва Мавлавӣ низ истисно нест, балки яке аз мумтозони панду ахлоқ аст.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар осори панду ахлоқии Мавлоно Ҷалолиддин, пеш аз ҳама, тарбияи инсон ба дид меояд. Мавлоно мақому манзалати инсонро марказ ва мақсади аслии оғариниши олам медонад. Ҳусусият ва ҷанбаи асосии таълимоти аҳоқии Мавлоно аз мутамарказ соҳтани диққати илми ахлоқ ба зоти инсон иборат мебошад. Аз ин рӯ, таълимоти ахлоқии ў саршори андешаҳои инсондӯстӣ буда, дар он талоши мӯшикофонаи инсон дар роҳи такомули рӯҳии худ мақоми хос дорад:

*Гар зи пушти одамӣ в - аз салби ў,
Дар талаҷ мебоши ҳам дар талби ў.*

Маънӣ: агар аз пушт, камар ва нутфагоҳи одамӣ чудо шуда, ба дунёи ҳастӣ арзи вучуд карда бошӣ ва сипас, дар талаби номи неки одамӣ бош ва қӯшишу гайрат ба ҳарҷ дех, то сазовори таҳсину ифтихори насл, авлод, нажод ва ирқи одамӣ гардӣ. Дар ин байт вожаи «Салб» ба маънни чудо кардани ҷизе аз ҷизе омада, «пушт» ба маънни камар, нутфагоҳ омадааст:

*Пӯст бошад магзи бадро айбпӯши,
Магзи некӯро зи гайрат айб пӯши.*

Маънӣ: ончунон ки пӯст норасоӣ, нуқсон ва камбудии магзи иллатнокро мепӯшонад, инсон ҳам бояд бар он қӯшад, то айби магзи некӯро бо қӯшишу гайрати хеш пӯшонад. Вожаи «айб» дар байти мазкур ба маънни норасоӣ, камбудӣ омадааст. Шоир тавассути калимаҳои «айбпӯш» ва «айб пӯш» санъати таҷнисро истифода бурдааст. Мавлоно қӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки то мақому мартабаи инсонро баланд бардошта, бештар фазилатҳои ботинии инсон ва инкишофи маънавии вайро ба қалам дихад:

*Он чи пурмагз аст, ҷун мушк аст пок,
В-он чи пӯсид (а) ст, набвад гайри хок.
Он чи бомаънист, худ пайдо шавад,
Он чи бемаънист, худ расво шавад.
Рав ба маънӣ қӯши, эй суратпараст,
З-он ки маънӣ бар тани сурат пар аст.*

Б.1: Он қаломе, ки пурнақшу нигор, зебо ва бо мантиқи қавӣ эҷод гардидааст, ҷун мушк пок ва фарогир аст. Баръакс, сухани пастмаҳак бекадру қимат гашта, гайри хок ҷизи дигаре ба бар намеорад.

Б.2. Афкори рангину пурмазмун барқарор, устувор ва қоим ҳоҳад монд. Он қаломе, ки аз маънӣ тиҳист, оқибат боиси беиззатӣ, маломатзадагӣ ва шармсории ғӯянда ҳоҳад гашт.

Б. 3: Эй, суратпараст! Рав, бикӯш то маъниро ба даст орӣ, зеро маънӣ бар тани сурат мисли пар аст. Азизуддини Насафӣ (1230 – 40) низ дар ин мавзӯъ фармудааст: «Суратро эътиборе нест ва маънӣ эътибор дорад. Агар сурат ва маънӣ бошад, ҳар дуро эътиборе ҳаст. Ҳар кӣ маънни ҳайвонӣ дорад, ҳайвон бошад. Доно ҳамаро мебинад, мешиносад ва ба ҳама месозад ва кори ў дар дунё андар наравад».

Мавлоно мефармояд: «Охир ин амал намозу рӯза нест ва он сурати амал аст. Амал маънӣ аст дар ботин. Охир, аз даври Одам то даври Мустафо намозу рӯза буд – он сурат набуд ва амал буд. Пас амал ин аст, ки ҳалқ фаҳм накардаанд:

*Маънӣ он бошад, ки бистонад туро,
Бениёз аз нақши гардонад туро.*

*Маънӣ он набвад, ки кӯру кар қунад,
Мар туро бар нақш ошиқтар қунад.*

Б. 1 Маънӣ он аст, ки бояд туро тахсир ва тобеи хеш гардонад. Ба хусус, туро нисбати расму сурат ва тасвироти бечон беҳҳтиёч мегардонад.

Б. 2. Маънӣ он аст, ки онро ҳар кӯру кар ба осонӣ фаҳм нақунанд ва касро бештар ба он расму сурат ошиқтар менамояд.

*Нақш бар девор мисли одам аст,
Бингар, аз сурат чӣ чиз ўро кам аст.*

Маънӣ: Расм, сурат ва тасвире, ки бар девор овехта шудааст, ба одам моно аст. Пас назар кун ба сурати бар девор овехташуда, ки чӣ чиз вайро намерасад.

*То гилоф андар бувад, боқимат аст,
Чун бурун шуд, сӯхтанро олат аст.
Теги чӯбинро мабар дар корзор,
Бингар аввал, то нагирад кор зор.
Гар бувад чӯбин, бирав дигар талаб,
Вар бувад алмос, пеш о бо тараб.*

Б. 1. То даме, ки тег дар ғилоф қарор дорад, олоти боқимат маҳсуб мешавад. Лаҳзае, ки аз ғилоф берун меояд, он ба олоти оламсӯз табдил хоҳад ёфт.

Б. 2. Теги чӯбинро зинҳор ба корзор мабар. Нахуст аз он андеша намо, то ҳангоми задухӯрд хор, парешон ва музтару нотавон нагардӣ.

Б.3. Тег агар чӯбин аст, бирав дигар тег дарҳост намо ва пас аз дарёфти теги алмос ба майдон ҳозир шав. Ҷони бемаънӣ дар бадан носозгор аст, он мисли теги чӯбинест, ки дар ғилоф қарор дорад ва аз ў кор гирифтани нашояд. Ў ҳосидӣ ва бадкирдориҳои ашҳоси бадтинатро мазаммат карда, онҳоро огоҳ намудааст, ки агар ба касе бадӣ мекунед, донед, ки ба хеш бадӣ кардаед ва баъдан ба гирдobi бадиҳои хеш фурӯ хоҳед рафт.

*Шоир ба ин маънӣ гуфтааст:
Ҳамла бар худ мекунӣ, эй содамард,
Ҳамчу он шере, ки бар худ ҳамла кард.
Чун ба қаъри ҳӯи худ андар расӣ,
Пас бидонӣ, к-аз ту буд он нокасӣ.
Ҳар ки дандони заифе меканад,
Кори он шеъри галатбин мекунад.*

Б. 1. М: Эй марди сода, ту меҳоҳӣ касеро мавриди ҳамлаи хеш қарор дихӣ. Пас бидон, ки ин ҳамларо на ба дигарон, балки бар хеш кардай, чун шеъри бадҳашме, ки симои хешро дар об дида, худро нобуд соҳта буд.

Б.2. Агар ба табият, тинат ва қаъри феълу атвори хеш амиқтар сар фурӯ барӣ, икror ҳоҳӣ шуд, ки ин нокасӣ аз ҷониби худи ту ба вуқӯъ пайвастааст.

Б.3. Ашҳосе, ки ба дарвешону заифон шеваи ҷабру зулмро раво мебинанд, бидонанд, ки кори он шери галатбинро бори дигар такрор кардан меҳоҳанд.

Василаи дигаре, ки Мавлоно аз он дар мубориза бар зидди золимӣ ва ташвиқи хайрҳоҳӣ истифода мебарад, андешаи мукофоти амал аст, ки бар асоси он сазои некӣ некист ва бадӣ – бадӣ. Мавлоно тибқи ин гоя зулму золимиро дар «Маснавӣ» ба чунин лаҳну шева маҳкум менамояд:

*Чоҳи мазлум гашт зулми золимон,
Инчунин гуфтанд ҷумла олимон:
Ҳар ки золимтар – ҷоҳаш пурҳавлтар,
Адол фармудааст бадтарро батар.
Эй, ки ту аз зулм ҷоҳе меканиӣ,
Аз барои хеш доме метаниӣ.*

*Бар заифон гар ту зулме мекунӣ,
Дон, ки андар қаъри чоҳ пай мезани.*

Б.1. Зулми золимон, одатан чоҳи мазлумон аст, ки олимон низ бар он ишораҳо доранд.

Б.2. Ҳар ки золимтар аст, гӯри ў пурҳавлу даҳшатноктар хоҳад буд. Адлу дод варзидан ба бадон муодили бадӣ кардан аст, раҳм овардан бар бадон ситам аст, бар некон ва авғ кардан бар золимон ҷабр аст бар мазлумон.

Б.3. Эй фарди золимпеша: Ту, ки барои зердастон чоҳе аз зулм қандан меҳоҳӣ, дон, ки он ҷоҳро на баҳри дигарон, балки баҳри хеш омода кардай.

Б.4: Бидон ва огоҳ бош! Агар дар сари роҳи заифон чоҳе қандан хоҳӣ, бидон ба қаъри он ҷоҳ, пеш аз ҳама, худат афтода нобуд хоҳӣ шуд.

Мавлоно некӣ ва баркирдориро ҳамчун аъмоли ихтиёрии худи инсон шумурда, бадбинӣ, қаҳру ғазаб, ҳасад, шӯҳратпарастӣ, иззатталабӣ барин сифатҳоро ба амали худи инсон вобаста медонад. Аз ин рӯ, роҷеъ ба ин хислатҳои башарӣ Иблисро ғунахгор донистан ҷоиз нест. Мавлоно таълим медиҳад, ки ҳар бадӣ ва ҳар бадкирдорие, ки аз инсон ба вуқӯъ мепайвандад, на аз амалиёти шайтон, балки аз амри нафси худи инсон сар мезанад ва сабаби ҳамаи бадкирдориҳо бадкориҳо нафси худи инсон дониста мешавад. Шоир ба ин маъни гуфтааст:

*Бегунаҳ лаънат қунӣ Иблисро,
Ту набинӣ аз худ ин талбисро...
Нест аз Иблис, аз туст, эй гавӣ,
Ки чу рубаҳ сӯи дунба меравӣ.*

Шоир нафро омили ҳамаи бадиҳо маънидод намуда, онро асоси бадбаҳтиҳо ва пояи душманий байни одамон шуморидааст:

*Нафс қушиҷӣ, бозрастӣ з – эътизор,
Кас туро душман намонад дар диёр.*

М: Агар ту нафси хешро бикишӣ, он гоҳ аз узроҳиу узрталабӣ начот хоҳӣ ёфт. Пас туро дар ин сарзамин дигар душман наҳоҳад монд.

Мавлоно ақлу хирадро ситоиш намуда, қайд мекунад, ки инсон аз дигар мавҷудот бо ақлу хиради хеш фарқ ҳоҳад кард. Ў чунон оғарида шудааст, ки барои ҳаёт ва амалиёти мустақилонаи хеш қодир аст:

*Ин ки фардо ин қунам ё он қунам,
Ин далели ихтиёрист, эй санам.*

Дар байни масъалаҳои тарбиявие, ки дар «Маснавӣ» баррасӣ гардидаанд, тарғиби ростгӯиву некномӣ мақоми хосае дорад:

*Ростиро пешаи худ қун мудом,
То шавӣ дар ҳар ду олам некном.*

Мавлоно ҳусни ахлоқро дар одоби нек, кирдори шоиста, рафтори писандида ва иффату покдоманий мебинад. Ў мӯътакид аст, ки инсон тавассути тарбия, омӯзондану омӯхтан, машқ ва худтарбиякунӣ ахлоқи хешро дуруст ва комил гардонида метавонад:

*Ман надидам дар ҷаҳони ҷустуҷӯй,
Ҳеч аҳлият беҳ аз ҳӯи накӯ.*

М: Ман дар ҷаҳони ҷустуҷӯи хеш ҳарчанд кӯшиш ба ҳарҷ додам, вале ҳеч лаёқату истеъдодро беҳтар аз табиат, тинат ва хулқи нек пайдо карда натавонистам. Вожаи «аҳлият» дар мисраи дуюм ба маъни лаёқат, истеъдод омада, вожаи ҳӯ (й) ба маъни табиат, тинат ва хулқу атвор истифода шудааст.

Мавлоно таълим медиҳад, ки айбу нуқсонҳои башарӣ тавассути забон такрир меёбанд. Аз ин рӯ, ҳангоми баёни андеша эҳтиёт мебояд кард. Пеш аз оғози сухан аввал

дуруст мuloхиза намуда, суханро дар мизони ақл санцида, ба зарур будани он боварй намуда, баъдан ба забон овардан ҷоиз аст:

*Нуқтае, к- он част ногаҳ аз забон,
Ҳамчун тире дон, ки част он аз камон.
Во нагардад аз роҳ он тир, эй писар,
Банд бояд кард селеро зи сар.
Чун гузашт аз сар ҷаҳонеро гирифт,
Гар ҷаҳон вайрон кунад, набвад шигифт.*

Ба қавли Мавлоно холиқи афъол худи инсон аст ва ҳар феъл, ки аз ӯ содир мешавад, марбут ба худи ӯст, яъне бавуҷудоранди рафтору кирдори баду нек худи инсон аст. аз ин чост, ки орифи бузург мефармояд:

*To ту торику малулу тираӣ,
Дон, ки бо деви лайн ҳамиширай.
Чун зи луқма ту ҳасад бинӣ, давом,
Ҷаҳлу гафлат зояд, онро дон ҳаром.
Ҳеч гандум коришу ҷав бар дихад?
Дидай аспе, ки курраҳар дихад.*

Б. 1. То даме, ки дилсиёҳ, тираақл, ҳасуд ва бадкирдор ҳастӣ, дон, ки бо деви лайн – Иблис ҳамтан, ҳамроҳ ва ҳамнишинӣ.

Б.2. Агар ту баҳри луқмае ҳасадхӯриро идома дихӣ, пас, дониста бош, ки аз ҷаҳлу ҷаҳолат, бехабарӣ, бепарвой ва бетадбирӣ барин хислатҳои ноҳоистаи башариро баҳри хеш пайдо кардай.

Б.3. Оё ҳеч дидай, ки гандуми ба замин кошташуда ҳосили ҷавро дода бошад? Оё ҳаргиз дидай, ки аспе курраҳар зоидааст?

Муаллифи «Маснавӣ» дар бисёр мавриҷҳо масъалаҳои рӯзмарраи зиндагиро аз рӯи ҳикмати воло ҳаллу фасл намуда, чунин андеша меронад:

*Аблаҳон гуфтанд марде беш нест,
Войи он, к – ӯ оқибатандеи нест.
Оқибат дидан бувад аз комилӣ,
Дур будан ҳар нафас аз ҷоҳилӣ.*

Б.1. Гуфтаанд, ки аблаҳон мардони ҳақиқӣ нестанд. Вой бар ҳоли онҳое, ки охири кор ва натиҷаи амалро насанцида, аз ояндаи хеш бехабар мемонанд.

Б.2. Охири корро мuloхиза карда тавонистан, дурандеш будан ва аз ҷаҳлу ҷоҳилӣ дар канор истодан аз фозилӣ, донишмандӣ ва соҳибхунарии шахс дарак медиҳад.

Ба ақидаи Мавлоно, агар шахс бо одамони баду авбош ва мурдадил ҳамнишаст шавад, ҳатман нангӣ бадномиро ба худ мегирад: «Ҳар кӣ бо бадон нишинаид, агар низ табииати эшон дар ӯ асар нақунад, ба тариқати эшон муттаҳам гардад». Мавлоно нуқсонҳои маънавии инсониро маҳкум намуда, бо одамони мурдадил нишастанро маслиҳат намедиҳад:

*Войи он зинда, ки бо мурда нишааст,
Мурда гашту зиндагӣ аз вай бичаст.*

Дар тарбияву ташаккули хислатҳои шахс таъсири беҳамтои ҳамсӯҳбатони соҳибдилу доноро дарк намуда, Мавлоно таълим медиҳад, ки кас то тавонад аз одамони сифлатабъу бадсиришт дур гашта, бо соҳибдилон ҳамсӯҳбат ва ҳамнишин гардад:

*Гар ту санги хораву мармар бувӣ,
Чун ба соҳибдил расӣ, гавҳар шавӣ.
Меҳри покон дар миёни ҷон нишон,
Дил мадеҳ, илло ба меҳри дилхушон.*

Маҳз, ҳамин ҷанбаи ашъори Мавлоност, ки асрҳо боз ақлу хиради одамиёнро тасхир кардааст.

Адабиёт:

1. Ҷалолиддини Румӣ. Ҳикоятҳои ҳалқии «Маснавӣ». Ба ҷоп тайёркунанда: Р. Ҳодизода.- Нашриёти давлатии Тоҷикистон, Душанбе- 1963- 276 с.
2. Ҷалолиддини Румӣ. «Девони кабир». Ҷилдҳои 1,2. Мураттибон: С. Сиддиқов ва М. Шаҳидӣ- Душанбе: «Адиб», 1993.- 447- 461 с.
3. Муҳаммадтакии Ҷаъфарӣ. Шарҳи «Маснавӣ», чилди 1.- Техрон: Паёми озодӣ,-367 с.
4. Ҳалифа Абулҳаким. «Ирфони Мавлоно».- Техрон: Оина, 224 с.
5. Сируси Шамисо. «Баён ва маонӣ»,- Техрон: Фирдавс, 254 с.
6. Ҳодизода Р. «Тасаввӯф дар адабиёти форс- тоҷик».- Душанбе: Адиб, 1999.- 188 с.

ТАРБИЯ АЗ НАЗАРИ МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ*

ГУРЕЗ САФАРЗОДА

В этой статье речь идет высказываниях (изложение мысли) Мавлоно Джалолиддина (Румӣ) Балхӣ на тему «Человек и его воспитание» оспаривает, высказывает свои мысли.

Автор в этой статье о пользе воспитания и изучения в научное в творчестве Джалолиддина Балхи отмечает, что тема носит спорный характер.

Изучение его творчества в воспитании юного (молодого) поколения может сыграть великую роль.

ТАРБИЯ АЗ НАЗАРИ МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ *

This article tell us about the Maulono Jaloliddini Balkhi, but this article tell us about the man and his life. The writer speak at this article the characteristics of Jaloliddini Balkhi about the. Them of his story.

The teaching this novel tell us about mans and modern of pupils.

ЧОЙГОҲИ МУТОИБА ДАР «БАҲОРИСТОН»-И АБДУРРАҲМОНИ ЧОМӢ

АМОНОВА М.Н.

устоди калони кафедраи
фарҳанги соҳибкорӣ ва забони тоҷикии ДСХ

*Гузаре кун ба ин «Баҳористон»,
То бубинӣ дар ў гулистанҳо.
Дар латофат ба ҳар гулистане,
Руста гулҳо, дамида райҳонҳо (1-3).*

Абдураҳмони Чомӣ, барҳақ, дар фазои пахновари адаби форсу тоҷик ситорае дурахшон буда, бо афкори ирфонӣ, тарбиявӣ ва балогату фасоҳати қалом ва нерӯи оғарандай осораш сафи бузургону орифон ва нобигагонеро чун Рудакӣ, Фирдавсӣ, Берунӣ, Сино, Умарӣ, Ҳайём, Саъдӣ пурра месозад. Мероси адабии Чомӣ саросар омӯзандана ва саршор аз назару ақидаҳои муаллиф дар ҳалли масоили зиндагиву тарбия аст.

Маҳбубият ва дилбастагии мардуми мо бо ин адиби барҷаста дар пояест, ки суханонашро мутобиқ бар ҳама мавридҳои зиндагии пурфарозу пурнишеб, бо қайфияту роҳати хос ва дарҳӯри вазъият ба кор мебаранд, аз нури истеъоди азалиӣ, файзу баракати табъи саршор, насими меҳрофари гулистани ирфон, андарзи беамсоли устоди фарзона ва насиҳатҳои нотакрору дилсӯзонаи падаронааш баҳра мегиранд ва файз меёбанд.

Мероси адабии Чомӣ саросар тарбият асту ҷомаи хос ба тан дорад ва дар нақшҳои он олами ботин ва ҷаҳони маънавии адиб ҳондаву эҳсос мегардад. Мо осори гаронбаҳоеро медонем, ки ҳар қадом дар мақоми хеш нотакрору беамсоланд ва бо ифтихори виже аз «Калила ва Димна», «Ҳазору як шаб», «Шоҳнома», «Гулистан», «Ҳамса» ва мисли инҳо ёд мекунем. Зоро инҳо аз он шуморанд, ки чун сарчашмаи мактаби илму маърифат, мардонагӣ, ақлу заковат, ифтихору ҳувияти миллӣ ва парвариши инсони нексиришт ва пӯёву комил барои аҳли башар хидмат кардаанд ва ҳоҳанд кард. Бешак «Баҳористон» низ ба ин ғурӯҳ доҳил мешавад, зоро он дар тули панҷсад соли ҳастии ҳуд аз нусха ба нусха, аз сина ба сина ва аз забон ба забон гузашта, бо тароват ва нафосату назокати хоссе ҷонҳоро гармию ҳаловат баҳшида, ҷомеаро ба роҳи рост ва дарёфту интиҳоби ҳадафҳои олӣ, ҳусни тафоҳум, дӯстию рафоқат ва расидан ба армонҳои хеш ҳидоят менамояд. Онро Чомӣ баҳори соли 892- и ҳичрӣ, (1487-и мелодӣ) дар пайравии «Гулистан»-и Саъдӣ чун китоби дарсию тарбиявӣ барои ҷигарбанди ҳуд Зиёуддин Юсуф, ки он вақт даҳсола буд, таълиф намудааст.

Чомӣ дар равзаи шашуми “Баҳористон”ҳикоёти ширину ҳазломез ва зарофатборро гирд овардааст, ки ки пас аз мутолиаи бобҳои пешин табъи ҳонандаро ҳуш намуда, барои дарки ҳадафи аслӣ ва рамзҳои зиндагӣ ба андеша водор мекунад.

“...Чомӣ дар як силсила ҳикоятҳои “Баҳористон” бо шевай мазҳакавӣ воқеяни мудҳиши замони хеш ва сиришти манфури аҳли зулм- подшоҳони ситамгар, вазирони бемурувват ва амалдорони ҷафокори замони феодалиро ҷилвагар менамояд.”(1–13)

Танқиди разолатҳои замони феодалӣ, ҳулқу рафтори номақбули бархе аз намояндаҳои он, мазаммати танбаливу ҳасад, баҳилию қинаварзӣ ва нодониву ғурур мазмуни асосии ҳикоёти латифагунаи “Баҳористон”-ро ташкил медиҳанд.

Ҳикоят: Тавонгаре дар аҳди яке аз золимон бимурд. Вазири он золим писари вайро талаб карду пурсид:

- Падари ту чӣ гузаштааст?
- Аз молу манолу ҷунину чунон ва аз ворисон вазири кабир ва ин факири ҳақирро.
- Вазир бихандиду фармуд, ки мероси вайро ба ду ним кунанд: нимро барои вай гузашту нимро барои подшоҳ бардошт.

*Зулмпеша вазир нашносад
Ҷуз ҳақи подшоҳ моли ятим.*

*Адл донаад, агар барад ба тамом,
Фазл донаад, агар кунад ба ду ним. (1–91)*

Аз мазмуни ин ҳикоя ба хулосае меоем, ки подшоху вазири золим аз гирифтани моли бегона ва хӯрдани ҳақи ятиму бенаво ҳеч гоҳ ибо намеварзанд ва аъмоли разилонаи хешро адл дониста, андаке риояти инсофро фазл мешуморанд. Пас, Ҷомӣ мантиқан таъкид месозад, ки рабудани моли кас бидуни инсоф ва адл ҳаром аст ва он мӯчиби пӯсиш ва шикасти чомеа мегардад.

Иллати дигаре, ки боиси пастравии чомеа ва беобрӯ шудани инсонҳост, ин майхорагӣ ва бадмастист, ки аз назари Ҷомӣ дар канор намондааст. Ин иллати чомеа дар замони адиб низ ҷой дошт ва боиси қасофатиҳову ҳаробиҳву найрангбозиҳо мегашт. “Яке аз иллатҳои қабехтарини инсонӣ, ки дар байнин афроди табақаҳои гуногуни нимаи дуюми қарни XV паҳн гардида буд, майхорагӣ ва бадмасӣ буд. Ин одати зишт дар он замон дар байнин табақаи боло- шоҳу дарбориёни ў, амалдорони олирутба, ҳатто рӯҳониёну ҳодимони дин ва аз табақаи шаҳр дар байнин лавандҳо (олуфтаҳои шаҳрӣ) басе ривоҷ ёфта, фасоди ахлоқро бештар мекард.”(1–14)

Ҳикоят: Масте аз хона берун омаду дар миёни рах биафтод ва қай карда лабу даҳони худ биолуд. Саге омаду онро лесидан гирифт. Пиндошт, ки одамест онро пок мекунад. Дуо мекард, ки Ҳудои таоло фарзандону фарзандони фарзандонатро хизматгори ту гардонад. Байд он саг пой бардошту ба рӯйи ў бавл кард.

Гуфт: – Боракаллоҳ, эй ҳочаи ман, ки оби гарм овардӣ, то рӯйи маро бишӯй. (1–83)

“Мастӣ барад ба пастӣ”, чунин аст мақолӣ мардумӣ, ки дар ҳақиқат афшӯра ва полӯдаи таҷрибаи зиёд ва ҳикмати бузурги башарист. Ҳикояте, ки манзур шуд, тасвири ҳолати мастест, ки бо вучуди мастии зиёд ҳанӯз сухан мегӯяд, то ба болои мастибу пастии худ аблажиашро низ ба намоиш гузоша, исбот намояд. Аз таровишоти мантиқӣ ва андешаҳои зеҳнӣ маълум мешавад, ки маст пеши саг ҳам қимате чуз андак (ва он ҳам бошад бо тақозои ниёзи сагона) надорад, ки чун ҳочаташ раво шуд, ба рӯяш бавл кард. Аммо маст, ки ақлро раҳо намудааст, аз ин амали саг шод аст ва ба пиндори ҳеш, ки ўро ҳайрҳоҳе гумон кардааст, дар ҳақаҷаш дуо мегӯяд. Ин ҳолат бо тасвири ошкоро иrodai шикаста, нафси бадҳоҳ, ҷаҳолат ва бетамизии афроди алоҳидаеро намоиш медиҳад, ки ба чуз комҳоҳӣ ва лаззатҷӯй дигар коре надоранд. Пас аз мутолиаи ҳикоят ва андеша рӯйи тасвирҳо, таҳлили ҳолати инсон дар вазъияти аз даст рафтани ақлу ирова ҳонанда ҳатман чунин бардоште ҳоҳад дошт, ки инсон танҳо бо ақлу фаросат, дину мазҳаб, одобу рафтори нек ва пиндори шоиста метавонад дар баробари дигарон пазируфта гардад ва обрую эътибор ба даст биёrad.

*Шаробхора чу бар ҳештнан раво дорад,
Ки сиблат аз қайи нопоки май биёлояд.
Саг аз масона гар ибриқи оби гарм орад,
Ки гусли сиблати нопоки ў кунад, шояд. (1–83)*

Одоби меҳмондорӣ ва мизбонӣ ҳам аз қадимулайём мавриди назари хоссу ом қарор дорад ва мову шумо низ дар ҳолатҳои гуногун ба фарзандону шогирдонамон омӯхтану риояти онро таъкид мекунем. Дар “Баҳористон”ҳам ҳикоёти кӯтоҳе ҷой доранд, ки дар онҳо меҳмон қадри худро медонад ва аз камтарин кӯтоҳие аз сӯйи мизбон малулу ҳаста ва озурдаҳотир мегардад.

Ҳикоят: Халифа бо аъробие аз моида таом меҳӯрд. Дар он асно назараш ба луқмаи вай афтод, мӯйе ба ҷашми вай дар омад.

Гуфт: – Эй аъробӣ, мӯйро аз луқмаи худ дур кун!

Аъробӣ гуфт: – Бар моидai қасе, ки ҷандон дар луқмаи ҳуранда нигарад, ки мӯйро бинад, таом натавон хӯрд! – даст бозкашид ва савганд хӯрд, ки дигар бар моидai вай таом нахӯрад. (1–89)

Ҳикояти мазур дар назари аввал хеле сода менамояд ва гумон меравад, ки халифа кори хубе кардааст, ки аз будани мӯй дар луқмаи аъробӣ ўро ҳабар медиҳад. Вале

одоби меҳмондорӣ ва пазироӣ тақозо медорад, ки мизбон баъди ба ҷо овардани эҳтироми меҳмон ва расмиёти маъмул ба ҳӯрок ҳӯрдани ў назар нақунад, зоро ин мӯчиби хичолат ва нороҳатии табъи меҳмон мегардад. Назари мо бар ин аст, аъробӣ марди одиест ва сарвату савлати беш надорад, аммо ба қадри хеш ва неъмате, рӯйи хон қарор дорад, мерасад. Аз ин рӯ, бидуни сохтакорӣ ба қадри хоҳиши худ аз он истеъмол менамояд. Тазод ин чост, ки Ҳалифа бо вуҷуди сарвату дорои беинтиҳо бо андешае, ки марде аз суфраи ў нон меҳӯрад сидқан созгор нест ва аз ин мавқеъ ба ҳар луқмаи ў назар меафканад. Саранҷом ин кор аъробиро хуш намеояд ва аз хони ҳалифа даст кашида, ҳатто савганд меҳӯрад, ки дигар бо ў наҳоҳад нишаст.

*Чу мизбон биниҳад ҳони макрамат, он бех,
Ки аз мулоҳизаи меҳмон канон кунад.
На он ки бар сари ҳон луқма-луқмаи ўро
Ба зери чамм бубинад, ба дил шумор кунад. (1–89)*

Назокати табъ ва иззати нағс дар ин ҳикоя ҳамчун ормонҳои иҷтимоӣ барои адиб хеле муҳим арзёбӣ мегарданд ва бо овардани намунаи як саҳнаи зиндагии воқеӣ мақоми онҳоро нигоҳ медорад.

Ғайр аз ин дар “Баҳористон” ҳикоёти дигаре низ ҳастанд, ки зирақӣ, ҳозирҷавобӣ, кӯтаҳбаёнӣ, хушгӯй, хушзвакӣ ва зарофатро ҳамчун фазилатҳои инсонӣ рӯйнамоӣ мекунанд, то хонандай хушманд аз розҳои зиндагӣ огоҳ гашта, рӯзгори худро хубу шоиста сару сомон бахшад.

Бо бардошти ниҳоӣ арз карданием, ки ҳазлу мutoибот шеваи ниgorиш ва баёни виже маҳсуб мешавад, ки ҳам иллати ҷомеаро ошкор мекунад ва ҳам дардҳои онро даво мебахшад, инчунин боиси ҳандаю хушҳолии дигарон мегардад.

Адабиёт:

1. Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон. Душанбе: Адиб, 1987. – 158с.
2. Абдураҳмони Ҷомӣ....Маҷмӯаи мақолоти ҷаҳони 550- солагии Ҷомӣ. Душанбе: Дониш, 1973.– 234 с.
3. Абдураҳмони Ҷомӣ. Гулчини панду андарзҳо. Душанбе: Сифат, 2014.-100 с. (Мураттибон ва муаллифони сарсухан: Ҷ.Сайдзода, С.Камолзода)

Муаллиф дар мақола кӯшиш намудааст, ки мавқеи мutoибаро дар рӯзгор ва зиндагии инсонҳо шарҳу тафсир намояд. Ин мазмун дар “Баҳористон”- и Ҷомӣ бо шеваи хос ва санъати олӣ сурат мегирад, ки хонандай ҳӯшманд ҳам панд мегираду ҳам лаззат мебарад.

Қалидвожа: мutoиба, аъробӣ, ҳалифа, моида, меҳмон, мизбон, тавонгар, вазир, золим, мерос.

ХУСУСИЯТХОИ МАЊНОИ АНТОНИМҲО ДАР «БАҲОРИСТОН» - И АБДУРРАҲМОНӢ ҶОМӢ

СУЛТОНЗОДА МУАТТАРХОН,
Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров

Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ шоири баландистеъдод, ширинкалом, бо мероси пурмазмуну арзишманди худ шӯҳрати умумидахонӣ дорад ва дар таърихи адабиёт ва афкори фалсафии ҳалқи тоҷик мақоми шоистаэро соҳиб аст.

Сарчашмае, ки дар вақти тадқиқ дар даст доштем ва истифода бурдем, ин «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ буда, аз машҳуртарин навиштаҳои у ба шумор меравад, ки соли 1487 таълиф гардидааст.

Забони «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ соддув равон ва фаҳмо буда, барои образнокии осори худ муродифҳо, омонимҳо, ибораю таъбирҳоро, аз чумла антонимҳо хело фаровон истифода намудааст.

Бояд қайд кард, ки дар адабиёти классикий ба истифодаи антонимҳо диққати маҳсус медоданд. Бесабаб нест, ки кор фармуздани чунин қалимаҳо ҳамчун санъати алоҳидай бадей шинохта шуда, дар тӯли асрҳо ривоҷ ёфт ва бо номи санъати тазод ё муқобила маъмул гашт.

Забоншиноси тоҷик, профессор X. Маҷидов перомуни аҳамияти антонимҳо андеша дорад, ки «системаи мањной забон, инчунин инъикоскунандай қонуни ягонагии олам ва мубориза ба ҳамзидҳо бидуни муттазод ҳамчун тарафи муҳими ҳодисаи антонимие шоистаи таваҷҷӯҳ ва пайгирии илмишт» (1, 45).

Бояд карад, ки гурӯҳи антонимҳои забони тоҷикӣ бо ташабbusi олимаи шинохта X. Талбакова рӯи кор омадааст (2), ки зиёда аз 700 ҷуфт антонимиро дар баргирифтааст.

Мақолаи мазкур таҷрибаи нахуст, ки дар он хусусиятҳои мањной антонимҳо дар «Баҳористон» - и Абдурраҳмони Ҷомӣ таҳлилу баррасӣ шуда истодааст, Муаллиф қӯшиш намудааст, ки аз ӯҳда вазифаи гузоштааш барояд.

Тадқиқоти илмӣ оиди хусусиятҳои мањной антонимҳо дар «Баҳористон» - и Абдурраҳмани Ҷомӣ нишон дод, ки антонимҳои дар асари мазкур корбаст шудааст, нисбатан чунин гурӯҳбандӣ намоем бехтар: ба антонимҳои лугавӣ, мањной, таркибҳои ҷуфт антонимҳо.

А) Антонимбҳои лугавӣ гурӯҳи асосии қалимаҳои тазодро ташкил дода муносаботи одамон, руйдодҳои мутақобилаи табиат, ҳодисаю воқеаҳои зиндагии доманфароҳро истифода менамоянд. Маълум аст, ки хусусияти барҷастаи ин антонимҳо дар шакли «мӯҷаррад», берун аз матн, бидуни чумла ҳамеша зидмаъно будани онҳост. Маҳз ҳамин хусусияти онҳо ба нависандагӣ имконияти фаровон медиҳад, ки андешаҳои бехтари худро ба хонанда пешкаш намояд.

А. Ҷомӣ дар «Баҳористон»-и худ ҳам ин қабили антонимҳоро бештар аз ҳама кор фармудааст. Масалан, антонимҳои дар поён қайд гардида, ки ҳамзамон *руйдодҳои мутақобилаи табиат* ва *миқдорро* ифода мекунад:

*Не шаб ниҳиям, на рӯз аз нолаву оҳ,
Хоҳӣ шаби ман дароз, хоҳӣ кӯтоҳ.*

Антонимҳое, ки ҳолати инсониро ифода мекунанд:

*Ҳар кас, ки аз ҳуҷуми муҳаббат **мариз** шуд,
Донад табиби хеш лиқои ҳабибро
Чун бар сараши табиби биҳшиштӣ ниҳад қадам,
Бахшад **шифо** аз иллати ҳастӣ табибро.*

Антонимҳое, ки муносабати инсониро ифода мекунад:

*Он аст дўстдор, ки ҳарчанд душманӣ
Бинад, зи дўст, беш шавад дўстдортар.*

Антонимҳое, ки узви инсонро ифода мекунад:

*Маро ба дасти чапу рост чун худо орост,
Раво мадор ки монад чапам ҷудо аз рост.*

Антонимҳое, ки тагироти табии ва дигар маъниҳоро ифода мекунанд:

*Боре, ки осмону замин сар кашид аз он,
Мушкил тавон ба ёвари ҷисму ҷон кашид.*

Б) Ҳусусиятҳои маъни антонимҳо дар асар.

Антонимҳои маъни гурӯҳи дигари калимаҳои зидмаъни «Баҳористон»-и Абдураҳмани Ҷомиро ташкил медиҳад. Дар забони адабии тоҷикӣ ин мағҳумҳои номбар шуда, ҳамчун антонимҳои номӣ ва семантиқ қабул шудааст.

Абдураҳмани Ҷомӣ дар «Баҳористон»-и худ баъзан чунин калимаҳои ҳамрешаи муҳталифро кор фармудааст, ки аз ҷиҳати маъно мутақобили яқдигаранд ва барои мушаххасбаёни афкор ёрӣ расонидаанд. Бояд қайд намуд, ки калимаҳои антоними ҳамрешаро худи гӯянда ё нависанда мувофиқи таъбу завқи худ дар қолабу қоиди забон месозад, зеро дар захираи лугавӣ танҳо решай он калима мавҷуд аст. Абдураҳмани Ҷомӣ ҳангоми антонимсозӣ асосан пешвандҳои **но-**, **не-** **ба-**, **бо-**, **бе-** ва пасвандҳои **-она**, **-гон**-ро ба кор бурдааст.

*Чу нест пеши падар ин қадар яқин, ки писар
Зи хели бехирадон аст ё хирадмандон,*

Дар мисоли боло тавассути пешванди калимасози **бе** - ду сифат ба ҳам муқобил гузошта шуда, бо ҳамин роҳ муносибату нуқтаи назар ба хислати манғиву мусбати инсонӣ ифода намудааст.

*Таъни нобино мазан, эй дам зи биноӣ зада,
З-он нобино ба кори хештан бино бувад.*

Дар ин байт Абдураҳмони Ҷомӣ ду маротиба антонимҳои маъни **нобино-биноро** моҳирона истифода намудааст, ки ба воситаи пешванди калимасози **но** - соҳта шудааст.

« - Э азиз меғузорӣ, ки ман ҳушу **покиза** бимирам ё меҳоҳӣ, ки марги маро ба ҳар ҷӣ **нопокизатар** аз он нест, биёлой?!»

Дар ин ҷумла калимаи **покиза** антоними маънӣ буда, ба воситаи пешванди калимасози **но** - маъни зидро ифода намудааст.

*Хуши он ҳасм ба айбе, ки таънаи ту занад,
Ба рагми вай зи ҷунон айб раста биншинӣ.
В-аз ин беайб хуштар он бошад,
Ки мубтало шуда ўро ба айби худ бинӣ.*

В) Таркибҳои ҷуфтӣ антонимҳо

Ҷӣ хеле ки дар боло қайд намудем, Абдураҳмони Ҷомӣ маҳорати баланди фитриро доро буд, ки ин сабаби аз байн нарафтани номи ў то давраи муосир гардидааст.

Вобаста ба ҷаҳонбинии худ Абдураҳмони Ҷомӣ антонимҳои ҷуфтӣро низ моҳирона дар «Баҳористон»-и худ истифода намудааст, ки ин бештар оҳанги таъкидии баёну тасвирро кувват баҳшидаст. Ин гурӯҳи антонимҳо ба яқдигар бо воситаи пайвандаки -у (-ю) пайваст шудаанд:

*Ҳазор ҳила тавон соҳт в-аз ҳама он беҳ
Ки ҳам зи сулҳу ҳам аз ҷангаш эҳтиroz кунӣ.*

«- Э нодон, рӯзу **шаб** пеши ту як сон аст ва **равшанию торикиӣ** дар ҷашми ту баробар.»

*Чу рӯяш аз ҳама ҷо зишиштар бувад, чӣ аҷаб
Ки рӯ ӯшишо ҷои дигар **бараҳна** кунҳ!*

«Муше чанд сол дар дуккони баққол аз нуқлҳои **хушку** меваҳои **тар** моломол ба сар мебурд... »

*Боре, ки осмону замин сар қашид аз он,
Мушкил тавон ба ёвари ҷисму ҷон қашид.*

Антонимҳо аз ҳодисаҳои ниҳоят инкишоф ёфтаи забони тоҷикӣ ба шумор меравад.

Ҳами тариқ, таркибҳои антонимҳои ҷуфтӣ яке аз воситаҳои васеи баёни афкори зидмаъно ба ҳисоб меравад. Бояд қайд кард, ки Абдураҳмони Ҷомӣ ин воситаро бо ҷанбаҳои гуногунаш устодона истифода намудааст ва арзиши асари худро дучанд гардонидааст.

Адабиёт:

1. Мачидов X. Антонимҳои лугавӣ. Маърифат, 1999, №1-2, с.44-49
2. Талбакова X. Антонимҳои номӣ яке аз воситаҳои муҳими забони тасвир. Душанбе, - 2010, 89с.
3. Ҷомӣ, Абдураҳмон Баҳористон / таҳриргари чоп, муаллифи сарсухан ва шореҳи тавзехоту луғат ба қалами олимӣ шинохтаи тоҷик Аълоҳон Афсаҳзод – Душанбе, 2008. –204 с.
4. Ҷураева С. Муродифот дар ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ, Хуҷанд, 2011, 172 с.
5. Шокиров Т. Адиб, забон ва услуб. Душанбе – 2001, 175с.

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЯ АНТОНИМОВ В «БАХОРИСТОН» -А АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

СУЛТОНЗОДА МУАТТАРАХОН

Антонимы, являясь противоположными по значению слова, придают речи особый оттенок значения. Анализировав и изучив произведения Джами, автор в статье отводит особое место на особенности значения антонимов в них, на их стилистические значения.

Ключевые слова: мировая известность, история литературы, источник, образность произведений, классическая литература, семантические антонимы, суффиксы.

OF PARTICULAR IMPORTANCE ANTONYMS "BAHORISTON" –OF ABDURRAHMAN JAMI

SULTONZODA MUATTARHON,

Antonyms, being opposite in meaning of the word, give the speech a special connotation. Analyzed and studied the works of Jami, the author of the article devotes a special place on the particular values of antonyms in them, in their stylistic value.

Keywords:-famous literary history, source, imagery works of classical literature, semantic antonyms, prepositions.

АБДУРРАХМОНИ ЧОМӢ МУТАФАККИРИ ИНСОНПАРВАР

ЗИЁЕВА З.И.,
аспиранти институти
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи
ба номи А.Баҳоваддинови АҶТ

Абдураҳмони Чомӣ чун шахси пешқадам ва муаллими ахлоқи писандидай замони худ дар пайравии инсондӯстони пешинаи адабиёти форсу тоҷик накӯкорӣ, меҳнат, адлу дод, илму фарҳанг, сулҳу сафо дӯстиву бародарӣ, покӣ, номи нек, сидқу сафо, ростӣ, олихимматӣ ҷавонмардӣ, часорату мардонагӣ, иффату ҳаё, ҷиҷебой, фурӯтани, ҳоксорӣ, сабр, ҳомӯшӣ ва дигар падидаҳои ахлоқи ҳамидаро бо шавқу шӯр тарғиб намуда чун маҳкумкунандай ахлоқи разила ва нақӯхиштари ба дил ва муқобили зулму ҷавр нифоқу низоъ, ҳиёнату ҷиноят, газабу ҳашм, ҷаҳлу нодонӣ, кибру ғурур, мардумозорӣ ва қабоҳатҳои дигари соҳти синғӣ ва афроди башарӣ, ки чун сарҷашмаҳои бадӣ ваҳшонияти нобаробарии иҷтимоиро ошкортар соҳта нуқси инсонро меафзуданд, баромад карда бо роҳи насиҳат, тарғиби сифатҳоит хуб ва мазамати хислатҳои бад дар ривоҷи ахлоқи ҳамида ва решакан шудани ахлоқи разилаи одамон меҳоҳад, ки қӯмаке расонад. Дар ин роҳ ӯ давомдиҳандай ананаҳои инсондӯстонай Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Ҳусрав, Низомӣ, Саъдӣ ва Ҷалолиддини Румӣ буда аз тамоми эҷодиёти ӯ роҷеъ ба тамоми нуқтаҳои боло метавон мисолҳои барҷаста овард“Таҳаввули афкори Абдураҳмони Чомӣ”, Аълоҳон Афсаҳзод С. 125].

Чомӣ ба василаи парвардани сифатҳои нек ва барҳам додани хислатҳои бад дар вучуди шаҳс меҳост, ки Инсони Комилро ба воя расонад. Вай дар ин роҳ қабл аз ҳама озодии бошууронаи шаҳсиятро зини саъю талоши пайваста ва такя ба ақли солими хеш тарғиб мекунад, ки намунаи олии ин фикр дар қитъаи зерин (аз девони нахустин) дарҷ ёфтааст:

*Ба дандон раҳна дар пулод кардан,
Ба ноҳун роҳ дар хоро буридан,
Фуру рафтан ба отаидон нағунсор,
Ба тилки дида оташпора чидан.*

Чомӣ бо гуфтор ва кирдор ба мардум наъф расонданро шарти муҳиммӣ одамият мешуморад. Ӯ мегуяд, ки қадри инсон, шараф ва бузургии он ба микдори кору амали он аст, заҳмату талошҳоест, ки вай барои осоиши мардумон мекунанд:

*Роҳату ранҷ чун бувад гузарон,
Ранҷ қаш баҳри роҳати дигарон.
З-он бошад ба мазраи умmed,
Ранчи ту тухми роҳати ҷовид.*

Чомӣ барои аз роҳи ҳалол ба даст овардани ризқу рузӣ даъват намуда ба мардуме, ки бо ранҷи даст ва араки ҷабин ҳаётӣ худро таъмин мекунанд, эҳтиром ва муҳаббати хосе дорад. Ӯ дехқониро ҳалолтарин ва ба умум фоиданоктарин кори замони худ мешуморад, меҳнати дехқон ва маҳсули ба дастовардаи вайро асос ва моҳияти ҳаёт медонад:

*Куввати ҷону танзи дехқон аст,
Қӯти рӯҳу баданзи дехқон аст.
Гар наёбад ҷаҳонзи дехқон баҳр,
Қаҳр хезадзи корхонаи даҳр.*

Чомӣ ҳамчун як гуманист – инсонпарвар баландии қадру мартабаи инсон, бузургвории инсони ранҷбари эҷодкорро васф мекард. Ба андешаи ӯ, инсонҳо бояд дастёр ва дастгири ҳамдигар бошанд, ҳамавақт ва дар ҳама ҷо бо яқдигар ҳайрҳоҳӣ ва ғамхорӣ намоянд, барои осудагӣ ва хушбахтии ҷамъият аз нафӯи худ гузаранд. Ӯ мегуяд:

*Шамъ шав, шамъ, ки худро сӯзӣ,
То бад-он базми қасон афрӯзӣ.*

Чомӣ фикрҳои олии инсонпарваронаи худро чун донаҳои борони раҳмат бар болои лабташнагон мерехт. Ӯ вазифаи шеърро дар тарбияи инсон, ҳидоят намудани он ба роҳи нек ва бо корҳои нек, мубориза бар зидди зулму ситам, мубориза барои таъмини ҳукуматдории одилона медонист ва дар тамоми ашъорааш ҳамин фикрҳоро талқин мекард.

Чомӣ дар дили хонандагони ашъорааш як муҳаббати саршор ва гарму ҷӯшоне ба ҳаёт, ба оила ба афроди инсон тавлид мекунад. Хонанда дар ҳар ҳичои газалиёти Чомӣ набзи ҳаётро хис мекунад, дар дили вай аз завқи ҳаётдӯстӣ ва инсонпарварӣ ҷӯш мезанад.

Абдураҳмони Ҷомӣ дар замони тираву тори асри миёна илму донишро тарғиб мекард. Ҷомӣ ҷаҳолат ва нодониро фочия ва оғати бузурги инсон мешуморад. Ӯ ҳамаро ба касби илму дониш даъват карда мегуфт:

*Нахуст аз касби дониши баҳравар шав,
Зи ҷаҳлободӣ нодонон бадар шав.
Бувад маълуми ҳар озоду бандар,
Ки нодон мурдаву доност зинда.*

Ҷомӣ дар осораш, хусусан дар маснавиҳояш бисёр масъалаҳои муҳими омӯзиш ва тарбияро ба миён гузаштааст. Ҷомӣ дар симои фарзанди худ ба ҷавонон хитоб карда мегӯяд:

*Гирдоби талаб васеу дур аст,
Дарёи улум дуру гур аст.
Қонеъ нашавӣ ба ҳар чӣ ёбӣ,
Аз хуб ба хубтар шитобӣ.*

Аз назари Ҷомӣ, донише, ки дар амал тадбиқ нашавад, донише, ки аз он ба дигарон нафъе нарасад, пуч ва бемаъност. Ҳар насиҳатгуй бояд худаш ба гуфтаҳояш амал кунад, бо кори худ ибрати дигарон гардад. Панд шунидан барои зиндагӣ коғӣ нест, инсон бояд аз илму дониш низ баҳраманд бошад ва ҳар пандеро аз нуқтаи назари дониш санчида, онро бошууrona ба кор барад:

*Шунав панду дониши бар он ёр кун,
Чун донистӣ, он гоҳ ба он кор кун.*

Камол ва шарофати инсон дар назари Ҷомӣ бо миқдори давлати вай набуда, балки бохунар, бокору амали вай санчида мешавад. Ӯ мегуяд:

*Дар ҳунар куши, ки зар ҷизе нест,
Ганҷ дар пешӣ ҳунар ҷизе нест.*

Инсон мисли дарахти мевадор аст ва меваи он фазлу ҳунар, нафърасонии вай ба навъи башар мебошад, valee кассе аз ин сифатҳо маҳрум аст, Ӯ мисоли дарахти бесамар аст:

*Шоҳи бебар гарчи бо шаҳд аз дарахти мевадор,
Чун наорад мева бор, андар шумори ҳезум аст* [Ҷомӣ. Осор ҷ.1 Фотихат-ушшубоб. С. 12-15].

Тамоми ин ақидаҳои инсондӯстонаи Ҷомӣ, то ҳанӯз аҳамияти худро аз дастд надодаанд. Шоир бо муқобили гафлат ва серҳобӣ, ки модари ҷоҳилианд, исён бардошта, хукми одилонаи гуманистона мебарорад:

*Бошад, эй карда рӯ ба роҳи талаб,
Ними умри ту рӯз, ниме шаб.
Шаби ту ҷун ҳама гузашт ба хоб,
Умри ту нима шуд ба вақти ҳисоб.
Гар ту ҳоҳӯ дароз гардад рӯз,
Ҷизе аз шаб бидузду бар вай дӯз!*

Андарзҳои Ҷомӣ аксар бо оҳанги хитобу муроҷиат гуфта мешаванд, то ки онҳо дар қалбҳои мардуми сангдил таъсири бештар дошта бошанд:

*Зи оҳангдил бигсилу мум бош!
Паноҳи асирони мазлум бош!*

Аксари насиҳатҳои Ҷомӣ, мисли мақолу зарбулмасалҳо ҳикматомез ва ибратангез садо медиҳанд, ки баъзеи ҳамчун намуна зикр ҳоҳам кард:

*Зистан ҷун ба коми ҳасм бувад,
Мурдан аз зистан басе беҳтар.*

Ҷ

*Тифл ҷун соҳиби эҳсон гардад,
Зуд аз дод пушаймон гардад.*

Дар бисёр мавридҳо Ӯ ҳодиса ва воқеаҳои ҳандаовару зиштро ба тарзи ҳаҷву истехҳо баён мекунад ва баровардани хулосаро ба худи ҳонандо ва шунавандо вомегузорад:

*Ба саҳро дид море он муханин,
Ки аз мардӣ набудаши ҳеч ранг.
Зи бими мор меларзиду мегуфт,
Ки инак мор, ку мардеву санге.*

Абдурраҳмони Ҷомӣ чун фарзанди замони худ бо неруи насиҳат ва гуфтори хеш боварии бузург дорад, ва аз ин рӯ дар «Саломон ва Абсол» дар бораи мақоми насиҳат бо муболига чунин менависад:

*Аз насиҳат ноқисон комил шаванд,
В-аз насиҳат мудбiron муқбил шаванд.
Аз насиҳат тоза гардад ҳар диле,
В-аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушкиле.*

Таъсири муайяни панду андарзҳоро Ҷомӣ дар пешравии ҷамъият ва парвардани ахлоқи пок дар тарбияи одамӣ наметавон инкор кард. Таъбири дигари Ҷомӣ, ки насиҳатгарӣ бар дили дӯстон чун дами субҳ барои бӯстон меномад, моҳияти онро реалитар, ифода менамояд:

*Насиҳатгарӣ бар дили дӯстон,
Бувад чун дами субҳ бар бӯстон.*

Панду андарзҳои Ҷомиро аз рӯи муттавояшон метавон ба се гурӯҳ тақсим кард: 1. Андарзҳое, ки ба подшоҳон; 2. Насиҳатҳое, ки Ҷомӣ ба писарааш Зиёуддин Юсуф; 3. Пандҳои олии ӯ, vale дигар будани мухотибин ҳамаи гуфтори таълимӣ ва ҳикматомезӣ ӯро ҷанбаи умумиинсонӣ ба ҳам муттаҳид менамоянд, ки ба тамоми мардум нигаронида шудаанд. Ӯ дар достони «Саломон» ва «Абсал» фарзандро бехтарин неъмат ва номбардори падар меномад:

*Ҳеч неъмат беҳтар аз фарзанд нест,
Ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест.
Ҳосил аз фарзанд гардад коми мард,
Зинда аз фарзанд монад номи мард.*

Аммо Ҷомӣ фарзанди ноҳалафи бадсиголу бадсиришт, фарзанди пургурури бадҷаҳл, фарзанди бадҳаваси насабпаст, фарзанди аз падару модар гурезонро мазаммату нафрин мекунад, аз беилмӣ, ҷаҳолат ва ҳамоқати ӯ ба ғифон меояд. Ҷомӣ ба писари худ дар «Юсуф ва Зулайҳо» панд медиҳад, ки “Чу нодон на дар панди падар бош – Падар бигзору фарзанди ҳунар бош”. Дар девони нахустинаш фарзандони беилми аз падар ва аслу нарабӣ лоғзандаро номардум ва шоҳи бебарги дарахти мевадор меномад. Ӯ душмани ашаддии насабпастӣ буда, ҳамеша ба муқобили онҳое ҳуҷӯҷ мекунад, ки мағрури аслу нараби худ шуда аз ҷавҳари донишу ҳунар орӣ мемонанд.

Ҳамин нуқтаро бояд ёдовар шуд, ки мавзӯи насабпастӣ дар афкори инсондӯстии ҳалқи тоҷик таърихи қадими дошта, ҳанӯз Рӯдакӣ гуфта буд:

*Эй дарего, ки ҳунармандро,
Бошад фарзанду ҳунарманд не.
В-арчи адаб дораду дониш падар,
Ҳосили меърос ба фарзанд не[Рӯдакӣ. Шеърҳо. У. Каримов ва С.*

Саъдиев, Душ. Ирфон, 1974, С.101-102].

Ба ҳамин тарик Ҷомӣ қадри инсонро дар нараби силсила намебинад, ин арзишро ӯ дар сурати некӯ, сарват ва мансаб низ намеёбад, ягонагии сурату маъниро эътироф карда, ба бартарии сирот, яъне маънини қоил мешавад. (Сурати одам тану маънеш ҷони равшан аст, - Маънини одам надорӣ, сурати одам чи суд), маънини инсонро дар исмату иффат, заковат, дониш ва ҳунар мебинад. (Комилу ноқис наяксонанд дар қатъи умур, - Он чи аз шамшер меояд, на ҳадди ҳунар аст), бартарию афзалияти инсонро, ба андешаи ӯ, на миқдори зару сим, балки ҳунару истеъоди онҳо муаян мекунад

*Қиммати мард на симу зар аст,
Қиммати мард ба қадри ҳунар аст.
Эй басо банд, ки аз қасби ҳунар,
Қадраш аз ҳоҷа басе баистар аст.*

Бинобар ҳамин, Ҷомӣ дар бисёр навиштаҳояш аҳамияти бузурги илму донишро чун қалиди маърифати ирфонӣ қайд намуда, на фақат илму ҷаҳл, ва олиму ҷоҳилро ба ҳам муқobil мегузорад, балки илмро тоҷи сари чумла ҳунарҳо, қулғуҷои ҳама дарҳо, низомдиҳандай олам ва шарафи одамӣ номида, мардумро ба пардохтани илму дониш ҳидоят мекунад ва хулоса мебарорад:

*Илм бувад ҷавҳару мо бақӣ сафол,
Он чу ҳақиқат, дигарон чун хаёл.*

Абдураҳмони Ҷомӣ нишон медиҳад, ки дарёи илм бекарон буда, фаро гирифтани ҳамаи илмҳо аз имкон берун аст. Бинобар ин кас бояд факат илми заруртарино омӯхта, илмро ба амал ва донишро бо қӯшиш, яъне назарияро бо амалия мустаҳкам гардонад, зоро илми беамал чун заҳри бенӯш, беҳосил ва ботил буда, танҳо таҷрибае, ки дар асоси назария, ба кор бурда мешавад, илмро пуркӯват ва тавоно мегардонад:

*Мазан пушти по баҳти фирӯзро,
Ба қисмат се кун ҳар шабонрӯзро.
Якеро ба таҳсили дониш гузор,
Ки бедониший нест ҷуз айбу ор.*

Ба ақидаи Ҷомӣ, адаб ва донишу хунар сифатҳои заруртарини инсон буда, онҳоро ба фарзандон дар ҷавонӣ омӯзондан лозим аст, ки толиби илм худ бояд бештар сайд кунад:

*Дар ҷавонӣ сайд кун, гар бехалал ҳоҳӣ амал,
Мева бе нуқсон бувад, чун дар дараҳти навбар аст.*

Умуман Ҷомӣ, дар насиҳатномаҳояш зубдаи афкори таълимияшро бо як низоми хос баён ва ҷамъбаст намуда, дар масъалаи тарбия ва таъсири он ба инсон ҳам ба ихтилоғи фикр роҳ медиҳад. Ӯ дар баъзе асарҳояш бефоида будани тарбияи одамони бадниҳод, насабпараст ва сифларо, ки аксар онҳоро ноқобил, нокас, ноаҳл ва гайра низ меномад, гушсан карда, дар ин бобат ҳатто ғоҳе ба ифрат роҳ медиҳад:

*Ноаҳпро ба илм маҳон, з-он ки мушкил аст,
Аз раиҳҳи абр маҳви савод аз пари губор.*

Чунонки ба мушоҳида мерасад, Ҷомӣ дар аబёти боло қатъан беҳосил ва бенатича ва тағиیرназар будани сиришти одамони пастро на танҳо эътироф мекунад, балки ба воситай овардани мисолҳо аз табиат аз файзи борон бебаҳра будани хори сари девор, бо борон шустани пари зоф ва як хел бе тағиир монданди онҳоро ин ақидаро гӯё то ба дараҷаи ҳукми қазову қадар мебардорад, ки ин хилоғи гуфтаҳои ўст, ки андаке болотар оварда шудаанд.

Шоир дар осори ҷавониҳо гаштаву баргашта ба ин мавзӯй шуроҷиат намуда, таъсири бузурги тарбияро, бо тарзҳои гуногун ба қалам дода, илму донишу хунарро сарчашмаи зоянда ва ҷавониҳо зиндагӣ эътироф намудааст.

*Санг аз партави худ гираద тоб,
Гардад аз сӯҳбати гул об гулоб.*

Адабиёт:

1. Рӯдакӣ. Шеърҳо. У. Каримов ва С. Саъдиев, Душ. Ирфон, 1974, С.101-102
2. Тахаввули афкори Абдураҳмони Ҷомӣ”, Аълоҳон Афсаҳзод С. 125
3. Ҷомӣ. Осор ҷ.1 Фотиҳат-уш-шубоб. С. 12-15

АБДУРРАХМАН ДЖАМИ – МЫСЛИТЕЛЬ – ГУМАНИСТ

ЗИЁЕВА З.

Статья посвящена 170-летию со дня рождения великого поэта персидско-таджикской литературы, продолжателя гуманистических традиций Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сино, Носир Хусрав, Низами, Саади и Джалалиддина Руми. В статье рассматриваются основные гуманистические идеи поэта.

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, гуманист, произведения, гуманные мысли, нравоучение.

ABDURRAHMAN JAMI - THINKER - A HUMANIST

ZIYOEV Z.

The article is devoted to the 170th anniversary of the birth of the great poet of Persian-Tajik literature, humanistic traditions successor Rudaki, Ferdowsi, Ibn Sina, Nosiri Khusraw, Nizami, Saadi and Rumi Jalaliddin. In the article the basic humanistic ideas of the poet.

Keywords: Persian-Tajik literature, humanist works humane thought morality.

БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН

Дар маҷаллаи илмии «Илм ва инноватсия» мақолаҳое чоп карда мешаванд, ки онҳо дорои натиҷаи таҳқиқотҳои илмӣ оид ба илмҳои педагогӣ, равоншиносӣ, табиӣ, иқтисодӣ, гуминатарӣ, адабиётшиносӣ ва забоншиносӣ мебошанд. Ҳангоми ирсоли мақолаҳо муаллифон бояд қоидаҳои зеринро риоя намоянд:

Ҳаҷми мақола якҷоя бо матн, расмҳо, ҷадвал, диаграмма, графика, рӯйхати адабиёт ва матни аннотатсия бо забонҳои русӣ ва англисӣ набояд аз 10 саҳифаи чопи компьютерӣ зиёд бошад.

Мақола бояд дар системаи Microsoft Word омода карда шавад. Мақола дар компьютер ҳуруфчинӣ гардида (гарнитура Times New Roman Тj 14, формат А4, фосилаи байни сатрҳо -1см ., ҳошияҳо: боло -3см, поён -2,5см, чап -3см, рост -2см;), ҳамаи саҳифаҳо бояд ракамгузорӣ кард шаванд.

Дар саҳифаи якум унвони мақола, дар сатри дуюм ному наасби муаллиф (муаллифон) нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгӯи муассасаи таълимӣ, суроға ва e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии мақола оғоз меёбад. Дар охири мақола баъд аз рӯйхати адабиёт аннотатсияҳо бо забонҳои русию англисӣ ва калидвожаҳо (8-10 калима) оварда мешавад.

Рӯйхати адабиёт бо тартиби умумӣ баъд аз матни мақола оварда мешавад. Қоидаҳои тартибидии рӯйхати адабиёт бояд риоя карда шаванд.

Мақолаҳои илмие, ки ба маҷалла супорида мешаванд, бояд хулосаи экспертиӣ, маълумотномаи муаллифӣ (барои мақолаҳои силсилаи табиӣ) ва такризи мутахассисони соҳаро оид ба имконияти чопи он дошта бошанд.

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтизор ва ислоҳ намоянд.

Мақолаҳо, ки ба талаботи зерин ҷавобгӯ нестанд, бо пешниҳоди ҳайати таҳририяи маҷалла ба муаллифон баргардонида мешаванд.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Наука и инновация» печатаются статьи, содержащие результаты проведенных исследований по педагогическим наукам.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском, персидском и английском языках.

2.Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Тj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-2,5 см, левое -3см, правое-2см:), все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилия автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся ключевые слова (до 10 слов на тадж. рус. и анг.яз.).

Ссылки на цитируемую литературу даются в скобках, например (12.с.42). Список литературы приводится общим списком после ключевого слова (под заголовком «Литература») в порядке упоминания в тексте.

К статье прилагается разюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия статьи. Текст разюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Масъули чоп:

Мухаррири матни русй:
Мухаррири матни англсй:
Хуруфчини компьютерй:
Саҳифабанд:

Н. МУҲАММАД

ҶОНМАҲМАДОВА Г.Ш.
ЛУТФУЛЛОЕВА П.
Р. МУЗОФИРОВА
Р. ҲАЙДАРОВ

Ответственный секретарь:

Н. МУҲАММАД

Редактор русского текста:

ДЖОНМАҲМАДОВА Г.Ш.

Редактор английского текста:

П.ЛУТФУЛЛОЕВА

Компьютерный набор:

Р. МУЗОФИРОВА

Верстор:

Р. ҲАЙДАРОВ

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Пажӯҳишгоҳи рушди маориф,
шахри Душанбе, хиёбони С. Айнӣ, 45

Институт развития образования АОТ, г. Душанбе, пр.С. Айни,45

*Ба матбаа супорида шуд. Ба чопаи *** имзо шуд. Қоғази оғсетӣ. Андозаи 60x84 1/16
11,5 ҷузъи чопӣ. Төъдод 100 нусха. Супориии №*

*Дар нашиёти «Сифат» чоп шудааст.
ш. Душанбе, хиёбони С. Айнӣ, 45*